

ISSN: 2616-5252

АВЧИ ЗУХАЛ

№ 3 - 2025



МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ-АМАЛӢ



САРДАБИР
д.и.т., профессор, Икромӣ Т.Ш.

Чонишини сардабир ва
мухаррири масъул
н.и.ф., дотсент, Юсупов А.И.

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

Абдуллоҳозода Ҷ.А. – д.и.т., профессор
Муҳиддин Н.Д. – д.и.т., профессор
Юсуфи С.Ч. – д.и.ф., профессор, академики АМИТ
Гулзода М.Қ. – д.и.т., профессор
Доддоҳо Ҷ. С. – д.и.т., профессор
Муҳаббатзода Ҷ.Қ. – д.и.т., профессор
Қурбон У.А. – д.и.т., профессор, узви вобастаи АМИТ
Ибодзода С.Т. – д.и.т., профессор
Ибодзода Ҳ.И. – д.и.т., профессор, академики АБЭБ
Саидзода Б.И. – д.и.т., профессор
Абдуллоҳозода С.М. – д.и.т., дотсент

ШУРОИ ТАҲРИРИЯ

Табариён М.С. – д.и.т., профессор
Рахмонов Э.Р. – д.и.т., профессор
Ҳамроев А.Ч. – д.и.т., профессор
(Ўзбекистон, ш. Тошканд)
Миралиев С.Р. – д.и.т., профессор
Ҳабибова Н.Н. – д.и.т., профессор
(Ўзбекистон, ш. Бухоро)
Мусоева Д.М. – д.и.т., профессор
(Ўзбекистон ш. Бухоро)
Боймуродова Ш.А. – д.и.т., профессор
(Ўзбекистон, ш. Тошканд)
Назаров Ш.Қ. – д.и.т., профессор
Максудова Л.М. – д.и.т., профессор
(Ўзбекистон, ш. Тошканд)
Бабаев Б.Д. – д.и.т., профессор (ФР, ш. Москва)
Назаров Ш.Қ. – д.и.т., профессор
Хусейнзода З.Ҳ. – д.и.т., профессор
Калников Е.Л. – д.и.т., профессор (Олмон)
Холбекиён М.Ё. – д.и.б., профессор
Бобоева Л.А. – н.и.т., дотсент
Қаландарзода Ё.Қ. – н.и.б., дотсент
Ализода С. – н.и.т., дотсент
Неъматзода О. – н.и.т., дотсент

АВЧИ ЗУҲАЛ

Нашрияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии
Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино»

Мачаллаи илмӣ - амалӣ
Ҳар се моҳ чоп мешавад.
21-июни соли 2010 таъсис ёфтааст.

Нашри ҷорӣ:
№ 3 (60) 2025

Мувофиқи қарори Раёсати КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон" 31.01. соли 2019, таҳти №29 мачаллаи мазкур ба феҳристи мачаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, дохил карда шудааст.

Мачалла дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06. 2010, таҳти №0124 ба қайд гирифта шуд.

Санаи аз нав ба қайдгирӣ 19.03.2018, 051/МЧ-97.

СУРОҒАИ ТАҲРИРИЯ:
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139.
МТД "ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино"
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj
Сомона: www.avji-zuhal.tj



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
д.м.н., профессор, Икроми Т.Ш.

Заместитель главного редактора
ответственный редактор
к.ф.н., доцент, Юсупов А.И.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Абдуллозода Дж.А. – д.м.н., профессор, академик МАНЭБ
Мухиддин Н.Д. – д.м.н., профессор
Юсуфи С.Дж. – д.ф.н., профессор, академик НАНТ
Гулзода М.К. – д.м.н., профессор
Додхон Ч. С. – д.м.н., профессор
Мухаббатзода Дж.К. – д.м.н., профессор
Курбон У.А. – д.м.н., профессор, член-корр НАНТ
Ибодзода С.Т. – д.м.н., профессор
Ибодзода Х.И. – д.м.н., профессор, академик МТАН РФ
Саидзода Б.И. – д.м.н., профессор
Абдуллозода С.М. – д.м.н., доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Табариён М.С. – д.м.н., профессор
Рахмонов Э.Р. – д.м.н., профессор
Хамроев А.Дж. – д.м.н., профессор
(Узбекистан, г. Ташкент)
Миралиев С.Р. – д.м.н., профессор
Хабибова Н.Н. – д.м.н., профессор
(Узбекистан, г. Бухара)
Мусоева Д.М. – д.м.н., профессор
(Узбекистан, г. Бухара)
Боймуродова Ш.А. – д.м.н., профессор
(Узбекистан, г. Ташкент)
Назаров Ш.К. – д.м.н., профессор
Максудова Л.М. – д.м.н., профессор
(Узбекистан, г. Ташкент)
Бабаев Б.Д. – д.м.н., профессор (РФ, г. Москва)
Назаров Ш.К. – д.м.н., профессор
Хусейнзода З.Х. – д.м.н., профессор
Калмиков Е. Л. – д.м.н., профессор (Германия)
Холбекиё М.Ё. – д. б. н., профессор
Бобоева Л.А. – к.м.н., доцент
Каландарзода Ё.К. – к.б.н., доцент
Ализода С. – к.м.н., доцент
Неъматзода О. - к.м.н., доцент

AVÇI ZUHAL

**Издание ГОУ "Таджикский
государственный медицинский
университет имени Абуали ибни Сино"**

**Научно-практический журнал
Издаётся каждые три месяца
Учреждено 21 июня 2010 года**

**Текущее издание:
№ 3 (60) 2025**

Согласно постановлению Управления Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 31.01.2019 года за №29, журнал "Авчи Зуhal" внесён в список научных рецензионных журналов, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан для публикации основных научных результатов докторских и кандидатских диссертаций.

Дата о регистрации №051/МЧ-97 от 19.03.2019.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
734003, Республика Таджикистан,
г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.
ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино"
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj
Сайт: www.avji-zuhal.tj

МУНДАРИЧА

Абдусаматзода З.М. Сайдмурадова Г.М., Раҳманов Э.Р. Таҳлили вазъи бемориҳои сироятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024.....	6
Ғанизода М.Т. Баҳодиҳии муштараки креатинкинази хуноба ва миоглобин ҳамчун нишондиҳандаҳои осеби мушакҳо ва патологияи асабу мушак.....	11
Давлятов И.А., Қурбонов С.С., Шарипов Ҳ.Ю., Имомов Б.Д. Баъзе ҳусусиятҳои соҳтори рагҳо ва бофтаҳои “адуди сипаршакл дар мардони дорои ҷо“ари паҳнёфтаи токсикӣ.....	16
Давронзода М.Д., Ҳусейнзода З.Ҳ., Туйдиев Ш.Ш., Исмаилова З.Э. Нигоҳи нав ба усуљҳои муолиҷа ва пешгирии тонзиллитҳои музмин.....	21
Ёдгорова М.Ҷ., Муқарамова Д.А., Носирова М.П., Мирзокалонова М.Д. Никоҳи хештаборӣ яке аз омилҳои хатари маъюбшавии қӯдакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	27
Зарипов А. Р., Шарипов Ҳ.С., Ҳамидов А. И., Ҳушваҳтов Т.А. Оид ба масъалаи самаранокии истифодай навъҳои гуногуни конструксияҳои чудошавандай ортопедӣ дар беморони гирифтори бемориҳои ҳамроҳшуда.....	33
Маҳмадзода Ф.И., Садуллоҳзода Д.Н., Муродов А.И., Баротов К.И., Нуров Ҳ.С., Эмомов Ҳ.С. Нақши маркерҳои эндотоксикоз дар ташхиси оризаҳои барвактинаи баъди ҷарроҳии фасодию септикий доҳилибатӣ.....	37
Муҳаббатов Ҷ.Қ., Сафолова Ф.М., Ҷалолов А. М., Туразода М.С., Аннаев М.Б. Ташхис ва табобати ҷарроҳии норасоии пас аз валодатии сфинктери мақъад.....	44
Назаров М.Н., Назаров Н.М., Борониев Н.С., Қаландарзода Ё., Миров С.Ш. Муайянӯнданаи намудҳои авлоди садбаргҳои (<i>rosa</i> sp. div.) Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	50
Рахимов Н.Г., Хидиров У.И., Қуватов Ш.К., Ҳалилов И.Г., Шамсиева Ш.А., Бобоалиев А.М. Ғизои парентералӣ дар давраи барвакти баъдичарроҳии абдоминалӣ бо сабаби бемориҳои онкологӣ ва осебҳои меъдаю рӯда.....	65
Салимов Б.М., Қосимов О.И., Бухоризода К.М., Баезов Б.А., Салимов Ш.Б. Клиника ва мушкиниҳои микозҳои пой.....	70
Сатторов С.С., Солиев А.А., Усмонӣ Г.М., Сулаймонзода Ф., Солиева Ҳ.И. Самаранокии ҷораҳои пешгирикунандаи сирояти вируси норасоии масунияти одам аз модар ба қӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	77
Талабзода М.С., Давлатзода Ҳ.Б., Сафаров Ҷ.М. Омилҳои иҷтимоӣ ва майшии паҳншавии гелминтозҳо дар қӯдакон.....	83
Тоҳтаҳоҷаева С.Т., Тағоева Ш.О., Уманова Н.Э. Аломатҳои <i>lichen planus</i> дар пардаи луобии ковокии даҳон ва усуљҳои табобат.....	88
Худоиев С.С., Ашурев А.И., Исмоилов И.Б., Муҳидинов З.Қ. Моддаҳои фаъоли биологии меваи дулона (<i>crataegus pinnatifida</i>).....	92
Шарипова М.М. Ҳусусиятҳои функцияи вентилятсионии шушҳо ва таркиби газҳо дар хуни қӯдакон дорои бронхити ретсидивӣ.....	98
Шуқурова Д.А., Мирзоева М.Т., Имамбердиева М.А. Таъсири баъзе омилҳои экологӣ ба организми одам.....	104
ШАРҲИ АДАБИЁТ	
Асанбекова С. Ҳ. Тасаввуроти мусир дар бораи таҳқиқоти морфологӣ, ултрасадо ва доп-плерографии бачадон ҳангоми равандҳои гиперплазӣ.....	109
Қодирова Ф. Р. Роҳу равишҳои мусир дар заминай муоинai морфологию ултрасадоии найҷаи бачадон зимни мавҷудияти ҳомилагии хориҷибачадонии найҷагӣ.....	118
ЧАШНВОРА.....	128

ОГЛАВЛЕНИЕ

Абдусаматзода З.М., Сайдмурадова Г.М., Рахманов Э.Р. Анализ ситуации по инфекционным заболеваниям в Республике Таджикистан в 2024 году.....	6
Ганизода М.Т. Совместная оценка сывороточной креатинкиназы и миоглобина как маркеров мышечного повреждения при нервно-мышечной патологии.....	11
Давлятов И.А., Курбонов С.С., Шарипов Х.Ю., Имомов Б.Д. Некоторые морфологические характеристики сосудисто-тканевых структур щитовидной железы при диффузном токсическом зобе у мужчин.....	16
Давронзода М.Д., Туйдиев Ш.Ш., Исмаилова З.Э. Новый взгляд на методы лечения и профилактики хронического тонзиллита.....	21
Ёдгорова М. Дж., Мукарамова Д.А., Носирова М. П., Мирзокалонова М.Д. Родственный брак как один из факторов риска детской инвалидности в Республике Таджикистан.....	27
Зарипов А.Р., Шарипов Х.С., Хамидов А.И., Хушвахтов Т.А. К вопросу об эффективности использования различных видов съёмных ортопедических конструкций у больных с сопутствующими заболеваниями.....	33
Махмадзода Ф.И., Садуллоzода Д.Н., Муродов А.И., Ашурев А.С., Баротов К.И., Нуров Х.С., Эмомов Х.С. Роль маркеров эндотоксикоза в диагностике ранних послеоперационных внутрибрюшных гнойно-септических осложнений.....	37
Мухаббатов Дж.К., Сафолова Ф.М., Джалолов А. М., Туразода М.С., Аннаев М.Б. Диагностика и хирургическое лечение резидуальной послеродовой недостаточности анального сфинктера (РПНАС).....	44
Назаров М.Н., Назаров Н.М., Борониев Н.С., Каландарзода Ё., Миров С.Ш. Определитель видов рода роза, шиповники (<i>rosa</i> sp. div.) Республика Таджикистана.....	50
Рахимов Н.Г., Хидиров У.И., Куватов Ш.К., Халилов И.Г., Шамсиева Ш.А., Бобоалиев А.М. Парентеральное питание в раннем послеоперационном периоде абдоминальных операций, обусловленных онкологическими заболеваниями и желудочно-кишечными травмами.....	65
Салимов Б.М., Қосимов О.И., Бухоризода К.М., Баёзов Б.А., Салимов Ш.Б. Клиника и осложнения микозов стоп.....	70
Сатторов С.С., Солиев А.А., Усмони Г.М., Ф. Сулаймонзода, Х.И. Солиева. Эффективность мероприятий по профилактике передачи вируса иммунодефицита человека от матери ребенку в Республике Таджикистан.....	77
Талабзода М.С., Давлатзода Х.Б., Сафаров Дж.М. Социально-бытовые факторы распространения гельминтозов у детей.....	83
Тохтаходжаева С.Т., Тагоева Ш.О., Уманова Н.Э. Проявления плоского лишая на слизистой полости рта и методы лечения.....	88
Худоиев С.С., Ашурев А.И., Исмоилов И.Б., Мухидинов З.Қ. Биологически активные вещества плодов <i>crataegus pinnatifida</i>	92
Шарипова М.М. Особенности вентиляционной функции лёгких и газового состава крови у детей с рецидивирующими бронхитом.....	98
Шукрова Д.А., Мирзоева М.Т., Имамбердиева М.А. Влияние некоторых экологических факторов на организм человека.....	104
 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	
Асанбекова С. Х. Современные представления о морфологическом, ультразвуковом и допплерографическом исследованиях матки при гиперпластических процессах.....	109
Кодирова Ф. Р. Современные подходы к морфологическому и ультразвуковому исследованию маточной трубы при трубной внemаточной беременности.....	118
ЮБИЛЕЙ.....	128

CONTENTS

Abdusamatzoda Z.M., Saidmuradova G.M., Rakhmanov E.R. Analysis of the situation on infectious diseases in the Republic of Tajikistan in 2024.....	6
Ganizoda M.T. Combined assessment of serum creatine kinase and myoglobin as markers of muscle damage in neuromuscular disorders.....	11
Davlyatov I.A., Kurbonov S.S., Sharipov H.Y., Imomov B.D. Some morphological characteristics of vascular-tissue structures of the thyroid gland in diffuse toxic goiter in men.....	16
Davronzoda M.D., Tuydiev Sh.Sh., Ismailova Z.E. A new perspective on the methods of treatment and prevention of chronic tonsillitis.....	21
Yodgorova M.J., Mukaramova D.A., Nosirova M.P., Mirzokalonova M.J. Relative marriage as one of the risk factors for child disability in the Republic of Tajikistan.....	27
Zaripov A.R., Sharipov H.S., Khamidov A.I., Khushvakhtov T.A. On the question of the effectiveness of using various types of removable orthopedic structures in patients with concomitant diseases.....	33
Mahmadzoda F.I., Sadullozoda D.N., Murodov A.I., Ashurov A.S., Barotov K.I., Nurov H.S., Emomov H.S. The role of endotoxicosis markers in the diagnosis of early postoperative intra-abdominal purulent-septic complications.....	37
Muhabbatov J.K., Safolova F.M., Jalolov A.M., Turazoda M.S., Annaev M.B. Diagnosis and surgical treatment of RPNAS.....	44
Nazarov M. N., Nazarov N. M., Boroniev N. S., Kalandarzoda E. Kh., Mirov S. Sh. Identification of species of the genus rose, rose hips (ROSA sp. div.) Republic OF Tajikistan.....	50
Rakhimov N.G., Khidirov U.I., Kuvatov Sh.K., Khalilov I.G., Shamsieva Sh.A., Boboaliev A.M. Parenteral nutrition in the early postoperative period of abdominal surgery caused by oncological diseases and gastrointestinal injuries.....	65
Salimov B.M., Kosymov O.I., Bukhorizoda K.M., Bayozov B.A., Salimov Sh.B. Clinic and complications of mycoses of the feet.....	70
Soliev A.A., Sattorov S.S., Usmoni G.M., F. Sulaymonzoda, Solieva Kh.I. Effectiveness of measures to prevent transmission of human immunodeficiency virus from mother to child in the Republic of Tajikistan.....	77
Talabzoda M.S., Davlatzoda H.B., Safarov U.M. Social and domestic factors of the spread of helminthiasis in children.....	83
Tokhtakhodzhaeva S.T., Tagoeva Sh.O., Umanova N.E. Manifestations of lichen planus on the oral mucosa and treatment methods.....	88
Khudoiev S.S., Ashurov A.I., Ismoilov I.B., Muhidinov Z.K. Biologically active compounds of hawthorn fruits (crataegus pinnatifida).....	92
Sharipova M.M. Features of the function of external gas respiration homeostasis and acid-base composition of blood in children with recurrent bronchitis.....	98
Shukurova D.A., Mirzoeva M.T., Imamberdieva M.A. The influence of some environmental factors on the human organism.....	104
 LITERATURE REVIEW	
Asanbekova S.K. Modern concepts of morphological, ultrasound and dopplerographym research of the uterus in hyperplastic processes.....	109
Qodirova F.R. Modern concepts of morphological, ultrasound and dopplerographym research of the uterus in hyperplastic processes.....	118
ANNIVERSARY	128

ТАХЛИЛИ ВАЗЬИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛИ 2024

Абдусаматзода З.М¹., Сайдмурадова Г. М.², Раҳманов Э. Р.³

1. Вазорати тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ; 2. Кафедраи бемориҳои сироятии кӯдаконаи Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино». 3. Кафедраи бемориҳои сироятӣ, Муассисаи давлатии таълими «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино»

Аннотасия. Мубориза бо бемориҳои сироятӣ дар шароити нигоҳдории саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлати мо буд ва бοқӣ мемонад. Ба ин муносибат дар назди системаи ёрии тиббӣ оид ба бемориҳои сирояткунанда вазифаи бехтар намудани хизматрасонӣ ба аҳолии гирифтори бемориҳои сирояткунанда, бехтар намудани ёрии амбулаторио клиникӣ, дар корбарии клиникӣ чорӣ намудани технологияи олии тиббӣ дар намуди рақамикунонии он истодаст.

Пешгирии як қатор бемориҳои сироятӣ дар байни кӯдакон дар асоси «Барномаи милкий иммунопрофилактика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2021-2025», ки аз тарафи ВТ ва ҲИА ҔТ тасдиқ шудааст, гузаронида мешавад.

Пайдоиш ва сабаби зиёд гардидан номгӯйи як қатор бемориҳои сироятӣ ва дигаргун гаштани хусусиятҳои онҳо дар байни аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон моро водор намуд, ки дар асоси таҳлили муфассали солона, мақсади муайянро ба миён гузорем

Калимаҳои калидӣ: сироят, кӯдакон, пешгирии бемориҳо.

Сайдмурадова Гафхар Мирбақеевна- дотсенти кафедраи бемориҳои сироятии кӯдаконаи Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», E-mail:gafhar.saidmuradova@mail.ru, тел: 907-70-67-44.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В 2024 ГОДУ

Абдусаматзода З.М.¹, Сайдмурадова Г.М.², Раҳманов Э.Р.³

1. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан; 2. Кафедра детских инфекционных болезней Государственного образовательного учреждения «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино»; 3. Кафедра инфекционных болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино»

Аннотация. Борьба с инфекционными заболеваниями в контексте сохранения здоровья населения Республики Таджикистан всегда была и остается одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства. В связи с этим перед системой оказания медицинской помощи стоят задачи по улучшению обслуживания населения, страдающего инфекционными заболеваниями, совершенствованию амбулаторно-поликлинической помощи, внедрению в клиническую практику передовых медицинских технологий в форме ее цифровизации [1-5].

Профилактика ряда инфекционных заболеваний среди детей осуществляется на основе «Национальной программы иммунопрофилактики в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы», утвержденной Министерством здравоохранения и социальной защиты населения РТ [1,3,5].

Возникновение и причины роста числа инфекционных заболеваний и изменение особенностей их протекания среди населения Республики Таджикистан побудили нас к решению конкретной задачи на основе детального ежегодного анализа.

Ключевые слова: инфекция, дети, профилактика заболеваний.

Сайдмурадова Гафхар Мирбакоевна - доцент кафедры детских инфекционных болезней Государственного образовательного учреждения «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино». E-mail: gafhar.saidmuradova@mail.ru, тел: 907-70-67-44.

ANALYSIS OF THE SITUATION ON INFECTIOUS DISEASES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN 2024

Abdusamatzoda Z.M.¹, Saidmuradova G.M.², Rakhmanov E.R.³

1. *The Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan;*
2. *Department of Pediatric Infectious Diseases of SEI "Avicenna Tajik State Medical University";*
3. *Department of Infectious Diseases of SEI "Avicenna Tajik State Medical University".*

Relevance. The fight against infectious diseases in the context of maintaining the health of the population of the Republic of Tajikistan has always been and remains one of the priority areas of the social policy of our state. In this regard, the healthcare system faces the challenge of improving services to the population suffering from infectious diseases, improving outpatient care and introducing advanced medical technologies into clinical practice in the form of digitalization [1-5].

Prevention of a number of infectious diseases among children is carried out on the basis of the “National Immunoprophylaxis Program in the Republic of Tajikistan for 2021-2025”, approved by the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan [1,3,5].

The emergence and causes of the growth in the number of infectious diseases and the change in the characteristics of their course among the population of the Republic of Tajikistan prompted us to solve a specific problem based on a detailed annual analysis.

Keywords: infection, children, disease prevention.

Saidmuradova Gafhar Mirbakoevna, Head of the Department of Children's Infectious Diseases of the SEI «Avicenna Tajik State Medical University»/ E-mail:gafhar.saidmuradova@mail.ru, тел: 907-70-67-44.

Муҳиммият. Мубориза бар зидди бемориҳо сироятӣ дар шароити нигоҳдории саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлати мо буд ва боқӣ мемонад. Ба ин муносабат дар назди системаи ёрии тиббӣ оид ба бемориҳои сирояткунанда вазифаи бехтар намудани хизматрасонӣ ба аҳолии гирифтори бемориҳои сирояткунанда, бехтар намудани ёрии амбулаториою клиникий, дар корбарии клиникий чорӣ намудани технологияи олии тиббӣ дар намуди

рақамикунонии он истодааст [1-6].

Яке аз шартҳои муайянкунандай идора-кунии оқилонаи ёрии тиббии бемориҳои сироятӣ таъмини иттилоотии раванди идора-куниӣ, ҷустуҷӯ, ҷамъоварӣ, ҷамъоварӣ ва коркарди маълумоти омории зарурӣ, таҳияи тавсияҳо оид ба ташаккули барномаҳои тадбирҳои табобатӣ ва пешгирикунанда дар шароити маҳдуди заҳираҳо мебошад [1-3].

Дар вақти омӯхтани беморҳои сироятӣ дар байни аҳолӣ умуман дар баробари услуҳои омории тадқиқот усуљҳои тиббию де-

мографиро истифода бурдан ба мақсад му-
вофик аст.

Пешгирии як миқдор бемориҳои сироятӣ
дар байни кӯдакон дар асоси Барномаи мил-
лии иммунопрофилактика дар Чумхурии
Тоҷикистон дар солҳои 2021-2025, ки аз та-
рафи ВТ ва ҲИА ҶТ тасдиқ шудааст, гузар-
онида мешавад [1,3,5,6].

Пайдоиш ва сабаби зиёд гардидани ном-
гӯи як қатор бемориҳои сироятӣ ва дигар-
гунгаштани хусусиятҳои онҳо дар байни
аҳолии Чумхурии Тоҷикистон моро водор
намуд, ки дар асоси таҳлили муфассали со-
лона, мақсади муайяниро ҳал намоем.

Мақсади таҳқиқот. Таҳлили вазъи бемо-
риҳои сироятӣ дар Чумхурии Тоҷикистон
ва сабабҳои зиёд гаштани як қатор бемо-
риҳо дар соли 2024.

Маводҳо ва усулҳои таҳқиқот. Таҳлили
бемориҳои сироятӣ дар асоси нишондодҳои
омории марказҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақа-
вии назорати давлатии санитарию эпидеми-
ологӣ, шаклҳои ибтидоии баҳисобгирӣ ва
ҳисботдиҳӣ барои солҳои 2023 ва 2024.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокимаи онҳо.
Дар асоси таҳлили нишондодҳои статисти-
киӣ оидивазъи бемориҳои сироятӣ дар
байни аҳолӣ ва аз он ҷумла дар байни кӯда-
кони Чумхурии Тоҷикистон, ҳамагӣ адади
бемориҳои сироятӣ дар соли 2024- 72192
ҳодисаро, аз он ҷумла кӯдакон бошад - 54274
ҳодисаро дар бар мегирифтанд.

Қайд кардан лозим, ки дар давраи ҳис-
ботӣ (2024 сол) сироятҳое, ки бо роҳи
ҳавогӣ - қатрагӣ пахн мешаванд нисбатан
зиёд гаштанд.

Аз байни бемориҳои идоранакунанда, адади
беморони бо бемории обакон дар байни
аҳолӣ дар соли 2023 - 2330 нафарро, ки 23,40 ба
100000 аҳолӣ баробар аст, ки аз ҳисоби онҳо
беморшавӣ дар байни кудакон бошад -16,70 ба
100000 аҳолиро дар бар мегирифт. Дар соли
2024 бошад ҳамагӣ дар байни аҳолӣ сирояти
обакон 2775 нафарро, ки 26,96 ба 100000 аҳолӣ
баробар буд ва дар байни кӯдакон бошад -2277
нафарро дар бар мегирифт, ки 22,77 ба 100000
аҳолӣ баробар буд, ташкил мекунад.

Зиёдшавии bemorshavӣ дар вилояти Суғд
бештар мушоҳида карда шуд, ки соли 2023 -

ҳамагӣ-1557 нафарро (13,05 ба 100000
аҳоли), дар байни кӯдакон бошад (7,67 ба
100000 аҳолӣ), соли 2024 –бошад ҳамагӣ 1715
нафар буда, дар байни кӯдакон бошад 1465
ҳодисаро дар бар мегирифт, ки мутаноси-
бан 61,90 ва 14,65 ба 100000 аҳолиро дар
бар мегирифт. Дар ш. Душанбе бошад, миқ-
дори беморони дорон обакон дар 2023 -293
нафарро ташкил дод, ки аз байни онҳо 182
нафар кӯдакон буданд, дар соли 2024 ҳамагӣ
483 нафар ва дар байни кӯдакон бошад 324
ҳодисаро ташкил мекард, ки мутаносибан
ба 37,92 ва 3,24 ба 100000 аҳолирост меояд.

Беморшавӣ бо сироятҳои шадиди виру-
сии роҳҳои нафас (СШВРН) дар соли 2023
ҳамагӣ 115046 нафарро, ки 11,67 ба 100000
аҳолӣ рост меояд дар бар мегирад, аз он
ҷумла дар соли 2023 бошад беморӣ дар бай-
ни кӯдакон бо СШВРН нисбатан зиёд буд
ва 315216 нафарро ташкил мекард, ки ба
3152,16 ба 100000 аҳолӣ рост меомад. Дар
соли 2024 СШВРН ҳамагӣ 94028 нафарро
ташкил мекарданд (913,46 ба 100000 аҳолӣ),
дар байни кӯдакон бошад 67917 ҳодисаро
дар бар мегирифт, ки нисбатисоли 2023 то
24376 ҳодиса зиёд шудааст.

Нисбатан зиёд шавии bemorshavӣ бо
СШВРН дар вилояти Суғд ба қайд гириф-
та шудааст, ки дар соли 2023 ҳамаги -281,72
ва дар байни кудакон бошад-199,82 ба
100000 аҳолиро дар бар мегирифт, дар соли
2024 бошад - 29759 нафарро, ки 1074, 17 ба
100000 нафари аҳолӣ баробар мебошад. Аз
он ҷумла, дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий
(НТҶ) СШВРН - дар соли 2023- (ҳамаги -
283,07 нафар беморон, дар байни кудакон-
219,89 ба 100000 нафари аҳолӣ), дар соли
2024 бошад –23015 нафар, ки 950,5 ба 100000
нафари аҳолиро дар бар мегирифт. Дар ви-
лояти Хатлон СШВРН дар соли 2023- ҳа-
маги дар байни аҳолӣ-127,22, дар байни куд-
акон бошад -88,74 ба 100000 аҳолиро дар
бар мегирифт ва дар соли 2024 дар байн и
аҳолӣ 13773 нафар буда, ки 385,38 ба 100000
аҳолӣ рост меояд. Дар ш. Душанбе ҳамаги
СШВРН дар соли 2023 - 223,34, дар байни
кудакон бошад 166,30 ба 100000 нафари
аҳолӣ ва дар соли 2024 – 20577 нафарро, ки
1588,8 ба 100000 нафари аҳолӣ рост меомад.

Аз он чумла, беморшавӣ бо илтиҳоби шушҳо дар соли ҳисбатан зиёд гаштаанд, ки дар соли 2023 ҳамагӣ - 1345 нафар (13,5 ба 100000 нафари аҳолӣ), дар байни кӯдакон бошад -827 нафар мебошанд. Дар соли 2024 бошад илтиҳоби шушҳо 2494 нафар (24,23 ба нафари 100000 аҳолӣ), дар байни кӯдакон бошад 1858 ҳодисаро ташкил мекарданд, ки 1 257 нафар зиёд мебошад. Аз байни вилоятҳои ҷумҳурий беморшавӣ бо илтиҳоби шушҳо дар вилояти Суғд дар с. 2023 ҳамагӣ-2,49, дар кӯдакон-1,56 ба 100000 нафари аҳолиро ташкил мекарданд ва ҳамагӣ дар соли 2024 820 ҳодисаро (29,60 ба 100000 аҳолиро) ташкил мекунад. Дар ш.Душанбе беморшавӣ бо илтиҳоби шушҳо дар соли 2023 ҳамагӣ 2,47, дар кӯдакон бошад 1,53 ба 100000 нафари аҳолиро ташкил мекард, дар ҳамагӣ соли 2024 -232 ҳодиса, дар байни кӯдакон бошад 183 ҳодисаро дар бар мегирифт. Бештари кӯдакони бемор бо илтиҳоби шушҳо дар соли 2024 - дар НТҶ буданд, ки -768 ҳодисаро ташкил мекарданд.

Аз байни бемориҳои меъдаву рӯъда беморшавӣ дар ҷумҳурий бо гепатити вирусии “А” (ГВА) ҳамагӣ дар соли 2023- 35,23, дар байни кӯдакон бошад - 33,68 ба 100000 нафари аҳолиро ташкил мекард. Дар соли 2024 бошад, ҳамагӣ – 5582 нафар буда, дар байни кӯдакон бошад 5383 ҳодисаро, ки мутаносибан 54,2 ва 53,83 ба 100000 нафари аҳолиро ташкил мекарданд. Зиёдшавии бемории ГВА дар байни кӯдакон дар соли 2024 нисбатан ба соли 2023 - то 2015 ҳодиса зиёд шудааст. Дар ш. Душанбе бемории ГВА дар соли 2023 - ҳамаги 654, аз ҳисоби онҳо кӯдакон бошад 602 нафарро дар бар мегирифт ва дар соли 2024 бошад, ҳамагӣ 1363 (105,2 ба 100000 нафари аҳолӣ), дар байни кӯдакон бошад 1294 ҳодисаро ташкил мекард. Дар вилояти Суғд бошад ГВА соли 2023 ҳамагӣ 2005 нафар ва аз ҳисоби онҳо кӯдакон 1944 нафарро ташкил мекард. дар соли 2024 –ҳамагӣ – 2991 нафар, ки 104,0 ба 100000 аҳолӣ), дар байни кӯдакон бошад - 2909 ҳодисаро ташкил мекунад.

Беморшавӣ бо бемориҳои шадиди меъдаву рӯъда (БШМР) дар соли 2023 – ададан 17351нафарро, ки 174,28 ба 100000 нафари

аҳолӣ рост меояд, аз он чумла дар байни кӯдакон бошад 70985 нафарро ташкил мекард. Дар соли 2024 адади БШМР ҳамагӣ 14633 нафар, ки 142,16 ба 100000 нафари аҳолӣ рост меояд, дар байни кӯдакон бошад - 11260 ҳодисаро ташкил мекард. Дар ш. Душанбе адади беморон бо БШМР дар соли 2024 ҳамагӣ 758 нафар, дар байни кӯдакон бошад - 612 ҳодисаро дар бар мегирифт.

Дар байни вилоятҳо бошад, адади беморони бо БШМР дар вилояти Ҳатлон - ҳамагӣ -1867 нафар, дар кӯдакон бошад 1361 ҳодисаро, дар вилояти Суғд бошад, ҳамагӣ -2017 нафар, дар байни кӯдакон-1675 ҳодисаро дар бар мегирифтанд.

Аз байни БШМР бемории исҳоли хунин дар соли 2023-ҳамагӣ 104 нафарро, дар кӯдакон бошад 43 нафарро ва дар соли 2024 бошад ҳамагӣ 167 ҳодиса, дар байни кӯдакон 144 ҳодисаро дар бар мегирифт.

Дар ҷумҳурий нисбатан зиёд гаштани беморшавӣ бо вируси норасоии масъуният (ВНМО) ба қайд гирифта шудааст, ки ҳамаги дар соли 2023-1101 ҳодиса (11,06 ба 100000 нафари аҳолӣ), адади кӯдакон бошад 51 нафар ва , ҳамагӣ дар соли 2024 - 1012 ҳодиса, дар байни кӯдакон бошад - 66 ҳодиса (9,8 ва 0,6 ба 100000 нафари аҳолӣ) ташкил мекард. Зиёд гаштани адади беморон бо ВНМО бештар дар НТҶ қайд карда шудааст, ки дар асоси нишонаҳои оморӣ дар соли 2023 адади беморонҳамаги-153 нафар, дар байни кӯдакон -13 нафар, дар соли 2024 ҳамагӣ -182 нафар, дар байни кӯдакон - 15 ҳодисаро дар бар мегирифт. Дар ш. Душанбе соли 2023 адади беморон бо ВНМО ҳамаги- 132 нафар, дар байни кӯдакон - 16 нафар, дар соли 2024 бошад ҳамагӣ -157 нафар, дар байни кӯдакон бошад 18 ҳодисаро дар бар мегирифтанд.

Дар соли 2024 дар ҷумҳурий нишондодҳои зерини бемориҳои сироятӣ дар байни аҳолӣ нисбатан кам гаштаанд.

Чуноне, ки сирояти менигококӣ дар соли 2023-ҳамагӣ-17 нафар (0,16 ба нафари 100000 аҳолӣ), дар байни кӯдакон 14 (0,14 ба нафари 100000 нафари аҳолӣ), дар соли 2024 бошад ҳамагӣ 10 нафар (0,1 ба 100000 аҳолӣ), дар байни кӯдакон 7 (0,07 ба ба

100000 нафари аҳолӣ) ҳодисаро дар бар ме-
гиифт.

Беморшавӣ бо маҳмалак дар соли 2023 ҳамагӣ 246 нафар (2,47 ба 100000 аҳолӣ), аз ҳисоби онҳо кӯдакон 56 (0,56 ба 100000 нафари аҳолӣ), дар соли 2024 бошад 230 нафар (2,23 ба 100000 нафари аҳолӣ) мебошад. Лекин, нисбатн зиёлшавии адади кӯдакони бо маҳмалак дар ш. Душанбе муайян карда шудааст, ки ин нишондод дар соли 2024-159 нафарро дар бар мегирифт.

Аз байни сироятҳои идорашавандабеморшавӣ бо сирояти баногӯшӣ низ нисбатн кам гаштааст. Чунончи, дар соли 2023 ҳамагӣ 677 нафар (6,80 ба 100000 нафари аҳолӣ), дар байни кӯдакон 599 нафар (5,99 ба 100000 нафари аҳолӣ), дар соли 2024 бошад, ҳамагӣ 314 ҳодиса, дар байни кӯдакон 292 ҳодисаро дар гирифта, ки мутаносибан (ба 3,05 ба 2,92 ба 100000 нафари аҳолӣ) рост меояд.

Аз он чумла, bemorshavӣ бо сурхча дар соли 2023 ҳамагӣ 262 нафар (2,63 ба 100000 нафари аҳолӣ), дар соли 2024 бошад 7 нафарро ташкил мекард, ки 0,07 ба 100000 нафари аҳолӣ рост меояд.

Дар соли 2023 ҳамагӣ микдори bemoroni дорои sulfakabudak 595 нафар (5,98 ба 100000 нафари аҳолӣ), дар соли 2024 ҳамагӣ – 473 нафарро, дар байни кӯдакон бошад 466 ҳодисаро (мутаносибан 4,73 ва 4,66 ба 100000 нафари аҳолӣ) ташкил мекарданд.

Таҳлили мухтасари вазъи bemoriҳои сироятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024 нишон медиҳанд, ки сабабҳои зиёд гаштани bemorii СШВРН ва илтиҳоби шушҳо ва az он чумла сирояти обакон, дар байни kӯdakon сардии barvaқtinaи боду ҳаво дар mamlakat мебошад, ки zиёdshavии ин sирояtҳo дар moҳҳои oktyabr-dekabri соли 2024 то 19037 нафар ба қайд гирифта шудааст (дар taҳlli nӯmoxhāi соли 2024 ҳамагӣ 48880 нафар буданд). Az rӯi vазъi epidemiologii siroyatҳoи ҳavoy – katragӣ māъlum mешавад, kи namudxoi gunoguni СШВРН beshtar дар fasli tiromoҳ-zimistoni ба қайд гириfta мешавand.

Аз taraфи tabiboni KATC (bo sababҳoи gunogun) beasos rad namudani immunitaz-

siai kӯdakoni sinni to yak sola meboшadaz vaksinaи petavalentӣ, ki dar doхili он vaksinaи ziddi mikrobi chӯbchamonaнdi гемофилий (Haemophilus influenzae)namudi b (hib) doхil mешавад, az он chumla bar ziddi pnevmokokk, ki dar vaқti siroyatēbī bo in siroyatҳo, bemorii bo orizaҳoи vaznini roҳhoo болоии naфas, sistemaи markazii asab va orizaҳoи fasotii digar uзвҳo meгузаранд.

Az sababi sarдii ҳavo, kӯdakoni hurdso ли mutashakkil beshtar dar utogҳoи pӯшидаи bogchaҳoи bachaғona va kӯdakoni kalontar boшad dar sinfxonaҳoи maҳdudshudaи maktabҳoи miёna, соатҳoи (muddati) ziёd nigoҳ doшta mешудaанд, ki dar sharoiti ҳavoи гарм va xushki bogchaҳo va sinfxoi maktabҳoи miёna xususiyati ҳimояtкunandaи luobpardaҳoи roҳhoo болоии naфaskaшӣ past mешавад va inchunin xususiyatҳoи patogenii (haшmginii) barangezandaҳoи virusi va bakterialiй baland mешаванд.

Dar kӯdakoni sinni to yak sola ҳolati sistemaи masъunӣ bo purragӣ ba kamol narasiда meboшad va soхtori uзвҳoи naфaskaшӣ na он қadar mutashakkil meboшand, ki dar rӯzҳoи avvali СШВРН sababi orizaҳoи vaznин az taraфи in sistema va roҳhoo naфaskaшӣ (pnevmoniya) megarandan.

Beshtar kӯdakoni sinni to yak sola no расогии masъuniyati tavlidӣ va пайдокарда az ҳisobi siroyatēbii bo siroyatҳo дохili batnӣ (TORG) va zud-zud bemorshavӣ dorand va sababi bo orizaҳoи vaznин dar namudi ilтиҳobi shushҳo, nejrotoksiroz va xokazo guzaronidani СШВРН megarandan.

Soхtori anatomii roҳhoo naфaskaшии kӯdakoni sinni hurdsol (to 3 sola) nisbati kӯdakoni sinni kalontar farқ mekuнand va xususiyatҳoи maҳsus dorand, ki luobpardaҳoи naychaҳoи naфasbarori shushҳoи (bronхҳo)onҳo muлоим, kovok (эластикӣ) va nisbatan tang, luobpardaҳoи bronхҳo va roҳhoo poёnni naфaskaшӣ xushk va bo ragҳoи ziёdi xungard faniй meboшand, ki dar vaқti taъsirbaҳshii ilтиҳobӣ dar bemoriҳoи СШВРН ба xaychon-nokӣ, bâdan ba tangshawӣ va varamshawии bronхҳo oварда merasonand, ki dar rӯzҳoи avvali bemorshavии sababi orizaҳoи xusus-

сии ин қисми системаи нафаскашӣ (обструкция бо бронхоспазм) мегарданд. Дигар сабаб, ин соҳт ва структураи лим-фоэпителиалии ҳалқаи ҳалқи кӯдакони хурдсол номуташаккил буда дар вақти сироятёй бо СШВРН, онҳо вазифаи муҳофизатии худро иҷро накарда ба норасоии масъунияти минтақавӣ меоваранд ва байдан ба поён паҳншавии барангезанда бо пайдоиши илтиҳоби шушҳо мегарданд.

Дар асоси нишондодҳои олимон (Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И.), маълум мебошад, ки кӯдакони хурдсоли муташаккил (дар боғчаҳо), одатан дар давоми як сол то 10-12 карат, мактабхонон то 2-3 карата бо намудҳои гуногуни СШВРН bemor бояд шаванд.

Таҳлили собиқаи зиндагии кӯдакони хурдсол нишон додааст, ки як қисми онҳо бемориҳои музмин ва ҳолати аллергикӣ доштанд ва аз ин сабаб СШВРН вазнин гузаронидаанд.

Хулоса. Таҳлили вазъи бемориҳои сироятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024 нишон медиҳад, ки бештар адади бемориҳои идоранакунанда зиёд гаштаанд, чунончи бемориҳои обакон, СШВРН ва илтиҳоби шушҳо, БШМР ва ГВА. Сабаби зиёд гаштани ин бемориҳо аз хусусиятҳои соҳторӣ-анатомӣ, номуташккилии системаи масъ-

унӣ, баланддии ҳолати ҳассиснокӣ ва беасос нагузаронидани эмгузарони кӯдакони синни то як сола мебошанд.

Адабиёт

1. «Барномаи миллии иммунопрофилактика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 – 2025», Душанбе 2021., 35 саҳ.

2. Дмитренко М.А., Коровин Е.Н., Родионов О.В. Методика оценки уровня риска инфекционной заболеваемости в территориально распределенной системе региона // Системный анализ и управление в биомедицинских системах: журнал практической и теоретической биологии и медицины. М., 2008. Т. 7. №. 3. С.630-635.

3. Дмитренко М.А., Коровин Е.Н., Родионов О.В. Исследование состояния инфекционных заболеваний в регионе на основе визуализации и трансформации информации // Управление в социальных 2.Статистические данные СЭС РТ и с.з.н. РТ за 2024-2025 годы.

4. Лисицын Ю.П. Общественное здравоохранение. М., 2002. 686с. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ/ Пер. с англ. Дж.-О. Ким, Ч.У.Мьюллер, У.Р.Клекка и др.; под. ред. И.С. Енюкова. М.:

5. Финансы и статистика, 1989.

ҲИСОБОТИ МУШТАРАКИ КРЕАТИНКИНАЗАИ ХУНОБА ВА МИОГЛОБИН ҲАМЧУН НИШОНДИҲАНДАИ ОСЕБИ МУШАҚҲО ВА ПАТОЛОГИЯИ АСАБУ МУШАҚ

Ғанизода М.Т.

Кафедра асабшиной, психиатрия ва психологияи тиббӣ ба номи профессор М. Ф. Ғуломов МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино»

СОВМЕСТНАЯ ОЦЕНКА СЫВОРОТОЧНОЙ КРЕАТИНКИНАЗЫ И МИОГЛОБИНА КАК МАРКЕРОВ МЫШЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ

Ганизода М.Т.

Кафедра неврологии, психиатрии и медицинской психологии имени профессора М. Г. Гулямова ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино

Резюме. В рамках исследования была проведена оценка сывороточных уровней креатинкиназы (КФК) и миоглобина у 30 пациентов с различными формами наследственных и приобретённых нервно-мышечных заболеваний. Обследованные были распределены по

возрастным категориям: дети (0–11 лет, n=6), подростки (12–18 лет, n=5), молодые взрослые (19–30 лет, n=10), взрослые (31–50 лет, n=7) и пожилые пациенты (51–60 лет, n=2). Контрольную группу составили 10 клинически здоровых добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту. Наиболее выраженное повышение уровней КФК и миоглобина было зарегистрировано у пациентов с подтверждённой дистрофией Дюшенна. При этом наблюдалась тенденция к снижению концентрации указанных маркеров с увеличением возраста. У больных с конечно-поясной мышечной дистрофией также выявлялись значительные отклонения от нормы, хотя выраженностя изменений была менее однородной. В группе с фациоскапуло-гумеральной дистрофией отмечалась гетерогенность биохимических показателей: в одних семьях регистрировались уровни КФК и миоглобина в пределах референсных значений, в других — их выраженное повышение. У пациентов с нейрогенными типами атрофии концентрации обоих маркеров были незначительно повышенны либо оставались на верхней границе нормы. Полученные данные подтверждают диагностическую значимость комплексного определения сывороточных уровней КФК и миоглобина при нервно-мышечных заболеваниях. Уровень КФК демонстрирует более высокую чувствительность к мышечному повреждению, в то время как миоглобин может выступать дополнительным маркером, особенно при скрининге носителей и мониторинге подострых форм миопатий. Включение этих показателей в базовый алгоритм обследования пациентов позволяет повысить точность диагностики и оценить выраженность мышечного повреждения.

Ключевые слова: креатинкиназа, миоглобин, нервно-мышечные заболевания, диагностика, носительство.

Ганизода Манижа Тимур – к.м.н., зав. кафедрой неврологии, психиатрии и медицинской психологии им М. Г. Гулямова ГОУ «ТГМУ». E-mail: ganieva.manizha79@mail.ru, тел: +992918 66 85 95.

COMBINED ASSESSMENT OF SERUM CREATINE KINASE AND MYOGLOBIN AS MARKERS OF MUSCLE DAMAGE IN NEUROMUSCULAR DISORDERS

Ganizoda M.T.

*Department of neurology, psychiatry and medical psychology named after professor M.G. Gulyamov,
«Avicenna Tajik State Medical University»*

Abstract. As part of the study, serum levels of creatine kinase (CK) and myoglobin were evaluated in 30 patients with various forms of hereditary and acquired neuromuscular disorders. The subjects were divided into age categories: children (0–11 years, n=6), adolescents (12–18 years, n=5), young adults (19–30 years, n=10), adults (31–50 years, n=7), and elderly patients (51–60 years, n=2). The control group consisted of 10 clinically healthy volunteers matched by sex and age. The most significant elevations in CK and myoglobin levels were observed in patients with confirmed Duchenne muscular dystrophy. A trend toward decreasing marker concentrations with increasing age was noted. Patients with limb-girdle muscular dystrophy also showed marked deviations from normal values, although the severity of changes was less consistent. In the facioscapulohumeral dystrophy group, biochemical parameters were heterogeneous: some families had CK and myoglobin levels within reference ranges, while others showed significant elevations. In patients with neurogenic types of atrophy, the concentrations of both markers were slightly elevated or remained at the upper limit of normal. The obtained data confirm the diagnostic value of the combined assessment of serum CK and myoglobin levels in neuromuscular diseases. CK levels demonstrate higher sensitivity to muscle damage, while myoglobin may serve as an

additional marker, particularly for carrier screening and monitoring subacute forms of myopathies. Including these indicators in the basic diagnostic algorithm enhances diagnostic accuracy and helps assess the extent of muscle damage.

Keywords: creatine kinase, myoglobin, neuromuscular diseases, diagnosis, carrier status.

Ganizoda Manizha Timur – Head of Department of Neurology Psychiatry and Medical Psychology «AVICENNA TAJIK STATE MEDICAL UNIVERSITY», Candidate of medical Sciences. E-mail: ganieva.manizha79@mail.ru, tel: +992918 66 85 95.

Муҳимият. Бемориҳои ирсӣ ва қасбии асабу мушак (БАМ) гурпҳи гетерогении клиникӣ-генетикии касалиҳо мебошанд, ки асосан ба мушакҳои скелет таъсир расонида, сустии прогрессивӣ, атрофия ва коҳиши фаъолияти функционалиро ба вучуд меоранд. Душвории ташхиси БАМ, хусусан дар марҳилаҳои аввал, бо ҳамхудӣ будани аломатҳои клиникӣ иртибот дошта, зарурати истифодаи усулҳои иловагии арзёбӣ, аз ҷумла биомаркерҳои лабораторӣ, ба миён меояд [1,10,6].

Як аз нишондиҳандаҳои афзалиятноки биохимиявии осеби мушак креатинкиназа (КФК) ва миоглобин (Мб) мебошанд, ки сатҳи онҳо дар хун барои ташхиси намудҳои гуногуни миопатия ва пайгирии онҳо истифода мешаванд. Ин ҳам миопатияҳои ибтидой (дистрофияҳои меросӣ ва мизитҳои илтиҳобӣ) ва ҳам осебҳои ивлидии мушакҳои скелетӣ дар bemoriҳои неврогениро дар бар мегирад. Аммо тағсири қиматҳои ҳосилшуда бояд омилҳо чун синну сол, марҳилаи раванди патологӣ ва хусусиятҳои молекулавӣ-генетикии bemoriro дар назар дошта бошад [2,5,8].

Таҳлили сатҳи КФК ва Мб дар дистрофияи Дюшенн (Х-алоқашуда) ва bemoroni фенотипҳои нодири дистрофияи мушакӣ аҳамияти маҳсус дорад, зоро баландии ин нишондиҳандаҳо метавонад ягона нишонаи аввалии патология бошад. Ҷудокунии bemorон бо назардошти синну сол имкон медиҳад, ки маълумотҳо дақиқтар тағсир карда шаванд, рабтҳо бо аломатҳои клиникӣ муайян гардида ва аҳамияти пешгпикунии нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ошкор карда шаванд [3,7,9].

Ҳарчанд КФК ва Мб дар амалияи клиникӣ васеъ истифода мешаванд, масъалаҳо

дар бораи ҳассосияти онҳо дар шаклҳои гуногуни БАМ, инчунин имконияти истифодаи ин нишондиҳандаҳо барои ташхиси пеш аз вақт ва пайгирии динамикӣ то ҳол боқӣ мондаанд. Ин таҳқиқ бо мақсади муайян кардани аҳамияти ташхисию пешгпикунии сатҳи креатинкиназа ва миоглобин дар хун дар bemoriҳои гуногуни асаб-мушакӣ, бо назардошти синну сол ва тавсифи нозологиии bemorон, сурат мегирад [4].

Мақсади тадқиқот. Муайян кардани қимати ташхисӣ ва пешгпикунии ченкунии якҷояи креатинкиназа (КФК) ва миоглобин (Мб) дар хун дар bemoroni гирифтори bemoriҳои гуногуни асаб-мушакӣ, бо назардошти: ҷудокунии синну солӣ, аломатҳои клиникӣ, хусусиятҳои генетикӣ, то дақиқии ташхиси барвақтро беҳтар намояд, раванди bemoriro пайгирий кунад ва равишҳои муолиҷаро ба шароити ҳар як bemor муовифик созад.

Мавод ва усулҳои тадқиқот. Тадқиқот дар пойгоҳи кафедраи неврология, психиатрия ва генетикаи тиббии ба номи профессори М.Г. Гуломов гузаронида шуд. Ба таҳқиқот 30 нафар bemorон бо шаклҳои гуногуни тасдиқшудаи bemoriҳои ирсӣ ва пайдошудаи асабу мушакҳо ҷалб гардидаанд, ки дар маркази маҳсусгардонидашудаи неврологӣ ташхис мегузаштанд. Синни bemorон аз 2 то 60 солро дарбар мегирифт. Ҳамаи иштирокчиён ба зергуруҳои синнӣ тақсим карда шуданд: кпдакон (0–11 сол, n = 6), наvrasон (12–18 сол, n = 5), ҷавонони калонсон (19–30 сол, n = 10), калонсолон (31–50 сол, n = 7), пиронсолон (51–60 сол, n = 2). Гурпҳи назоратиро 10 нафар ихтиёриёни солим ташкил медоданд, ки аз рпи чинс ва синну сол бо гурпҳи асосӣ муовификат доштанд.

Ба ҳамаи беморон таҳлили биохимиявии хунобаи хун бо муайянсозии сатҳи креатинкиназа (КК) ва миоглобин (Мб) бо истифодай таҳлилгари автоматии биохимиявӣ (лут-фан, модел ва истехсолкунанда зикр шавад, агар маълумот дастрас бошад) гузаронида шуд. Гирифтани хуни венозӣ субҳона натода (ба рпдаи холӣ) сурат мегирифт ва таҳқиқот мутобиқи меъёрҳои қабулшудаи ташхиси лабораторӣ анҷом дода мешуд.

Ташхиси бемориҳои асаду мушак дар беморон бо такя ба маълумоти клиникӣ, натичаҳои ЭНМГ, МРТ-и мушакҳо, таҳлили генетикий (дар ҳолати мавҷуд будан), инчунин машварати мутахассисони соҳа тасдиқ карда мешуд. Коркарди омории маълумот бо истифода аз барномаҳои компютерӣ (масалан, SPSS, Statistica) бо татбиқи усулҳои омори тавсифӣ, таҳлили коррелятсионӣ ва муқоисавӣ анҷом дода шуд. Аҳамияти омории фарқиятҳо дар сатҳи $p < 0,05$ арзёбӣ мегардид.

Натиҷаҳои тадқиқот ва муҳокимаи онҳо.

Сатҳҳои креатинкиназа (КК) ва миоглобин (Мб) дар хуноба вобаста ба шакли бемории асаду мушак, синни беморон ва марҳилаи клиникӣ тағиیر ёфтанд. Баландтарин нишондиҳандаҳои КК ва Мб дар беморони гирифтари дистрофияи Дюшен, махсусан дар кпдакон ва наврасон ба қайд гирифта шуданд. Бо зиёд шудани синну сол ва пешрафти беморӣ, пастшавии концентрации ин маркерҳо мушоҳида гардид, ки эҳтимол бо аз даст рафтани массаи функционалии мушакҳо алоқаманд аст.

Дар беморони гирифтари дистрофияҳои мушакҳои канорӣ ва миён низ сатҳҳои баландшудаи КК ва Мб ба қайд гирифта шуданд, vale ин баландшавӣ нисбат ба беморони дистрофияи Дюшен камтар буд. Дар беморони дистрофияи фациоскапуло-гумералий гуногуншаклии нишондиҳандаҳо мушоҳида гардид: дар баъзе ҳолатҳо сатҳи КК ва Мб дар доираи меъёр бокӣ монда, дар ҳолатҳои дигар — ба таври назаррас баланд шуда буд.

Дар беморони дорои атрофияҳои нейрогенӣ (аз ҷумла атрофияи мушакҳои сутунмурҳа ва дигар шаклҳои нейропатияҳои пе-

риферӣ) концентратсияи КК ва Мб, одатан, каме баланд ё дар ҳадди болоии меъёр қарор доштанд.

Муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ нишон дод, ки сатҳҳои КК ва Мб дар беморони дорои миопатияҳои ибтидой ба таври оморӣ бо аҳамият баландтар буданд ($p < 0,01$). Сатҳи миоглобин тағиирпазирии баланд нишон дод ва вобаста ба шиддати осеби мушакҳо буд. Бо вуҷуди ин, ҳассосияти ташхисии он нисбат ба КК пасттар буд, хусусан дар ҳолатҳои раванди музмини беморӣ.

Ҳамин тарик, муайян кардани сатҳи КК ва Мб дар хуноба ҳамчун як усули иттило-относи лабораторӣ баромад мекунад, ки имкон медиҳад дараҷаи осеби мушакҳо арзёбӣ шуда, фарқгузории ибтидой байни миопатияҳо ва осебҳои нейрогенӣ анҷом дода шавад.

Натиҷаҳои бадастомада аҳамияти баланди клиникии муайян кардани сатҳи креатинкиназа (КК) ва миоглобин (Мб)-ро дар хуноба барои ташхис ва мониторинги бемориҳои ирсӣ-и асаду мушак тасдиқ менамоянд. Тағиироти назарраси нишондиҳандаҳои биохимиявӣ асосан дар беморон бо дистрофияи Дюшенна мушоҳида гардиданд, ки бо маълумоти адабӣ мувофиқат доранд ва вайронии васеи бофтаи мушакро, ки ба ин намуди миопатияи X-хос вобаста аст, инъикос мекунанд.

Қиматҳои баландтари КК ва Мб дар гурӯҳҳои хурди синнусолӣ (кпдакон ва наврасон) нишондиҳандаи марҳилаи фаъоли осеби мушак мебошанд, дар ҳоле ки паст шудани ин нишондиҳандаҳо дар калонсолон метавонад ба атрофияи шадиди мушакҳо ва ивазшавии онҳо бо бофтаи пайванӣ ишора кунад.

Дар дистрофияҳои намуди ниҳоят-камарбанд тағиирот мпътадил буданд, vale аҳамияти ташхисии худро нигоҳ доштанд. Гуногуншаклии мушоҳидашудаи нишондиҳандаҳо дар фациоскапуло-гумерална дистрофия (ФСГД) эҳтимолан ба фарқиятҳои байниоилавӣ дар механизмҳои молекулий-генетикии патогенез ва дараҷаи гуногуни ҷалбшавии бофтаи мушак ба раванди патолоѓӣ алоқаманд аст.

Дар беморон бо атрофияҳои нейрогенӣ, сатҳи КК ва Мб дар ҳудуди меъёр ё каме баланд буд, ки ба иштироки дуюмдараҷаи мушакҳо бинобар денерватсия ишора мекунад. Ин далел аҳамияти ин нишондиҳандаҳоро ҳамчун яке аз меъёрҳои ташхиси дифференсиалий байни миопатияҳои ибтидой ва равандҳои нейрогенӣ тасдиқ мекунад.

Нақши миоглобин ҳамчун нишондиҳандай осеби шадиди мушак маҳсус аҳамият дорад. Гарчанде ки ҳассосияти ташхисии он нисбат ба КК камтар аст, Мб метавонад барои муайян кардани шаклҳои субклиникӣ ё носирон дар миопатияҳои ирсӣ, маҳсусан дар якчоягӣ бо таҳқиқоти генетикӣ, муфид бошад.

Ҳамин тарик, муайян кардани ҳамзамони сатҳи КК ва Мб имкон медиҳад, ки дақиқии ташхис баланд бардошта шавад, беморон вобаста ба дараҷаи осеби мушак стратификација карда шаванд ва динамикаи беморӣ назорат гардад. Ин биомаркерҳо инчунин метавонанд ҳамчун меъёрҳои иловагӣ барои интиҳоби беморон барои таҳқиқоти молекулий-генетикӣ ва иштиrok дар озмоишҳои клиникии усуљҳои муолиҷаи нахизмат кунанд.

Хулоса. Натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда иттилоотнокии муайянсозии ҳамзамонаи концентратсияи креатинкиназа (КК) ва миоглобин (Мб)-ро дар хуноба ҳамчун усули дастрас ва ҳассоси ташхиси бемориҳои ирсии асаду мушак тасдиқ менамоянд.

Баландшавии сатҳи КК ва Мб дараҷаи осеби бофтai мушакро инъикос намуда, бо наవъ ва марҳилаи беморӣ иртибот дорад. Таҳлили маҷмиии ин нишондиҳандаҳо имкон медиҳад, ки миопатияҳои ибтидой аз осеби нейрогенӣ фарқ карда шаванд, инчунин пешравии беморӣ ва самаранокии муолиҷаи гузаронидашаванда баҳо дода шавад.

Бо назардошти гуногуншаклии нишондиҳандаҳои биохимиявӣ дар гурӯҳҳои синнусолии мухталиф ва шаклҳои нозологӣ, мувофиқ аст, ки КК ва Мб ба алгоритми ташхиси бармаҳал ва назорати динамикии беморон бо гумони патологияи асаду мушак доҳил карда шаванд.

Адабиёт

- Гарднер-Медвин Д., Пеннингтон Р. Дж., Уолтон Дж. Н. (1971) Де-тектирование носителей гена X-сцепленной мышечной дистрофии. Обзор некоторых методов, изученных в Ньюкасле-на-Тайне. *J Neurol Sci* 13: 459-474
- Hische EAH, van der Helm HJ (1979) Значение определения миоглобина в сыворотке крови при нервно-мышечных заболеваниях. *I Neurol Sci* 43: 243-251
- Kiessling WR, Beckmann R (1981) Zur Wertigkeit der radioimmunologischen Myoglobinbestimmung im Serum bei Skelettmuskelerkrankungen. *Fortschr Neurol Psychiatr* 49: 451-454
- Kiessling WR, Ricker K, Pflughaupt KW, Mertens HG, Haubitz I (1981) Serum myoglobin in primary and secondary skeletal muscle disorders. *I Neurol* 224: 229-233
- Nicholson LVB (1981) Сывороточный миоглобин при мышечной дистрофии и выявление носительства. *I Neurol Sci* 51: 411-426
- Nicholson LVB, Walls TJ (1983) Изменение уровня миоглобина в сыворотке крови у нормальных людей. С учетом использования измерений миоглобина для выявления женщин, несущих гены X-сцепленных мышечных дистрофий. *J Neurol Sci* 62: 41-58
- Pennington RJT (1977) Ферменты сыворотки крови. In: Rowland LP (ed) Pathogenesis of human muscular dystrophies. Excerpta Medica, Amsterdam, pp 341-349
- Розано ТГ, Кенни МА (1977) Радиоиммуноферментный анализ миоглобина сыворотки крови человека. Разработка метода и нормальные значения. *Клин Хим* 23: 69-75
- Sibert JR, Harper PS, Thompson RJ, Newcombe RG (1979) Выявление носительства при мышечной дистрофии Дюшенна. Данные исследования обязательных носителей и матерей единичных случаев. *Arch Dis Child* 54: 534-537
- Simpson I, Zellweger H, Burmeister LF, Christea R, Nielsen MK (1974) Влияние оральных контрацептивов на уровень креатинфосфокиназы с точки зрения выявления носительства при мышечно-клеточной дистрофии Дюшенна. *Clin Chim Acta* 52: 219-233

ТДУ: 611. 441; 616. 441-006-008. 64-055.1

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТХОИ СОХТОРИ РАГҲО ВА БОФТАХОИ ҒАДУДИ СИПАРШАКЛ ДАР МАРДОНИ ДОРОИ ҶОГАРИ ПАҲНЁФТАИ ТОКСИКӢ

Давлатов¹ И.А., Курбонов² С.С., Шарипов¹ Ҳ.Ю., Имомов Б.Д.¹

1. Кафедраи тибби судӣ МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалий ибни Сино»; 2. Кафедраи анатомияи одам ба номи Я.А.Рахимови МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалий ибни Сино»

НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСУДИСТО-ТКАНЕВЫХ СТРУКТУР ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ДИФФУЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ У МУЖЧИН

Давлятов И.А.¹, Курбонов С.С.², Шарипов Ҳ.Ю.¹, Имомов Б.Д.¹.

1. Кафедра судебной медицины ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино», Душанбе, Республика Таджикистан; 2. Кафедра анатомии человека им. Я.А. Рахимова ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино», Душанбе, Республика Таджикистан

Данная статья посвящена изучению проблем морфологии сосудисто-тканевых структур щитовидной железы при диффузном токсическом зобе (ДТЗ) у мужчин. Исследована щитовидная железа у 22 больных мужчин. Проведенное исследование показало, что в щитовидной железе больных с ДТЗ преобладают гиперпластические процессы, лимфоидная инфильтрация в строме и в тиреоидной фолликуле. Процесс характеризуется изменчивостью формы фолликул, преобладанием микрофолликулярного типа, частым явлением краевой резорбции вакуолей, усиливанием васкуляризации органа и деформацией сосудов с последующей дилатацией сосудов микроциркуляторного русла.

Ключевые слова: щитовидная железа, диффузный токсический зоб, сосудисто-тканевая структура.

Давлятов Имомходжа Амиршоевич, кандидат медицинских наук, заведующий кафедры судебной медицины, ГОУ Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино. E-mail: 45@tajmedun.tj

SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VASCULAR-TISSUE STRUCTURES OF THE THYROID GLAND IN DIFFUSE TOXIC GOITER IN MEN

Davlyatov I.A.¹, Kurbonov S.S.², Sharipov H.Y.¹, Imomov B.D.¹

1. Department of Forensic Medicine, SEI “Avicenna Tajik State Medical University”, Dushanbe, Republic of Tajikistan; 2. Department of Human Anatomy named after Rakhimov Y.A., SEI “Avicenna Tajik State Medical University”, Dushanbe, Republic of Tajikistan

This article is devoted to the study of the problems of the morphology of the vascular-tissue structures of the thyroid gland in diffuse toxic goiter (DTG) in men. In total, the thyroid gland of 22 male patients was examined. The conducted study showed that in the thyroid gland of patients with DTG predominate hyperplastic processes, lymphoid infiltration in the stroma and in the thyroid follicle, variability of the shape of the follicles, predominance of the microfollicular type, frequent phenomenon of marginal resorption of vacuoles, increased vascularization of the organ

and deformation of the vessels with subsequent dilation of the vessels of the microcirculatory bed.

Key words: thyroid gland, diffuse toxic goiter, vascular tissue structure.

Davlyatov Imomkhodja Amirshoevich, candidate of medical sciences, head of the department of forensic medicine, SEI « Avicenna Tajik State Medical University». E-mail: 45@tajmedun.tj

Муҳиммият. Нишонаҳои макроскопии ғадуди сипаршакл (FC) аз ҷинс ва синну сол вобаста буда, дар мардон ҳаҷми он дар ҳама давраи омпхташуда нисбат ба занон то 4,9-19,1% калонтар мебошад [1,2,3].

Қайд гардидааст, ки диаметри фолликулаҳои FC дар мардон нисбат ба занон то 4,4-17,7% дар ҳамаи давраи инкишоф, ба гайр аз пиронсолон, ки дар онҳо инволютсия дидо мешавад, калонтар аст. Дар давраи яқуми ба балогат расидан андозаи максималии масоҳати миёнаи фолликулаҳо дар мардон дар қисмати болоии саҳми рост ($28292,72 \pm 6263,14$ мкм²) ва камтарин дар гарданак ($18078,85 \pm 2303,51$ мкм²) ба қайд ғирифта шудааст [4,5,6,7].

Солҳои охир як қатор муаллифон баромад намуда оиди он ки соҳти анатомии ғадуди сипаршакл дар сатҳи бофтавӣ фолликулаи алоҳида ба ҳисоб нарафта, баракс воҳиди рагиу функционалий, ки якчанд фолликула, бо хунгардиши мустақил танзим гаштаанд ҳисобида мешавад [5].

Гурӯҳи диагари олимон маълумотҳоеро пешниҳод намудаанд, ки ҳолати ҷараёни микросиркуляторӣ бо синну соли беморон мувоғиқият дорад [9,10,11,12]. Системаи доҳилиузвии рагӣ-капиллярҳои FC, на танҳо ҳамчун сарчашмаи бо хунтамишавии алоқаи гистотопографӣ, инчуни ҳамчун хислати функционалии тиреоситҳо, ки дар онҳо ҷараёни доимии нақлиётӣ дар ду самт, ки филтратсияи моддаҳоро аз хун ба ҳуҷайраҳои ғадуд ва баракс тамин менамоянд, ба ҳисоб мераванд [13,14,15].

Ҳамзамон дар адабиётҳои илмӣ маълумотҳо оиди масъалаҳои тағиротҳои патоморфологии рагиу бофтавии аз навсозии ғадуди сипаршакл ҳангоми ҷоғари паҳнёфтаи токсикӣ (ЧПТ), маълумотҳо оиди арзёбии микдории параметрҳои қисматҳои FC дар ҳолати ЧПТ камчин мебошанд.

Мақсади таҳқиқот. Омзиши қонунияти асосии тағииротҳои морфологии рагиу бофтавӣ ва азнавсозии параметрҳои морфометрии қисматҳои FC дар мардон бо ЧПТ.

Мавод ва усуљҳои таҳқиқот. Таҳти омзиш 22 бемор бо ҷоғари паҳнёфтаи токсикӣ қарор доштанд. Онҳо дар Маркази саломатии №1 ва Беморхонаи клиникии №5 дар базаи кафедраи ҷарроҳии умумии №1 ва №2 МДТ ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино ҷарроҳи шуданд.

Барои омпхтани тағиси тақсимшавии рағҳои хунгарди доҳилиузвии FC ва гилофаки бофтаи пайвастқунандай он усуљҳои гуногуни таҳқиқоти рагҳо истифода бурда шуд.

Тавассути микротоми худидорақунанда МЗП-01техном бурришҳои гистологӣ бо гематоксилии ва эозин ва Ван-Гизонранг карда шуданд.

Ҳангоми таҳқиқоти морфометрӣ андозаи миёнаи диаметри фолликулаҳо, масоҳати ишғолкунандай онҳо, баландии миёнаи эпителияи тиреоидӣ омпхта шуд.

Ҳолати функционалии FC бо аломатҳои морфологӣ аз рпи индекси Браун арзёбӣ карда шуд. Масоҳати миёнаи фолликулаҳо ҳисоб карда шуд. Барои ин аз турҳои окулярӣ истифода бурда шуд, ки он аз 256 квадратҳо иборат буда, ҳаркадоме дорои масоҳати 400 мкм² буданд. Тағиирёбии тонуси шараёнҳо аз рпи индекси Керноган, нисбати гафсии пардаи мушакӣ (h) ба радиуси равзанаи раг ($R_{\text{пп}}$) арзёбӣ карда шуд.

Омзиши микромустаҳзарҳои рангкардашуда дар зери микроскопи бинокулярии «МБИ-6», «МБИ-15» ва «МБС-1» (микроскопи стереоскопӣ) гузаронида шуд.


Барои арзёбии натиҷаи таҳқиқотҳои морфологӣ ва патоморфологӣ системаи санҷиши компьютерии аксҳои микроскопӣ истифода бурда шуд.

Натицаҳои таҳқиқот ва мухокимаи онҳо.

Дар ғадуди сипаршакли гирифташуда филофаки бофтаи пайвасткунандай он таранг ва озодона гирифта мешуд. Сатҳи он суфта, ранги сурхӣ равшаннок дошт. Дар бурриш моддаи ғадуд пурхун ва варамида буд.


Омпзиши хуносавии микромустаҳзарҳои FC ҳангоми ЧПТ нишон дод, ки андозаи фолликула нисбат ба меъёр каме хурд шудааст, коллоид дар аксар маврид камранг, тури борикпечон ҳосил намуда, рагҳои хунгард васеъ, хусусан қисмати варидии онҳо, миёнапардаҳои бофтаи пайвасткунандай байнифолекулаҳо ва байни саҳмӣ ковок гаштаанд (расми 1).

Таҳқиқоти микромустаҳзарҳо нишон дод, ки дар рагҳои хунгарди FC ва гилофаки он тағиротҳои баравои морфологӣ, ба намуди васеъшавӣ ва пурхуни рагҳои калони ҷараёни микросиркуляторӣ бо варами стромаи FC ва инфильтратсияи лимфохӯҷайравӣ нишон дод (расми 2).



Расми 1. Соҳтори FC ҳангоми ЧПТ. Мард, 45 сола. Микромустаҳзар. 1 –вариди васеъшуда, 2 –инфильтратсия лимфоидӣ, 3 –вакуолизатсияи коллоид дар фолликулҳо, 4 –ковокшавии бофтаи пайвасткунандай байнисаҳмӣ ва байнифолликуларӣ. Рангкунӣ бо гематоксилин–эозин. Калонкунӣ x 200.

Дар мустаҳзарҳо паренхимаи FC бо варами инфильтратсияи элементҳои намудии хун дида мешавад. Дар рагҳои хунгарди калонтар дар аксар маврид шараёнҳои байнисаҳмӣ ва байни саҳмчаҳо нисбат дар меъёр ($240\text{--}280$ мкм) васеъ шуда ($310\text{--}340$ мкм). Варами эндотелияи рагҳо бо варами қабати мушакию эластикий якҷоя дида мешуд,



Расми 2. Васеъшавӣ ва пурхуни шараёнҳо (1), варидҳо (2) ва вакуолизатсияи коллоида дар фолликулаҳои (3) FC ҳангоми ЧПТ. Мард 48 сола. Микромустаҳзар. Рангкунӣ гематоксилин–эозин. Калонкунӣ x 200.

инчунин дар шараёнҳои қаторӣ ва байнисаҳмӣ васеъшавии нобаробари равзанаи рагҳо низ мушоҳида мегардад.

Қад дарозои баъзе шараёнҳо ҷамъшавии периваскулярии ҳуҷайраҳои лимфоидӣ, таршавии плазматикийи девораи артерияҳои хурд ва аретерилоаҳо қайд гардид.

Аломати вазодилятатсияи рагҳо бисёртар дар минтақаи мобайни паренхимаи FC мушоҳида мегардад. Дилятатсия ва пурхуни рагҳо инчунин дар минтақаи канории FC пайдо карда шуд.

Дар мустаҳзарҳо, ки бо Вейгерт ранг карда шудаанд, деформатсия ва каҷшавии лавҳачаи даруни эластикии шараёнҳои FC ҳангоми ЧПТ нисбат ба меъёр мушоҳида гардид. Тонуси шараёнҳо, яъне нионаи индекси Керноган то ($0,06 \pm 0,001$ мкм) расид, дар меъёр ($0,05 \pm 0,001$ мкм), ки он варами девори шараёнҳо ва гиперплазияи онро нишон медиҳад.

Қайд кардан зарур аст, ки ҳангоми ЧПТ пеш аз ҳама звеной осебёфта ин ситетсмай капилярии рагҳо ба ҳисоб мераванд.


Дар ҳама ҳолат вайроншавии гемодинамикӣ, дар намуди нобаробар бо хун пуршавии узв бо бартарии васеъшавии капилярии рагҳо ва варидҳо, манбаҳои хунрезиш, варами стрма ҷоий доштанд.

Тағиротҳои патоморфологӣ дар пардаи мушакии рагҳо бо манбаҳои бесоҳтор ва


дар адвентитсия элементҳои на онқадар зидигистиоситарӣ ва лимофидӣ ифода гаштаанд (расми 3).

Ҳангоми таҳқиқоти морфометрии девори рагии дохириузвии ғадуди сипаршакли беморони ЧПТ тағиротҳои баралои дистрофияи ҳуҷайраҳои эндотелиалий, бо деэндотелиизатсия, бисёртар дар рагҳои варидии ғадуд пайдо карда шуданд (расми4).

Вайроншавӣ инчунин аз тарафи қолиби эластикии рагҳои дохириузвии FC муайян карда шуд. Он мембранаи эластикии даруниро низ дарбар мегирифт, ки он ба гум кардани качии ба он хос вобаста буд.



Расми 3. Вакуолизатсияи ҳуҷайраҳои мушакии пардаи мобайни шараёнҳои байн-и саҳмии FC дар bemoroni ЧПТ. Мард, 48 -сола. Микромустаҳзар. Рангкунӣ бо гематоксилин-эозин. Калонкунӣ x 400.




Расми 4. Деэндотелиизатсиява бозисти пурхунӣ дар рагҳои байнисаҳмӣ варидӣ (1), тағиротҳои дистрофии строма (2), вакуолизатсияи коллоид дар фолликулаҳои (3) FC ҳангоми ЧПТ. Мард, 55 сола. Микромустаҳзар. Рангкунӣ бо гематоксилин-эозин. Калонкунӣ x 200.

Қутри капиллярҳо калон $24\pm0,1$ мкм, тарҳи он ноҳамвор, венулаҳо микдорашон бисёр кптоҳ ва печутобдошта буд. Дар баъзе мавридҳо девораи рагҳо бо таври вари-козӣ васеъшуда.

Натиҷаи таҳқиқотҳои морфологӣ ва морфометрий дар бораи тағиротҳои деструктивӣ девора ва калоншавии диаметри микрорагҳои FC, артериола ва капиллярҳо ($24,3\pm0,6$ мкм, $12,2\pm0,3$ мкм), нисбат ба меъёр ($20,6\pm0,3$ мкмва $6,5\pm0,2$ мкм) гувоҳӣ медиҳад.

Филофаки бофтаи пайвасткунандаи FC ҳангоми ЧПТ варамида, ковок, ҳар ҷо ҳар ҷо бо элементҳои лимфогистиоситарӣ инфильтратсияшуда пур гаштааст. Рагҳои варидӣ қад қади шараёнҳои қаторӣ, ва звенои варидии ҷараёни микросиркуляторӣ аз ҳад зиёд васеъ шуда пурхун бо аломати бозист буданд. Дастанҳои бофтаи пайвасткунанда, ниёмҳои FC, ки ба қабати паренхимаи ғадуд мегузаранд, ковок, хусусан дар гирди рагҳо, рагҳои дар онҳо ҷойгир буда ноҳамвор ва-сеъшта бо нишонаҳои бозист (расми5). Диаметри варидҳои васеъшуда дар баъзе ҳолатҳо то 140-180 мкм ба ҷои 40-60 мкм дар меъёр. Васеъшавии рагҳои варидӣ ноҳамвор будан, аммо каме печутоб доштанд. Баъзе шараёнҳои қаторӣ ва артериолаҳо қолаби мавҷмонанд доштанд.



Расми 5. Қолаби мавҷмонанди шараёнҳои қаторӣ (1) ва филофаки бофтаи пайвасткунандаи ковоки FC (2) дар bemoroni ЧПТ. Мард, 55 сола. Микромустаҳзар. Рангкунӣ бо гематоксилин-эозин. Калонкунӣ x 200.

Дар прекапиллярхо, гайр аз каме калон шудани диаметри онҳо то $15,0 \pm 1,1$ мкм, дигар тағиротҳои барало дарёфт карда нашуданд.

Дар девори артериол ядроҳои ҳучайраҳои суфтамушакӣ ва эндотелиалӣ хубдида мешаванд.

Капиллярҳои хунгард хусусан звенои варидии онҳо васеъгашта, намуди пурпечу тобдоранд, қолаби онҳо каме деформатсия шуда. Дар фазои перриваскулярии варидҳои васеъшудаи қаторӣ ва рагҳои шараённи гилофаки бофтаи пайвасткунангда аломатҳои инфильтратсияи гирдҳучайравии лейкоситарӣ қайд гардиданд. Дар мустаҳзарҳои гистологии FC ҳангоми ЧПТ анастомозҳои артериоваридии намудашон гуногун вомехурданд.


Натиҷаи таҳқиқотҳои моро ҳангоми ЧПТ дид ба ромада, нишон додан зарур аст, ки маълумотҳои гистологӣ ва морфометрӣ тағиротҳои хеле бисёртиппиро дар ҳамаи қисмҳои ғадуди сипаршакл, ки бо дараҷаи паҳншавии осебӣ ва намудор гаштани он фарқ мекунанд, ифода менамоянд.

Тағйиротҳои доимии FC ҳангоми ЧПТ ин ҳолати гипертрофӣ, дискомплексатсияи саҳмчаҳои ғадуди сипаршакл мебошанд. Соҳтори саҳмчавии FC дар қисмати канории узв нигоҳ дошта шудааст, саҳмчаҳои фолликулаҳо нисбатан калонтар, бо эпителияи кубшакл ппшонида шудаанд, ковкии фолликулаҳо бо коллоид пур гаштааст, дар байни фолликулаҳо дар строма инфильтратсияи дараҷааш гуногун мушоҳида карда мешавад (расми 6).

Барои муайянӯни андозаи умумии осебӣ паренхиматозӣ мо басомади охурандаи манбаҳои осебӣ дегенеративии эпителияи тиреоидӣ ва ҷамъшавии коллоидро омпхтем.

Ҳангоми омпзиши морфологияи FC ҳангоми ЧПТ ҳамчун қоида инфильтратсияи лимфоплазмоситарии стромаи ғадуд, ки нисбат ба лимфоидӣ бартарӣ дошт, пайдо карда шуд.

Чунин тағиротҳои пролифератсияи эпителияи ғадуд ба монанди типи папилломатозӣ дар фолликулаҳои калон дар минтақаи канории FC пайдо карда шуд.



Расми 6. Қисмати равандҳои гиперпластикии FC ҳангоми ЧПТ. 1 – гиперплазияи эпителияи тиреоидӣ, 2 – инфильтратсияи лимфоидӣ, 3 – дискомплексатсияи миёнадевори байнисаҳмчавӣ, 4 - коллоид дар ковокии фолликул, 5 – артериолаи васеъшуда. Мард, 54 сола. Микромустаҳзар. Рангкунӣ бо гематоксилин–эозин. Калонкунӣ x 200.

Дар байни фолликулаҳои калон гурӯҳҳои начандон калони фолликулаҳои майдо, эпителияи ғадудӣ ба эпителияи якчандқабатаи силиндрӣ инкишоф ёфтари дарёфт кардан имконпазир аст.

Равандҳои гиперпластики дар эпителияи тиреоидӣ ҳангоми ЧПТ ба намуди азnavҳо-силшавии фолликулаҳои начандон калони шаклашон байзашакл ва даврашакл, ки дар минтақаи марказӣ ҷойгиранд, ифода мегарданд.

Натиҷаи назорати тағиротҳои морфометрӣ ва гистологӣ, ки дар узвҳо мегузаранд, моҳияти амиқ ва беҳтар дар бораи азnavсозии функция дар меъёр ва патология метавонад нишон дихад, чунки онҳо ба ҳамдигар тасири функционалий мерасонанд.

Хулоса. Ҳамин тавр, дар соҳтори FC ва гилофаки он ҳангоми ЧПТ тағиротҳои морфофункционалий ва рагиҷо бофтавӣ, ба намуди равандҳои гиперпластики, инфильтратсияи лимфоидӣ дар строма ва фолликулаҳои тиреоидӣ, тағирёбии намуди фолликул, бартарии намуди микрофолликулӣ, аломати тез-тез вохурандаи канории резорбсияи вакуолаҳо, зиёдшавии ваксуляризатсияи узв ва деформатсияи рагҳо бо васеъшавии минбаъдаи рагҳои микросиркуляторӣ дар худи узв ва гилофаки он дарёфт карда шуданд.

Адабиёт

1. Абрамова П.Н. Морфологическая характеристика щитовидной железы у норок / П.Н. Абрамова // Морфология. – 2016. - Т.149. -№3. -С .8.
2. Александрова В.Э. Возрастные изменения сосудистой системы и варианты кровоснабжения щитовидной железы крыс и человека в сравнительно-анатомическом аспекте / В.Э. Александрова, А.С. Шинкова // Материалы XIX международной студенческой научно-практической конференции. -2017. -№5 (19). URL: [http://sibac.Info/archive/nature/5\(19\)](http://sibac.Info/archive/nature/5(19)).
3. Козлов В.И. Микроциркуляция в клинической практике / В.И. Козлов // Москва. – 2012. – 108с.
4. Коноплёва Е.С. Особенности щитовидной железы млекопитающих Смоленской области / Е.С. Коноплёва, В.А. Забродин, О.А. Васильева // Морфология. -2012. – Т.141. - №3. – С.82.
5. Никишин Д.В. Морфология щитовидной железы: возрастная изменчивость у жителей Пензенского района / Д.В. Никишин / / Автореф. Дис....канд.мед.наук. Саратов. - 2010. – 20с.
6. Родинов Е.А. Зоб диффузный токсический (Базедова болезнь) – симптомы и лечение / Е.А. Родинов // Диагностический центр. Глобал Медик Групп-Иркутск. -2017. – 9с.
7. Половой диморфизм форм долей тимуса и щитовидной железы человека / Н.И. Ермакова, В.М. Копьева, Р.В. Злобин [и др.] // Морфология. -2019. -Т. 155.-№2. -С. 108.
8. Пилов А.Х. Патоморфофункциональный анализ щитовидной железы домашних животных / А.Х. Пилов // Морфология. - 2016.- Т. 149. -№3. – С.162.
9. Рустамова С.М. Определение гемодинамических параметров щитовидной железы под воздействием стрессового фактора / С.М. Рустамова, З.Р. Сайдова // Морфология. -2016. – Т. 149. -№3. – С. 174.
10. Санджиев Э.А. Состояние микроциркуляторного русла щитовидной железы в процессе старения / Э.А. Санджиев // Морфология. 2012. -Т.141. -№3. -С. 137-138.
11. Санджиев Э.А. Оценка состояния микроциркуляторного русла щитовидной железы по данным комплексного морфофункционального исследования / Э.А. Санджиев, Л.А. Удочкина // Морфология. -2018. -Т. 153. -№3. -С. 245-246.
12. Смелова И.В. Показатели микроциркуляции щитовидной железы в норме и при мерказолиловом гипотиреозе после воздействия инфракрасного лазерного излучения / И.В. Смелова, Е.С. Головнева // Лазерная медицина. -2018. -№ 22(3). – С. 5-9.
13. Сметанина М.В. Структурные особенности внутриорганной сосудистой системы щитовидной железы крыс в норме и эксперименте / М.В. Сметанина // Ангиология и сосудистая хирургия. М. -2012. -Т. 18. -С. 28.
14. Удочкина Л.А. Морфофункциональные преобразования щитовидной железы в перенатальном периоде онтогенеза человека / Л.А. Удочкина, Э.А. Санджиев // Морфология. -2010. -Т.137. -№4. – С. 196-197.
- Усенко В.И. Морфофункциональная характеристика щитовидной железы пушных зверей в период гона / В.И. Усенко, И.С. Константинова, Э.Н. Булатова // Морфология. – 2018. – Т. 153. -№3. – С. 282-283.

ТДУ: 616.22-002.2 -08

НИГОХИ НАВ БА УСУЛҲОИ МУОЛИЧА ВА ПЕШГИРИИ ТОНЗИЛЛИТҲОИ МУЗМИН

Давронзода М.Д.¹, Хусейнзода З.Х.¹, Туйдиев Ш.Ш.¹, Исмаилова З.Э.²

¹Кафедраи оториноларингологии МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», 734003, ш. Душанбе, Ҷумхурии Тоҷикистон. ²Муассисаи давлатии Маркази милии тиббии ҶТ «Шифобаҳш»

НИГОХИ НАВ БА УСУЛХОИ МУОЛИЧА ВА ПЕШГИРИИ ТОНЗИЛЛИТХОИ МУЗМИН

Давронзода М.Д.¹, Туйдиев Ш.Ш.¹, Исмаилова З.Э.²

¹Кафедраи оториноларингологияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», 734003, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон. ²Муассисаи давлатии Маркази милии тиббии ҶТ «Шифобаҳш»

Резюме. Тонзиллити музмин яке аз бемориҳои пахншудаи роҳҳои нафаси болоӣ ба ҳисоб меравад, ки метавонад ба пайдоиши дигар бемориҳои музмин, аз ҷумла бемориҳои дил, гурда ва бугумҳо оварда расонад. Дар табобати профилактикаи ин беморӣ, шустани лакунаҳои бодомакҳои ком нақши муҳим мебозад. Мақсади ин тадқиқот омӯзиши самаранокии клиникии маҳлули муосири «Фурасол» дар муқоиса бо маҳлули анъанавии «Фуратсилин» мебошад. Тадқиқот дар шуъбаҳои гишту гулп ва бинии муассисаи тиббии «Шифобаҳш» гузаронида шуда, дар он 65 нафар беморони гирифтори тонзиллити музмин иштирок карданд. Гурпҳи асосӣ 35 нафар ва гурпҳи муқоисавӣ 30 нафарро дар бар мегирифт. Пеш ва пас аз табобат нишондиҳандаҳои флора, сатҳи ионҳои гидроген (рН) ва таркиби ҳуҷайравии луобпардаи бодомакҳои ком таҳқиқ карда шуданд. Натиҷаҳо нишон доданд, ки пас аз истифодаи маҳлули «Фурасол» дар 68,6% беморон микрофлораи патогенӣ ошкор нашуд, дар ҳоле ки ин нишондиҳанда дар гурпҳи «Фуратсилин» ҳамагӣ 13,3%-ро ташкил дод. Арзиши рН дар гурпҳи «Фурасол» ба меъёри физиологӣ наздиқтар буд ($6,67 \pm 0,44$), дар муқоиса бо гурпҳи муқоисавӣ ($7,13 \pm 0,3$). Шумораи лейкоситҳо дар луобпардаи бодомакҳои ком пас аз истифодаи «Фурасол» назар ба гурпҳи «Фуратсилин» ба таври назаррас камтар гардид. Ҳулоса, истифодаи маҳлули «Фурасол» нисбат ба «Фуратсилин» дар табобати ҷузъии тонзиллити музмин самаранокии баландтар нишон дода, боиси беҳтар шудани ҳолати клиникии беморон гардид.

Вожаҳои қалидӣ: тонзиллити музмин, фурасол, фуратсилин, бодомакҳои ком, истифодаи маҳлулҳо, безараргардонӣ, флораи патогенӣ, концентратсияи ионҳои гидроген, лейкоситҳо, муолиҷаи маҳаллӣ

Давронзода Манучехр Давроншо – номзади илмҳои тиб, мудири кафедраи оториноларингологияи МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино” e-mail: shoevmd@mail.ru, тел.: 93-400-47-57.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА

Давронзода М.Д.№, Туйдиев Ш.Ш.№, Исмаилова З.Э.И

Кафедра оториноларингологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино», 734003, г. Душанбе, Республика Таджикистан; Государственное учреждение Республиканский медицинский центр «Шифобаҳш»

Резюме. Хронический тонзиллит является одним из распространённых заболеваний верхних дыхательных путей, которое может привести к развитию других хронических заболеваний, включая болезни сердца, почек и суставов. В профилактическом лечении данного заболевания важную роль играет промывание лакун нёбных миндалин. Целью настоящего исследования было изучение клинической эффективности современного препарата «Фурасол» в сравнении с традиционным раствором «Фурацилин». Исследование проводилось в отоларингологическом отделении медицинского учреждения «Шифобаҳш»,

где приняли участие 65 пациентов с хроническим тонзиллитом. Основная группа включала 35 человек, контрольная — 30. До и после курса лечения проводилась оценка микрофлоры лакун, уровня водородных ионов (рН) и клеточного состава слизистой оболочки миндалин. Результаты показали, что после применения раствора «Фурасол» у 68,6% пациентов патогенная микрофлора не была выявлена, тогда как в группе с применением «Фурацилина» этот показатель составил лишь 13,3%. Значение рН в основной группе оказалось ближе к физиологической норме ($6,67 \pm 0,44$) по сравнению с контрольной ($7,13 \pm 0,3$). Количество лейкоцитов в слизистой оболочке миндалин после применения «Фурасола» также значительно уменьшилось по сравнению с группой, которой применялся «Фурацилин». Таким образом, использование раствора «Фурасол» продемонстрировало более высокую эффективность в лечении хронического тонзилита по сравнению с «Фурацилином», обеспечивая более быстрое клиническое улучшение состояния пациентов.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, фурасол, фурацилин, нёбные миндалины, промывание лакун, патогенная флора, ph слизистой, лейкоциты, местное лечение, нитрофураны.

Давронзода Манучехр Давроншо – кандидат медицинских наук, заведующий кафедры оториноларингологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибн Сино». E-mail: shoevmd@mail.ru, телефон: 93-400-47-57.

A NEW PERSPECTIVE ON THE METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF CHRONIC TONSILLITIS

Davronzoda M.D.№, Tuydiev Sh.Sh.№, Ismailova Z.E.I

Department of Otorhinolaryngology, Avicenna Tajik State Medical University, 734003, Dushanbe, Republic of Tajikistan, IState Institution “Republican Medical Center ‘Shifobakhsh’”

Chronic tonsillitis is one of the common diseases of the upper respiratory tract, which can lead to the development of other chronic conditions, including heart, kidney, and joint diseases. In the preventive treatment of this condition, rinsing the tonsillar crypts plays an important role. The aim of this study was to evaluate the clinical effectiveness of the modern drug “Furasol” compared to the traditional solution “Furacilin.” The study was conducted at the ENT department of the medical institution “Shifobakhsh” and involved 65 patients with chronic tonsillitis. The main group consisted of 35 patients, while the comparison group included 30. Before and after the treatment course, assessments of the tonsillar crypt flora, hydrogen ion concentration (pH), and cellular composition of the tonsillar mucosa were performed. Results showed that after treatment with “Furasol” 68.6% of patients had no detectable pathogenic flora, compared to only 13.3% in the “Furacilin” group. The pH value in the main group was closer to the physiological norm (6.67 ± 0.44) than in the comparison group (7.13 ± 0.3). The number of leukocytes in the tonsillar mucosa was also significantly reduced after the use of “Furasol” compared to “Furacilin”. Thus, the use of “Furasol” demonstrated higher effectiveness in the treatment of chronic tonsillitis compared to “Furacilin”, leading to faster clinical improvement in patients.

Keywords: chronic tonsillitis, furasol, furacilin, palatine tonsils, lacuna irrigation, pathogenic flora, hydrogen ion concentration (ph), leukocytes, local treatment, nitrofuran drugs

Davronzoda Manuchehr Davronsho – Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Otorhinolaryngology of the SEI “AVICENNA TAJIK STATE MEDICAL UNIVERSITY”. E-mail: shoevmd@mail.ru, tel: 93-400-47-57.

Мұхимият. Тонзиллитҳои музмин яке аз бемориҳои паҳншудаи роҳҳои болоии нафас ба ҳисоб мераванд, ки бештар құдакон ва калонсолонро фаро мегиранд. Ин беморӣ бо илтиҳоби музмини бодомакҳои ком оғоз ёфта, метавонад боиси пайдоиши дигар бемориҳои музмин, аз ҷумла бемориҳои дил, гурда ва бугумҳо гардад. Дар замони мусир, рушди илм ва техника ба пайдоиши усулҳои нави ташхис ва муолицаи ин беморӣ имконият фароҳам овардааст. Барои пешгирии инкишофи оризаҳо, беморони гирифтори бемории музмини бодомакҳои ком дар як сол ду маротиба курси табобати профилактикаи гузаронида мешаванд, ки яке аз ҷузъҳои он шустани лакунаҳои бодомакҳои ком мебошад. Барои таъсири маҳаллӣ ба микрофлораи патогенӣ доруҳои гуногун истифода мешаванд. [1,2,3,7]. Дар ин тадқиқот мөекӯшем, ки ба усулҳои наву мусирни муолица ва пешгирии тонзиллитҳои музмин назар андохта, самаранокии онҳоро бо усулҳои анъанавӣ муқоиса намоем. Доруи маъмулан истифодашаванда маҳлули фуратсилин - доруи гурухи нитрофуранҳо мебошад

Яке аз хосиятҳои муҳими фурагини ҳалшаванда таъсири он ба штаммҳои тобовари микроорганизмҳо мебошад, дар ҳоле ки муқовимат ба худи дору суст инкишоф мейбад. Ҳусусияти дигари ин дору мавҷудияти таъсири намоёни антибактериалӣ дар якчояйӣ бо заҳролудшавии паст мебошад, ки истифодаи вәсєъи маҳаллии онро муайян мекунад. Истифодаи доруҳои насли қаблӣ (аз он ҷумла фуратсилин) таъсири манфиро ошкор кард - фотосенсибилизацияи баланд бо хориши ппст ва доф [4, 5,8,10].

Дар натиҷаи таъсири Фурасол, микроорганизмҳо токсинҳоро камтар чудо мекунанд, бинобар ин, беҳтар шудани ҳолати умумии бемор ҳатто пеш аз қатъ шудани афзоиши микрофлора имконпазир аст. Доруҳои гурпҳи нитрофуранҳо системаи иммунии баданро фаъол мекунанд: онҳо титри комплемент ва қобилияти лейкоситҳоро барои фагоцитоз кардан микроорганизмҳо зиёд мекунанд [3,6,9].

Мақсади таҳқиқот – омӯзиши самаранокии клиникии истифодаи усулҳои мусирни

муолица ҳангоми табобати консервативии тонзиллити музмин дар қиёс бо усулҳои анъанавии табобати ин беморӣ.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Дар заминай шуъбаҳои бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинии МД ММТ ҶТ «Шифобахш» аз соли 2020 то соли 2022 65 нафар беморони гирифтори тонзиллити музмин зери назорати мо қарор доштанд. Аз собықаи беморӣ давомнокии он аз 1 то 4 солро ташкил мебод. Ҳамаи беморон ба 2 гурпҳ тақсим карда шуданд. Гурухи асосйаз 35 нафар беморон иборат буд, ки синну соли миёна $31,13 \pm 5,23$ соларо ташкил дод, ки лакунаҳои бодомакҳои ком бо маҳлули «Фурасол» шуста шуд. Гурухи муқоисавӣ аз 30 нафар беморон иборат буд, ки синну соли миёнаашон $37,38 \pm 1,8$ сола буда, бо маҳлули «Фуратсилин» шустани лакунаҳои бодомакҳои ком гузаронида шуданд. Дар байни беморони ду гурпҳ фарқияти назаррас дар синну сол вучуд надошт ($p>0,05$).

Меъёрҳои дохилшавӣ ба тадқиқот: мавҷудияти шикоятҳо аз дард; хориши гулп; эҳсоси «ҷисми бегона» дар гулӯ; бӯи бад аз даҳон.

Зуҳороти клиникии тонзиллити музмин инҳо буданд: гафшавӣ, гиперемияи бозистодаи камонҳои пеши ком, часпиш бо камонҳои ком, мавҷудияти тарашшухоти патологӣ (фасоди моеъ, пробкаҳои казеозӣ-фасодӣ) дар лакунаҳои бодомакҳои ком.

Меъёрҳои истисно: мавҷудияти алматҳои декомпенсацияи тонзиллити музмин (тонзиллитҳои зуд-зуд, паратонзиллит); думали назди бодомакҳои ком дар собықа; ҳолати дарозмуддати субфебрилӣ; мавҷудияти патологияи аз ҷониби гурдаҳо, бугумҳо, дил.

Мо дар ҳамаи беморон нишондиҳандаҳои ионҳои гидрогенро дар луобпардаи бодомакҳои ком, флора ва ҳассосияти антибиотикҳоро дар таркиби лакунаҳои бодомакҳои ком муайян карда, таҳқиқоти ситологияи луобпардаи бодомакҳои комро анҷом додем. Баҳодии ин параметрҳо пеш аз оғози шустани лакунаҳои бодомакҳои ком ва пас аз анҷоми курси муолица гузаронида шуд. Барои муайян карданы флора дар ла-

кунаҳои бодомакҳои ком, муҳтаво дар муҳити Амелис кошта шуд. Гирифтани муҳтаво аз лакунаҳои бодомакҳои ком субҳ бо мөъдай холӣ анҷом дода шуд.

Концентратсияи ионҳои гидроген (рН) дар таркиби лакунаҳои бодомакҳои ком бо истифода аз қофази универсалии индикатории “LACHEMA” (Прага, Чехия) бо градатсия дар 1 воҳид муайян карда шуд. Ба луобпардаи (бolo аз лакунаҳо) бодомакҳои ком тасмаи қофази индикаторӣ гузошта шуд. Натиҷаи санҷиш пас аз 1 дақиқа бо муқоисаи ранги қофаз бо стандарт арзёбӣ карда шуд. Вобаста ба дур шудани концентратсияи ионҳои гидроген аз меъёр дар самти зиёд шудани кислота ё ишкорранги қофаз тафйир ёфт. Он ғулобӣ (бо зиёд шудани кислотаҳо) ё қабуд (ба андозаи зиёд шудани ишқорҳо) табдил ёфт. Одатан, концентратсияи ионҳои гидроген дар луобпардаи гулӯ дар мардон ва занони солим реаксияи каме ишқорӣ дорад ва дар ҳудуди 6,0-7,0 баробар аст.


Пардаи луобии бодомакҳои ком бо тампончай паҳтаи стерилизатсияшуда ламс карда шуд, ки пас аз он муҳтавои тампон ба зарфи шишагӣ гузаронида шуд. Сипас, он-дубора дар ҳаво хушк карда шуда, бо спирти метилени маҳкам карда шуда, мувоғиқи Романовский-Гимза ранг карда шуда, баъд элементҳои ҳосилшуда ҳисоб карда шуданд. Ҳангоми дар микроскоп дидани шишаҳо

шумораи хӯҷайраҳои хун, элементҳои бофта қайд карда шуд, ҳисобкуни дар воҳидҳо дар майдони назар гузаронида шуд.


Натиҷаи тадқиқот ва муҳокими онҳо.

Ҳамаи беморони гуруҳи асосӣ ва ҳам гуруҳи муқоисавӣ пас аз табобат аз байн рафтани аломатҳои дарди гулӯ, бӯи бад, эҳсоси ҷисми бегона дар гулӯ қайд карданд. Ҳангоми фарингоскопия пас аз муолиҷаигузаронидашуда мо мавҷуд набудани муҳтавои патологиро дар лакунаҳои бодомакҳо, кам шудани варами камонҳои комии пешӣ бодомакҳо мушоҳида кардем. Натиҷаҳои ташхиси муҳтавои криптҳои бодомакҳои ком ба флора ва ҳассосият ба антибиотикҳо дар гурӯҳи асосӣ инҳо буданд: дар 19 нафар (54,3%) стафилококк, стрептококк viridans a hem - дар 6 нафар (17,1%), Klebsiella pneumoniae - дар 2 (5,7%) бемор, флораи омехтаи Candida + Klebsiella pneumoniae - дар 3 (8,6%) нафар, Staphylococcus aureus + Candida - дар 5 (14,3%) бемор. Дар гурӯҳи муқоисавӣ ҳангоми омзиши ибтидоии таркиби лакунаҳои бодомакҳои ком дар 19 (63,3%) беморон гирифтари стафилококкҳо, 2 (6,7%) нафар - Streptococcus viridans a hem, муайян карда шуданд. 2 (6,7%) нафар - Enterobacter cloacae, 4 (13,3%) нафар - Neisseria.sp, 4 (13,3%) нафар - Klebsiella pneumoniae, 1 (3,3%) нафар - Candida, 1 (3,3%) бемор микрофлораи омехтаи Neisseria.sp + Candida дошт.

Гурӯҳи асосӣ пас аз муолиҷа (Фурасол)




Гурӯҳи муқоисавӣ пас аз муолиҷа (Фуратсилин)



Ҳангоми аз нав дида баромадани муҳтавои криптҳои бодомакҳои ком пас аз курси безарааргардонӣ бо маҳлули Фурасол дар гурӯҳи асосӣ нишондодҳо чунин буданд: дар

5 нафар (14,3%) стафилококкҳо пайдо шуданд, Streptococcus viridans a hem. дар 4 (11,4%) нафар, Klebsiella pneumoniae - дар 2 (5,7%) беморон ҷудо карда шудааст, дар 24

(68,6%) беморон микрофлораи патогенӣ ва оппортунистӣ ошкор карда нашудааст. Дар гурпҳи муқоисавӣ пас аз безарарагардонии лакунаҳои бодомакҳои ком бо маҳлули Фуратсилин *Staphylococcus aureus* дар 16 нафар (53,4%), *Streptococcus viridans a hem* дар 3 (10,0%) нафар, *Klebsiella pneumoniae* дар 4 нафар (13,3%), микрофлораи патогенӣ дар 4 нафар (13,3%) мушоҳидада шуданд.



Муқоисай натиҷаҳои кишт баъди курси муолиҷа нишон дод, ки шумораи беморони дар лакунаҳои бодомакҳояшон микрофлораи патогени надоштаҳангоми истифодаи маҳлули «Фурасол» (68,6%) нисбат ба истифодакунандагони маҳлули «Фуратсилин» (13,3%) зиёд аст.

Мо нишондиҳандаҳои концентратсияи ионҳои гидрогенро дар таркиби лакунаҳои бодомакҳои ком муайян кардем. Муайян карда шуд, ки арзиши pH пеш аз курси муолиҷа дар гурпҳи асосӣ $7,33 \pm 0,43$ ва баъд аз он $-6,67 \pm 0,44$ буд. Дар гуруҳи муқоисавӣ натиҷаҳои омузиши pH гуногунанд: пеш аз муолиҷа - $7,31 \pm 0,42$, баъд аз он - $7,13 \pm 0,3$. Муқоисай натиҷаҳои ниҳоии табобат аҳамияти хеле пасти концентратсияи ионҳои гидрогенро дар беморони гурпҳи асосӣ ($6,67 \pm 0,44$) нисбат ба гурпҳи муқоисавӣ ($7,13 \pm 0,3$), $p < 0,05$ нишон дод.

Ҳамин тавр, нишондиҳандаи концентратсияи ионҳои гидроген дар таркиби лакунаҳои бодомакҳои ком баъди курси муолиҷа бо маҳлули «Фурасол» ба меъёри физиологи наздиктар буд ($p < 0,05$).

Омпзиши таркиби ҳуҷайравии луобпардаи бодомакҳои ком имкон медиҳад, ки тағй-

ироти морфологӣ ва функционалии онро муайян кунем. Аз рпи шиддатнокии мигратсияи лейкоситҳо ба маркази илтиҳоби музмин, табиати раванди патологӣ ва марҳилии онро муайян кардан мумкин аст. Микдори лейкоситҳо дар майдони биниш пеш аз муолиҷаи ҷузъӣбо маҳлули «Фурасол» $3,47 \pm 0,68$ буд, пас аз табобат он ба $1,67 \pm 0,82$ кам шуд. Дар гурпҳи муқоисавӣ пеш аз истифодаи ҷузъӣ бо маҳлули «Фуратсилин» шумораи лейкоситҳо дар майдони назар $3,73 \pm 0,12$ буд, пас аз безарарагардонии лакунаҳои бодомакҳои ком ин нишондиҳанда то $2,54 \pm 0,58$ коҳиш ёфт, $p > 0,05$. Таҳқиқоти мо нишон дод, ки шумораи лейкоситҳо дар луобпардаи бодомакҳои ком ҳангоми истифодаи маҳлули «Фурасол» нисбат ба истифодаи маҳлули «Фуратсилин» камтар аст.

Хулоса. Истифодаи доруҳои гурпҳи нитрофуран дар табобати ҷузъии тонзиллити музмин боиси зуд аз байн рафтани шикоятҳои беморон ва коҳиши клиникии шиддати раванди илтиҳобӣ мегардад. Нишондиҳандаи концентратсияи ионҳои гидроген дар таркиби лакунаҳои бодомакҳои ком баъди курси муолиҷа бо маҳлули «Фурасол» ба меъёри физиологи наздиктар буд. Микдори лейкоситҳо дар пардаи луобии бодомакҳои ком пас аз истифодаи ҷузъии маҳлули «Фурасол» камтар буд. Ҳамин тарик, маълумотҳои мо нишон медиҳанд, ки истифодаи маҳлули «Фурасол» дар муқоиса бо маҳлули «Фуратсилин» дар табобати тонзиллити музмин самараноктар аст.

Адабиёт

1. Андреева С.Н., Беляева Л.В. Антисептики местного действия в оториноларингологии: сравнительный анализ. // Практическая медицина. — 2021. — №5. — С. 40–44.
2. Григорьев П.А., Зайцева М.Н. Иммунологические аспекты хронического тонзилита и их коррекция. // Российский иммунологический журнал. — 2020. — №3. — С. 12–18.
3. Журавлёва Т.В. Сравнительная оценка антисептических растворов при хроническом воспалении миндалин. // Терапевти-

ческий архив. — 2021. — №8. — С. 56–59.

4. Клинические рекомендации Минздрава РФ. Хронический тонзиллит у взрослых: диагностика и лечение. — М.: Минздрав России, 2022.

5. Крылова Н.В. Фурацилин в клинической практике: эффективность и безопасность. // Медицинский журнал. — 2018. — №2. — С. 15–19.

6. Левина О.С. Изменение pH и микрофлоры при использовании различных антисептиков в терапии хронического тонзилита. // Вестник клинической медицины. — 2019. — №7. — С. 33–37.

7. Мартынова Е.Г. Хронический тонзил-

лит: современные подходы к местной терапии. // Вестник оториноларингологии. — 2019. — №4. — С. 23–27.

8. Сергеева Т.М., Кузнецова Л.А. Лечение хронического тонзилита у взрослых и детей. — М.: Медицина, 2020.

9. Сергеев Ю.В., Матвеев И.Н. Применение Фурасола при санации лакун небных миндалин. // Российская оториноларингология. — 2020. — №6. — С. 45–49.

Zabolotny D.I., Kolesnikova I.A. Comparison of antiseptic solutions in ENT practice: Furacilin vs Furasol. // International Journal of Otolaryngology. — 2020. — Vol. 36(2). — P. 121–125.

НИКОҲИ ХЕШУТАБОРӢ ҲАМЧУН ЯКЕ АЗ ОМИЛҲОИ ХАТАРИ МАҶЮБШАВИИ КӮДАКОН ДАР ҖУМҲУРИИ ТО҆ЦИКИСТОН

Ёдгорова М.Ч., Мукарамова Д.А., Носирова М. П., Мирзокалонова М.Д.

Кафедра тибби оиласии МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино», ш. Душанбе, Тоҷикистон

НИКОҲИ ХЕШУТАБОРӢ ЯКЕ АЗ ОМИЛҲОИ МА҂ЮБШАВИИ ҚОДАКОН ДАР ҖУМҲУРИИ ТО҆ЦИКИСТОН

Ёдгорова М.Ч., Мукарамова Д.А., Носирова М.П. Мирзокалонова М.Д.

Кафедра тибби оиласии МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”, Җумҳурии Тоҷикистон

Резюме. Дар мақола баррасии адабиёти мусоири ватанию хориҷӣ ва тадқиқотҳои худи муаллифон оиди омилҳои хатари тавлидшавии кпдакон бо нуқсонҳои модарзодӣ, проблемаҳои никоҳи хешутаборӣ ҳамчун омили хатар пешниҳод карда шудаанд, ки яке аз проблемаҳои актуалии соҳаи тандурустӣ ба ҳисоб мераванд.

Бо пешниҳоди олимони генетик дар бисёр мамлакатҳои рушдкарда никоҳи хешутаборӣ қатъиян манъ карда шудааст. Аз рпий баҳодиҳии муҳаққикон сабаби заволёбии сулолаҳои номдори аврупой махӯз никоҳи хешутабории наздик ё хунӣ мебошад.

Аз рпий маълумотҳои Пажуҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологӣ дар мудати панҷ соли охир нуқсонҳои модарзодӣ дар байни қарib 4 ҳазор муроҷиаткунандагон ба қайд гирифта шуд, сабаби зиёда аз 896 нафари онҳо махӯз ба никоҳи хешутаборӣ алоқаманд аст. Қайд намудан ҷойиз аст, ки фоизи ниҳоят ками аҳолӣ бинобар сабабҳои тафаккурӣ ба табибон муроҷиат мекунанд, дар акси ҳол бошад ракамҳо нигаронунааданд.

Зикр намудан ба маврид аст, ки давлати мо дар байни мамлакатҳое, ки дар онҳо никоҳи хешутаборӣ паҳн гаштааст, ҷойи аввал ва хатарнокро ишғол менамояд, хатари бо нуқсонҳои модарзодӣ таваллуд шудани кпдакон хеле баланд мебошад.

Мутахассисони ватниӣ ба хulosae омадаанд, ки 75 %-и кпдакони бо нуқсонҳои модарзодӣ таваллудшуда махӯз бо сабаби никоҳи хешутаборӣ ба дунё омадаанд ва дар оилаҳои никоҳи хешутаборидошта танҳо 25%-и кпдакон нисбатан солим мебошанд.

Калимаҳои калидӣ: никоҳи хешутаборӣ, нуқсонҳои модарзодӣ, маҷюбии кпдакон, машварати тиббию генетикий, синдроми Секкел.

Ёдгорова Майрам Чумахоновна - мудири кафедраи тибби оиласвии МДТ “ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино, н.и.т., дотсент.

РОДСТВЕННЫЙ БРАК КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Ёдгорова М. Дж., Мукарамова Д.А., Носирова М. П., Мирзокалонова М.Д.
ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”, кафедра семейной медицины, Республика Таджикистан

Резюме. В статье приведены данные зарубежных и отечественных исследований ряда авторов о факторах риска рождения детей с врождёнными пороками, связанного с проблемой близкородственных браков, которая на данный момент актуальна в среднеазиатских регионах, в том числе и в Республике Таджикистан.

По предложению учёных-генетиков во многих развитых странах родственный брак строго запрещён законом. По оценкам исследователей, причиной исчезновения многих европейских династий стал именно близкородственный кровный брак.

По данным отдела медико-генетического консультирования НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии, за последние пять лет среди обратившихся отмечено около 4 тысяч случаев патологии, из которых 896 имеют чёткую связь с близкородственными браками. Учитывая, что за консультацией обращается лишь небольшой процент людей, заинтересованных в здоровье своей семьи, реальные цифры могут оказаться шокирующими.

Также следует отметить, что наша республика занимает лидирующее положение среди стран с распространением родственного брака и рождением детей с пороками.

Согласно выводам отечественных специалистов, 75% детей, рожденных в близкородственных браках, страдают заболеваниями и только 25% относительно здоровы.

По имеющимся данным, из более 35 тысяч детей-инвалидов в Таджикистане 35–40% приобретают заболевание внутриутробно, поскольку являются детьми кровных родственников.

Ключевые слова: родственный брак, врождённые пороки, дети, инвалидность, генетическая консультация, синдром Секкеля.

Ёдгорова Майрам Джумахоновна - заведующая кафедрой семейной медицины ГОУ “ТГМУ им. Абуали ибни Сино”, к.м.н., доцент.

RELATIVE MARRIAGE AS ONE OF THE RISK FACTORS FOR CHILD DISABILITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Yodgorova M.J., Mukaramova D.A., Nosirova M.P., Mirzokalonova M.J.
SEI “Avicenna TSMU”, Department of family medicine, Tajikistan

Relevance. At the insistence of geneticists, in many progressive countries of the world marriage between close relatives is strictly prohibited. According to experts, the reason for the disappearance of the most famous European dynasties was the conclusion of consanguineous marriages between them.

In Tajikistan the problem of consanguineous marriages also does not lose its relevance. Thus, N.D. Buzrukova et al., on studying congenital anomalies of development found that in 36% of cases of the birth of children with this pathology was a closely related marriage. This figure was 26% for Down syndrome and 20% for congenital heart defects [1].

According to M.F. Dodkhoeva et al., in assessing the medical and social aspects of malformations in newborns, closely related marriage was detected in 23.5% [2]. The results of the studies showed that the majority of patients who gave birth to children with malformations were young women, with their first pregnancy; every fifth patient indicated a consanguineous marriage, more than 90% were housewives, poorly educated and did not visit reproductive health centers [3].

According to the department of Medical and Genetic Counseling of the Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, over the past five years, about 4 thousand cases of pathology have been noted among those who applied, of which 896 have a clear connection with consanguineous marriages. Considering that only a small percentage of people interested in the health of their family seek advice, the real figures can be shocking.

It should be noted that our country is among the countries with a widespread tendency towards consanguineous marriages and is in the risk group number 1, where the probability of having a child with a developmental defect is very high.

Domestic experts have come to the conclusion that 75% of children born as a result of consanguineous marriages suffer from ailments and only 25% are relatively healthy.

According to data, out of more than 35 thousand disabled children in Tajikistan, 35-40% acquired the disease in the womb, since they are children of blood-related parents.

Keywords: consanguineous marriage, congenital malformations, child disabilities, medical and genetic counseling, Seckel syndrome.

Yodgorova Mairam Dzhumakhonovna - Head of the Family Medicine Department of the SEI «Avicenna TSMU», c.m.s, Associate Professor, Phone: 9187380009. E-mail: mayram.7002@gmail.com

Мубрамият. Ба андешаи олимон, аломатҳои генетикӣ ба доминантӣ ва ретсесивӣ чудо мешаванд. Аломатҳои ретсесивӣ на дар модар ва на дар падар зохир намешаванд. Агар падар ва модар ҳомили гени ретседивӣ, ҳамон як аломати ретседивӣ бошанд, ин аломат дар тифли чоруми онҳо пайдо мешавад. Сабаби чунин мувофиқат кардан аз он иборат аст, ки дар падару модар як хел аст. Барои ҳамин ҳам, никоҳи хешутаборони ҳамхун, ки дар ин ҷо ҳарду чинс ҳомили гени ретсесивӣ ҳастанд, дар қӯдакони онҳо симптомҳои бемориҳое пайдо мешаванд, ки барои онҳо маълум набуданд. Мисоли дигар, дар байни аҳолӣ бемориҳои ирсие ба таври васеъ паҳн шудаанд, ки ба хромосомаҳои чинсӣ пайваст мешаванд. Тавре ки ба мо маълум аст, дар ҳуҷайраҳои соматикии одамон 23 ҷуфтҳои хромосомаҳо мавҷуд аст. Ҳар як ҷуфт аз ду хромосомаи гомологӣ иборат аст, ки яке аз падар ва дигар аз модар ба мерос гирифта шудааст.

Тавре ки аз таҳқиқотҳои гузаронидашуни олимон маълум мешавад, хатари тавал-

луд шудани қӯдаки бемор 60%-ро ташкил медиҳад. Дар дараҷаи 2-юми никоҳи хешутабории хунӣ, ки ба хола ё тағо доҳил мешаванд, хатари таваллуд шудани қӯдакони бемор 25%-ро ташкил медиҳад. Дар дараҷаи 3-юми никоҳи хешутабории хунӣ, хатари таваллуд шудани қӯдакони бемор аз 4 то 6%-ро ташкил медиҳад. Барои ин Филиппи II мисол шуда метавонад, ки ду маротиба бо ҳоҳарзодаи худ ҳонадор шудааст. Писари вай Филиппи 3 бо ҳоҳари он ҳонадор шудааст ва Филиппи 4 бо духтари амакаш ҳонадор шудааст. Фарзандони онҳо дорои қобилияти сусти тафаккур таваллуд мешаванд.

Тавре ки аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, никоҳи хешутабории хунӣ ба қатори аломатҳои номатлуб доҳил мешавад ва бештари одамони дунё мухолифи чунин намуди никоҳ ҳастанд.

Сабабҳои асосии чунин намуди никоҳ дар ҳама давру замон инҳо мебошанд:

1. Надонистани оддитарин қонунҳои биологияӣ, ки сабаби пайдо шудани ҳама гуна аломатҳои бемориҳои генетикӣ мешаванд.

2. Проблемаҳои умумии ичтимой, яъне дар ҳама давру замон мардҳо худро дар роҳи ҳимояи Ватан құрбон кардаанд, ки дар натиҷа, миқдори занҳо нисбат ба мардҳо чандин маротиба зиёд шудааст. Аз ин сабаб, одамон роҳи ҳалли ин проблемаро дар никоҳи хешутаборӣ пайдо кардаанд.

3. Муҳочирати глобалӣ, ки дар он асосан мардҳо иштирок мекунанд, дар бештари мавридҳо бо занҳои миллатҳои дигар хона-дор мешаванд. Дар ин ҳолат бештари духтарҳо ба синни никоҳӣ мерасанд ва бе шав-ҳар мемонанд.

Айни замон дар бисёр кишварҳои дунё ҷавонон ба корҳои ношоям, ба монанди майзадагӣ, нишъамандӣ ва дигар одатҳои зарарнок даст мезананд ва хонадоршавӣ ба-рояшон аҳамияте надорад. Бештари онҳо дар ҷавонӣ вафот мекунанд.

Бо исрори олимон- генетикҳо дар бисёр кишварҳои пешрафтаи дунё никоҳи хешутаборӣ қатъиян манъ карда шудааст. Тибқи баҳодиҳии экспертиҳо, сабаби аз байн рафтани сулолаҳои маъруфи аврупой никоҳи хешутабории онҳо будааст.

Дар Тоҷикистон проблемаи никоҳи хешутаборӣ ба қонун дар бораи манъ кардани никоҳи хешутаборӣ нигоҳ накарда, мубрамии худро гум накардааст. Чунончи, Н.Д. Бузрукова ва ҳаммуаллиғон ҳангоми омӯхтани аномалияҳои модарзодии инкишоф муайян карданд, ки дар 36%-и ҳолатҳои таваллуд шудани кӯдакони дорои ин бемориҳо аз никоҳи хешутаборӣ ба дунё омадаанд. Ин нишонди-ҳанда ҳангоми бемории Даун 26%, барои нуқсонҳои модарзодии дил 20%-ро ташкил дод [1]. Тибқи маълумоти М.Ф. Додхоева ва ҳаммуаллиғон, ҳангоми баҳо додан ба ҷанбаҳои тиббиву иҷтимоии нуқсонҳои инкишофи на-взодон никоҳи хешутаборӣ дар 23,5% муайян карда шуд [2]. Натиҷаҳои таҳқиқотҳо нишон доданд, ки аксари бештари бемороне, ки кӯда-ки дорои нуқсони инкишоф таваллуд кардаанд, занҳои синну соли ҷавон ва аз ҳомилагии якум буданд; ҳар як бемори панҷум аз никоҳи хешутаборӣ таваллуд кардааст, зиёда аз 90%-и онҳо соҳибхоназан буданд, кам таҳ-силкарда буда, ба марказҳои солимии репро-дуктивӣ муроҷиат накардаанд [3].

Тибқи маълумоти шуъбаи машварати тиббӣ-генетикии ПИТ Акушерӣ гинекологӣ ва перинатологӣ дар 5 соли охир беморӣ дар байни муроҷиаткардаҳо тақрибан дар 4 ҳазор ҳолат ба қайд гирифта шуд, ки аз онҳо (зиёда аз ҳазор нафар) 896 нафар робитаи возехи никоҳи хешутаборӣ доштанд. Бо на-зардошти он, ки барои машварат танҳо фоизи ками одамон муроҷиат мекунанд ва ба саломатии худ ҳангоми таваллудкунӣ таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд, рақамҳои мазкур метавонанд, ки такондиҳанда бошанд.

Қайд кардан зарур аст, ки давлати мо дар байни кишварҳое ҷойгир шудааст, ки дар онҳо анъанаи никоҳи хешутаборӣ хеле паҳн шудааст ва дар гүруҳи ҳатари рақами 1 қарор додрад, ки дар ин ҷо эҳтимоли таваллуд шудани кӯдакон бо нуқсонҳои инкишоф хеле баланд аст.

Мутахассисони ватанӣ ба хулосае омада-анд, ки дар 75 %-и кӯдакони аз никоҳи хе-шутаборӣ таваллудшуда аз бемориҳо ранҷ мебаранд ва танҳо 25%-и онҳо нисбатан солиманд.

Тибқи маълумотҳо аз зиёда аз 35 ҳазор кӯдакони маъюб дар Тоҷикистон 35-40% ҳанӯз дар батни модар бемор буданд, чун-ки кӯдакони аз никоҳи хешутаборӣ таваллудшуда мебошанд.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Мо кӯдако-ни аз никоҳи хешутаборӣ таваллудшударо дар 24 оила таҳқиқ кардем. Ҳамагӣ 109 кӯда-ки синну соли аз 1 то 18-сола буданд, ки дар байни онҳо писарҳо 68 (62.4%), духтарҳо 41 (37.6%) буданд.

Таҳлили таърихи инкишофи кӯдакон ва пурсиши волидайн ғузаронида шуд, анат-нези ҳаёти ҳар як оила ҷамъоварӣ гардид.

Дар ҳамаи кӯдакон усулҳои умумиклини-кии таҳқиқот ғузаронида шуд: таҳлили умумӣ ва биохимиявии хун, ЭЭГ тибқи зарурат, ТК майнаи сар, муайян кардани омилҳои лаҳта-шавии хун, сатҳи гормонҳои ғадуди си-паршкл, ТУС-и майнаи сар ва узвҳои дарунӣ, рентгенографияи шушҳо, рентгеноскопияи роҳи ҳозима, муюинаҳои мутахассисон: нео-натолог, педиатр, невропатолог, кардиолог, психоневролог, гематолог, эндокринолог, окулист ва инфексионист.

Натицаҳои таҳқиқот ва мухокимаи онҳо.

Пурсиши гузаронидашуда нишон дод, ки дар 100%-и ҳолатҳо оилаҳо аз никоҳи хешутабори наздик ташкил ёфтаанд (писархола ва духтархола, писарамак ва духтарамак). Дар байни таҳқиқшудагон дар 61 (56%) баланд шудани фишори шарёнӣ, ҳолетсист-панкреатити музмин дар 82 (75.2%), махсусан дар нафарони чинси мард, реши меъда ва рӯдай 12-ангуштӣ дар 24 (22.1%), бо бартарӣ доштани чинси мард, нуқсони дил дар 29 (26.6%), аз ҷумла тетрада ва триадаи Фалло 4 ҳолат (3. 7%), НДБМ дар 9 (8.2%) , МКШ (8.2%) ҳолат, ФКМ дар 5 (4.9%) қӯдак, синдроми Даун дар 11 (10.1%) қӯдак, гемофилия дар 6 (5.5%) қӯдак диди шуд, ки дар ин маврид модар кондуктори ген буд, диабети қанди типи 3 дар 3 (2.8%) қӯдак, дар 2 (1.8%)-и қӯдакон синдроми Секкел – паканаи паррандасар (қӯдаки қадпости ба парранда монанд, камақл, нанизм). Бар иловай бемориҳои ҷиддии зикршуда, дар ҳамаи таҳқиқшудагон муайян карда шуд: натиҷаи осеби косахонаву майнаи сар ҳангоми валодат бо синдроми гипертензияи дохили косахонаи сар дар 98 (95%) ҳолат, аз онҳо 68 омодагии ихтилоҷӣ ва ихтилоҷ (47.4%), ихтилиоли спектри аустистӣ бо ақибмонии инкишофи асабӣ-рӯҳӣ ва нутқ дар 48 (45%) ҳолат, анемияи генез ва дараҷааш гуногун дар 35 (87.5%) бо бартарии камхунии камбуди оҳан, пиелонефрит дар 79 (72.5%), бемории бронху шушҳо дар 84 (35%), аз ҷумла тӯлкашида дар 78 (85.7%). Таҳлили ретроспективии таърихи инкишофи қӯдакон нишон дод, ки (формаи - 024), басомади БШР (бемориҳои шадиди респираторӣ) аз 5 то 12 ва ҳолатҳои бештарро дар як сол дар бар мегирад.

Таҳқиқоти ретроспективии картаҳои тибии қӯдакон баҳодиҳии комплексии ҳолати саломатӣ, баҳоджихӣ ба инкишофи чисмонӣ, таҳқиқи хуни периферӣ ва муоинаи отоларингологро дар бар гирифтааст. Дар баъзе ҳолатҳо таҳқиқоти муфассал ҳам дар шароити амбулаторӣ ва ҳам муассисаҳои бисёрсоҳаи тиббӣ гузаронида шудааст. Қисми бештари қӯдаконе, ки ба мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рафтаанд, ба гур-

ӯҳи солими IIIB ва III (мутаносибан 60,9 % ва 36,2 %), ду нафар ба гурӯҳи солими IV (2,9 %) дохил шудаанд. Ин нишондиҳандаҳо аз мавҷудияти бемориҳои музмин дар бештари респондентҳои дорои бемориҳои сироятии такрорӣ ба таври объективӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Инкишофи чисмонии 82,6 %-и қӯдакон ҳамчун миёна ва мавзун баҳогузорӣ карда шуд; дар 77 қӯдак (70.6%) таваққуфи инкишофи чисмонӣ ба қайд гирифта шуд. Бемориҳои ҳамроҳшуда дар қӯдакони дорои таҷаққуфи инкишофи чисмонӣ бемориҳои модарзодии нуқсони инкишофт, бемориҳои системаи марказии асаб мебошанд. Натиҷаҳои таҳқиқот имконият доданд, ки соҳтори беморшавӣ дар гурӯҳи қӯдакони зиёд беморшаванд (КЗБ) омӯҳта шавад. Дар байни ҳолатҳои патологӣ, ки дар қӯдакони таҳқиқшуда дучор шуданд, бемориҳои музмини узвҳои ЛОР (тонзиллити музмин, гиперплазияи ҳалқбинӣ ва бодомакҳои ком, ринити аллергии доимӣ ва мавсимӣ) мавқеи асосири ишғол мекунанд.

Муқаррар карда шуд, ки дар бештари қӯдакон БШР-ҳои зуд-зуд дучоршаванд ва давомнок дар заминаи бемориҳои музмини системаи дилу рагҳо (асосан нуқсонҳои модарзодии дил), системаи нафаскашӣ (чараёни идоранашавандай астмаи бронхиалиӣ, пневмонияи музмин), даствоҳи урогениталиӣ (пешбуҳи таносулиӣ), (пиелонефрии такрории музминт, нефропатияи дисметаболикӣ), инчуни тимомегалияи дараҷаҳои II-III пайдо шудаанд. Дар 4 ҳолат сирояти силиӣ муайян карда шуд, аз ҷумла дар як қӯдаке, ки қаблан дар вай ташхияи сили гиреҳҳои лимфавии даруни қафаси сина гузошта нашуда буд. Камхунии норасони оҳан, ки яке аз аломатҳои он шохиси баланди сироятий аст, дар 88 респондент муайян карда шуд.

Хуносахо. 1. Таҳқиқот нишон дод, ки проблемаи мазкур дар Тоҷикистон ба таҳлили ҷиддӣ ва минбаъд омӯзиши масъалаҳои марбута ва қабул кардани қарори даҳлдор ниёз дорад, зоро дар ягон ҳолат, дар қӯдакони оилаҳои таҳқиқшуда, ки дар никоҳи хешутаборӣ қарор доранд, қӯдакони солим муайян карда нашуд. Ҳамин тавр, проблемаи

никоҳи хешутаборӣ, ба тамоюлҳои маҷудаи пастишавӣ нигоҳ накарда, боз ҳам яке аз омилҳои асосии ҳатари таваллуд шудани кӯдакони дорои нуқсонҳои модарозодӣ боқӣ мемонад.

2. Имрӯз, вақте ки чомеа ба ин зуҳуроти номатлуб таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад, мутахассиснро лозим аст, ки дар наздиктарин муҳлат таҳқиқоти комплексии илмиеро, ки оқибатҳои иникоҳи хешутабории хуниро исбот мекунанд, анҷом диҳанд. Азбаски илми генетика дар ҷумхурӣ дар сатҳи хубқарор дорад, ба олимон пешниҳод карда мешавад, ки пажуҳишгоҳи илмиву таҳқиқотии пурӯзввати бо ҳама таҷҳизоти мусиртаямин, ташкил кунанд.

3. Бо мақсади пешгирий намудани раванди таваллуд шудани кӯдакони дорои имкониятҳои маҳдуд, ҳамкориҳои дучонибаи байни Муассисаҳои давлатии тиббӣ ва муассисаҳои идоравӣ, бо сардорони Шуроҳои маҳаллаҳо, ҷамоатҳо оид ба масоили муқовимат бар муқобили никоҳи хешутаборӣ пурӯзур карда, ба аҳолӣ дар бораи оқибатҳои номатлуби никоҳи хешутаборӣ маълумот дода шавад. АЗ ВАО истифода шавад, роликҳо аз ҳаёти кӯдакони беморӣ аз никоҳи хешутаборӣ таваллудшуданамоиш дода шавад. Мутахассисони соҳаи генетика тайёр карда, лабораторияҳои генетикий кушода шавад.

Адабиёт

1. Бузрукова Н.Д. Некоторые аспекты врождённых Пороков развития новорождённых детей / Н.Д. Бузрукова, Р.Х. Сайдмурадова, К.К. Махкамов, Ф.К. Олимова// Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук. – 2015. - №1(189). – С. 64-68.

2. Додхоева М. Ф. Медико-социальные аспекты Врождённых пороков развития

новорождённых / М. Ф. Додхоева, В. Ю. Мельникова// Доклады Академии Наук Республики Таджикистан. – 2013. - №1. – С.72-77.

3. Леманс Ю.Ф. Выбор супружеской пары для счастья в браке и улучшения наследственности//Ганс Ф.К., Гюнтер. Избранные труды по расологии. Перевод с немец.- А.М. Иванова. – М.2002.-С.-480.

4. Сарсенбаева Г.И. Редкие врожденные заболевания в детской кардиохирургии / Г.И. Сарсенбаева, А.И. Ким, А.К. Тулебаева// Здравоохранение Таджикистана. – 2019. – №2 (341). – С.71-77.

5. Тихомирова Н.А. Роль факторов среды обитания в развитии врожденных пороков / Н.А. Тихомирова, И.Ф. Колпащикова // Вестник РУДН. Серия: Эколо- Гия и безопасность жизнедеятельности. - 2008. - №3. – С.70-74.

6. Шамсов Б.А. Роль ультразвуковой диагностики При врожденных пороках сердца у детей / Б.А. Шамсов, М.А. Хусейнова / / Материалы I-го съезда Ассоциации Детских хирургов Центральной Азии и I-го съезда РОО «Казахстанские детские хирурги»: сб. Статей. – Алматы, 2019. – С. 182-183.

7. Шатова Н. Брачные отношения: ресурсы и перспективы. – Владивосток: Наука, - 2004. С. - 130.

8. Шипилова Л.М. Анализ структуры врожденных Пороков развития у новорожденных за последние 5 лет (2014 - 2018гг.) / Л.М. Шипилова, Старчикова Т.А. // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2019. - №4. – С. 230-231.

9. Янковская Н.И. Возможные факторы риска Возникновения врожденных пороков развития у новорожденных в современных экологических условиях // Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины. – 2014. - №4. – С. 342-345.

ОИД БА МАСЬАЛАИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ НАВЪХОИ ГУНОГУНИ КОНСТРУКСИЯХОИ ЧУДОШАВАНДАИ ОРТОПЕДӢ ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИҲОИ ҲАМРОҲШУДА

Зарипов А.Р., Шарипов Х.С., Хамидов А.И., Хушвахтов Т.А.

Кафедраи стоматологии ортопедии МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино

Резюме. Муолиҷаи ортопедии стоматологии барқароркунандай функцияи мукаммали қатори дандонҳо ҷораи муҳимми пешгирикунанда дар пайдоиш ва тақрорёбии амрози музмини узвҳои ҳозима мегардад. Нуқсонҳои дастгоҳи хойиш, ки бо талафоти дандонҳо алоқамандӣ дорад, боиси ихтилолоти зиёди функционаливи соҳтории узвҳои ковокии даҳон, роҳҳои ҳозима ва дар маҷмуъ, организм мегардад.

Агар нуқсони қатори дандонҳо дар беморон мавриди таҳлил қарор шавад, пас бартарият доштани нуқсонҳои як ва дутарафаи нӯгҳо(охира) ба қайд гирифта мешавад. Ҳангоми муолиҷаи ортопедӣ бо истифода аз протезҳои чудонашаванда зарурати ба пешгирии папиллит ва гингивит таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир кардан ба миён меояд.

Калимаҳои қалидӣ: конструксияҳои чудонашавандаи ортопедӣ, нуқсонҳои яктарафа ва дутарафаи нӯгҳо(охира), бемориҳои ҳамроҳшуда.

Зарипов Ақбар Раҳмонович, номзади илмҳои тиб, дотсент, мудири кафедраи стоматологии ортопедии ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино, Zaripov.Dovud.98@bk.ru тел. 93-803-63-29

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЪЁМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Зарипов А.Р., Шарипов Х.С., Хамидов А.И., Хушвахтов Т.А.

Кафедра ортопедической стоматологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино

Резюме. Ортопедическое стоматологическое лечение, восстанавливающее функциональную полноценность зубных рядов, становится важной мерой профилактики возникновения и рецидивирования хронических заболеваний органов пищеварения. Дефекты жевательного аппарата, связанные с потерей зубов, приводят к значительным функциональным и структурным нарушениям в органах ротовой полости, желудочно-кишечном тракте и организме в целом. Если проанализировать дефекты зубных рядов у больных, обращает на себя внимание преобладание одно- и двухсторонних концевых дефектов. При ортопедическом лечении с применением несъемных протезов особое внимание следует уделять профилактике папиллитов и гингивитов.

Ключевые слова: съемная ортопедическая конструкция, односторонние и двухсторонние концевые дефекты, сопутствующие заболевания.

Зарипов Ақбар Раҳмонович - кандидат медицинских наук, доцент, зав. кафедрой ортопедической стоматологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Е-mail: Zaripov.Dovud.98@bk.ru, тел. 93-803-63-29

ON THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS OF USING VARIOUS TYPES OF REMOVABLE ORTHOPEDIC STRUCTURES IN PATIENTS WITH CONCOMITANT DISEASES

A.R. Zaripov, H.S. Sharipov, A.I. Khamidov, T.A. Khushvakhtov

Department of Orthopedic Dentistry TSMU named after Abuali ibn Sino

Resume. Orthopedic dental treatment that restores the functional integrity of the dentition is becoming an important measure for preventing the occurrence and recurrence of chronic diseases of the digestive system. Defects of the masticatory apparatus associated with tooth loss lead to significant functional and structural disorders in the oral cavity, gastrointestinal tract and the body as a whole. If we analyze the defects of the dentition in patients, the prevalence of unilateral and bilateral terminal defects is noteworthy. In orthopedic treatment using fixed dentures, special attention should be paid to the prevention of papillitis and gingivitis.

Key words: removable orthopedic structure, unilateral and bilateral terminal defects, concomitant diseases.

Zaripov Akbar Ranjmonovich - PhD, Associate Professor, Head of the Department of Orthopedic Dentistry, Avicenna Tajik State Medical University. E-mail: Zaripov.Dovud.98@bk.ru, tel. 93-803-63-29

Муҳимияти таҳқиқот. Муолиҷаи ортопедии стоматологии барқароркунандай функцияи мукаммали қатори дандонҳо чораи муҳимми пешгирикунанда дар пайдоиш ва тақрорёбии амрози музмини узвҳои ҳозима мегардад[1]. Нуқсонҳои дастгоҳи хойиш, ки бо талафоти данонҳо алоқамандӣ дорад, боиси ихтилолоти зиёди функционаливу соҳтории узвҳои ковокии даҳон, роҳҳои ҳозима ва дар маҷмуъ, организм мегардад.

Агар нуқсони қатори данонҳо дар беморон мавриди таҳлил қарор шавад, пас бартарият доштани нуқсонҳои як ва дутарафай нӯғӣ(охира) ба қайд гирифта мешавад (36%). Нуқсонҳои ҳамроҳ дар мавриди 26% беморон, омехта зимни 18% ва пурра набудани данон бошад, ҳангоми 14%-и мушоҳидаҳо зоҳир гашт [2].

Ҳангоми муолиҷаи ортопедӣ бо истифода аз протезҳои чудонашаванда заруратиба пешгирии папиллит ва гингивит таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир кардан ба миён меояд [3]. Дар ҳолати омӯзиши натиҷаҳои дури истифодаи протезҳои чудонашаванда бемориҳои аз ҷиҳати клиникӣ ошкорои пародонт зимни 54,8%-и ҳодисаҳо зоҳир мешавад, ки дар ин маврид 29,9%-ро гингивити музми-

ни назлаи дараҷаи сабук ва 10,6%-ро бошад, гингивити музмини назлаи дараҷаи миёна ва 14,3%-и боқимондаро пародонтии музмини мавзеъгирифтай дараҷаи сабук ташкилмедиҳад [4].

Мақсади таҳқиқот. Мукаммал намудани ёрии ортопедии стоматологӣ ба беморони гирифтор ба амрози ҳамроҳ.

Мавод ва усули таҳқиқот. Зимни марҳалаи аввали пажуҳиш аз ҷониби мо таҳлили ретроспективии картаҳои тиббии амбулатории беморон дар синни аз 20-сола боло дар давраи солҳои 2021-2024 таҳлил карда шуд, ки барои ёрии стоматологӣ муроҷиат намудаанду муолиҷаи ортопедӣ гирифтаанд. Пажуҳиш дар пойгоҳи кафедраи стоматологияи ортопедии Маркази таълимӣ-илмӣ-клиникии «Стоматология»-и МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино” дар шаҳри Душанбе ба амал оварда шуд.

Зимни марҳалаи дуюм дар мавриди ҳар бемор муоинаи клиникии ковокии даҳон аз рӯйи усули умумиқабулшуда татбиқ гардид, ки ҷамъоварии анамнез, муоина, инчуни таҳлили маълумоти усулҳои иловагии таҳқиқ (рентгенограмм, ЭОТ)-ро дар бар мегирад. Дар ҳар бемор синфи нуқсони қатори данонҳо (мо таснифоти Гаврилов Е.И.-ро ба кор бурдем), ҳолати беҳдоштии ковокии даҳон, мавҷудияти амрози соматикии ҳамроҳ, инчуни ҳолати протези данон дар ковокии даҳон муайян карда шуд.

Илова бар ин, «таърихи протезкунонй»-и ҳар бемор аз лаҳзаи тайёр кардани конструксияи аввалини ортопедӣ то имрӯз, муҳлати истифодаи протези дандон мавҷуда муйян карда шуд. Тамоми маълумоти ҳосилшуда ба картай инфиродии бақайдирӣ сабт карда шуданд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокимаи онҳо. Протезҳои чудошаванда дар 207 бемори муоинашудаи умумисоматикӣ ҳангоми нуқсонҳои омехтаи қатори дандонҳо, зимни 131 бемор ҳангоми дандонҳои ягонаи дар ҷоғ истода ба кор бурда шуд. Ҳангоми нуқсонҳои нӯѓӣ(охира) протезҳои чудошаванда зимни 131 ҳодиса истифода шуд. Аҳёнан (дар 55 ҳодиса) протезҳои чудошаванда ҳангоми нуқсонҳои ҳамроҳи қатори дандонҳоба кор бурда шуд. Дар байни беморони муоинашуда бо амрози соматикии ҳамроҳ теъдоди протезҳои чудошаванда, ки барои ҷоғи боло ва поён тайёр карда шуда буданд, амалан якхела - мутаносибан 460 ($49,30\pm1,64\%$) ва 473 ($50,70\pm1,64\%$) ададро ташкил медод. Аз ин миён ҳиссаи протезҳои бүгелӣ ва лавҳагӣ дар ҳолати қисман набудани дандонҳо, ки барои ҷоғи поён тайёр карда шудааст, дар муқоиса ба ҳар навъи протез бештар буд. Протезҳои лавҳагӣ дар ҳолати пурра набудани дандонҳо бештар барои ҷоғи боло ($61,44\pm2,24\%$) тайёр карда шуда буданд. Дар беморони муоинашудаи гирифтӣ ба амрози соматикии ҳамроҳ дар байни протезҳои чудошаванда, ки ба иваз кардан ниёз доштанд, дар ҳолати қисман набудани дандонҳопротезҳои ҷузъӣ бештарбудаанд. Онҳо амалан аз протезҳои бүгелӣ даҳ барobar зиёд буданд. Протезҳое, ки аз 3 то 5 сол истифода шуда буданд, аз ҳама зиёд буда, теъдодашон ба 345 (36,9%)адад мерасид. Қайд кардан зарур аст, ки ҳиссаи протезҳои муҳлати истифодабариишон то сол $15,22\%$ -ро ташкил меданд. Муҳлати миёнаи истифодаи протезҳои чудошаванда $5,38\pm2,67$ -ро ташкил медод. Муҳлати истифодаи протезҳои чудошавандай лавҳагӣ дар ҳолати пурра набудани дандонҳо чунин буд: то як сол - $3,27\pm1,0\%$, аз 1 то 3 сол - $22,88\pm2,4\%$, аз 3 то 5 сол - $40,52\pm2,8\%$, аз 5 то 7 сол - $13,37\pm1,9\%$, аз 7

то 10 сол - $9,48\pm1,7\%$, зиёда аз 10 сол бошад, $10,12\pm1,7\%$.

Ҳангоми қисман набудани дандонҳо дар ҳолати муқоиса кардани муҳлати истифодаи протезҳои чудошавандай лавҳагӣ ва бүгелӣ қайд кардан мумкин аст, ки муҳлати хизматрасонии теъдоди зиёдтарини протезҳои лавҳагӣ аз 3 то 5 ($37,43\pm2,1\%$) ва протезҳои бүгелӣ бошанд, аз 5 то 7 сол ($34,35\pm5,9\%$)-ро ташкил медод. Инчунин қайд кардан зарур аст, ки афзалияти протезҳои лавҳагии ба такроран тайёр кардан ниёзашта бар бүгелӣ, ки муҳлати хизматрасонии то 5-соларо дорад, бештар аст. Теъдоди протезҳои бүгелӣ ҳангоми беморони статсионарӣ, ки муҳлати зиёда аз 5 сол хизмат кардаанд, аз теъдоди лавҳагихо дида зиёдтар аст. Ҳангоми амрози соматикии ҳамроҳ муҳлати миёнаи истифодаи протезҳои бүгелӣ $6,12\pm2,41$ сол, протезҳои лавҳагӣ дар ҳолати қисман набудани дандонҳо $5,73\pm2,71$ сол ва протезҳои лавҳагӣҳангоми пурра набудани дандонҳо бошад, $4,63\pm3,16$ солро ташкил медиҳад.

Таҳлили муқоисавии амалишуда дар нисбати навъҳои протезҳои чудошавандай истифодашуда ҳангоми қисман набудани дандонҳо зимни беморони мубтало ба амрози соматикии ҳамроҳ аз эътиимонокии зиёди протезҳои бүгелӣ қиёсан ба протезҳои лавҳагӣ далолат менамояд. Вале дар бораи эътиимонокии ҳар навъи протезҳои чудошаванда факат байди ба назар гирифтани маълумотҳо оид ба пайдоиши нуқсонҳо ва оризаҳои инкишофёбанда дар муҳлатҳои гуногуни истифодабарии протези мазкур ба таври ниҳоӣ натиҷагирӣ мешавад. Нишондиҳандаи натиҷаҳои муолиҷаи қисман набудани дандонҳоро ба воситаи протезҳои чудошавандазимни беморони статсионарӣ мавриди омӯзиш қарор дода, ба хулосае омадем, ки ориза ва нуқсонҳои гуногун сабабҳои иваз кардани протезҳои зикрнамуда гардидаанд. Дар рафти пажуҳиш сабабҳои имконпазири иваз кардани протезҳои чудошаванда ба гурӯҳҳои зерин чудо карда шуданд: шикастани протез, шикастани дандонҳои такягоҳӣ (ба ин гурӯҳ тамоми оризаҳои бо дандонҳои такягоҳӣ алоқаманд

шомил карда шуданд), ихтилолоти эстетикй (аз рўйи шикоятҳои беморон арзёбй карда шуд), зарурати тайёр кардани протези иловагӣ, пайдо шудани дард дар мавзеи протез (ба ин гурӯҳ тамоми оризаҳое шомил карда шуданд, ки дард новобаста ба этиология сабаби иваз кардани протез шудааст), хоҳиши субъективии бемор, хуб фиксатсия нашудани протеза (мувофиқи хоҳиши бемор объективона арзёбй карда шуд). Шикастани протез ($33,12 \pm 1,5\%$) ва хуб фиксатсия нашудани протез ($27,86 \pm 1,5\%$) сабабҳои аз ҳама бештар руҳдиҳанда ба ҳисоб мераванд. Ихтилолоти эстетикй аз он шумор дар мақоми савум ($12,97 \pm 1,1\%$) ҷойгир шудааст.

Сабаби муқоисавии иваз кардани протезҳои бүгелӣ ва протезҳои чудошавандай лавҳагиро ҳангоми қисман набудани дандонҳо дар мавриди беморони гирифтӣ ба заманаи соматикии носозгор чунин қайд кардан зарур аст, ки мақоми асосироҳангоми протезҳои бүгелӣ оризаҳои бо дандонҳои такягоҳӣ – шикастани дандонҳои такягоҳӣ ($60,60 \pm 5,6\%$) иртиботдошта ва дар протезҳои лавҳагӣ бошад, шикастани протез ($38,68 \pm 2,1\%$) ва ихтилолоти эстетикй ($13,55 \pm 1,5\%$) алоқаманд буда, бозидаанд. Ҳиссаи ҳодисаҳои хуб фиксатсия нашудани протезҳои лавҳагӣ дар қиёс ба протезҳои бүгелӣ (мутаносибани $19,96 \pm 1,7\%$ ва $13,64 \pm 3,8\%$) бештар аст. Инчунин худи беморон дар муқоиса ба протезҳои бүгелӣ бештар хостгори иваз кардани протезҳои лавҳагӣ буданд (мутаносибан $8,56 \pm 1,2\%$ ва $6,06 \pm 2,6\%$). Маъумоти мазкур мувофиқи навъҳои асосии ориза ва нуқсонҳобартарияти протезҳои бүгелиро ба лавҳагӣ нишон медиҳад.

Ҳангомиқисман набудани дандонҳо дар баробари протезҳои бүгелӣ ва лавҳагӣ дар мавриди беморони муоинашуда истифодаи 306 протези лавҳагӣ дар ҳолати пурра набудани дандонҳо ба қайд гирифта шуд. Хуб фиксатсия нашудани протез ($45,42 \pm 2,9\%$) ва шикастани протез ($29,41 \pm 2,6\%$) сабаби асосии тағиیر додани протез гардидааст. Ихтилолоти эстетикй $13,40 \pm 2,0\%$ -ро ташкил медод. Зимни $8,82 \pm 1,6\%$ ҳодисаҳо хоҳиши субъективии бемор ва дар $2,94 \pm 1,1\%$ -и му-

шоҳидаҳо бошад, бо сабабҳои дигар протез-кунонӣ такроран ба амал оварда шудааст.

Ҳамин тавр, шикастани протез дар мавриди беморони мубтало ба амрози соматикии ҳамроҳ сабаби асосии иваз кардани протезҳои лавҳагӣ дар ҳолати қисман набудани дандон ва барои протезҳои бүгелӣ бошад, шикастани дандонҳои такягоҳӣ сабаб ба ҳисоб мерафтанд. Беморони статсионарии муоинашудае, ки тамоман дандон надоштанд, бо сабаби хуб фиксатсия нашудан иваз намудани протезҳои лавҳагиро талаб менамуданд.

Қонуниятҳои инкишофи оқибатҳои муоиличаи пешакӣ татбиқшударо, ки дар мавриди беморони гирифтӣ ба амрози соматикии ҳамроҳ ба воситаи протезҳои чудошаванда амалӣ шуда буд, таҳти омӯзиш қарор дода, ба чунин қарор омадем, ки вобаста ба муҳлати истифодаи протез барои иваз кардани он сабабҳои гуногуне пайдо мешаванд. Ҳамин тавр, дар протезҳои бүгелӣ, ки то се сол муҳлати истифода доранд, пайдоиши дард дар мавзеи протез сабаби такроран тайёр кардани онҳо мегардад. Солҳои баъдина шикастани дандонҳои такягоҳӣ дар байни сабабҳои такроран тайёр кардани протез мақоми асосӣ пайдо кардааст. Таҳлили инкишофи ориза ва нуқсонҳо ҳангоми протез-кунонӣ ба воситаи протезҳои лавҳагии чудошаванда дар мавриди беморони статсионарӣ ҳангоми қисман набудани дандонҳо нишон дод, ки дар ҳолати аз 7 то 10 сол истифода намудани протез шикастани он ($40,23 \pm 5,26\%$) сабаби асосии иваз кардан протез маҳсуб меёбад. Дар ҳолати аз 5 то 7 сол истифода бурдан нисфи ҳодисаҳои пайдо шудани орizzаву нуқсонҳо ($50,00 \pm 4,2\%$) бо сабаби шикастани протез ба амал меоянд. Ҳангоми зиёда аз 10 сол ба кор бурдани протезҳои лавҳагӣ онҳо бештар бо сабаби хуб фиксатсия нашудан ($31,88 \pm 5,62\%$) дубора месозанд. Ҳодисаҳои шикастани дандонҳои такягоҳӣ, ихтилолоти эстетикй, зарурати тайёр кардани протези иловагӣ дар ҳолати қалон шудани ҳаҷми протез-кунонӣ аҳёнан ба қайд (муианосибан $2,85 \pm 0,71\%$, $9,55 \pm 1,45\%$ ва $8,73 \pm 1,2\%$) гирифта мешавад ва ба солҳои баробар таксим мешавад. Пайдо шудани

дард дар мавзеи протез ҳамчун сабаби протезкунонии такрорӣ мутаносибан ба замони истифодайи протез коҳиш ёфта, бештар дар се соли аввал ($18,75 \pm 5,64\%$) ба қайд гирифта мешавад. Протезҳои чудошавандиа лавҳагӣ бо муҳлати хизматрасонии то се сол ($16,66 \pm 5,38\%$) ва зиёда аз 10 сол ($15,94 \pm 4,41\%$) бештар мувофиқи ҳоҳиши субъективии беморон ба иваз кардан ниёз пайдо мекунанд. Дар беморони мубтало ба амрози соматикии ҳамроҳ новобаста ба муҳлати истифодайи протезҳои лавҳагӣ шикастани протез ($29,41 \pm 2,61\%$) ва хуб фиксатсия нашудан ($45,42 \pm 2,85\%$) сабаби аз ҳама бештари иваз кардани онҳо мегардад. Ҳиссаи ихтилолоти эстетикӣ ва ҳоҳиши субъективии бемор (мутаносибан $13,40 \pm 1,95\%$ ва $8,82 \pm 1,63\%$), инчунин сабабҳои дигаре, ки аҳамияташон камтар аст, дар тамоми муҳлати истифодабарӣ ба мушоҳида мерасанд.

Хулоса. Ҳамин тавр, дар байни беморони муоинашудаи мубтало ба амрози ҳамроҳ новобаста аз муҳлати истифодайи протезҳои бүгелӣ шикастани дандонҳои тақягоҳӣ, ки ниҳояти он ба муҳлати истифодабарии аз 3 то 5 сол рост меояд, сабаби иваз кардан мегардад. Сабаби иваз кардани протезҳои лавҳагӣ бошад, шикастани протез ба ҳисоб ме-

равад, ки амалан дар тамоми муҳлатҳои истифодайи протез бартарият дорад. Фақат ҳангоми зиёда аз 10 сол истифода бурдан хуб фиксатсия нашудани протезҳои лавҳагӣ сабабест, ки дар мақоми аввалро интихоб намудааст.

Адабиёт

1. Аминджанова З.Р. Основные результаты проведенных исследований по изучению исходных показателей пародонтологического статуса у соматических больных./ З.Р.Аминджанова, А.А.Исмоилов, С.Каримов // Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. - 2015. -№ 1. -С.10-15.

2. Лепилин А.В. Сочетанные заболевания полости рта и органов пищеварения: клинические,морфологические и иммуноморфологические аспекты. /А.В.Лепилин, М.А.Осадчук, Н.В Булкина//Российский стоматологический журнал. - 2015. - № 2. - С.34-39.

3. Сабуров С.К. Результаты использования различных видов ортопедических конструкций у больных с сопутствующей соматической патологией / С.К Сабуров // Научно-медицинский журнал «Вестник Авиценны». -2016. -№ 2. - С. 82- 86 .

ТДУ 616.381-002-079

НАҚШИ МАРКЕРҲОИ ЭНДОТОКСИКОЗ ДАР ТАШХИСИ ОРИЗАҲОИ БАРВАҚТИ БАЪДИ ҶАРРОҲИИ ФАСОДИЮ СЕПТИКИИ ДОХИЛИБАТНВ

Махмадзода Ф.И. ¹, Садуллозода Д.Н. ², Муродов А.И. ³, Ашурев А.С. ¹, Баротов К.И. ¹, Нуров Х.С. ¹, Эмомов Х.С.¹

1. Кафедраи беморихои ҷарроҳии №1 ба номи академик К.М. Қурбонови “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ Ибни Сино”; 2. Муассисаи давлатии “Пажуҳишгоҳи гастроэнтерологии Ҷумҳурии Тоҷикистон”; 3. Муассисаи давлатии “Маркази илмии сараторниносӣ”.

Мақсади таҳқиқот. Муайян намудани мавқеи маркерҳои эндотоксикоз дар ташхиси комплексии оризаҳои пас аз ҷарроҳии барвақтинаи фасодию-септикийи дохили батнӣ.

Мавод ва усулҳои тадқиқот. Маводҳои омӯзишӣ ба таҳлили 142 беморони гирифтори мушкилоти барвақти пас аз ҷарроҳии дохили шикам, ки пас аз ҷарроҳии узвҳои мавзеи гепатобилиарӣ асос ёфтаанд. Аз ин шумора дар 54 нафар (38,0%) беморон перитонити пас аз ҷарроҳӣ (ППЧ), абсаҳои дохили батн (АДБ) – 54 (38,0%) ва панкреонекроз (ПН) – 34 (24,0%) буданд. Дар 101 ҳолат (71,1%) оризаҳои дохили батнӣ пас аз амалиёти фаврӣ дар ҷигар ва системаи сафро ба вуқӯпъ омадааст.

Натицаҳо. Нишондодҳои эндотоксемия дар беморони гирифтори ППЧ-и пас аз ҷарроҳии пахншуда ба таври назаррас тағир ёфта буда, ҳамзамон аломатҳои асосии эндотоксемия дар сатҳи критикӣ ҷой доштанд. Ҳамин тариқ, таркиби молекулаҳои массаи миёна (МММ) $1676 \pm 142,3$ мкг/мл, пероксидшавии липидҳо (ПОЛ) – конъюгатҳои диенӣ (КД) - $2,0 \pm 0,5$ ммоль/мг, диалдегиди малонӣ (DMA) - $5,5 \pm 0,22$ ммоль/мг буд. Баръакс, арзишҳои СОД коҳиш ёфтанд ($24,5 \pm 1,81\%$). Дар баробари ин, беморони ин гурӯҳ афзоиши возеҳтар дар сатҳи АЛТ ва АСТ нисбат ба беморони гирифтори ППЧ маҳаллӣ – то $1,030 \pm 0,02$ ва $1,21 \pm 0,17$ ммоль/л -ро нишон доданд. Нишондиҳандаҳои эндотоксемия дар беморони бо АДБ дар ҳама ҷойҳои абсаҳо ба таври назаррас афзоиш ёфтанд. Аммо дар абсаҳои сершумори байни рӯдаҳо, аз ҷумла кос ва дохиличигарӣ (МММ - 1128 ± 230 мкм/мл, ПОЛ - КД - $2,1 \pm 0,7$ ммоль/л, DMA - $4,8 \pm 0,23$ ммоль/л) ва ҷойгиршавии болоии ҷигар (МММ - $0,23$ ммоль/л) тағиироти назаррас мушоҳида карда шуданд. КД - $1,9 \pm 0,2$ ммоль/мг, DMA - $4,1 \pm 0,54$ ммоль/мг). Дар беморони гирифтори панкреонекрозҳои пас аз ҷарроҳии масивӣ ва тоталӣ-субтоталӣ, миқдори МММ $1152,8 \pm 151$ мкг/мг ва $1174,01 \pm 230$ мкг/мг, ПОЛ: КД - $1,9 \pm 0,5$ ммоль/л ва $2,1 \pm 0,9$ ммоль/л/л ва $2,1 \pm 0,9$ ммоль/мг ва МММ, $5,6 \pm 0,28$ ммоль/мг. Дар баробари ин афзоиши нишондоди қанд то $7,4 \pm 0,8$ ммоль/л ва $12,5 \pm 0,8$ ммоль/л ба мушоҳида мерасид.

Хулоса. Дар маҷмуи тадқиқотҳо маркерҳои эндотоксикоз ҳам дар нақшаҳои ташхисӣ ва ҳам табобатӣ барои ислоҳи раванди мушкилиҳои барвақтинаи баъди ҷарроҳии фасодиyo-септикийи дохили батнӣ, нақши асосиро мебозанд.

Калимаҳои қалидӣ: перитонити пас аз ҷарроҳӣ, абсаҳои баъдиҷарроҳӣ, панкреонекрози баъди ҷарроҳӣ, маркерҳои эндотоксикоз

РОЛЬ МАРКЕРОВ ЭНДОТОКСИКОЗА В ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВНУТРИБРЮШНЫХ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Махмадзода Ф.И.¹, Садуллозода Д.Н.², Муродов А.И.³, Ашурев А.С.¹, Баротов К.И.¹, Нуров Х.С.¹, Эмомов Х.С.¹

¹Кафедра хирургических болезней №1 ГОУ “ТГМУ им. Абуали ибни Сино”

²ГУ “Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан”: ³ГУ Научный центр онкологии” МЗ и СЗН РТ

Цель исследования. Определить место маркеров эндотоксикоза в комплексной диагностике ранних послеоперационных внутрибрюшных гнойно-септических осложнений.

Материалы и методы. Материалы исследования основаны на анализе 142 больных с ранними послеоперационными внутрибрюшными осложнениями (РПВО) после операций на органах гепатобилиарной зоны. Из них с послеоперационным перитонитом (ПП) было 54 (38,0%), внутрибрюшными абсцессами (ВБА) 54 (38,0%) и послеоперационным деструктивным панкреонекрозом (ПДП) 34 (24,0%) больных. РПВО у 101 (71,1%) больного возникали после экстренных операций на печени и желчевыводящей системе.

Результаты. В значительной степени показатели эндотоксемии были нарушены у пациентов с послеоперационным распространенным ПП, при этом основные маркеры эндотоксемии были в критических уровнях. Так, содержание МСМ составило $1676 \pm 142,3$ мкг/мл, ПОЛ – ДК - $2,0 \pm 0,5$ ммоль/мг, МДА - $5,5 \pm 0,22$ ммоль/мг. Показатели СОД оказались, наоборот, сниженными ($24,5 \pm 1,81\%$). Параллельно при этом у больных данной группы отмечалось более выраженное, чем у пациентов с локальным ПП, увеличение показателей АлАт и АсАт – до $1,030 \pm 0,02$ и $1,21 \pm 0,17$ ммоль/л соответственно. Показатели эндотоксемии при ПВА были значительно увеличены при всех локализациях гнойников. Од-

нако более ощутимые сдвиги наблюдались при множественных межкишечных абсцессах, в т.ч. малого таза и внутривеночных (МСМ - 1128 ± 230 мкм/мл, ПОЛ – ДК - $2,1 \pm 0,7$ ммоль/л, МДА – $4,8 \pm 0,23$ ммоль/л и надпеченочной локализации (МСМ - $1024 \pm 120,0$ мкг/мл, ПОЛ – ДК - $1,9 \pm 0,2$ ммоль/мг, МДА – $4,1 \pm 0,54$ ммоль/мг). У пациентов с послеоперационным массивным и тотально-субтотальным панкреонекрозом содержание МСМ составило $1152,8 \pm 151$ мкг/мг и $1174,01 \pm 230$ мкг/мг, ПОЛ: ДК - $1,9 \pm 0,5$ ммоль/л и $2,1 \pm 0,9$ ммоль/мг, МДА - $4,7 \pm 0,48$ ммоль/мг и $5,6 \pm 0,28$ ммоль/мг соответственно. Наряду с этим наблюдалось повышение уровня сахара до $7,4 \pm 0,8$ ммоль/л и $12,5 \pm 0,8$ ммоль/л.

Заключение. В комплексе исследований маркеры эндотоксикоза играют ключевую роль как в диагностическом, так и в лечебном плане ведения пациентов с ранними послеоперационными внутрибрюшными осложнениями.

Ключевые слова: послеоперационный перитонит, послеоперационный панкреонекроз, послеоперационные внутрибрюшные абсцессы, маркеры эндотоксикоза.

Махмадзода Фарух Истроил – профессор кафедры хирургических болезней №1 ГОУ “ТГМУ им. Абуали ибни Сино”; д.м.н., профессор; E-mail: fmahmadov@mail.ru; тел.: +992 900 75 44 90.;

THE ROLE OF ENDOTOXICOSIS MARKERS IN THE DIAGNOSIS OF EARLY POSTOPERATIVE INTRA-ABDOMINAL PURULENT-SEPTIC COMPLICATIONS

Mahmadzoda F.I. ¹, Sadullozoda D.N. ², Murodov A.I. ³, Ashurov A.S. ¹, Barotov K.I. ¹, Nurov H.S. ¹, H.S. Emomov. ¹

¹Avicenna Tajik State Medical University, Department of surgical diseases №1, Dushanbe, Tajikistan

²Institute of Gastroenterology of the Republic of Tajikistan ³Scientific Center of Oncology

Purpose of the study. To determine the place of endotoxicosis markers in the complex diagnostics of early postoperative intra-abdominal purulent-septic complications.

Material and methods. The study materials are based on the analysis of 142 patients with early postoperative intra-abdominal complications (EPIC) after surgeries on the organs of the hepatobiliary zone. Of these, 54 (38.0%) had postoperative peritonitis (PP), intra-abdominal abscesses (IAA) – 54 (38.0%) and postoperative destructive pancreatic necrosis (PDP) – 34 (24.0%) patients. EPIC in 101 (71.1%) patients occurred after emergency surgeries on the liver and biliary system.

Results. To a significant extent, endotoxemia indices were impaired in patients with postoperative widespread PP, while the main markers of endotoxemia were at critical levels. Thus, the MSM content was 1676 ± 142.3 jg/ml, LPO – DC - 2.0 ± 0.5 mmol/mg, MDA - 5.5 ± 0.22 mmol/mg. On the contrary, SOD indices were reduced ($24.5 \pm 1.81\%$). At the same time, patients of this group showed a more pronounced increase in ALT and AST indices than in patients with local PP – up to 1.030 ± 0.02 and 1.21 ± 0.17 mmol/l, respectively. Endotoxemia indices in PVA were significantly increased in all localizations of abscesses. However, more noticeable changes were observed in multiple interintestinal abscesses, including pelvic and intrahepatic (MSM - 1128 ± 230 jm/ml, LPO - DC - 2.1 ± 0.7 mmol/l, MDA - 4.8 ± 0.23 mmol/l) and suprahepatic localization (MSM - 1024 ± 120.0 jg/ml, LPO - DC - 1.9 ± 0.2 mmol/mg, MDA - 4.1 ± 0.54 mmol/mg). In patients with postoperative massive and total-subtotal pancreatic necrosis, the MSM content was 1152.8 ± 151 jg/mg and 1174.01 ± 230 jg/mg, LPO: DC - 1.9 ± 0.5 mmol/l and 2.1 ± 0.9 mmol/mg, MDA - 4.7 ± 0.48 mmol/mg and 5.6 ± 0.28 mmol/mg. Along with this, an increase in sugar levels was observed to 7.4 ± 0.8 mmol/l and 12.5 ± 0.8 mmol/l.

Conclusion. In a complex of studies, markers of endotoxicosis play a key role in both diagnostic and therapeutic plans for the introduction of patients with early postoperative intra-abdominal complications.

Key words: postoperative peritonitis, postoperative pancreatic necrosis, postoperative intra-abdominal abscesses, markers of endotoxicosis.

Мүхимият. Дар тпли якчанд даҳсола кпшишҳо барои коҳиш додани оризаҳои барвақти фасодию септикии пас аз ҷарроҳии ковокии батн анҷом дода шудаанд. Аммо, сарфи назар аз пешрафти назаррас дар низоми ҷарроҳӣ дар маҷмуъ ва такмили усуљои ҷарроҳӣ, ҷорӣ намудани технологияи инноватсионӣ, мушкилиҳои пас аз ҷарроҳии доҳили шикам, баҳусус мушкилиҳои фасодию септиқӣ, яке аз сабабҳои асосии фавт боқӣ монда, мушкилии мураккаб ва пурра ҳалнашуда мебошад [1,3,5,9,10]. Басомади оризаҳои барвақтинаи фасодию-септикии пас аз ҷарроҳии ковокии батн, тибқи маълумоти гуногун дар ҳудуди 0,3-8,6% ҷой дорад ва фавт дар шаклҳои вазни ни перитонитҳои пас аз ҷарроҳӣ (ППЧ) ва панкреонекрозҳо ба 75-83,7% мерасад [2,4,7,11]. Гурӯҳи сершумортарин (то 30%) дар байни оризаҳои барвақтинаи пас аз ҷарроҳии ковокии батн - фасодию-септиқӣ мебошанд, ки дар ҷарроҳии таъчилий бештар маъмуланд [1,4,9]. Манзараи клиникии атипикӣ дар давраи аввали пас аз ҷарроҳӣ, сари вақт тафтиш накардан ва таъхир дар анҷом додани релапаротомия, сабабҳои асосии оқибатҳои номусоид мебошанд [6,7,11]. Ба зуҳури оризаҳои барвақтинаи фасодию-септикии пас аз ҷарроҳии ковокии батн як қатор омилҳо таъсири қалон мерасонанд: ҳусусияти раванди патологӣ, вайрон шудани гомеостаз, сироят, ҳатогиҳои тактикӣ, ташкилий ва техникӣ, сатҳи пасти таъминоти моддию техникии беморхона [8].

Релапаротомия ё релапароскопия ягона усуљои алтернативии ислоҳи оризаҳои барвақтинаи фасодию-септикии пас аз ҷарроҳии ковокии батн ҳисобида мешаванд. Дар шаклҳои пешрафтаи ППЧ, релапаротомия / релапароскопияи барномарезишуда алоҳида ё дар якҷоягӣ бо лапаростомия истифода мешаванд [5,8,10]. Омили мухими орисаи фасодию-септиқӣ ташхис ва сари-

вақт ислоҳ кардани ҳамаҷонибаи эндотоксикоз мебошад.

Мақсади таҳқиқот. Муайян намудани мавҷеъи маркерҳои эндотоксикоз дар ташхиси комплексии оризаҳои пас аз ҷарроҳии барвақтинаи фасодию-септикии доҳили батнӣ.

Мавод ва усуљои таҳқиқот. Маводҳои омзишӣ ба таҳлили 142 беморони гирифтори мушкилоти барвақти пас аз ҷарроҳии доҳили шикам, ки пас аз ҷарроҳии узвҳои мавзеи гепатобилиарӣ асос ёфтаанд. Аз ин шумора дар 54 нафар (38,0%) беморон перитонити пас аз ҷарроҳӣ (ППЧ), абсаҳои доҳили батн (АДБ) – 54 (38,0%) ва панкреонекроз (ПН) – 34 (24,0%) буданд. Дар 101 ҳолат (71,1%) оризаҳои доҳили батнӣ пас аз амалиёти фаврӣ дар ҷигар ва системаи сафро ба вуқӯпъ омадааст. Дар алгоритми ташхиси комплексии беморони гирифтори оризаҳои пас аз ҷарроҳии барвақтинаи фасодию-септикии доҳили батнӣ омзиши шиддатнокии эндотоксикоз ҷорӣ карда шудааст.

Коркарди маълумоти оморӣ бо истифода аз барномаи Statistica 10.0 (StatSoft, ИМА) анҷом дода шуд. Барои арзёбии муқаррарии таҳсимоти намуна, санчишҳои Колмогоров-Смирнов ва Шапиро-Вилк истифода шуданд. Қиматҳои миқдорӣ ҳамчун миёна (M) ва ҳатои стандартӣ (m), инчунин медиан (Me), ҳадди аққал (мин) ва максималий (макс) тавсиф карда шуданд. Барои муқоисаи ҷуфтшуда байни гурӯҳҳои мустақил санчиши Mann-Whitney U барои нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва барои нишондиҳандаҳои сифатӣ санчиши ч2, аз ҷумла ислоҳи Йейтс ва санчиши дақиқи Фишер истифода шудааст. Барои муқоисаи ҷандкаратаи байни гурӯҳҳои мустақил барои нишондиҳандаҳои миқдорӣ тести H-Kruskal-Wallis ва барои нишондиҳандаҳои сифатӣ тести Кочран Q-истифода шудааст. Барои муқоисаи сершумор байни гурӯҳҳои вобаста аз рпи

нишондиҳандаҳои миқдорӣ, ANOVA-и Фридман истифода шудааст. Тағовутҳо дар $p<0.05$ аз ҷиҳати омор муҳим ҳисобида шуданд.

Натиҷаи таҳқиқот ва муҳокимаи онҳо. Азбаски эндотоксикоз, воқеан, зуҳуроти асосии оризаҳои пас аз ҷарроҳии барвақтинаи фасодию-септикий доҳили батни ҳисобида мешавад, аз чумла ППЧ, АДБ ва панкреатити деструктивии баъди ҷарроҳӣ

(ПДБЧ), омпхтани дараҷаи вазнинии он имкон медиҳад, ки оқибатҳои вазнин сари вақт ва оқилона ислоҳ карда шаванд. Ҳамин тариқ, нишондиҳандаҳои эндотоксемия дар беморони гирифтори ППЧ, вобаста ба паҳншавии раванди чирк (ППЧ маҳаллӣ дар 11 ҳолат, паҳншуда - дар 43) ҳарактери зиддијатнок буданд, ки мувофиқан дараҷаи вазнинии эндотоксикозро тасдиқ мекунанд (Ҷадвали 1).

Ҷадвали 1. Нишондодҳои эндотоксемӣ дар беморони дорони перитонити пас аз ҷарроҳӣ

Нишондод	Перитонити пас аз ҷарроҳӣ		р
	Чузъӣ (n=11)	Паҳнгашта (n=43)	
Давомнокии давраи пас аз ҷарроҳӣ	36,2±2,8	57,4±4,1	<0,001
МТД, зарба дар 1 дақиқа	106,2±7,4	117,3±8,1	>0,05
Миқдори нафаскашӣ	18,3±2,5	22,7±3,2	>0,05
Ҳарорати бадан	37,8±2,7	38,9±3,1	>0,05
Парези рӯдаҳо	Нест	Баръало	
ЛИИ (n=1,9)	4,2±1,3	5,4±1,9	<0,05
МММ, мкг/мл	1161,2±240,2	1676±142,3	<0,001
КД, ммол/мг	1,8±0,2	2,0±0,5	>0,05
ДМА, ммол/мг	4,7±0,4	5,5±0,2	<0,05
СОД, %	14,1±1,2	24,5±1,8	<0,001
АлАт, ммол/л	0,75±0,014	1,03±0,02	<0,001
АсАт, ммол/л	0,92±0,011	1,21±0,07	<0,001

Эзоҳ: р – аҳамияти омории фарқияти нишондиҳандаҳо байнин гурӯҳҳои беморони гирифтори ППЧ чузъӣ ва паҳншуда (мувофиқи санчиши Mann-Whitney U)

Параметрҳои эндотоксемия дар беморони гирифтори ППЧ-и паҳншуда ба таври назаррас коҳиш ёфтанд, аломатҳои асосии эндотоксемия дар сатҳи критики буданд. Ҳамин тариқ, таркиби МММ $1676\pm142,3$ мкг/мл, ПОЛ – КД - $2,0\pm0,5$ ммоль/мг, ДМА - $5,5\pm0,22$ ммоль/мг буд. Баръакс, арзишҳои СОД коҳиш ёфтанд ($24,5\pm1,81\%$).

Дар баробари ин, беморони ин гурӯҳ афзоиши возехтар дар сатҳи АЛТ ва АСТ нисбат ба беморони гирифтори ППЧ-и чузъӣ – то $1,030\pm0,02$ ва $1,21\pm0,17$ ммоль/л – ро нишон доданд.

Илова бар ин, таҳқиқоти нишондиҳандаҳои эндотоксемия дар беморони гирифтори АДБ низ тағироти назаррасро нишон доданд (Ҷадвали 2).

Нишондиҳандаҳои эндотоксемия дар АДБ дар ҳама ҷойҳои абсаҳо ба таври назаррас афзоиши ёфтанд. Аммо дар абсаҳои сершумори байнин рӯдаҳо, аз чумла кос ва доҳиличигарӣ (МММ - 1128 ± 230 мкм/мл, ПОЛ - КД - $2,1\pm0,7$ ммоль/л, ДМА - $4,8\pm0,23$

ммоль/л ва ҷойгиршавии болоии чигарӣ (МММ - $40,23$ ммоль/л) тағйироти назаррас мушоҳида карда шуданд (ПОЛ – КД - $1,9\pm0,2$ ммоль/мг, ДМА - $4,1\pm0,54$ ммоль/мг).

Нишондиҳандаҳои сатҳи эндотоксемия дар беморони гирифтори некрозҳои шадиди пас аз ҷарроҳии вайронкунандай панкреатикӣ дар ҷадвали 3 оварда шудаанд.

Тавре ки аз ҷадвали пешниҳодшуда дид мешавад, баробари пешравӣ ва зиёд шудани андозаи зарари паренхимаи ғадуди зери меъда, афзоиши назарраси маркерҳои эндотоксемия мушоҳида мешавад. Ҳамин тариқ, дар беморони гирифтори панкреонекрози пас аз ҷарроҳии масивӣ ва тоҷалий-субтоталий, миқдори МММ $1152,8\pm151$ мкг/мг ва $1174,01\pm230$ мкг/мг, ПОЛ: КД - $1,9\pm0,5$ ммоль/л ва $2,1\pm0,9$ ммоль/8 ммол/8 ммол/мг-ро ташкил дод ва $5,6\pm0,28$ ммоль/мг. Дар баробари ин зиёдшавии қанди хун то $7,4\pm0,8$ ммоль/л ва $12,5\pm0,8$ ммоль/л ба $410,1\pm72,3$ МЕ/л ва $517,3\pm95,7$ МЕ/л баробар шуд.

Чадвали 2. Нишондодхой эндотоксемій дар беморони бо абсаҳои дохили батни баяди чаррохай (n=54)

Нишондод	Абсаҳои дохили батній			P
	Абсаи болои чигар (n=11)	Абсаи зери чигар (n=20)	Дигар абсаҳои зиёд (n=23)	
Давомнокии давраи пас аз чаррохай, ш/р	5,2±0,6	7,4±0,7 p ₁ <0,05	12,7±1,1 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	<0,001
МТД, зарба дар 1 дақика	86,2±3,1	95,4±4,7 p ₁ >0,05	129,6±9,5 p ₁ <0,001 p ₂ <0,01	<0,001
Миқдори нафас, дақ.	23,2±2,4	18,5±1,6	18,7±1,8	>0,05
Харорати бадан	38,4±2,2	37,6±2,1	38,6±2,3	>0,05
Парези рұдаҳо	Нест	Заиф	Бараъло	
ЛИИ (N=1,9)	3,4±0,22	3,4±0,18 p ₁ >0,05	4,5±0,23 p ₁ <0,01 p ₂ <0,01	<0,01
МММ, мкг/мл	1024±20,1	948,6±18,2 p ₁ <0,05	1128±23,4 p ₁ <0,01 p ₂ <0,001	<0,001
КД, ммол/мг	1,9±0,2	1,7±0,4	2,1±0,5	>0,05
ДМА, ммол/мг	4,1±0,54	3,7±0,47 p ₁ >0,05	4,8±0,23 p ₁ >0,05 p ₂ <0,05	<0,05
СОД, %	12,1±1,18	14,5±1,32 p ₁ >0,05	18,2±1,53 p ₁ <0,001 p ₂ <0,01	<0,01
АлАт, ммол/л	0,72±0,008	0,77±0,06 p ₁ >0,05	0,94±0,05 p ₁ <0,01 p ₂ <0,05	<0,01
АсАт, ммол/л	0,76±0,014	0,87±0,021 p ₁ <0,001	0,96±0,03 p ₁ <0,001 p ₂ <0,01	<0,01

Эзох: p – аҳамияти омории фарқияти байни ҳамаи гурпхҳо (аз рпи санчиши Kruskal-Wallis H); p¹ - ҳангоми муқоиса бо чунин нишондихандаҳо дар гурпхи абсаҳои болои чигарӣ, p₂ - ҳангоми муқоиса бо чунин нишондодхо дар гурпхи абсаҳои зери чигарӣ (p₁ - p₃ мувофиқи санчиши Mann-Whitney U)

Хулоса. 1. Ташхиси лаборатории эндотоксикоз, яке аз нишондихандаҳои асосии ташхиси баравақтии оризаҳои пас аз чаррохии фасодию-септикийи ковокии батн, ба ҳисоб меравад.

2. Санчиши пурраи ҳамаи меъёрҳои эндотоксикоз имкон медиҳад, ки дараҷаи вазнинии онро муайян намуда, ислоҳи ҳамаҷонибаи оқилонаи он ба роҳ монда шавад.

3. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки ҳангоми сироятҳои пас аз чаррохии дохили шикам, новобаста аз хусусияти патология ва аҳволи бемор, мизони эндотоксемия хеле зиёд шудааст.

Адабиёт

1. Азарёнок, А.С. Некоторые аспекты рациональной периоперационной антибиотикопрофилактики в отделениях хирургического профиля (обзор) [Текст] / А.С. Азарёнок, Е.И. Михайлова // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. - 2019. - №1(98). – С. 64-68.

2. Жучков, М.В. Возможности применения топического комбинированного антибактериального препарата в профилактике инфекции при хирургическом вмешательстве [Текст] / М.В. Жучков, У.В. Жучкова, С.В. Тарасенко // Стационар замещающие технологии: Амбулаторная хирургия. - 2019. - №1-2. – С. 87-92.

3. Заболотских, И.Б. Возможности предоперационной оценки риска неблагоприятного исхода абдоминальных операций: предварительные результаты многоцентрового исследования STOPRISK [Текст] / И.Б. Заболотских, Н.В. Трембая, М.А. Магомедова, В.Г. Краснов // Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова. - 2020. - №4. – С.12-27.

4. Измайлов, А.Г. Концепция профилактики и лечения послеоперационных раневых осложнений у хирургических больных [Текст] / А.Г. Измайлов, С.В. Доброквашин, Д.Е. Волков // Практическая медицина. - 2017. - №6(107). – С. 50-54.

5. Котельникова, Л.П. Билиарные осложнения после резекции печени [Текст] / Л.П. Котельнико-

Чадвали 3. Нишондодхой захролудшавий эндогенй дар беморони бо панкреонекрози баъди чарроҳӣ, бо назардошти намуд (n=34)

Нишондодхо	Панкреонекрози шадиди пас аз чарроҳӣ			P
	НЛ (n=14)	ПНМ (n=12)	ПНТС (n=8)	
Давомнокии давраи пас аз чарроҳӣ, ш/р	2,4±0,3	5 1±0,6 p ₁ <0,01	4,8±0,5 p ₁ <0,01 p ₂ >0,05	<0,01
Тахикардия	91,2±4,1	116,3±6,4 p ₁ <0,01	129,8±7,3 p ₁ <0,001 p ₂ >0,05	<0,001
Миқдори нафас	18,9±1,7	22,3±2,4 p ₁ >0,05	26,1±2,5 p ₁ <0,05 p ₂ >0,05	<0,05
Харорати бадан	36,8±3,1	37,6±2,0	38,4±2,3	>0,05
Парези рӯдаҳо	Нест	Заиф	Бараъло	
ЛИИ (n=1,9)	2,1±0,4	4,2±0,5 p ₁ <0,01	6,07±0,6 p ₁ <0,001 p ₂ >0,05	<0,001
МММ, мкг/мл	1110,2±21,4	1152,8±22,5	1174,01±23,0	>0,05
КД, ммол/мг	1,5±0,3	1,9±0,4	2,1±0,4	>0,05
ДМА, ммол\мг	3,9±0,24	4,7±0,48 p ₁ >0,05	5,6±0,28 p ₁ <0,05 p ₂ >0,05	<0,05
СОД, %	14,1±1,28	14,5±1,34 p ₁ >0,05	23,4±1,61 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	<0,001
АлАт, ммол/л	0,75±0,016	0,84±0,08 p ₁ >0,05	1,1±0,02 p ₁ <0,001 p ₂ <0,05	<0,001
АсАт, ммол/л	0,81±0,016	0,92±0,018 p ₁ <0,001	1,21±0,17 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	<0,001
Қанди хун, ммол/л	6,2±0,3	7,4±0,4 p ₁ <0,05	12,5±0,6 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	<0,001
Амилазай хун, МЕ/л	380,8±13,4	410,1±14,3	410,1±15,1	>0,05

Эзоҳ: НЛ – намуди лонагӣ, ПНМ – панкреонекрози массивӣ, ПНТС – панкреонекрози тоталӣ-субтоталӣ; р – аҳамияти омории фаркияти байни ҳамаи гурпҳо (аз рпи тести Крускал-Уоллис H); p₁ - ҳангоми муқоиса бо чунин нишондихандоҳо дар гурпҳи дорои OF, p₂ - ҳангоми муқоиса бо чунин нишондихандоҳо дар гурпҳи ПНМ (p₁ - p₃ мувофики санчиши Mann-Whitney U)

ва, С.В. Гребенкина, Д.В. Трушников // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2018. - №8(156). – С. 99-106.

6. Сажин, А.В. Вакуум-ассистированная лапаростомия в комплексном лечении распространенного перитонита (обзор литературы) [Текст] / А.В. Сажин, Г.Б. Ивахов, Г.Б. Тепловых, А.А. Калинина // Московский хирургический журнал. - 2020. - №4(74). – С. 65-74.

7. Шишло, И.Ф. Возможности диагностики послеоперационного перитонита и определение показаний к релапаротомии в онкологии [Текст] / И.Ф. Шишло, С.А. Красный, А.И. Шмак // Евразийский онкологический журнал. - 2021. - №3-4(9). – С. 301-311.

8. Droniak, M.M. Prevention of postoperative peritonitis and its complications / M.M. Droniak // Journal of Education, Health and Sport. - 2021. - №11(2). – Р. 192-199.

9. Houghton, E.J. Surgical management of the postoperative complications of hepato-pancreatobiliary surgery / E.J. Houghton, J.S. Rubio // Int J Gastrointest. Interv. - 2022. – Vol.11(4). – P.150-155.

10. Shukurullaevich, A.D. Modern views on the pathogenetic relationship between systemic inflammation and the immune system with a bile peritonitis, complicated abdominal sepsis / A.D. Shukurullaevich, A.M. Nasimov, F.N. Sayfullaeva // Bulletin of Science and Education. - 2021. - №5-1(108). – Р. 81-86.

Tamm, I.T. Features of the diagnosis and treatment of patients with postoperative peritonitis / I.T. Tamm, V.V. Nepomnyashchiy, A.Y. Bardyuk, A.P. Zakharchuk // Reports of Vinnytsia National Medical University. - 2020. – Vol. 24(1). – Р. 110-113.

ТАШХИС ВА ТАБОБАТИ ҶАРРОХИИ НПВСМ

Мухаббатов Ч.К., Сафолова Ф.М., Чалолов А. М., Туразода М.С., Аннаев М.Б.
Кафедраи ҷаррохии умумии №1 ба номи проф. Қаҳхоров А.Н.
МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино», Тоҷикистон.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РПНАС

Мухаббатов Дж.К., Сафолова Ф.М., Джалолов А. М., Туразода М.С., Аннаев М.Б.
Кафедра общей хирургии №1 им. проф. Каххарова А.Н.
ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Таджикистан.

Аннотация. В статье представлен современный взгляд на диагностику и хирургическое лечение рецидивной и резидуальной послеродовой недостаточности анального сфинктера (РПНАС). Проведено сравнительное исследование 86 пациенток, разделённых на две группы: с применением стандартных методов и авторских клинико-функциональных подходов. Выделены и охарактеризованы четыре формы рецидива (анатомическая, функциональная, неврологическая, смешанная) и четыре формы остаточной недостаточности (нейрогенная, миопатическая, рубцовая, гипертоническая). Разработаны диагностические и стратификационные методики оценки степени тяжести РПНАС и определена тактика хирургического лечения в зависимости от типа и выраженности структурных изменений сфинктера. Результаты показывают значительное снижение частоты рецидивов и улучшение качества жизни при индивидуализированном подходе и мультидисциплинарной терапии. Подчёркивается важность использования анальной манометрии, УЗИ, МРТ и электрофизиологических методов в диагностике и планировании лечения.

Ключевые слова: послеродовая недостаточность анального сфинктера, рецидив, резидуальная форма, сфинктеропластика, анальная манометрия, трансректальное УЗИ, МРТ малого таза, нейрогенная дисфункция, реконструктивная проктология, стратификация тяжести.

Мухаббатов Джиёнхон Қурбон - доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии №1 им. проф. Каххарова А.Н. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2100-310X>. E-mail: mukhabbatov67@mail.ru, тел. +992918612808.

DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF RPNAS

*Muhabbatov J.K., Safolova F.M., Jalolov A.M., Turazoda M.S., Annaev M.B.
Department of General Surgery No. 1 named after prof. A.N. Kakharov
SEI "Avicenna Tajik State Medical University", Tajikistan.*

Resume. The article presents a modern view on the diagnosis and surgical treatment of recurrent and residual postpartum anal sphincter insufficiency (RPNAS). A comparative study of 86 patients divided into two groups was conducted: using standard methods and the author's clinical and functional approaches. Four forms of relapse (anatomical, functional, neurological, mixed) and four forms of residual insufficiency (neurogenic, myopathic, cicatricial, hypertensive) were identified and characterized. Diagnostic and stratification methods for assessing the severity of RPNAS were developed and the tactics of surgical treatment depending on the type and severity of structural changes in the sphincter were determined. The results show a significant decrease in the relapse rate and an improvement in the quality of life with an individualized approach and

multidisciplinary therapy. The importance of using anal manometry, ultrasound, MRI and electrophysiological methods in diagnostics and treatment planning is emphasized.

Key words: postpartum anal sphincter insufficiency, relapse, residual form, sphincteroplasty, anal manometry, transrectal ultrasound, pelvic MRI, neurogenic dysfunction, reconstructive proctology, severity stratification.

Muhabbatov Jiyonkhon Kurbon - Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of the Department of General Surgery No. 1 named after prof. Kakhkhorov A.N. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2100-310X>. E-mail: mukhabbatov67@mail.ru, tel. +992918612808 .

Мубрамият. Норасои пас аз валодатии сфинктери мақъад (НПВСМ) яке аз оқибатҳои паҳншуда ва аз чиҳати иҷтимоӣ муҳими валодатҳои травматикӣ махсуб мешавад, ки дар ин маврид пора шудани дараҷаҳои III—IV -и чатан ба мушоҳид мепрасад. Тибқи маълумоти густурдаи таҳқиқотҳои когортӣ [7], дар 35% -и занҳо пас аз валодати табиӣ пайдо шудани газҳосилшавии ниҳонӣ ва ё нигоҳ дошта натавонистани пасафканд ба назар мерасад. Паҳншавии ҳақиқии нигоҳ дошта натавонистани мақъад, ки бо осеб дидани сфинктери мақъад вобаста аст, мумкин аст, ки аз сабаби кам кардани маълумотҳои ташхисҳои гузарониданашуда кам баҳо дода шуда бошад [2, 7]. Тасниф ва ташхиси пора шудани чатан аксар вакът зиддиятноканд, ки ин ба табобат накардан ва ё нодуруст табобат кардани беморӣ оварда мерасонад [7]. Стандарти тиллоии усули табобати НПВСМ сфинктеролеваторопластика ба ҳисоб меравад. Басомади оризаҳои пас аз ҷарроҳӣ, мушкилоти ҳалнашуда ва тавсияҳои муосири илмӣ оид ба табобати ин беморӣ дар солҳои охир ба таври ҷиддӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Басомади нигоҳдошта натавонистани сӯроҳии мақъад пас аз табобати аввалии НПВСМ аз 15 то 61% ва ба ҳисоби миёна 39%-ро ташкил медиҳад [2, 4]. Мувофиқи маълумотҳо, басомади оризаҳо ҳангоми барқарорсозии барвақти такрорӣ 37%-ро ташкил медиҳад [1]. Басомади норасои тақрорӣ пас аз барқарор шудани сфинктер хеле фарқ мекунад: дар адабиёт маълумот дода мешавад, ки ин нишондиҳанда аз 0,1% то 53%-ро ташкил медиҳад, ин зарурати баргузор намудани таҳқиқотҳои минбаъдаро ҷиҳати муайян кардани омилҳои хатар ва

беҳтар соҳтани натиҷаҳоро талаб мекунад [6]. Ба дигар оризаҳои паҳншуда пайдо шудани носур дохил мешавад: дар 10 нафар аз 51 зан фистула (носур) ба вучуд меояд, нуҳ нафари онҳо ба амалиёти ҷарроҳӣ ниёз доранд[1].

Ин тағиирот зарурати баланд бардоштани дараҷаи дақиқии ташхис, имкониятҳои пешгӯйӣ ва стратегияи профилактикаро таъкид мекунанд, ки ба бартарафсозии осебҳои такроршавандай дарзҳо ва барқарор кардани қобилияти кории сфинктер равона шудаанд.

Тавсияҳои миллӣ аз ҷиҳати сифат ва маълумотҳои воқеӣ, ки ҳангоми тартиб додани тавсияҳо истифода мешаванд, фарқ мекунанд, ки ин аз зарурати коркарди дастури мувофиқакардашудаи байнамилалӣ оид ба пешниҳод намудани ёриити бии аз ҷиҳати тиббӣ асоснок дар тамоми дунё дарак медиҳад [5]. Бо мақсади кам кардани хатари пайдошавии НПВСМ тавсия карда мешавад, ки аз омилҳои зерини муҳофизатӣ, ба монанди масҳи чатан, фишурдани гармӣ аснои зойидан ва эпизиотомияи медиолатералӣ ҳангоми валодатҳои инструменталӣ истифода карда шавад [3].

Ин зарурати стратегияи самараноки табобат ва муҳим будани ҳаллу фасли проблемаҳои ҳалнашудаи ин соҳаро таъкид мекунад.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Таҳқиқот дар 86 беморзани дорои шаклҳои такроршавандай норасои пас аз валдатии сфинктери мақъад (НПВСМ) гузаронида шуд. Беморзанҳо ба ду гурӯҳ чудо карда шуданд: 40 — таҳлили ретроспективии усулҳои ањанавӣ, 46 — истифодаи проспективии равишҳои нави муаллифӣ ва ташхису ҷарроҳӣ.

Синну сол аз 23 то 63 сол, давомнокий беморй — аз 2 то 40 сол, дар анамнез — валидат бо пора шудани чатан дарацаҳои III—IV ва ё сфинктеропластика. Занҳои 25-50-солаи дорои алломатҳои тавассути усулҳои клиникӣ ва инструменталӣ тасдиқшудаи НПВСМ на барвақттар баъд аз 6 моҳи пас аз таваллудкуни дохил карда шуданд. Занҳои бемори дорои омосҳои бадсифат, бемориҳои илтиҳобии рӯдаҳо, ихтилолҳои вазнини равонӣ ё рад кардани иштирок ҳориҷ карда шуданд.

Ташхис баҳодиҳии клиникӣ, ТУС-и эндоаналий ва манометрияи мақъадро дар баргирифт; ба таври иловагӣ тестҳои лаборатории хун, таҳлили пасафканд, микробиология гузаронида шуд. Усулҳои инструменталӣ: аноскопия, сигмоидоскопия, ТМР майнаи сар, дар мавриди зарурат — фистулография барои муайян кардани носурҳо ва думмалҳо.

Истифодаи ин стратегияҳои ташхисӣ имконият дод, ки баҳодиҳии муфассали морфофункционалии ноҳияи аноректалий гузаронида шавад ва ин ба стратификатсияи дақиқи вариантҳо ва дараҷаи вазнини НПВСМ мусоидат намуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокимаи онҳо.

Нишондиҳандаҳои лабораторӣ дар аксари бештари беморон дар ҳудуди меъёр қарор доштанд ва ё фаъолнокии мӯътадили илтиҳобиро инъикос мекунанд.

Тибқи маълумоти таҳқиқоти комплексӣ (ТУТ, ТМР, манометрия, ЭМГ) ихтилолҳои анатомӣ ва функционалий муайян карда шуд, ки дараҷаи онҳо бо алломатҳои клиникӣ мув-

рофиқат мекарданд.

Истифода кардани рввиши комплексӣ ба муайянкуни тағйироти соҳторӣ имконият дод, ки нуқсонҳои анатомӣ аз ихтилолҳои функционалий дар 82%-и ҳолатҳо фарқ карда шавад. Системаи таҳиякардаи вазнини ин тағйирот имконият дод, ки беморонро ба таври ратсионлӣ ба дарацаҳои I—III тасниф кунем, ин ёрӣ расонид, ки варианти нисбатан муносибтари амалиёти ҷарроҳии реконструктивӣ интиҳоб карда шавад.

Таҳқиқоти муқоисавии алломатҳои ретсидивӣ ва резидуалии НПВСМ фарқиятҳои муҳими зуҳуроти клиникӣ, оқибатҳои функционалий ва алломатҳои морфологииву вазнини ихтилолҳои ретенатсияро муайян карданд. Зуҳуроти ретсидивӣ дорои ҳусусиятҳои ихтилолҳои такроршавандай бутунии анатомӣ ва функционалии механизми сфинктер мебошад, ки аксар вқт онҳоро нуқсунҳои васеъ ҳамроҳӣ мекунанд, ки бо ёрии томографияи магнитӣ-резонансӣ (ТМР) ва таҳқиқоти трансректалии ултратрасадӣ ба мушоҳида мерасанд. Ин тағйирот маъмулан возеҳ ва васеъ мебошанд ва бо паст шудани фишори мақъад дар ҳолати оромӣ (пасттар аз 40 мм. сут. сим.) ҳамбастагӣ оранд, ки ин бо ёрии манометрияи аноректалий муайян карджа мешавад. Варианти клиникии такроршавандай НПВСМ бо талафати пурра ва ё тақрибан пурраи нигоҳ доштани пешоб, дараҷаи баланди нигоҳ надоштани пешоб (тибқи шкалаи Векснер), лаҳзаҳои такроршавандай дефекатсияи гайриихтиёри ва хеле бад шудани сифати ҳаёт алоқаманд мебошад (чадвали 1).

Чадвали 1. Нишондиҳандаҳои муқоисавии клиникӣ-функционалий ва инструменталии шаклҳои НПВСМ

№	Нишондиҳанда	Шаклҳои такроршаванд	Шакли резидуалий
1.	Нуқсонҳо тибқи ТМР, ТУС	Зуд-зуд, азим	Кам, мӯътадил
2.	Манометрия: Фишор дар ҳолати оромӣ	<40 мм. сут. сим..	40-60 мм. сут. сим..
3.	Дарди музмини кос	Амиқ, доимӣ	Кунд, пас аз дефекатсия
4.	Ихтилоли амали дефекатсия	Ба навбат такрор шудани диарея ва қабзият	Қабзият бартарӣ дорад
5.	Инконтинентсия	Зуд-зуд, зиёд, дараҷаи баланди нигоҳ дошта натавонистан	Эпизодӣ, бештар ҳангоми сарборӣ.

Ва баръакс, варианти резидуалии НПВСМ аз сабаби ба қадри нокифоя барк-

арор шудан пас аз садамаи комплекси аноректалий ва ё амалиётҳои ҷарроҳии қаблӣ

пайдо мешавад. Дар ин вариант тағиирот хусусияти боқимондагүй ва возехии камтарпо дорад: аномалияҳои сохторй, ки тавасути ТМР ва ТУС тасдиқ карда мешаванд, онҳо возехии камтар доранд ва ё вучуд на-доранд; фишор дар канали мақъад дар ҳолати оромй дар диапазони 40-60 мм сут.сим. боқӣ мемонад, ки аз қисман боқӣ мондани функцияи асосии сфинктер дарак медиҳад.

Варианти боқимондаи симптоматикий дорои нигоҳ надоштани эпизодии пешоб мебошад, ки бештар ҳангоми сарбории чисмонӣ ва ё шароити стресси пурзӯр, ҳамчунин бартарии қабзият, эҳсосоти эвакуатсияи нопурра ва нороҳатӣ пас аз дефекатсия дида мешавад.

Дарде, ки ин категорияи одамон эҳсос мекунанд, мӯътадил ва қунд буда, аксар вақт дар ноҳияи чатан маҳдуд мешаванд ва бо дарди амиқ ва доимии кос дар тазод аст, ки ҳангоми варианти тақроршаванда ба мушоҳида мерасад.

Хусусияти маҳсуси варианти тақроршаванда ихтилини назарраси функцияи ҳаракатӣ- эвакуатории рудаи мустақим мебошад, ки аксар вақт дара ба давра бо навбат тақрор шудани лаҳзаҳои диарея ва қабзият, ҳамчунин симптомҳои нейрогенӣ барои он хос аст, ки осебҳои асаби ҷинсӣ ва симптомҳои нейрогей алоқаманд аст.

Ҳамин тавр, дифференсиатсия шаклҳои тақроршаванда ва боқимондаи ибарои мутобик шуджани стратегияи табобат, арзёбии натиҷаҳои пешгӯйӣ ва кам кардани ҳатари оризаҳои тақрорӣ аҳамияти аввалин дарча дорад. Ин равиши методологӣ имконият медиҳад, ки на танҳостратегияи амалиёти ҷарроҳӣ беҳтар карда шавад, балки самаранокии ҷорабинҳои реабилитатсияӣ дар давраи пас аз ҷарроҳӣ ва марҳалаҳои амбулаторӣ низ баланд бардошта шавад.

Тибқи маълумоти таҳқиқоти комплексӣ (ТУТ, ТМР, манометрия, ЭМГ) ихтилолҳои анатомӣ ва функционалий муайян карда шуд, ки дарачаи онҳо бо алломатҳои клиникӣ муврофиқат мекарданд.

Дар доираи ин таҳқиқот зарурати равиши комплексӣ асоснок карда шудааст, ки

дар заминаи визуализатсияи ултрасадоии дастгоҳи сфинктерӣ дар якҷоягӣ бо параметрҳои клиникӣ- функционалий асоснок шудааст. Усули пешниҳоднамуда андозаҳои морфометрии гафсии сфинктерҳои дарунӣ ва берунӣ, арзёбии таносуби эхосохторҳо, маҷнӯдияти *inclusions* ҳадшавӣ, ихтилини контурҳо, инчуни дараҷаи ҳаракатнокии сфинктер ва ҷараёни хуни маҳаллиро дар бар мегирад. Ин равиши, маҳсусан дар ҳолатҳои тақрорӣ ҳеле муҳим аст, зеро дар ин маврид ретсидив бо нуқсонҳои шинохтана-шудаи анатомӣ, дисфункцияи неврогении боқимонда ё тағииротҳои ҳадшавӣ- фиброзӣ иртибот дорад.

Хусусиятҳои фарқунандай методикаи пешниҳодшуда («Усули муайян кардани тағиироти сохтории сфинктери мақъад ҳангоми норасоии ретсидивии пас аз валодат») арзёбии комплексии морфофункционалий ба ҳисоб меравад, ки андозагирии параметрҳои гунгун, аз ҷумла, гафсии қабати мушакҳо, бутунии сохтории сфинктер, симметрияи эҳоструктура, мавҷудияти ноҳияҳои ҳадшавии гиперэхогенӣ, хусусиятҳои контур, ҳаракатнокӣ ва ҷараёни хунро фаро мегирад. Натиҷаҳои ТУС, ки дар когорт аз 27 бемори дорои НПВСМ ретсидивӣ ба даст оварда шудааст, имконият доданд, ки якчанд нишондиҳандаҳои боъзтимоди пато-логӣ идентификатсия карда шавад: атро-фияи мушакҳо ва пора шудани сфинктери берунӣ дар 24%—и ҳолат, асимметрия — дар 12%, контурҳои нодурусти сфинктери дарунӣ — дар 9%, нуқсонҳо — дар 14% ва фиброз (пектеноз) — дар 17% мушоҳида шуд. Ҳуҷҷатгузории тағиирот дар бофтаҳои ҳамсоя, аз ҷумла бофтаҳои ҷарбӣ ва мушакҳои чатан, инчуни арзёбии хусусиятҳои қобилияти қашишҳӯрии ҳалқаи сфинктер ва ҷавфи мақъад самаранокии ташхисиро бозҳам бештар баланд бардошт.

Вучуд надоштани протоколҳои ягона интиҳоби тактикаи оптималии табобатро душвор месозад.

НПВСМ, маъмулан дар заминаи осебҳои мушаку сохторҳои бофтаҳо пайвасткунандай қаъри кос ва дастгоҳи сфинктерӣ пас аз валодат, маҳсусан дар беморони дорои бе-

куватии дарзҳои аввалия, тағйироти возеҳи хадшаҳо, инчунин ҳангоми мавҷуд будани омилҳои хатари травматизатсияи такрорӣ пайдо мешавад. Бо гузашти вақт пешравии ихтилолҳои морфологиву неврогенӣ мумкин аст, ки ин равиши тафриқии ташхис ва муолиҷаро талаб мекунад. Аммо дар амалия арзёбии вазнинии беморӣ аксар вақт бо шикоятҳои субъективӣ ва ё маълумотҳои алоҳидай тестҳои функционалӣ, бидуни шкалаҳои интегралӣ, ки комплекси ихтилолҳоро ба эътибор мегирад, маҳдуд мешавад. Таснифи мукарраршудаи дараҷаи вазнинии («Усули муайян кардани тағйироти соҳтории сфинктери мақъад ҳангоми норасоии ретсидавии пас аз валодат») тағйиротҳои соҳтории сфинктери мақъад, ки ба НПВСМ иртибот доранд, се сатҳи алоҳидаро ташкил медиҳанд: сабук, мӯътадил ва вазнин. Симптомҳои сабук дорои шикоятҳои кам ҳастанд; ихтилоли ретенсиятанҳо дар шакли нигоҳ надоштани спорадикии пасафканди саҳт ё моеъ дар шароити стресс; танҳо тағйироти сатҳии морфологӣ бидуни нуқсонҳои назарраси сфинктер. Дар сатҳи мӯътадил дар беморон нигоҳ надоштани устувори пешоб, тағйироти мӯътадили анатомиву функционалӣ, аз ҷумла фишор дар ҳолати оромӣ ва фишори фишурдан, ки тавассути манометрия ҷен карда шудааст, ҳамчунин нуқсонҳои фрагментарӣ ёдеформатсияҳои хадшавӣ, кибо ёрии ултрасадо муайян карда шудаанд, ба мушоҳида мерасад. Категорияи вазнинро зуҳуроти возеҳи клиникӣ, аз ҷумлаи талағи пурраи ретенсия, ба таври назаррас паст шудани сифати ҳаёт, деформатсияҳои назарраси анатомӣ, порашавии пурраи дараҷаҳои III-IV, инчунин тағйиротҳои ҳамроҳшудаи қаъри кос, манзараи клиникиро амиқтар мегардонанд.

Аҳамитияи ташхисии ин равиши аз қобилияти ба тари объективӣ муайян кардани дараҷаи вазнинии беморӣ, коркарди стратегияи инфиродии интихоби ҷарроҳӣ ё амалиётҳои ҷарроҳии барқарорсозӣ ва баланд бардоштани дақиқии пешғӯии хатари ретсидив ва сифати барқароршавӣ пас аз табобат мебошад.

Ба истифодаи васеи ҳам усулҳои ҷарроҳӣ

ва ҳам консервативии табобати пневмонияи аввалия нигоҳ накарда, қисми бештари беморон то ҳанӯз аз ихтилолҳои боқимондаи ретентсионӣ азият мекашанд, ки ин на танҳо сифати умумии ҳаётро паст мекунад, балки коркарди стратегияи инфиродии табобати доимиро низ душвор месозад. Ин проблема бо он далел боз ҳам амиқтар мешавад, ки зуҳуроти боқимондаи НПВСМ аломатҳои алоҳидай клиникӣ намебошанд, балки аз як қатор синдромҳои гуногуни функционалӣ ва морфологӣ боратанд, ки ҳар яки онҳо режими муайянни табобатиро талаб мекунад. Ба ҳар сурат, дар амалияи мусоири клиникӣ таснифи аз тарафи умум қабулшудаи ин вариантҳо мавҷуд нест ва ташхисро аксар вақтбе назардошти зернавъҳои норасоии резидуалий мегузоранд, ки ин ба ҷораҳои гайриоптимальии ислоҳсозӣ ва баланд шудани хатари такрор шудани амалиётҳои бесамара оварда мерасонад.

Дар заминаи ин тасаввурот коркарди методологияи дифференсияции клиникии шаклҳои резидуалии НПВСМ мубрам ва таъчилий ба ҳисоб меравад. Усули муайян кардани тағйироти соҳтории сфинктери мақъад ҳангоми норасоии ретсидавии пас аз валодат») таҳия карда шудаасат.

Дар таҳқиқот 18 бемор иштирок дошт, таърихи беморӣ, манзараи клиникӣ ва маълумотҳои инструменталӣ, таҳқиқотҳои манометрӣ ва нейрофизиологӣ ба таври мӯфассал омӯхта шуданд. Ҳамин тавр, 4 варианти асосии НПВСМ боқимонда ҷудо карда шуд: нейрогенӣ, миопатикӣ, хадшавӣ(-фиброзӣ) ва гипертоникӣ (спастический). Барои ҳар як вариант профили махсуси клиникӣ ва инструменталӣ хос аст, ки ихтилини фундаменталии компонентҳои муайян-механизми нигоҳ доштан инъикос мекунанд. Аз ҷумла, варианти нейрогенӣ бо осебҳои соҳторҳои асад ҳамоҳанг буда, барояш суст шудани ҳискунӣ, қашишҳӯрии сустӣ гайриихтиёрии сфинктер ва ихтилоли назорати ангезаҳо хос аст. Варианти миопатикӣ дар натиҷаи тағйироти дегенеративӣ-дистрофии лифҳои мушакҳо пайдо мешавад ва барояш сустии мушакҳо ҳангоми палпатсия, паст шудани фишори базалӣ

ва максималӣ хос аст, ки аз ин хусус манометрияи аноректалӣ ва гипотрофия хос аст, ки бо ёрии усулҳои визуализатсия мушоҳида карда мешавад. Варианти хадшавиро фибрози аз ҳад зиёд ба вучуд меорад ва барояш саҳтшавии бофтаҳо, нороҳатӣ ва паст шудани эластикияти дастгоҳи сфинктер хос мебошад. Варианти гипертоникӣ маъни иҳтиололи ҳамоҳангии мушакҳои аноректалиро дорад, ки онро синдроми спастикӣ, нигоҳ надоштани парадоксалии пешоб ва тонуси баланд ҳамроҳӣ мекунанд, ки аз ин хусус арзёбии манометрӣ гувоҳӣ медиҳад.

Тибқи маълумоти таҳқиқоти комплексӣ (ТУС, ТМР, манометрия, ЭМГ) иҳтиололҳои анатомӣ ва функционалӣ муайян карда шуд, ки дараҷаи онҳо бо алломатклиникӣ мувофиқат мекард.

Техникаи ҷарроҳӣ реконструксияи сфинктерро бо гирифта нест кардани бофтаҳои хадшадор ва барқарор кардани бутунии анатомӣ дар бар гирифтааст.

Дар марҳалаи пеш аз ҷарроҳӣ истифода кардани режими омодагии ҷисмонӣ ва PRP-терапия сифати хадшаҳоро беҳтар сохта, давомнокии барқарошавиро коҳиш дод. и

Дар марҳалаи пас аз ҷарроҳии гурӯҳҳо, ки ба профилактикаи комплексии ретсидивҳо машғул буданд, дараҷаи нисбатан баланди мувофиқат ва баллҳои пасти босубот аз рӯйи шкалаи Векснерро нишон дод.

Равиши комплексӣ имконият дод, ки миқдори ретсидивҳо аз 38% то 17,4% коҳиш ёбад ва шоҳиси сифати ҳаёт (FIQL) 30–35% беҳтар гарداد.

Оризахои барвакти пасазҷарроҳӣ, ба монанди гематомаҳо, серомаҳо ва инфильтратҳо ба дараҷаи баланд мушоҳида нашуд ва ё амалиёти ҷарроҳии минбаъдаро талаб накарданд. Бештари беморони дорои компоненти нейрогенӣ ба табобати иловагии функционалӣ (иртиботи бозгашти билогӣ, физиотерапия) ва ислоҳи психологӣ ниёз доранд.

Натиҷаҳо ва мухокимаи онҳо. Натиҷаҳои таҳқиқоти мо маълумотҳои муосири таҳқиқотҳои бисёрмарказиро тасдиқ мекунанд (солҳои 2019–2024). Басомади норасоии такроршавандай пас аз валодатии сфинктери

мақъад (НПВСМ) пас аз сфинктеропластикаи такрорӣ дар муддати 3–5 сол то 20–40%, ба ҳисоби миёна то 30% мерасад, бештар дар занҳои аз 35-сола боло. Сабабҳои асосии такроршавиҳо на танҳо аз нуқсонҳои анатомӣ, балки аз омилҳои нейрогенӣ ва психоэмотсионалӣ низ вобастаанд. Дар когорти ретроспективии мо басомади такроршавиҳо 38%-ро ташкил доданд, ки ин ба маълумотҳои алдабиётмувофиқат мекунанд ва нокифоя будани ҷарроҳии «стандартӣ»-ро нишон медиҳанд. Аҳамияти алоҳидаро реабилитатсияи функционалӣ ва истифодаи плазмаи аз тромбоситҳо сер (PRP) доро мебошад. Мушоҳидаҳои мо бешавии натиҷаҳоро ҳангоми ворид кардани PRP ва бозгашти биологӣ тасдиқ мекунанд.

Ҳамин тавр, табобати бисёрғанӣ, стратификатсияи хатар ва профилактикаи комплексии ретсидивҳо стратегияи муосири проктологияи реконструктивиро ташкил мекунанд ва бояд асоси протоколҳои миллӣ маҳсуб шакванд.

Хуносачо. Ташхиси норасоии такроршавандай пас аз валодатии сфинктери мақъад (НПВСМ) бояд дар равиши бисёрҷанба асоснок карда шавад, ки аз таҳқиқоти клиникӣ, манометрии мақъад, ТУС ва ТМР иборат аст. ЭМГ имконият медиҳад, ки оид ба компоненти асабӣ- мушакӣ тасаввурот ҳосил намоем ва идентификатсияи шаклҳои бокимондаро бидуни нуқсонҳои газарраси анатомӣ сабук месозад. Коркарди усулҳои ташхис ва табобати ҷарроҳии беморӣ, ки шакл ва вазнинии норасоии такроршавандай пас аз валодатии сфинктери мақъадро ба эътибор мегирад, дақиқии ташхис ва самаранокии табобатро баланд мебардорад.

Адабиёт.

1. Barbosa M, Glavind-Kristensen M, Christensen P. Early secondary repair of obstetric anal sphincter injury: postoperative complications, long-term functional outcomes, and impact on quality of life. Tech Coloproctol. 2020;24(3):221–229. doi:10.1007/s10151-019-02146-z.

2. Ekmekci E, Gencdal S, Gencdal NK, Destegul E. The Management of Postpartum

Anal Sphincter Injury. Int J Maternity Nursing. 2018;1(1):13–19. Available from: <http://nursing.journalspub.info/index.php?>

3. Eisenberg VH, Valsky DV, Yagel S. Transperineal ultrasound assessment of the anal sphincter after obstetric anal sphincter injury (OASI). Ultrasound Obstet Gynecol. 2019;53(2):158–165. doi:10.1002/uog.19058.

4. Londono-Schimmer EE, Garcia-Duperly R, Nicholls RJ, Ritchie JK, Hawley PR, Thomson JPS. Overlapping anal sphincter repair for faecal incontinence due to sphincter trauma: five year follow-up functional results. Int J Colorectal Dis. 1994;9(2):110–113. doi:10.1007/BF00699424.

5. Roper JC, Amber N, Wan OYK, Sultan

AH, Thakar R. Review of available national guidelines for obstetric anal sphincter injury. Int Urogynecol J. 2020;31(11):2247–2259. doi:10.1007/s00192-020-04464-5. Available from: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00192-020-04464-5.pdf>

6. Jain A, Lew C, Thungathruthi K, Ng SC, Hiscock R, Mirbagheri N. Incidence and risk factors for secondary failure after acute obstetric sphincter injury repair – an audit of 239 women. Colorectal Dis. 2022;25(1):95–101. doi:10.1111/codi.16313.18072025.

Sultan AH, Thakar R. Lower genital tract and anal sphincter trauma. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2002;16(1):99–115. doi:10.1053/beog.2002.0258.

ТДУ: 582.671.2 + 582.682.6 + 582.734.3

МУАЙЯНКУНАДАИ НАМУДХОИ АВЛОДИ САДБАРГХОИ (ROSA sp. div.) ТОЧИКИСТОН

Назаров М. Н., Назаров Н. М., Борониев Н. С., Қаландарзода Ё. Х., Миров С. Ш.

Кафедра фармакогнозия, ташкил ва иқтисоди фарматсияи МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино». Тоҷикистон.

Мақсад: Аввалин шуда бо забони давлатӣ (тоҷикӣ) муайянкунандаи намудҳои авлоди садбаргҳои (Rosa sp. div.) Тоҷикистонро барои доираи васеи дустдорони табиат, аз он ҷумла рустаниҳо, ҳочагиҳои ҷангалпарвару дехқонӣ, хокшиносону ҷорӯрӣ, кормандони кумитаи ҳифзи муҳити атроф, донишҷӯёни донишгоҳҳо, ботаникҳо, фарматсевтҳо, пешниҳод намудем. Дар мақола тавсифи намудҳо нисбат ба миқдори витамини С дар таркиби мева, муносабати намудҳо нисбати омилҳои экологӣ, истифодаи самараноки онҳо нисбати устувории соҳилҳои дарёҳо, нишебиҳои сангрезадори кӯҳҳо, сангистонҳо аз таъсири тундбоду боронҳои сел, тағйири тақмил додани табиати намудҳои авлоди садбарг бо усули пайванд (тана ва муғча); инчунин маълумот оид ба истифодаи намудҳое, ки дорои сифатҳои ороиши мавзехои сайлу саёҳати шаҳрвандон бошанд, маҳсусан дуруст ба роҳ мондани истифодаи самараноки узвҳои нашвӣ (барг, решা) ва худтакроркунии (гулбаргҳо, мева, тухмӣ) намудҳо дар саноатҳои хурокворӣ ва дорусозӣ маҷуд аст.

Мавод ва усулҳои тадқиқот: гербария. Гербариҳои намудҳои авлоди садбаргҳо (Rosa sp. div.), ки дар давраҳои тадқиқотҳои экспедиционии солҳои 1959 – 2024, мушоҳидаҳои геоботаникии мавсимии саҳроӣ соҳтори таркибӣ фитокойносҳо ва флорокойностипҳои табиӣ [4,5,7]; аз сарчашмаҳои илмӣ [30,31,33], таълимӣ [2,3,15,16], аз таъриҳ [18,20, 21], адабиёт [25], геология аз плиосен то плестосени қайнофит (25 - 2 млн. сол,), палеолити болони (VIII – V ҳазорсолаҳои пеш аз э.н.), фолклори мардумӣ ва интернет истифода намудем.

Натиҷаҳо: намудҳои авлоди садбарг, хучро (Rosa sp. div.) мувофиқи мутобиқат нисбат ба омилҳои муҳити атроф, фаровони ва фаъолияти онҳо дар соҳтори таркибии фитокойносҳо ва флорокойностипҳо ва баланди аз сатҳи баҳр, чунин тасниф намудем [14]: А. Бадаҳшониву олой (эндемҳо, нодир); В. Тяньшони гарбиву бадаҳшону Олой; С. Наздиҳимолой; D. Эрону наздиҳимолой; Е. Ҳавзаи қадимии баҳри Миёназамин (ҲҚБМ); F. Аврупои гарбиву ҲҚБМ.

Хулоса: навъхой сервитамину гулбаргдори аълосифатро бо усули аз тухмӣ сабзонидани наврустаҳои намудҳои эндемӣ ва пайванд кардани онҳо дар танаи рустаниҳои 2-3 солае, ки намудҳои онҳо ареалӣ васеъ доранд офаридан имконпазир аст.

Калимаҳои калидӣ: авлод, намуд, эндем, омилҳоиэкологӣ, фитокайноз, паҳноиигеографи – ареал, флорокайнотип.

Назаров Мирзо, н.и.б, дотсент, профессори фахрии МДТ ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, тел. +992934362771; Email: nnm70@yandex.ru

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВИДОВ РОДА РОЗА, ШИПОВНИКИ (*ROSA* sp. div.) ТАДЖИКИСТАНА

Назаров М. Н., Назаров Н. М., Борониев Н. С., Каландарзода Ё. Х., Миров С. Ш.

Кафедра фармакогнозии и организации и экономики фармации ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Таджикистан

Цель: впервые на государственном (таджикском) языке представлен определитель видов рода роза, шиповники (*Rosa* sp. div.) Таджикистана для любителей природы, в частности растений, работников лесного и дехканских хозяйств, комитета по охране природных ресурсов, почвоведов, животноводов, студентов вузов и колледжей биологического и фармацевтического профиля. В статье приводятся особенности видов рода роза с низким и высоким содержанием витамина С, их отношение к экологическим факторам, рациональное их использование для укрепления берегов рек и крутых каменистых горных склонов, осыпей (мелкокаменистых и крупнокаменистых) от ветровой эрозии и селевых потоков. Рассматривается вопрос улучшения их сортового состава путём прививок; налаживания рационального использования вегетативных и репродуктивных органов видов роз в лёгкой, пищевой и фармацевтической промышленности; приводятся сведения об их использовании в качестве декоративных растений в парках и скверах городов и сел.

Материал и методы: гербарии видов рода роза, шиповники (*Rosa* sp. div.) собранные в период экспедиционных работ 1959–2024 гг., сезонные полевые наблюдения в природных фитоценозах и флороценотипах при геоботанических исследованиях [17]; использованы материалы литературных источников научного [30,31,33,] и педагогического [2,3,15,16] профилей по истории [18,20], археологии [18,20] от плиоцена и плестоцена кайнофита (25 ± 2 млн. лет), верхнего палеолита (VII – V тысяч. до н. э.), народный фольклор, а также интернет.

Результаты: виды рода роза, шиповники (*Rosa* sp. div.) согласно факторам окружающей среды участвуют в составе фитоценозов, флороценотипов. Высоты над ур. м. и общее географическое распространение классифицировали на следующие типы ареалов [14]: А. Бадахшанско-алайские (эндемичные, редкие); В. Западнотяншанско-бадахшанско-алайские; С. Пригималайские; Д. Иранско-пригималай-ские; Е. Древнесредиземноморские (ДС); F. Западноевропейско-ДС.

Заключение: для получения особей популяции видов рода роза или шиповники (*Rosa* sp. div.) с качественными плодами, которые обладали бы большим количеством витамина С, различных пигментов в лепестках и масла в семенах, необходимо сеянцы видов рода выращивать из семян и только в 2–3-хлетнем возрасте производить комбинированные прививки между эндемичными видами и видами, обладающими широким ареалом (см.: А, В, С, Д, Е, F).

Ключевые слова: род, вид, эндем, экологические факторы, фитоценоз, общее географическое распространение, флороценотип.

Назаров Мирзо - к.б.н, доцент, почетный профессор ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”. Email: nnm70@yandex.ru , тел. +992934362771.

IDENTIFICATION OF SPECIES OF THE GENUS ROSE, ROSE HIPS (ROSA sp. div.) OF TAJIKISTAN

Nazarov M. N., Nazarov N. M., Boroniev N. S., Kalandarzoda E. Kh., Mirov S. Sh.

Department of Pharmacognosy and Organization and Economics of Pharmacy, SEI “TSMU named after AbualiibniSino”, Tajikistan

Objective: for the first time in the state language (tajik) we present the identifier of species of genus rose, rose hips (Rosa sp. div.) of Tajikistan for nature lovers, in particular plants,to workers of forestry and dehkan farms, the Committee for Protection of Natural Resources, soil scientists, livestock breeders, students of universities and colleges of biological (botanists) and pharmaceutical profile. The article provides the features of species of genus rose with low and high content of Vitamin C, their attitude to environmental factors, their rational use regarding the strengthening of river banks and steep rocky mountain slopes, screes (small-stone and large-stone) from wind erosion and mudflows; improvement of varietal composition by grafting; information on their use as ornamental in city parks and squares and rural areas; establishing the rational use of vegetative and reproductive organs of rose species in light, food and pharmaceutical industries.

Material and methods: herbarium. Herbarium of species of genus rose, rose hips (Rosa sp. div.) collected during expeditionary works from 1959 to 2024, seasonal field observations in natural phytocenoses and florocoenotypes during geobotanical studies [15,16,17]; scientific [25] and pedagogical [2, 3, 15, 16] literary sources of profiles on history [18,20], archeology [18,20] from the Pliocene and Pleistocene of the Cenophyte (25 ± 2 million years), the Upper Paleolithic (VII - V thousand years BC), folklore, as well as the Internet were used.

Results: species of genus rose, rose hips (Rosa sp. div.) according to environmental factors, participation in phytocenoses process, florocoenotypes, altitudes above sea level. m. and general geographic distribution were classified into the following types of areas [14]: A. Badakhshan-Alai (endemic, rare); B. West Tien Shan-Badakhshan-Alai; C. Himalayan; D. Iranian-Himalayan; E. Ancient Mediterranean (AM); F. Western European-AM.

Conclusion: in order to obtain species, species of genus rose or rose hips (Rosa sp. div.) with high-quality fructus that have a large amount of Vitamin C, various pigments in the petals and oil in seeds, it is necessary to grow seedlings of species of genus from seeds and only at 2-3 years of age to make combined grafts between endemic species and species with a wide range (see: A, B, C, D, E, F).

Key words: genus, species, endemic, ecological factors, phytocenosis, general geographic distribution, florocoenotype.

Nazarov Mirzo - PhD in Biology, Associate Professor, Honorary Professor of Avicenna Tajik State Medical University. Email: nnm70@yandex.ru, tel. +992934362771.

Муқаддима. Тоҷикистон мамлакати кӯҳсor аст. Кӯҳҳо, хорасангҳову резасангистонҳо, пиряҳҳои хурду бузург ва заминҳои истифоданашаванд накам аз 60% - анд. Силсилақӯҳҳои Тяншон дар шимол ва Помир дар ҷануб нақши мавзеҳои онро муайян кардаанд. Кӯҳҳо ба самти шарқ ба балан-

ди тул кашида, баъзеҳо бо ҳамдигар наздик, дигарҳо дар як маркази бузург чун як гиреҳи азим муттаҳид шудаанд. Баландии онҳо 5000 – 6000, баъзе аз қуллаҳо боз 1500 – 2000 м баланди доранд.

Баландии кӯҳҳо, дараҳои пора-пораи тангу чукур, мавқеъи чойгир будан дар байни

ду биёбони бузург – Турун Тарим сабаби рангорангии табиати ин сарзаминаланд. Таносубан ин нишонаҳо имконият медиҳанд, ки чумхуриро ба се (3) вилояти аз ҳамдигар ба кулли фарқдошта тасниф намоем: а) пастхамии байни кӯҳҳои Курамаву Туркистон ва қисми гарбии водии Фарғона дар шимол ва пастхамии геологии танозулёфта дар ҷанубу гарби Тоҷикистон; б) Помиру Олой Миёна дар байни водии Фарғона ва пастии геологии танозулёфта дар ҷанубий Тоҷикистон бо кӯҳҳои азими Помиру Дарвоз: силсилақӯҳҳои Пётри I, Дарвоз, Ванҷ, Язгулом, Академияи илмҳо, Пушти Олой, Рушон, Шуғнон, Шоҳдараву Ваҳон; в) суфауқӯҳи баланди Помир бо нишонаҳои ба ҳуд хос [1]. Мачмӯъи ин нишонҳо натанҳо сифатҳои ҳокҳо, боду ҳаво, балки таркиби флора (мачмӯъи рустаниҳо) ва фитокойносу флорокойнос - типҳоро (набототро) муайян менамоянд. Рустаниҳои гулдор ва ҳокадори комил қариб 4.5 ҳазор намуданд [2, 3, 4]. Сарфи назар аз афзун будани шумораи умумии намудҳои рустаниҳо манзараҳои зоҳирӣ Тоҷикистонро алафзорҳо (як ва бисёрсола) муайян менамоянд. Дараҳтона буттаҳо, аз он ҷумла намудҳои авлоди садбарг (*Rosa sp. div.*) дар масоҳати қариб 4 – 4.5% чумхур вомехӯранд [4]. Фаровонии садбаргҳоро тадқиқотчиён ба эътибор гирифта баъзе аз намояндаҳои онҳоро ба флороёностипи буттаҳои мавсими обдуст [5, 6] ё фитокойностипи буттаҳои тобистон сабз [7] мансуб медонанд.

Муҳиммият. Дар асоси нишонаҳои морфологии фарқкунандай мураттабӣ ва зҳирашиносии узвҳои нашвӣ [8, 9, 10] (тана бо пояҳо, решо) ва худтакроркунӣ [11, 12, 13] (гул, мева, тухмӣ) муайян кардани намудҳои авлоди Садбарг (*Rosa sp. div.*) [8 -13], ки дар миқёси Тоҷикистон вомехӯранд, ниҳоят муҳим аст.

Мақсади тадқиқот. Муайян кардани типҳои паҳноии географии (ареалий) [14] намудҳои авлоди Садбарг (*Rosa sp. div.*), ки меҳваҳои онҳо манбаи витамини С мебошанд, манфиатнок аст. Ҳамзамон, аниқ кардани ареали фитокойносӣ ва флорокойностипҳое, ки дар соҳтори таркибии онҳо наму-

дҳои авлоди Садбарг фаровон вомехӯранд, аҳамияти назарӣ, иқтисодӣ ва ороишӣ доранд. Омӯзиш ва тадқиқоти пайвандшавандашову (кунда – ва муғчапайванд) пайвандгираандаҳои (асос, ҳасак) намудҳои ареалҳои гуногун нисбат ба омилҳои муҳити зист ва экологӣ [15, 16] дар ноҳияҳои флористӣ ва мавзеи калиди (Хорангон) имконият медиҳанд, ки усулҳои истифодаи самараноки онҳоро рушан намоем. Муайянкунандаи намудҳои авлоди Садбаргро (*Rosa sp. div.*), ки дар ҳудуди Тоҷикистон вомехӯранд бо забони давлати (тоҷикӣ) омода намоем. Натиҷаҳои мусбии тадқиқотиро дар равнақу ривоҷ додани буттабешаҳои сунъии обдӯст ва ба камоби тобовар натанҳо дар мавзеи калидӣ (дарачаҳои дарёи дараи Хорангон), балки тамоми ноҳияҳои ботаникиву географи ва флористии Тоҷикистон [5] ғайр аз суфауқӯҳи баланди Помир пешниҳод намоем.

Маводҳо ва усулҳои тадқиқот. Гербария. Гербарияи авлоди Садбарг (*Rosa sp. div.*) ро дар раванди тадқиқотҳои мавсими экспедиционӣ солҳои 1959-2024 дар ноҳияҳои фитогеографии чумхурӣ [5] ҷамъоварӣ намудем. Тадқиқотҳои саҳроӣ [17] ва коркарди камералии гербария бо усулҳои геоботаникӣ [17] ва мураттабӣ [32] таҳлил шуданд. Аз адабиётҳои дастрас [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42], эҷодиёти шифоии – фольклории сокинони ҳамин ноҳияҳои тадқиқшуда, ки наслҳои ориёtabоранд ва интернет баҳраманд гардиdem. Гули садбарг, гулҳор ё хуч (*Rosa sp. div.*) ба зерилаи садбаргшаклон (*Rosoideae*) оилаи Садбарггулон (*Rosaceae Juss.*) тартиботи Садбаргмонандон (*Rosales*), болотартиботи Розанае (*Rosanae*), зерсинфи Розиде (*Rosidae*) синфи Магнолиопсида (Дупаллагиҳо) – *Magnoliopsida* (*Dicotyledones*) шӯъбаи Магнолиофита (Пӯшидатухмон) – *Magnoliophyta* (*Angiospermae*) мансуб аст [19]. Садбаргро чун намояндаҳои дигари ин оила (зардолу – *Armeniaca Mill.*, олу – *Prunus Mill.*, шафттолу – *Persica Mill.*, бодому – *Amygdalus L.*, ноку – *Pyrus L.*, себ – *Malus Mill.*) бостошиносон [18] дар маскани ода-

мони давраи санг (камари бологи палеолит - 10700+-500 сол) кашф кардаанд [18]. Маскан дар сарбанди водии дарёи Яксой (Ёхсу), доманаи кӯхи Ҳазрати Шоҳи қаторкӯхи Дарвоз, дар баландии 2000 м аз сатҳи баҳр, дар наздикии деҳаи Шугнов чойгир аст; вай аз панҷ (5) қабат иборат буда 50 м гафсӣ дорад [18]. Дар қабатҳои хоки масканни Шугнов тадқиқоти ҳокаҳо ва гардҳои рустаниҳо бо усули С 14 гузаронида, дар натиҷа намояндаҳои оилаҳои зеринро [18] муъайян кардаанд. Аз синфи Лилиопсида: лилиагулон – *Liliaceae* Juss., себчагулон ё ширешгулон – *Asphodelaceae* Juss., гандумгулон – *Poaceae* Barnhart ва гайра; аз синфи Магнолиопсида: чаноракгулон – *Ranunculaceae* Juss., чаноргулон - *Platanaceae* Dumort., чормағзгулон – *Juglandaceae* A.Richard, торонгулон – *Polygonaceae* Juss., гармашгулон – *Malvaceae* Juss., садбарггулон – *Rosaceae* Juss., лубиёгулон – *Fabaceae* Lindl., кавкабгулон – *Asteraceae* Dumort., маҳсусан пуш ё таҳаҷ – *Artemisia* L. ва гайра. [18]. Чунин масканҳои одамони давраи сангин: мусте 1 – Қара-Бура (Айвоч), 2 – Оғзи-Кичик (кӯхи Ҳисор), 3 – Сасык-Ункур (Ош), 4 – Дараи-Кур (Афғонистон); II – палеолити бологӣ: 5 – Самарқанд (кӯхи Туркистон), 6 – Шугноу (кӯхи Ҳазрати Шоҳ), 7 – Ақ-Купрук (Афғонистон), 8 – Қара-Камар (Афғонистон); III – мезолит: 9 – 11 – тамаддуни маркансийи баландкӯҳ – 9 – Ошхона (Олой), 10 – Қаратумшук ва 11 – масканни водии Аличур (Помир), 12 – Тутқавул (подомани кӯхи Сарсарак дар соҳили чапи дарёи Вахш, ки ҳоло дар зери обамбори барқӣ Норак мондааст; асри X–VIII то э. н.), 13 – Обишир (водии Олой), 14 – Ташкумъир (кӯхи Фарғона); IV – неолит (баландкӯҳ): 15 – Оқ-Терек (кӯхи Фарғона) ҳоло маълуманд [18,20]. Ба ақидаи мо аз эҳтимол дур нест, ки одамони давраи неолит дар натиҷаи таъсири мусбиву манфии омилҳои табиатӣ, хушксолиҳои давамдор ва маҳсусан яхбандиҳо, такроран аз як мавзеъ ба мавзеъи дигар борҳо ҳичрат карда бошанд. Онҳо дар ин мавзеъҳо эҳтимол, ки натанҳо ба чорводорӣ, балки ба зироатпарварӣ ва боғдорӣ низ шуғл меварзиданд. Аз он ҷумла аз намояндаҳои оилаи

садбарггулон (нок – *Pyrus*, себ – *Malus*, зардолу – *Armeniaca*, олуча – *Prunus*, бодом – *Amygdalus*, хуч (садбарг) – *Rosa* мавқеъи истифода қарор доштанд. Ин давраи бисёрхудой буд (Об, Оташ, Офтоб ва диг.). Одамони ин давра асосан ба моҳигирӣ ва шикори ҳайвонҳои хурду бузурги саҳроӣ-ёбӣ машғул буданд. Модарон оиларо идора мекарданд, дар чорводорӣ ва зироатпарварӣ саҳми бузург доштанд. Наслҳои шикорчиён ва моҳигирон дар асри биринҷи аз ҷамъияти модаршоҳӣ ба ҷамъияти падаршоҳӣ гузаштанд. Ин даврае буд, ки аъзоёни қабилаҳо ба интиҳоби мақсадноки сунъии навъҳои серҳосили зироатӣ - гандуму ҷавдор, наск, нахуд, лубиё, ва боғдорӣ - себу нок ва зардолу, ҳайвонот-зотҳои сермаҳсулли гусфанду буз (сергушту равған ва сермуна), аспҳои даванди кориву ҷангӣ аҳамияти маҳсус медоданд. Ҳамин буд, ки ин мавзъро олимон ба як қисми маркази пайдоиши рустаниҳои мадани зироатӣ [27] ва боғдорӣ [28] мансуб доностанд. Дар ин давра қабилаҳои ориётабори Осиёи Миёна дар асоси таълимоти зардуштия ба дараҷаи баланди тараққиёти моддӣ ва маънавӣ расида буданд. Ҳамзамон онҳо пайванди тамаддуни шаҳрдории Шарқи Наздику Ҳиндустон, аз як тараф ва қабилаҳои бодиянишин дар Поволже, Қазоқистон, Сибир, Осиёи Марказӣ ва Ҷин - аз тарафи дигар буданд. Аксаријати олимон дар ин ақидаанд, ки дар доманаи ҳазорсолаҳои II – I-ум то э. н. Зардушт [20, 21] таълимоти яккаҳудоиро дар байни қабилаҳои Ориёй, ки дар мавзъеҳои дар боло ёдшуда фаъолияти ҳайётӣ доштанд, пешниҳод намуд [21]. Ин таълимотро на ҳамма қабилаҳои Ориётабор қабул намуданд. Барҳақ аст масали ҳалқӣ: “Касеро дар ватанаш ба ҳайси пайғомбари барҳақ нашинохтаанд”, ҳазрати Муҳаммадро (с) низ. Сарфи назар аз ин ақидаи Зардуштияро дар дигар мавзехо – аз шимолу шарқи Эрону Ҳиндустон то пастхамии Турону кӯҳҳои Урал қабул намуданд. Таълимоти Зардуштия оид ба яккаҳудои натанҳо васеъ паҳн шуд, балки бо мурури замонаҳо таъсири он ба динҳои Буддӣ, Яхудӣ, Насронӣ ва ҳатто Мусулмонӣ афзун гардид ва худ низ

аз сифатҳои мусбии ин динҳо ғани гардид. Дар таълимоти Зардуштия худои яккаву ягона Ахура-Мазда ва номҳои ӯ (72-то) дар ибтидо шифой ёд мешуданд ва пасон дар Авесто [21] сабт шуданд. Дар ибтидо Ахура-Мазда шашто (6) Ёрдамчиёни боэътиими迪 агадзиндаро – авест. Амеша-Спента бо мадади “Рӯхи Муқаддас” – авест. Спента-Маню: “Пиндори Нек” – авест. В oxy-Мана; “Ҳакиқату Ростӣ” – Аша-Вахишта; “Муқаддасу Парҳезкор” – Спента-Армайтӣ; “Ҳокимии дилҳоҳ” – Ҳшарта Варя; “Комилӣ” – Ҳарватат; “Ҷовидонӣ” – Амэрэтат-ро оғрид [21]. Ин Ёрони Ҷовидонӣ бо сарварии Ахура-Мазда “Ҳафтгонаи яқдилони холис”- таносуби ҳафт оғаридаҳои некии Яздони Покро – инсон, ҳайвон, оташ, замин, осмон, обу рустаниҳоро пуштибонӣ ва муудофиа менамоянд [21].

Сарчашмаи қадима оид ба таърихи қадимтарини Осиёи Миёна – “Авесто” – маҷмӯаи матнҳои ситоиши оғаридаҳои (офтоб, моҳ, замин, оташ, обу ҳаво, ҳайвону инсон) Яздони пок мебошад. Дар “Авесто”, инчунин соҳтори доҳили қабилавӣ, арзи вуҷуд намудани ҳамоаҳои ибтидой, чудо шудани сарватмандон, тафриқа ёфтани марҳалаҳои роҳбарон ва зердастони онҳо сабт шудааст.

Асрҳои тулонӣ “Авесто” чун дигар ёдгорҳои динии хинду ва эронӣ дар шакли шифоҳи (фолклорӣ), ки хеле дақиқ буд, боқӣ монда буд. То омода намудани алифбои ҳамонзамонаи авестоӣ, матнҳои бо алифбои арамей (асрҳои VI – V то э. н.) мавҷуд буданд ва дар Эрону Осиёи Миёна ба таври васеъ истифода мешуданд. Баъзе аз олимон таҳмин менамоянд, ки дар асри I-ум то э. н., дар Парфияй Шарқӣ матни ҳаттии “Авесто” мавҷуд буд.

Пасон “Авесто” бо алифбои маҳсусан ба ҳамин мақсад тартиб дода нависта шуд. Ин алифборо дар асоси ҳарфҳои паҳлавии комил ва дар пояи алифбои арамей (яҳудигӣ) омода соҳтанд. Дар асоси алифбӯй тақмил-додашуда ва маълумотҳои шифоҳии ана-навӣ матни “Авесто”-ро дар асри VI-ум дар давраи Хисрави I тартиб доданд.

Дар асоси аввалин маълумотҳои ҳаттий

дар асрҳои VII-VI то э. н. дар мавзеи Осиёи Миёна қабила ва ҳалқҳои ориётаборе ҳаёт мегузарониданд, ки ба гурӯҳи этникӣ Эронӣ - сугдиҳо, бохтариҳо, магианҳо, хоразмиҳо, парфиянҳо-паҳлавиҳо-“паҳлавонҳо”(М.Н.), қабилаҳои гуногуни сакиҳо, сикифҳо ва диг. мансуб буданд. Ин давраи нави таҳавуллоти мазҳабӣ, маънавӣ, фарҳангӣ, фалсафӣ ва бо ҳамдигар оmezish ёфтанд ва шикасти дар шикасти ин ҷараёнҳо буд [20]. Ин ҳолатҳоро бузургвор Абуабдулло Рӯдакӣ дар қасидai “Шикоят аз пири” [25] чунин тавсиф намудааст:

Ҷаҳон ҳамеша чунин аст, гирдгардон аст.
Ҳамеша то бувад ойин-ш, гирдгардон буд.
Ҳамон ки дармон бошад, ба ҷои дард шавад,
Ва боз дард ҳамон, к-аз нахуст дармон буд.
Кӯҳан кунад ба замоне, ҳамон кӯҷо нав буд
Ва нав кунад ба замоне, ҳамон ки хулқон буд.
Басо шикастабиёбон, ки боғи хуррам буд,
Ва боғи хуррам гашт, он кӯҷо биёбон буд.

Дар асоси маълумотҳои бостоншиносӣ, дар ибтидои нимаи ҳазорсолаи I-ум то э. н., дар яке аз вилоятҳои Осиёи Миёна ва мавзехои бо он ҳамҳудуд лаҳчае паҳн шуд, ки асоси он ба таълимоти зардуштия ва забони “Авестоӣ”, пасон паҳлавӣ-тоҷикии-форсӣ мансуб буд. Забони ҳозираи тоҷикӣ ба гурӯҳи забонҳои эронии гарбӣ мансуб буда, асоси он диалекти Форсӣ мебошад. Истилоҳи “тоҷик” дар нимаи якуми асри XI сазовори номи мардумоне гардид, ки дар Осиёи Миёна ва Ҳурросон, дар таркиби давлатҳои Тоҳириҳо, Саффариҳо ва маҳсусан Сомониҳо дар асрҳои IX-X арзи вуҷуд доштанд. Дар муҳорибаи бениёзи байни забонҳо дар Осиёи Миёна, маҳсусан Балху, Бухоро, Боҳтар ва Ҳоразму Суғд мавҷуд буда [25], забони тоҷикӣ голиб омад. Мардумон бо ин забон натанҳо муюшират менамуданд, балки ҳуҷҷатгузорӣ, ситоиши оламу одам ва ҳайвонҳову рустаниҳоро пешниҳод менамуданд. Масалан А. Рӯдакӣ [25] дар як ғазал фармудааст:

Гули садбаргу мушку анбару себ,
Ёсамини сапеду мӯруди базеб,
Ин ҳама яксара тамом шудаст,
Назди ту, эй бути мулукфиреб.

Барои намуна аз эҷодиёти шифоии тоҷикон аз он ҷумла дар бораи гули садбарг, ки рамзи муҳаббати инсонӣ ба оғаридгор ва мавзӯи ҳамин сӯҳбат аст якчанд дубайтиҳо ва рубоиҳои ҳалқиро пешниҳод менамоем:

Гули Садбарги манӣ, саду як барги манӣ,

Гули Сиёвуш сиёҳабрӯ, дили пурдардӣ манӣ. Ё

Садбарги сафеди сахари рӯйи Шумо,
Ман омадаам ба дидани қӯйи Шумо;
Садбарги сафеди саҳариро чӣ кунам?
Ман бе ту ҳайёти зиндагиро чӣ кунам?
Мардумон ҳама умри дароз металабанд,
Ман умри дарозӣ ғамқатиро чӣ кунам?
Ман омадаам ба дидани ҷонона,
Садбарги сафеди ман баро аз ҳона,
Садбарги сафеди ман баро руҳсат гир,
Боз омадани маро худо медонад?

Маълумотҳои нахустини ҳаттӣ дар ситоши сифатҳои Садбарг дар асари Феофраст (22) “Тадқиқот оиди рустаниҳо” 2300 сол пеш аз э. н. сабт шудааст. Аз 9 китоб, дар 5-тои онҳо сифати нишонаҳо ва аҳамияти буттаҳои гули садбарг тавсиф шудааст. А. Сино (23) дар китоби 2-ми “Қонуни тибб” дар банди рақами 207 табииати (мизочи) гули хушконидай садбаргро ба ибтидои дараҷаи дуюми хушкӣ мансуб медонад. Гул, мева ва тухмии гули садбаргро чун хушкунанда барои табобати узвҳои сар, ҷашм, нағас-ғирӣ ва қафаси сина, силсилаи ҳазми ғизо ва ихроҷ, инҷунин оростани ҷисм тавсия намудааст. Ин сифатҳои садбаргро дар ибтиди асри XIV Арнолд [24] чун шеър тавсиф намудааст. И. В. Гёте [26] дар таҷрибаҳои сершумор оид ба сабзиш ва нумӯи рустаниҳои яқсолаи дастпарвари ҳонагӣ (мушунг-Vicia sp. div., „лубиё-Vigna sp. div.) тағиیر ёфтани узвҳои нашвӣ (реша, тана, поя) ва худтакроркунӣ (наздигул-зеркоса, қосабарг, гулбарг; гул: гардбарг, мевабарг-увзвҳои ҷинсӣ ва тухмӣ) ва инҷунин мевагули садбарг, ки ба поя табдил ёфта буд, дар шакли китобчаи бо ном “Метаморфози рустаниҳо” (табдил шудан ва тағиир ёфтани нашр намуд. Ин тағиирпазирии узвҳоро вай чун файласуф-табиатшинос таносубан дар тағиир ёфтани миқдору сифати шарбати ғизогӣ, ки бо рагҳои нозуқ ба ҳамин узвҳо

харакат карда фаъолияти онҳоро таъмин менамуданд ба эътибор гирифта буд. Ҳайҳот! Максади Гётэро ҳамзамонон ва олимон муҳобот пиндошта хуш қабул накарданд. (Истилоҳи “Метаморфоз” ба К. Линней мансуб аст). Тахлили адабиётҳои илмии дастрас [29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36] нишон медиҳанд, ки ба авлоди Садбарг аз 10 то ба 400 намуд мансуб мебошанд. Дар мавзеҳои Тоҷикистон 18, дар мавзеи қалидии дараҳои дарёи Хорангон 8 намуд вомехӯранд.

Натиҷаҳои тадқиқот ва баррасии онҳо.

Муайянкунандаи намудҳои авлоди Садбаргҳои (*Rosa* sp. div.) ҷумҳуриро дар асоси нишонаҳои нашвӣ (реша, тана, поя, барг) ва худтакроркунӣ (тӯдагул, гул, мева, тухмӣ) тартиб додем [8 - 13]: ҷадвали муайянкунандаи номҳои дучандай намудҳои авлоди садбарг аз ду зина: нишонаҳои асосии фарқкунандаи узвҳои рустаниӣ ё теза (бо рақамҳо 1, 2, 3, – 13 ва фай.) ва нишонаҳои мутақобили он ё антитета (бо аломати ҷамъ (+) ишора шудаанд [37] намудҳои дастпарвари нишони барфак (*) доранд:

1. Қосабаргҳо шилшиладоранд - 2.

+ Қосабаргҳо яклухтанд – 8.

2. Гулбаргҳо аз сафед то сурх. Ҳорҳо рост. Гулҷояи меваҳои расида андаке хушк – 3.

+ Гулбаргҳо аз сафед то гулобӣ. Ҳорҳо ҳамида. Гулҷояи меваҳои расида нарм ва ширадор – 4.

3. Гулбаргҳои гулҳои ҳамон як бутта аз сафед то сурх тобиш доранд. Ҳорҳо бориқу рост ва ҳамвор (пилташакл) 2-тоги дар асоси баргҳо ҷойгиранд. Қутри гулҳои рангашон зард ё зардҷаи сурх 4-6 см; гулҳо якто-якто ё 2-3-то. Гулҷояи меваҳои расида бо ранги зардҷаи сурхтоб ва сершира——13. **Садбарги ҳӯшбӯй - *Rosa foetida* Herrm.**

+ Гулбаргҳо зард, аксаран шилшиладор. Ҳорҳо рост, маҳрутшаклу зардҷаи рӯшани ҷигарӣ то 1 см дароз, дар болои тана нисбатан баробар (якхела) ҷойгиранд. Гулҳо якто ё дуто. Қутри гули рангаш зард то 5 см. Гулҷояи меваҳои расида хушк ва қосабарг доранд——14.

Садбарги Попов - *Rosa popovii* Chrshan.

4. Гулпояҳо бо ғадудҷаҳои поячадор. Су-

тунча дар зери гардгирак бараҳна ё патнок.—5.

+ Гулпояҳо бараҳна ё патдор, гадудча надоранд. Сутунча дар зери гардгирак патнок.—7.

5. Гулҳо шилшиладор. Сутунча дар зери гардгирак патнок. Рустаниҳои хориҷӣ, мухоҷир.—6.

+ Гулҳо одӣ, сафед, якто ё 2-3-тогӣ дар нуғи бологии гулпоя ҷойгиранд, қутри онҳо 3-5 см. Сутунча дар зери гардгирак бараҳна. Хорҳои досчашакли қатшуда бо ранги зардча ё хокистарӣ (бур). Гулҷоя бараҳна ё бо гадудчаҳои сутунчашакли байзамонанд ё байзамонанди эллиптиկӣ пӯшида то 1-2 см дароз; дар меваҳои расида ранги сурх доранд ва сершираанд.—6.

Садбарги оқбӯрӣ - *Rosa achburensis* Chrshan.

6. Гулҳои ягона бо қутри 4-6 см ва ранги чигарӣ, аксаран шилшиладор. Хорҳои реза рост, андаке калон досчашакл маҷаҳуда. Гулҷоя бо гадудчаҳои сутунчашакл. Косабаргҳои 1.5-2.5 см дароз то пухтану расидани меваҳо хушкида мерезанд—11.

Садбарги франсавӣ - *Rosa gallica* L.

+ Қутри гулҳои сафеди шилшиладор то 7 см; дар тӯдагули камгул ё баъзан яктоғӣ. Хорҳои саҳт бо асоси паҳншуда досчашакл каҷанд. Гулҷояи бараҳна байзашакли дарозрӯя —12.

Садбарги сафед - *Rosa alba* L.

7. Қутри гулбаргҳои сафеди гулобӣ 4-6 см; дар марҳалаи гулфурорӣ дар асоси гулбарг додги гулобӣ, ё баъзан сафед доранд. Гулҳо якто ё 2-4-тогӣ дар нуғи бологии пояҳои гулдор. Хорҳои зардчаи чун досча каҷшуда 5-6 мм дароз. Гулҷояи 1-2 см дароз, бараҳна, байзавӣ, байзамии-эллиптиқӣ ё андаке курашакл. Гулҷояи меваҳои расида бо ранги сурхи баланди гулоби —4.

Садбарги муқаррарӣ, хуч - *Rosa canina* L.

+ Қутри гулҳои рангпарида (ҳаргиз гулобӣ нестанд) 4-6 см. Гулҳо якто-якто ё 2-4-тогӣ дар танаи гулпоя. Хорҳои досча-

шакл ё ҷаҳтшакл каҷ шудаи хокистарранг ё зардча 5-8 мм дароз. Гулҷояи бараҳна байзамонанд, байзамии дарозрӯя ё курашакл 1-2 см дароз ва дар меваҳои расида ранги баланди гулобӣ доранд—5.

Садбарги сипардор - *Rosa corymbifera* Borkh.

8. Сутунча дар зери гардгирак бараҳна —9

+ Сутунча дар зери гардгирак патнок —10

9. Қутри гулҳои зарди рӯшани як- ё 2-3-тогӣ ҷойгиришуда 3-4 см. Хорҳои сафедчатоби якхела, саҳт, рост ва бо асоси фишурдаву васеъшуда 0..8 см дарозанд. Гулҷояи курашакл ё байзамонанди васеъ бараҳнаанд. Косабаргҳои одӣ дар марҳалаи гулфурорӣ ба гулҷоя моил (чафс) шудаанд. Гулҷояи меваҳои расида ранги қаҳвагии олуболугӣ доранд—15.

Садбарги хорвасеъ - *Rosa platyacantha* Schrenk.

+ Қутри гулҳои зарди баланди ягона 2.5-4 см. Хорҳо 1-1.2 см дароз, якандоза, рост, маҳрутшакл, бо асосҳои васеъшуда ва бо ҳам расандаву ҳамвор, баъзан бо омехтаи патҳо. Гулҷояи доирашакли меваҳои расида бо ранги қаҳвагӣ 1-1.2 см дарозанд. Косабаргҳо хушкида мерезанд —16.

Садбарги Эҷисон - *Rosa ecae* Aitch.

10. Пояҳои навруста бараҳнаанд —11.

+ Пояҳои навруста патнок. Қутри гулҳои зарди гулпоя, ки 1-3-тогӣ ҷойгиранд 4.5-7 см аст. Дарозии хорҳои маҳрутшакл 0.5-1.3 см ва дар пояҳо ҷаҳчӯбшакл ҷойгиранд; баъзан бо омехтаи зараҳорчаҳо. Гулҷояи то 2 см дароз курашакл ё гирду байзашакл—17.

Садбарги Овчинников - *Rosa ovczinnicovii* Koczk.

11. Қутри гулҳои зарди рӯшан, ки як ё 2-тогӣ ҷойгиранд 2-4 см. Хорҳо якхела, саҳт, рост ё андаке каҷ ва ба боло майл доранд; асоси онҳо маҷақу васеъшуда. Гулҷояи курашакл, бараҳна ё гадудчадор ва дар мавриди пухта расидани меваҳо ранги қаҳрабо дорад, андаке хушканд—18.

Садбарги беҳамто - *Rosa divina* Sumn.

+ Гулбаргҳо сафед ё гулобӣ. Гулҳо яктоғӣ ё дар тӯдагули сипаршакл. Косабаргҳо мавҷ-

уданд ё хушкида мерезанд —————— 12
12. Косабаргхо мавчуданд ——————
————— 13

+ Косабаргхо хушкида ва бо лавҳача якҷоя мерезанд —————— 16

13. Қутри гулҳои як ё 4-5-тоги аз гулобии бенур то гулобии рӯшан 3-4 см аст. Хорҳои зардча то 1.5 см дароз, рост, борик, маҳрутшакл, парешон ва бо омехтаи зараҳорчаҳо. Қутри гулҷоя то 2 см, барахна ё ғадудчадор, аз байзашакл то нокшакл. Гулҷоя дар меваҳои расида ранги гулобии баланд доранд ва хӯшанд —————— 9.

Садбарги самарқандӣ - Rosa marocandica Bunge.

+ Пояҳо рост. Косабаргхо 1-3 см дароз —————— 14.

14. Қутри гулҳои ягона ё ин ки 3-5-тоги гулҷоя 3-4 см. Гулҷоя 0.5-1 см дароз доирашакл ё байзашакл, бо пулакчаҳои ғадудчадор пӯшида ва дар меваҳои пухтаву расида ранги гулобии сурҳдоранд. Хорҳои 2-12 мм дароз, рост ё андаке қаҷ дар поя бо омехтаи пулакчаҳои ғадудчадор зич ҷойгиранд —————— 10.

Садбарги Коржинский - Rosa korshinskyana Bouleng.

+ Пояҳоро танҳо пулакчаҳо пӯшониданд. Косабаргхо 1.5-4 см дароз —————— 15

15. Қутри гулбаргҳои сафед ё гулобии паст то 7 см. Гулҳо дар тӯдагули сипаршакл ё 2-3-тоги. Гулҷояи то 1.5 см дароз, барахна ва байзашакли вазеъ. Косабаргхо барахна ва 3-4 см дароз. Гулҷояи меваҳои расида бо косабаргҳо ранги сурҳи рӯшан дорад. Хорҳо 7-10 мм дароз, рост, секунҷаи маҳрутшакл, пилтагӣ, зардчаранг ё зардҷаи ҷигарӣ ва 2-тоги дар тана ҷойгиранд —————— 8.

Садбарги дарозкосабарг - Rosa longisepala Koczk.

+ Қутри гулҳои гулҷоя як- ё 3-4-тоги ҷойгир 3 - 9 см аст ва аксаран маҳмалинанд. Гулбаргҳо аз сафед то сурҳи сиёҳтоби рӯшан. Гулҷоя барахна, патнок бо патҳои ғадудчадор ё ғадудчадор, шаклан аз андаке дароз то лунда; дар ҳолати меваҳои расида ранги гулобии баланд ва ҳатто сурҳи сиёҳтоб; сершира ё андаке хушк. Хорҳои рости, сахти маҳрутшакли зардча то 12 мм дароз

парешон (бенизом) ё 2-тоги дар асоси баргҳо ҷойгиранд. 7.

Садбарги Федченко - Rosa fedtshenkoana Regel.

16. Қутри гулбаргҳои сафед ё гулобии камранг 2.5-3 (4) см. Гулҳо дар тӯдагули сипаршакл ё ҷорӯбак дар интиҳои гулҷоя ва баъзан якторӣ ҷойгиранд. Гулҷоя 0.5-1 (1.5) см дароз, барахна, баъзан ғадудчадор, дар меваҳои расида сурҳ ва сершираанд. Хорҳо досчашакл ё ҷаҳтшакл, баъзан рост ва 2-тоги дар асоси барг нишастаанд —————— 1.

Садбарги Беггер - Rosa beggeriana Schrenk.

+ Гулҳо ягона ё 2-3-тоги —————— 17

17. Қутри гулҳои сафед ё гулобии рангпарида (камранг) 4-5 см. Гулҳо як ё 3-5-тоги дар қади гулҷоянишастаанд. Гулҷоя эллиптикий ё дарозрӯяи байзашакли ғадудчадор ё барахна 1.3-2 см дарозанд. Дар меваҳои расида сурҳу сершираанд. Хорҳои то 1.7 см дароз, калон, рост, пилташакл ё андаке қаҷак 2-тоги ё ҷаҳҷӯбшакл ҷойгиранд —————— 2.

Садбарги ғундӣ - Rosa huntica Chrshan.

+ Хорҳои то 1.5 см дароз дар танаву пояҳо аҳён-аҳён ё нисбатан сршумору 2-тоги ё ҷаҳҷӯбшакл ҷойгиранд; онҳо рост, андаке ба боло нигарон ва зардча. Қутри гулҳои ягона ё 2-3-тоги 2-4 см; аз гулобии паст то гулобии рӯшан. Гулҷоя гирд ё дарозрӯя, барахна, баъзан ғадудчадори патнок ё ғадудчадор; дар меваҳои расида гулобии сурҳ ё тамоман сурҳ ва сершира —————— 3.

Садбарги пакана - Rosa nanothamnus Bouleng.

18 намуди дар боло муайяншуда ба зеравлоди A. Stylophodon Dumort.: сек. 1. Сафед-гулбаргон - Leucantha M. Pop. et Chrshan. Косабаргҳои меваҳои расида аз танаи шоҳчаҳо ҳамроҳи ҳалқаи мева ба замин мереzanд. Буттаҳои начандон баланд: С. Беггер - R. Beggeriana, С. ғунди - R. huntica, С. пакана - R. nanothamnus. Зеравлоди B. Rosa L.: сек. 2. Гулҳорон ё ҳоргулон -Canina L. Косабаргҳои паршакли берунӣ то пухтани меваҳо мереzanд, ҳалқаҳо дар меваҳо боқӣ мемонанд: С. мукаррапӣ - R. canina, С. сипарчадор - R. corymbifera, С. оқбурӣ - R. achurensis; сек. 3. Ҷигаригулбаргон - Cinnamomeae DC. Косабаргҳои яклухт дар

меваҳои расида боқӣ мемонанд: С. Федченко – R. fedtschenkoana, С. дарозкосабарг – R. longisepala, С. самарқандӣ – R. maracandica, С. Коржинский – R. korshinskyana; сек. 4. Лолагулбаргон – Galliceae Crep. Косабаргҳо паршакл буридашуда: С. франсавӣ – R. gallica*, С. сафед – R. alba*. Зеравлоди С. Chamaerhodon Du mort.: сек. 5. Зардчагулбаргон – Luteae Crep. Косабаргҳо паршакл ва зеркосагули расида доранд: С. хушбӯй – R. foetidae*, С. Попов – R. popovii*; сек. 6. Анибартшаклон – Pimpinellifolia DC.: наzdигул надоранд, косабаргҳо яклухтанд. Баргҳо дар шохчаҳои кӯтоҳшуда тудаву зич ҷойгиранд: С. хорвасеъ – R. platya cantha, С. Эчисон – R. esae, С. Овчинников – R. ovczinnikovii, С. бехамто – R. divina.

Намудҳои дар боло муайяншударо таносубан ба **паҳноии географӣ (ареалӣ)** [14], экобиоморфӣ [15, 16, 41, 42], омилҳои экологӣ (ҳарорат, обухаво, рушаниву соягӣ) ва фитокойносҳову флорокойностипҳо [4] ба таври зайл тасниф ва тавсиф намудем, дар намудҳо рақами яқум – тартибӣ, рақами дуюм – аз ҷадвали муайянкунанда (масалан С. Ғундӣ 1. Рақами тартибӣ ва 2. Муайянкунанда).

А. Типи паҳноии географии (ареалӣ) Бадаҳшону Олой. Намудҳои эндемӣ (нодир):

1.2. С. ғундӣ – R. huntica. Буттаи обдӯсту соядӯсти то 2 м баланд. Дар мавзеҳои мӯътадили бруҷзор, сафедору ар-арзор, ангатзору арҷазор бо бруҷ, дар баландиҳои 1400-3000, баъзан 3400-3600 м вомехӯрад. Барои ноҳияҳои флористии Зарафшон, Ҳисору Дарвоз, Тоҷикистони Шарқӣ, Бадаҳшону ҳатто Помир (соҳилҳои дарёҳои Катта-Марҷонай, Мурғоб, Каинди) хос аст. Меваҳои расида 7-13.35% витамини С ва 0.06% каротин доранд [40]. Барои муғчапайванд аз намудҳои С. Коржинский, С. Федченко, С. муқараррӣ истифода бояд кард.

2.6. С. оқбурӣ – R. achburensis. Буттаи серпояву сернавдаи то 1-3 м баланди обу гармидӯст, ба соягӣ ва камобӣ тобовар. Фардҳои популятсияи намуд дар соҳтори таркибии камари сиёҳчангӣ (чормағзор, фарқзор, себзор), фитокойносҳои обдӯст тлоҳчазор (Exochorda), садбаргзор (R. divina),

бодомзор, баъзан арҷазорҳои гармидӯст (Juniperus seravschanica), дар баландии 400-2200 м вомехӯранд. Фардҳои популятсияи намуд барои талу теппаҳои ноҳияҳои флористии Ҳисору Дарвоз ва Тоҷикистони Ҷанубӣ хос буда, дар ноҳияҳои Курама, Назди дарёи Сир, Туркистону Зарафшон начандон афзунанд. Меваҳои расида то 2.1% витамини С ва 0.02-0.03% каротин доранд [40]. Кишти фардҳои популятсияи ин намудро ҳамчун ниҳоли пайвандшаванда (ҳасак) дар талу теппаҳои камобӣ кӯҳҳои Тоҷикистони Марказӣ, барои намудҳое, ки сервимин ҳастанд ба роҳ мондан лозим аст. Дар маркази деҳоту ноҳияҳо ба ҳайси панҷараи фаъолиятноки ороишӣ бисёрсола бояд, ки истифода баранд.

3.8. С. дарозкосабарг - R. longisepala. Буттаи обу соядӯсти мавзеҳои мӯътадил то 2 м баланд. Фардҳои намуд танҳо дар соҳтори таркибии бруҷзорҳои ноҳияи флористии Ҳисору Дарвози марказӣ, дар баландиҳои 2200-2500 вомехӯранд. Ҳамчун ороишӣ дар ноҳияҳо ва деҳаҳо истифода шавад.

4.10. С. Коржинский - R. korshinskyana. Буттаи сернавдаи рӯшаниву гармидӯст, ба камобӣ тобовар то 1 м баланд. Дар камари чакалакзор, ўғонзор, байни арҷазорҳои тоқа-тоқа, нишебиҳои санглоҳ, сангтӯдаҳо, гурӯҳҳои бедзору бруҷзор, дар баландии 1400-3400 м вомехӯрад. Барои ноҳияҳои флористии Ҳисору Дарвоз (хиссаи марказӣ), Тоҷикистони Шарқӣ (Ванҷ), Бадаҳшон бо маҷмӯи зерноҳияҳо (Бартанг, Шуғнон, Вахон) хос аст. Меваҳои расида то 5% витамини С доранд. Аз тухмиҳои рустаниҳо ҳочагиҳои ҷангали ноҳияҳои ёдшуда бояд наврусташу навниҳолҳоро парвариш намоянд. Решаҳои сершумори рустаниҳо хокро аз шустани боду борон ҳимоя менамоянд.

5.14. С. Попов - R. popovii. Буттаи обу гармидӯст ва ба соягӣ тобовар бо танаи 1.5 м баланд. Дар нишебиҳои марказии ҷанубии қӯҳи Ҳисор (Такобу Хоронгон), хиссаҳои ҷанубии зерноҳияҳои Бадаҳшон (Бартанг, Шуғнон, Вахон), баландиҳои 1600-2900 м, асосан дар деҳаҳо вомехӯрад. Ба ҳимоя ва парвариш намудан ниёз дорад.

Б. Типи паҳноии географии (ареалӣ) Тян-

шони Гарбиву Помиру Олой.

1.7. С. Федченко - *R. fedtschenkoana*. Буттаи обу рӯшанидӯст ва ба гармиву соягӣ тобовар 1-2, баъзан то 3-4 м баланд. Дар камари арчазорҳои сардтабиат (*Juniperus semiglobosa*, *J. turkestanica*), дар байни даштҳо (*Festuca sulcata*), болиштакхорҳо, баъзан сафедорзору бедзор ва бруҷзори баландиҳои 1500-3200 м вомехӯрад. Асосан барои ноҳияи флористии Зарафшон хос аст; аҳён-аҳён дар ноҳияҳои флористии Курама, Туркистон, ҳавзаҳои дарёҳои Ширкент, Қаратоғ, Хонақо, Варзоби хиссаи ҷанубу гарбии ноҳияи флористии Ҳисору Дарвоз вомехӯрад. Меваҳои расида аз 6.22 то 9.84% витамини С, 1.7% витамини Р ва 0.04% витамини Е доранд [40]. С. Федченкоро дар зерноҳияҳои (Бартанг, Шуғнон, Вахон) ноҳияи Бадаҳшон дар баландиҳои аз 1500 то 2500 м парвариш намудан мумкин аст. Аҳамияти ороишӣ дорад.

2.9. С. самарқандӣ - *R. maracandica*. Буттаи гармӣ ва рӯшанидӯсти ба камобӣ тобовар бо пояҳои андаке печони то 1 м баланд. Дар камари чакалакзорҳо, алафҳои баландпояи камбақо (ӯгон, камол), арчазорҳои гармидӯст (*Juniperus seravschanica*), алафзорҳои дурушт, падакзор, нишебиҳои сангрезадору сангистон дар баландиҳои аз 800 то 3200 м вомехӯрад. Фитокойносҳои мустақил ҳосил намекунад. Аз ҳама беш барои зерноҳияҳои (гарбӣ, марказӣ, шарқӣ) ноҳияи флористии Зарафшон, Ҳисору Дарвоз ва Тоҷикистони Ҷанубӣ хос аст. Аҳён-аҳён дар ноҳияҳои флористии Курама, Қӯҳи Муғул, Туркистон ва Тоҷикистони Шарқӣ вомехӯрад. Меваҳои расида 4.23-9.97% витамини С ва 0.01% каротин доранд [40]. Тухмидонаи С. самарқандиро дар нишебиҳои мавзехои дар боло зикршуда, дар ҷойҳои доими пошида наврустаҳо ва навниҳолҳоро парвариш намудан мумкин аст.

3.15. С. хорвасеъ - *R. platyacantha*. Пояҳои буттаи рӯшаниву гармидӯст ва ба сардиву соягӣ тобовар то 1 м баланд. Дар соҳтори таркибии камари арчазорҳои ба сардӣ тобовар (*Juniperus semiglobosa*, *J. turkestanica*) ва даштҳои баландӣ байни кӯҳҳои ноҳияҳои флористии Қӯҳи Муғул, Ҳисору Дарвоз,

Тоҷикистони Шарқӣ дар баландиҳои 2000-3700 м вомехӯрад. Дар таркиби баргҳо (модаҳои даббоғӣ) ва меваҳои расида витамини С, сапонинҳо, сетерпенҳо, каротин, кислотаҳои фенолкарбон, кумаринҳо, флавоноидҳоро муайян кардаанд [43,44]. Дар самти шимолу гарбии ноҳияҳои флористии ҷумҳур аз тухмӣ ва қаламчаҳои решаву поя парвариш кардан зарур аст. Решаҳои сершумори рустаний хок ва сангрезаҳои нишебиҳои кӯҳҳоро мустаҳкам намуда аз шустани боду борон эмин нигоҳ медоранд.

4.17. С. Овчинников – *R. ovchinnikovii*. Буттаи рӯшаниву гармидӯст, ба соягиву камобӣ тобовар 1.5 то 2.5 м баланд. Эвритоп: дар соҳтори таркибии ҷангалҳои пахнбарг (чормағззору фарқзор), резабарг (сафедору, ар-ар), арчазорҳои гармидӯст (*Juniperus seravschanica*) ва ҳатто бруҷзорҳои обдӯст, тлоҳчазорҳо (*Exochorda*), алафҳои баландпояи камбақову (ӯгон, камол, чукрӣ), торонзор дар баландиҳои 1000-2500 дар баъзе мавзехо то 3500 м вомехӯрад.

Дар мавзеъҳои Тоҷикистони Марказӣ ба ивази ҷангалҳое, ки бе ягон нақша ҳароб карда шудаанд С. Овчинников афзоиш карда камари ба ҳамин намуд ҳосро ҳосил менамояд [39]. Фардҳои ин намуд аҳён-аҳён дар ноҳияҳои Туркистону Зарафшон, ва ниҳоят фаровон дар нишебиҳои ҷанубии кӯҳи Ҳисор, Қаротегину қисми гарбии Пётри I, Ҳазрати Шоҳ ва ҷанубии Дарвоз, ноҳияи флористии Тоҷикистони Ҷанубӣ – кӯҳҳои Фозималик, Ҳоҷа-Мастон, Сар-Сарак, Санглоҳу Қаратов, Рангону водиҳои дарёҳои Хонақо, Варзоб, Ҳорангон, Яксой (Ёхсу), Шуроб, Оби сурх вомехӯранд. Меваҳои расида 1.2-1.7% витамини С доранд [40]. Дар ҳамин мавзеъҳо С. Овчинниковро аз тухмӣ ва қаламча бояд парвариш намуд.

5.18. С. беҳамто - *R. divina*. Буттаи то 1.5-2.5 м баланд. Ба С. Овчинников монанд, таҳо бо пояҳои урён, кӯтоҳ будани андозаи баргҳо (1.8-2.5 см) ва қутри гулҳо (2-4 см) фарқ менамояд. Инчунин дар ноҳияи флористии Тоҷикистони Ҷанубӣ дар нишебиҳои кӯҳҳои Рангон, Фозималик, Қаратов, Оқтав, Сарсарак вомехӯрад. Меваҳои расида то 2.38% витамини С доранд [40]. Сифа-

ти ороишӣ ва хокро мустаҳкам карданро доро мебошад. Парвариш – монанди С. Овчинников.

В. Паҳноии географии (ареалӣ) Наздиҳимолӣ.

1.3. С. пакана - *R. nanothamnus*. Буттаи обу рӯшанидӯст, ба сардӣ тобовари то 25-50 см, дар баязе мавзехо то 1-1.5 м баланд. Дар соҳтори таркибии камари арҷазорҳои ба сардӣ тобовар (*Juniperus semiglobosa*, *J. turkestanica*), даштҳои хорзор ва флорокойностипҳои сарддӯст, дар баландиҳои 2000-3700 м вомехӯрад. Фитокойносҳои мустақил ҳосил намекунад. Асосан барои ноҳияҳои флористии Зарафшон, Ҳисору Дарвоз, аҳён-аҳён дар таркиби фитокойносҳои кухҳои Пётри I-и Тоҷикистони Шарқӣ, Шугнону Ваҳонӣ Бадаҳшон, Курамаву Туркистон вомехӯрад. Берун аз марзи Тоҷикистон барои мавзехои Фарбӣ Чин, Кашмиру Афғонистон ҳосил. Мева аз 6.64 то 9.06% витамини С, 0.08% каротин дорад [40]. Меваҳо ширадоранд ва гизои парандагони саҳроӣ мебошанд. Навниҳолҳои аз тухмӣ ҳосилшуд дар давоми 3-5 сол аввал тииреша ҳосил карда ва пасон ба баландӣ қад мекашанд; афзоиши нашвӣ ба воситаи пояреша мегузарад. Барои муғчапайванди тира-моҳӣ аз буттаҳои намудҳои С.. Федченко, Овчинников, беҳамто, Коржинский, муқарарӣ бояд истифода кард.

2.16. С. Эчисон - *R. esae*. Буттаи рӯшаниву гармидӯст, ба соягӣ ва сардӣ тобовар бо пояҳои андаке печони аз 1 то 1.5 баланд. Дар камари чакалакзорҳо, алафҳои пояпасти камбақо, арҷазорҳои сардидуӯст (*Juniperus semiglobosa*, *J. turkestanica*), қитъа-қитъа даштҳо бо бузнич (*Festuca sulcata*), намудҳои фатила (*Atraphaxis spinosa*, *A. pyrifolia*), падак (*Ephedra equisetina*, *E. Intermedia*), бишол (*Lonicera sp. div.*) ва гайра, дар баландиҳои 2200-3000 м вомехӯрад.

Паҳноии умумии географӣ – Бадаҳшон, Олой, Тяншони Шимолӣ, Ҳиндкуш ва шимоли Чин. Дар Тоҷикистон барои зерноҳияҳо ва ноҳияҳои флористии Курама, Туркистон, Зарафшон, Ҳисору Дарвоз, Тоҷикистони Ҷанубӣ (кӯҳҳои Рангон, Сарсарак, талу теппаҳои Файзобод, Оби-Гарм,

Балҷувону Ховалинг) ҳосил.

Мева 0.57-0.7% витамини С дорад [40]. Аҳамияти ороишӣ дорад, чун ҳасак барои пайванд кардани навъҳои дастпарвар фоиданок ҳосил.

Г. Паҳноии географии (ареалӣ) Эрону наздиҳимолӣ.

1.1. С. Беггер - *R. beggeriana*. Буттаи рӯшаниву гармидӯст ва мавзехои мӯътадил то 3.5 м баланд. Дар Эрону Афғонистон, Покистон ва Чин (Қошғар), Тяншон, маҳсусан баландиҳои 400-2000 (2300), аҳён-аҳён 3000 м соҳилҳои дарёҳо ва паҳтҳамииҳои ноҳияҳои Курама, Назди дарёи Сир, *Туркистон*, ноҳия ва зерноҳияҳои флористии Зарафшон, Ҳисору Дарвоз, Тоҷикистони Шарқӣ, Бадаҳшон (Бартанг), дар соҳтори таркибии чормағззорҳо, хурмозорҳо (кӯҳи Каротегин, дехаҳои Даҳтиҷум, Паткинов, Рӯзвай, Кеврон), сафедорзор, бруҷзор вомехӯрад. Дар таркиби мева вобаста аз баландии сатҳи баҳр аз 4.27% то 7.66% витамини С мавҷуд ҳосил [40]. С. Беггер дар аксарияти мамлакатҳо ИДМ парвариш карда мешавад. Дар маҷмӯи мавзехои Тоҷикистон аз тухмӣ ва қаламча парвариш намудан мумкин ҳосил. Аҳамияти ороишӣ ва иқтисодӣ дорад.

2.13. С. хушбӯй - *R. foetida**. Буттаи гармиву обу рӯшанидӯст ва ба соягӣ тобовари то 2 м баланд. Дар мамлакатҳои Кавказ, Осиёи Хурд, Эрон ва Афғонистон, Тоҷикистон, дар боғҳои истироҳатӣ, ҷаманистонҳо, назди хонаҳои истиқоматии аҳолии ноҳияҳои флористии Назди Дарёи Сир, Туркистон, Зарафшон, Ҳисору Тоҷикистони Ҷанубӣ дар баландиҳои аз 300 то 2500 м вомехӯрад. Дар таркиби меваҳо 1.08% витамини С, 0.03 каротин [40,44] мавҷуд ҳосил. Дар интиҳоби мақсаднок оид ба пайванд ва дурагакунӣ бо дигар навъу намудҳо аҳамияти қалони илмӣ дорад.

Д. Паҳноии географии (ареалӣ) Ҳавзаи баҳри Миёназамин.

1.5. С. сипарчадор - *R. cogumbifera*. Буттаи обу гармиву рӯшанидӯсти ба соягӣ тобовар то 4-5 баъзан 7 м баланд, барғҳо то 18 см дарозу аз 5-7 ҷуфт барғчаҳо иборат, гулбарҳо гулобии рангпарида. Фардҳои популяцияни

сияи намуд дур кўҳҳои Африкои Шимолӣ, Осиёи Хурду Кафкоз, Осиёи Миёна (Помиру-Олой, Тяншону Копетдог), дар Тоҷикистон – нишебиҳои нушури (соярави) кўҳи Туркистон, қисми марказии нишебиҳои ҷанубии ноҳияи флористии Ҳисору Дарвоз, ҳавзаҳои дарёҳои Варзоб, оби Шури Сари Ҳосор, оби Мазори Султону Яксойи (Ёхсуи) Ҳовалинг, Вахши Тутқавулу Себистон, Панҷи Дарвоз, дар баландиҳои 1000-2300 м, дар соҳтори таркибии форматсияҳои чормағззор, фарқзор, себзору хурмозор вомехӯрад. Мева 0.9-1.2% витамини С [40]. Қундапоя барои пайванди навъҳои хонагӣ аҳамияти қалон доранд.

2.11. *С. франсавӣ - *R. gallica*. Буттаи по-япости (то 50-70 см) обу гармӣ ва соядустӣ ба рӯшани тобовар. Қутри гулҳои сурҳи маҳмалин 4-6 см. Дар ноҳияи флористии Тоҷикистони Ҷанубӣ аҳоли дар боғчай наzdӣ манзили зист ҳамчун ороиши парвариш менамоянд.

3.12.*С. сафед - *R. alba*. Буттаи обу гармӣ ва соядӯсти ба рӯшани тобовар то 2-2.5 м баланд. Қутри гулҳои маҳмалини сафед то 7 см аст. Дар ноҳияҳо ва ҷаманистонҳои Варзоб, Балҷувон, Ҳовалинг парвариш карда мешавад.

Е. Паҳнони географии (ареалӣ) Аврупои гарбиву ҳавзаи қадими ҳаҳри Миёназамин (ҲҚБМ).

1.4.С. муқарарӣ, хуч - *R. canina*. Буттаи бисёрпояву бисёрнавдаи обдӯсту гармидӯст, соядӯсту ба рӯшани тобовар аз 1 то 3 м баланд, бо паҳнони ниҳоят васеъ – дар шимол аз қисми Ҷанубии Скандинавия ва Аврупои Фарбӣ, Қриму Қавказ бо кўҳҳои Осиёи Миёна – Копет-Дог, Тяншон, Помиру Олой; дар соҳтори таркибии флорокойностипҳои камари сиёҳчангӣ: дар чормағззор (*Juglans regia*), сафедорзор (*Populus alba*, *P. tadzhikistanica*), санҷидзор (*Elaeagnus orientalis*), баъзан фарқзору (*Acer turkestanicum*) бедзор (*Salix sp. div.*), соҳилҳои дарёву ҷуйҳо ва ҷашмаҳо, дар баландиҳои аз 1000 то 1700-2000 м, вомехӯрад. Барои соҳилҳои чапу рости ҳавзаҳои дарёҳое, ки аз соҳил зина ба зина нордбоншакл (ба ҳамвориҳо, домани баландиҳои уфуқии

дарёҳо) баланд мешаванд, талу теппаҳо ва нишебиҳои марказии ҷанубии ноҳияҳои флористии Ҳисору Дарвоз: аз гарб ба шарқ-Лучоб, Қаратоғ, Ҳорангон, Варзоб, Ромит, қисми ҷанубу гарбий Пётри I, Навобод (Комсомол), Қалъаи Ҳумб, Қеврон; Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ҳонақо, Қаратов, Рангон, Даҳана Қиик, дарёи Яксой (Ёхсу), Оби Мазор, Оби Сурх, Ҳазрати Шоҳ, Загара, Тирай; Бадаҳшон: Бартанг-дехаи Рушон; Шуғонон - ш. Ҳоруғ вомехӯрад. Мева аз 0.69 то 1.28% витамини С, аз 0.01 то 0.07% каротин дорад [40]. Қундапоя ва танаи С. муқарарӣ барои пайванди (баҳорӣ, тирамоҳӣ) намудҳои худрӯйи саҳроӣ ва навъҳои хонагии дастпарвар аҳамияти қалон доранд. Дар тибб барои табобати бемориҳои гуногун истифода мешавад.

Хулоса. Барои мақсаднок ба роҳ мондани истифодаи самаранокӣ намудҳои авлоди садбарг (*Rosa sp. div.*) кормандони Қумитаи ҷангали назди дастгоҳи Президент, ҳоҷагиҳои деҳқонӣ маҷмӯъи вилоятҳо ва шаҳрвандони ҷумҳур, ки қитъаи манзили истиқомати доранд, бояд иҷрои вазифаҳои зеринро ба роҳ монанд: аз усулҳои қундапайванд ва муғчапайванд ба тарзи васе истифода намоянд. Барои қундапайванд таҳаҳои аз 3 то 7 сола; муғчапайванд – поя ва навдаҳои аз 1 то 3 соларо мавқеъи интиҳоби сунъӣ қарор диханд.

Барои васеъ шудани масоҳати паҳнои географий популатсияҳои намудҳои авлоди садбарг (*Rosa sp. div.*), мутобиқати онҳо ба омилҳои экологӣ, афзун гардонидани навъҳое, ки аз витамини С бой ҳастанд; мустаҳкам намудани соҳилҳои дарёҳо, нишебиҳои санглоҳу сангистонҳои талу теппаҳо, аз шустани боду борон ва ҳамчун манбаи ороиши ҷаманистонҳо ва мавзеҳои истироҳатӣ шаҳрвандон, аз усулҳои дурагакунонӣ бояд ба тарзи васе истифода намоянд. Барои ин аз типи паҳнои Бадаҳшону Олой с. ғундӣ - *R. huntica* ва аз типи тяншони гарбӣ бадаҳшону олой с. Федченко - *R. fedtschenkoana*, аз типи наздиҳимолой с. пакана - *R. nanotamnus*, аз типи бадаҳшону олой с. оқбурӣ - *R. achburensis*, с. дарозкосабарг - *R. longisepala*, с. Коржинский -

korshinskyana, с. Попов - R. поров, аз типи тянишон бадаҳшону олой С. Овчинников - R. ovczinnikovii, С. бехамто - R. divina, типи эрон наздиҳимолой С. Беггер - R. beggeriana, С. хушбӯй - R. foetidae, аврупои гарбӣ ҳавзаи қадимаи баҳри Миёназамин с. муқарарӣ - R. canina истифода намоянд.

Адабиёт

1. Атлас Таджикской ССР/АН Тадж. ССР. Совет по изуч-ю производ-х сил// ГУГК при СМ СССР. Душанбе – М. 1968
2. Флора Таджикской ССР/Предисловие/Редактор М. Р. Расурова. АН Тадж. ССР, БИН. Изд-во «Наука» Л., !991. – 5-7 с.
3. Назаров М. Н. Захирашиносии рустаниҳои шифогӣ/М. Н. Назаров, Н. М. Назаров, Н. С. Борониев//Шурои илмӣ-методии фак-ти фарматсевтии ба номи Абуалӣ ибни Сино (протоколи №3 аз 12.12.2016), чун дастури таълимӣ ба чоп тавсия шуд. Душанбе 2016 – 1-95 – с
4. Овчинников П. Н. Растительность/П. Н. Овчинников//Таджикская ССР.Экономико-географическая характер-ка. Под ред. И. К. Нарзикулова и С. Н. Рязанцева. Госизд. Географ. Литера-ры. М. 1956—38-50 с
5. Овчинников П. Н. Основные черты растительности и районы флоры Таджикистана/П. Н. Овчинников. Глав. ред. П. Н. Овчинников//Флора Тадж. ССР. Утв. к печ. БИН АН Тадж. ССР. М.- Л., 1957 – т. 1. 9 – 20с
6. Овчинников П. Н. О главнейших типах древесной растительности Таджикистана/П. Н. Овчинников//Сообщ. Тадж. фил. АН СССР, 1948, вып. 6, 27-29 с.
7. Станюкович К. В. Растительность/К. В. Станюкович//Таджикистан.Природа и природ. ресурсы. Отв. редак-ы Х.М. Сайдмурадов, К.В.Станюкович, Печат-я по постанов-ю РИСО АН Тадж. ССР. Изд. «Дониш» Душанбе 1082, ч. 6.-368-401 с
8. Фёдоров Ал. А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Стебель и корень, 1962/Ал.А.Фёдоров,М.Э.Кирпичников, З.Т.Артюшенко//Под. общ. ред. чл.-корр. АН СССР П.А.Баранова.М.-Л. Изд-во АН СССР, 1962. 352с.
9. Фёдоров Ал. А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Лист/Ал. А. Фёдоров, М. Э. Кирпичников, З. Т Артюшенко//Под общ. ред. чл.-корр. АН СССР П.А. Баранова. М. – Л.. Изд-во АН СССР, 1956. 303с.
10. Фёдоров Ал. А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Цветок/Ал. А. Фёдоров, Э. Т Артюшенко//Утв. к печ. БИН. им. В. Л. Комарова. Изд-во «Наука» Л., 1975. 352с.
11. Фёдоров Ал. А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Соцветие/Ал.А.Фёдоров,З.Т.Артюшенко//Утв. к печ. БИН. им. В. Л. Комарова. Изд-во «Наука» Л., 1979-296с.
12. Фёдоров Ал.А., Атлас по описательной морфологии высших растений. Плод/Ал.А.Фёдоров, З. Т. Артюшенко//Утв. к печ. БИН. им. В. Л. Комарова. Изд-во «Наука» Л., 1986. -392с.
13. Артюшенко З. Т. Атлас по описательной морфологии высших растений. Семя/З.Т.Артюшенко//Утв. к печ. БИН. им. В. Л. Комарова. Изд-во «Наука» Л., 1990. 205 с.
14. Толмачёв А. И. Введение в географию растений (лекции, читанные студ-ам ЛГУ в 1958–1971 гг.)/А. И. Толмачёв//Печ. по постанов. РИС ЛГУ. Доп. Минс. высш. и ср. спец. обр-я РСФСР в кач-е уч. пос-я для студ-в биол. и геогр. фак-ов универ-в. Изд-во ЛГУ, 1974.-3-244с.
15. Шенников А. П. Экология растений/А. П. Шенников//Доп-но Минстер. высш. обр-я СССР в качестве учеб. для биолого-почвенных фак-ов госуниверситетов. М. Госизд-во «Советская наука», 1950. 3-375с.
16. Шенников А. П. Введение в геоботанику/А. П. Шенников//Доп-но Минс. высш. и ср. спец. обр-я РСФСР в кач-ве учебн. для биол. фак-ов универ-ов. Отв ред. И. Х. Блюменталь. Печат. по постан. РИС ЛГУ. Изд-во ЛГУ, 1964. -9-447с
17. Полевая геоботаника. Под общ. редак. Е. М. Лавренко и А. А. Корчагина/Утв. к печ. Бин им. В. Л. Комарова АН СССР//Изд-во АН СССР. М. – Л., 1959 – 1976, тт. 1 – 5
18. Никонов А. А. Природная обстановка времени обитания верхнепалеолити чес-

кой стоянки Шугнуу и вопросы первоначального заселения Памира/А. А. Никоновв. М. М. Пахомов, В. А. Ранов, Н. В. Ренгартен//Матер. Всесоюз. Симпоз. организ. Инст-ом геогр. АН СССР и Комис. по изуч. четвертич. периода АН СССР в марте 1973г. Часть первая. М. 1974.-190-197с.

19. Тахтаджян А. Система магнолиофитов/А. Тахтаджян//Утв. к печати БИН им. В. Л. Комарова. Изд-во «Наука». Л., 1987.-5 – 439-с.

20. Гафуров Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история/Б. Г. Гафуров. Отв. ред. Б. А. Литвинский//Утв. к печ. Инст-ом востоко. АН СССР. М.: Изд-во «Наука». 1972. 425с.

21. Авеста. Избранные гимны/Перев. с авестийского и комментарии проф. И. М. Стеблин-Каменского//Предис. проф. В. А. Лившица, Ред. С. Ховари. Душанбе. Изд-во «Адиб». 1990. -3-175с.

22. Феофраст. Исследование о растениях/Пер. с древнегр. и примеч. М. Е. Сергеенко. Ред. акад. И. И. Толстого и чл.-корр. АН СССР Б. К. Шишкина. //Печат. по постан. РИС АН СССР. Изд-во АН СССР, 1951. 11-590с.

23. Абуали ибни Сино. Канон врачебной науки. Кн. 2, изд 2-е. Ташкент. “Фан” УзССР, 1982. §§ 207, 453, 543.

24. Арнольди из Вилановы. Салернский кодекс здоровья. Нач. X1У века. Перевод с лат-го и примеч-я Ю. Ф. Шульца. Вступ-я статья В. Н. Терновского и Ю. Ф. Шульца/ Псевдо – Макр: О свойстваз трав: Роза

25. Садриддин Айнӣ. Намунаиадабиёти Тоҷик/Душанбе, «Адиб», 2010, 448

26. Гёте И. В. Избранные сочинения по естествознанию. Пер. и комм. И. И. Канаева. Ред. акад. Е. Н. Павловского//Печат. по постан. РИС АН СССР. Изд-во АН СССР, 1957 -6-553с.

27. Вавилов Н. И. Ботанико-географические основы селекции (Учение об исходном материале в селекции)/Н. И. Вавилов//Избранные сочинения. Генетика и селекция. Изд-во «Колос». М. 1966. - 176–225с.

28. Попов М. Г.Происхождение Таджикского плодоводства. Неисчерпаемое сортово-

вое богатство и высокие качества плодовых пород Таджикистана/М. Г. Попов//Избранные сочинения. Печ. по постанов. РИС АН Туркмен. ССР. Изд-во АН Туркмен. ССР. Ашхабад, 1958. – 337-355с.

29. Вульф Е. В. Мировые ресурсы полезных растений(Пищевые, кормовые, технические, лекарственные и др.)/Справ-к Е. В. Вульф, О. Ф. Малеева//Ред. проф. Ф. Х. Бахтеев. Ута к печ. БИН им. В. Л. Комарова АН СССР. Изд-во «Наука», Л. 1969-569с

30. Черепанов С. К. Сосудистые растения СССР/Отв. ред-р АН. А. Фёдоров//Утв. к печти Бин им. В. Л. Комарова АН СССР. Л. «Наука» Л. 1981.-510 с.

31. Черепанов С. К. Сосудистые растения россии и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР)/С. К. Черепанов//Санкт-Петербург, «Мир и семья-95», 1995. -990с.

32. Флора СССР. Указатели к тт. I – XXX/ Утв. к печ. Бин им. В. Л. Комарова АН СССР. Изд-во «Наука». М. – Л. 1964. 262с.

33. Соколов С. Я. География древесных растений СССР. Деревья и кустарники СССР/С. Я. Соколов, О. А. Связева//Утв. к печ. БИН им. В. Л. Комарова АН СССР, т. VII. Изд-во «Наука» М. –Л. 1965—т.23 - 1-266 с

34. Ghahreman A. & Attar F. Biodiversity of Plant Species in Iran. 1999, Vol. 1

35. Новак Ф. А. Иллюстрированная энциклопедия растений. Пер. О.изеверовой, под ред. М. Фёдорова. 3-е изд. Изд-во Артия, Прага, 1985. 591с.

36. Холматов Х. Х. Основные лекарственные растения Средней Азии/Х. Х. Холматов, И.А.Харламов, П.К.Алимбаева, М.О.Карыев, И.Х.Хайтов//Ташкент «Медицина» УзССР, 1994. 200с

37. Назаров М. Ботаника. Қис. 2. Муратабиёти рустаниҳоболуғотирусӣ-тоҷикий. Дарс-иамалийбароифак-ифарма-тӣ/М. Назаров, Н. М. Назаров//Боқаро-и Шӯроитабъ-унашр. Вазор. тандурустӣпайнави-ти№ 2 аз 16.07, 2009, бароифаку-о, коллечваомӯзишифарматсевтӣбачоптавсияшудааст. Нашр. «Ҳикмат». Душанбе-2009 3-196с.

38. Кочкарёва Т. Ф. Род. Роза. Шипов-

ник, Гули ръяно, Гули-хор. Хоргул (тадж.) – Rosa L./T. Ф. Кочкарёва//Флора Тадж. ССР. Глав.. редак. П. Н. Овчинников. Утв. к печ. БИН АН Тадж. ССР, т. 4. Изд-во «Наука». Л. 1975.-449-476с

39. Гончаров Н.Ф. Очерк растительности Центрального Таджикистана/Н.Ф. Гончаров//Тр. Тадж.-Памир.эксп. АН СССР, вып.26. М. – Л., 1936.-9-232 с.

40. Кочкарёва Т.Ф. Шиповники Таджикистана и их витаминная активность/Т.Ф. Кочкарёва, Е.П. Трофимова//Изв. АН ТаджССР 1967. Отдел. биол. наук №1 (26).17-28с.

41. Назаров М. Опыт эколого-биоморфологического анализа флоры формации *Prangos pubularia* Lindl. В Гиссаро-Дарвазе/ М. Назаров//Пробл. биол-и и сель-го хоз-ва

Памира. Под ред. чл-корр. АН Тадж. ССР Х.Ю.Юсуфбекова и канд. биол. наук А.А. Коннова. Печ. по пост. РИС АН Тадж. ССР. Изд-во «Дониш». Душанбе – 1975. 82-89 с., прилож № 9: 207-271с.

42. Назаров М. О растительности юго-западной оконечности Шугнанского хребта/М. Назаров, И.К. Халиков//Изв. АН Тадж. ССР. Отд. биол. наук, 1978, № 4 (73), 28-33с.

43. Бикбулатова Т. Н., Бейсекова К. Д. Химический состав плодов *Rosa platyacantha*//Химия природ. соединения. 1970. № 3. С. 420-421.

Грингер Б. М., Кузьмина Л. П.К биологической характеристике некоторых видов шиповника//Бюл. Гл. ботан. сада/АН СССР, 1968, № 70. С. 97-99.

ФИЗОИ ПАРЕНТЕРАЛ Ы ДАР ДАВРАИ БАРВАҚТИ БАЪДИЧАРРОҲИИ АБДОМИНАЛИЙ БО САБАБИ БЕМОРИҲОИ ОНКОЛОГӢ ВА ОСЕБҲОИ МЕҶДАЮ РӮДА

¹Рахимов Н.Г., ²Хидиров У.И., ¹Куватов Ш.К., ³Халилов И.Г., ³Шамсиева Ш.А.,

¹Бобоалиев А.М.

¹Кафедраи анестезиология ва реаниматология ба номи профессор Ч.А. Ахмедови МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино». ²Шуъбаи анестезиология ва реаниматсияи МД МЧИС ВТ ва ХИА ҖТ. ³Шуъбаи анестезиология ва реаниматсияи хизматрасонии калонсолони МД ММТ ҖТ «Шифобаҳш».

Максади таҳқиқот. Омзиши самаранокии истифодаи физои парентералӣ ба беморон дар давраи барвақти баъдиҷарроҳии доҳили шикам бо сабаби бемориҳои онкологӣ ва осебҳои меъдаю рпда.

Мавод ва усуљҳои таҳқиқот. Натиҷаҳои табобати 20 бемори (гурӯҳи 1) гирифтори сарatonи узвҳои ҳозима ва осеби меъдаю рпда, ки физои парентералӣ дар давраи баъди ҷарроҳӣ гирифтаанд, омпхта шуданд. Ба ҳамаи беморон физои парентералӣ бо истифода аз маводҳои дорони сафеда, ҷарбу, карбогидратҳо ва аминокислотаҳо гузаронда шуд. Натиҷаи таҳқиқот бо нишондодҳои гурӯҳи муқоисавии иборат аз 20 нафар бемори (гурӯҳи 2) гирифтори сарatonи узвҳои ҳозима ва меъдаю рпда, ки табобати инфузионӣ дар давраи баъди ҷарроҳӣ бидуни доруҳои махсусгардонидашуда барои гизодиҳии парентералӣ гирифта буданд, гузаронда шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва мухокимаи онҳо. Дар натиҷаи табобати комплексии интенсивӣ иборат аз физои парентералӣ фаъолияти меъдаю рпда дар шабонарпзӣ дуюм барқарор шуда, сар аз шабонарпзӣ сеюм ва чорум физои энтералӣ қисман таъмин шуд.

Хулосаҳо. Бемороне, ки узвҳои ҳозимаашон ҷарроҳӣ шудааст, дар рпзҳои аввали давраи баъдиҷарроҳӣ бо мақсади пешгирии оризаҳои эҳтимолӣ бояд физои парентералӣ гиранд.

Гузарондани физои парентералӣ, ҳангоме ки аз сабаби ҷарроҳӣ таъмин намудани организм бо энергия ва сафеда гайриимкон аст, ба пешгирии оризаҳои вобаста ба ин норасоиҳо мусоидат меқунад.

Калимаҳои қалидӣ: Гизои парентералӣ, давраи барвақти баъдиҷарроҳии абдоминалӣ, бемориҳои онкологӣ, осебҳои меъдаю рпда.

Рахимов Нурмаҳмад Гулмаҳмадовиҷ – н.и.т., дотсенти кафедраи анестезиология ва реаниматология ба номи профессор Ч.А. Ахмедови МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”. E-mail: nurmukhamad@list.ru, тел.: 918938926.

ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМИ ТРАВМАМИ

¹*Рахимов Н.Г.,²Хидиров У.И.,¹Куватов Ш.К.,³Халилов И.Г.,³Шамсиева Ш.А.,¹Бобоалиев А.М.
¹Кафедра анестезиологии и реаниматологии имени профессора Дж.А. Ахмедова ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино. ²Отделение анестезиологии и реанимации ГУ РОНЦ МЗиСЗН РТ.
³Отделение анестезиологии и реанимации службы взрослой помощи ГУ НМЦ РТ «Шифбахи».*

Цель исследования. Изучить эффективность парентерального питания у больных в раннем послеоперационном периоде после абдоминальных операций по поводу онкологических заболеваний и поражений ЖКТ.

Материалы и методы исследования. Изучены результаты лечения 20 больных (группа 1) раком органов пищеварения и поражений ЖКТ, получавших парентеральное питание в послеоперационном периоде. Всем больным проводилось парентеральное питание с использованием материалов, содержащих белок, жир, углеводы и аминокислоты. Результаты исследования сравнивались с показателями группы сравнения, состоящей из 20 больных (группа 2) раком органов пищеварения и желудочно-кишечного тракта, получавших инфузционную терапию в послеоперационном периоде без специализированных препаратов парентерального питания.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате интенсивного комплексного лечения, состоящего из парентерального питания, на вторые сутки удалось восстановить функцию ЖКТ, а с третьих и четвертых суток частично обеспечивалось энтеральное питание.

Выводы. Пациентам, перенесшим операцию на органах пищеварения, в первые дни послеоперационного периода следует проводить парентеральное питание с целью профилактики возможных осложнений.

Введение парентерального питания при невозможности обеспечения организма энергией и белком вследствие операции позволяет предотвратить осложнения, связанные с этими дефицитами.

Ключевые слова: Парентеральное питание, ранний послеоперационный период абдоминальных операций, онкологические заболевания, поражения желудочно-кишечного тракта.

Рахимов Нурмаҳмад Гульмаҳмадовиҷ – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии имени профессора Д.А. Ахмедова ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». E-mail: nurmukhamad@list.ru, тел.: 918938926.

PARENTERAL NUTRITION IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD OF ABDOMINAL SURGERY CAUSED BY ONCOLOGICAL DISEASES AND GASTROINTESTINAL INJURIES

¹Rakhimov N.G., ²Khidirov U.I., ¹Kuvatov Sh.K., ³Khalilov I.G., ³Shamsieva Sh.A., ¹Boboaliev A.M.
¹Department of Anesthesiology and Reanimatology named after Professor Akhmedov J.A. SEI AVICENNA TAJIK STATE MEDICAL UNIVERSITY. ²Department of Anesthesiology and Resuscitation, SI ROSC, Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Tajikistan. ³Department of Anesthesiology and Resuscitation, Adult Care Service, SI NMC RT "Shifobakhsh".

Objective of the study. To study the effectiveness of parenteral nutrition in patients in the early postoperative period after abdominal surgery for oncological diseases and gastrointestinal trauma.

Materials and methods of the study. The results of treatment of 20 patients (Group 1) with gastrointestinal cancer and gastrointestinal lesions who received parenteral nutrition in the postoperative period were studied. All patients received parenteral nutrition using materials containing protein, fat, carbohydrates and amino acids. The results of the study were compared with the parameters of the comparison group consisting of 20 patients (Group 2) with gastrointestinal cancer who received infusion therapy in the postoperative period without specialized parenteral nutrition drugs.

Results of the study and their discussion. As a result of intensive complex treatment consisting of parenteral nutrition, on the second day it was possible to restore the function of the gastrointestinal tract, and from the third and fourth days enteral nutrition was partially provided.

Conclusions. Patients who have undergone surgery on the digestive organs should receive parenteral nutrition in the first days of the postoperative period to prevent possible complications.

The introduction of parenteral nutrition when it is impossible to provide the body with energy and protein due to surgery helps prevent complications associated with these deficiencies.

Key words: Parenteral nutrition, early postoperative period of abdominal surgeries, oncological diseases, gastrointestinal trauma.

Rakhimov Nurmakhmad Gulmakhmadovich – c.m.s., Associate Professor of the Department of Anesthesiology and Reanimatology named after Professor Akhmedov J.A., SEI AVICENNA TAJIK STATE MEDICAL UNIVERSITY. E-mail: nurmukhamad@list.ru, tel. 918938926.

Мубрамияти таҳқиқот. Барои бемороне, ки ҷарроҳии абдоминалиро аз сар гузарондаанд, муаллифон бо мақсади барқарор шудани функцияи роҳҳои ҳозима истеъмоли физоро дар рпзҳои аввали пас аз ҷарроҳӣ тавсия медиҳанд. Аммо барвақт хпронидан дар баъзе ҳолатҳо ба оризаҳое, монанди чудошавии анастамоз, ногузариши рпдаҳо, дамиш, перитонит ва файраҳо оварда расонда метавонад, аз ин сабаб муаллифон истифодаи физои парентералиро дар ҳолати зиддинишондод ба физои энтералӣ тавсия медиҳанд [1-4,8].

Норасонии сафедаю энергетикӣ ба афзоиши оризаҳо ва рпзҳои бистаришавӣ боис шуда метавонад [1, 6, 7]. Физои парентералӣ

(ФП) дар ин маврид варианти беҳтарин ба ҳисоб меравад. ФП бояд аз карбогидратҳо, липидҳо, ва сафедаҳо иборат бошад. ФП-ро, ба ақидаи олимон, аз рпзи аввал ба бемороне, ки ҷарроҳӣ дар шикам аз сар гузарондаанд, додан мумкин аст [1].

Бояд қайд кард, ки ФП дар мавриди вайроншавии ҷараёни метаболикӣ гайринишондод мебошад. Яъне ҳангоми мавҷудияти нишонаҳои заҳролудшавии эндогении бадан аз ҳисоби беморӣ ё бо сабабҳои дигар гузарондани ФП номатлуб мебошад [1].

Ин кори илмӣ ба баҳодиҳии аҳамияти ФП дар давраи барвақти пас аз ҷарроҳӣ дар бемороне, ки бо сабаби бемориҳои онкологӣ ва

осебхой меъдаю рпда чарроҳӣ шудаанд, нигаронида шудааст. Дар адабиётҳои дастрас мо корҳои илмиро доир ба баҳодиҳии аҳамияти ФП дар давраи барвақти пас аз чарроҳӣ дар бемороне, ки чарроҳии шикамро бо сабаби бемориҳои онкологӣ ва осебхой меъдаю рпда аз сар гузарондаанд вонахпредем, аз ин сабаб омзиши онро мубрам ҳисобидем [5].

Мақсади таҳқиқот. Омзиши самаранокии истифодаи ғизои парентералий ба беморон дар давраи барвақти баъди чарроҳии узвҳои доҳили шикам бо сабаби бемориҳои онкологӣ ва осебхой меъдаю рпда.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Мо барои иҷрои мақсади таҳқиқоти худ таърихи 20 бемори (гурӯҳи 1) гирифтори саратони узвҳои ҳозима ва осеби меъдаю рпдаро, ки дар давраи баъди чарроҳӣ ғизои парентералий гирифтаанд, омҳтем. Ба ҳамаи беморон ғизои парентералий бо истифода аз маводҳои дорои сафеда, ҷарбу, карбогидратҳо ва аминокислотаҳо гузаронда шуд. Дар беморон таҳлилҳои биохимиявӣ аз қабили сафедаи умумии хун, қанди хун, билирубин, мочевина ва креатинини хун, инчуни шумораи тапишҳои дил (ШТД), фишори миёнаи шараёнӣ (ФМШ) ва ҳарорати бадан то ва баъди ғизои парентералий омҳата шуданд. Натиҷаи таҳқиқот бо нишондодҳои гурӯҳи муқоисавии иборат аз 20 нафар (гурӯҳи 2) бемори гирифтори саратони узвҳои ҳозима ва меъ-

даю рпда, ки дар давраи баъди чарроҳӣ табобати инфузионӣ бидуни доруҳои махсус-гардонидашуда барои ғизои парентералий гирифта буданд, гузаронда шуд.

Маълумоти гирифташуда бо истифода аз бастаи нармағзори Microsoft Excel коркард шуд. Санчиши t-Стюдент барои санчиши омории фарқияти арзишҳои миёна байни гурӯҳҳо истифода шуд. Тағовутҳо дар сатҳи аҳамияти $p<0,05$, ки дар асоси ҷадвали арзишҳои буҳронии тақсимоти Стюдент муқаррар карда шудаанд, назаррас ҳисобида шуданд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокимаи онҳо. Ҳангоми таҳлил муайян шуд, ки дар беморон баъд аз гузарондани амалиёти чарроҳӣ гипопротеинемия мушоҳида мешавад. Дар беморони осебдида, гипопротеинемия (сафедаи умумӣ – 59,7 г/л) агар аз сабаби талафоти он аз ҳисоби осеб (хунравӣ) бошад, дар беморони гирифтори саратон (сафедаи умумӣ – 58,4 г/л) вобаста ба вайроншавии кори муътадили узвҳои ҳозима мебошад.

Нишондодҳои дигари метаболизм аз қабили қанди хун, билирубин, мочевинаи хун, креатинин ва амилазаи хун дар ҳудуди меъёр буда, гайринишондод барои гузарондани ғизои парентералий нест. (Ҷадвали 1).

Бояд қайд кард, ки нишондодҳои дигар аз қабили ШТД, ФМВ ва ҳарорати беморони ҳарду гурӯҳ пеш аз гузарондани ФП дар ҳудуди меъёр буданд.

Ҷадвали 1. Нишондодҳои таҳлили биохимиявии хун пеш аз ворид кардани ғизои парентералий

Нишондодҳо	Гурӯҳи 1 n=20	Гурӯҳи 2 n=20
Сафедаи умумии хун, г/л	58,4	59,7 2,2%
Мочевинаи хун, мол/л	7,4	7,5 1,3%
Креатинин, мкмоль/л	80,5	82,7 2,7%
Билирубин, ммоль/л	18,4	19,2 4,3%
Қанди хун, ммоль/л	4,9	5,1 4,0%
ШТД, зарба дар як дақиқа	80	82 2,5%
ФМШ, мм сут. сим.	93,5	94,2 0,7%
Ҳарорати бадан, °C	36,7	36,8 0,3%

Эзоҳ: % - қиёс байни гурӯҳҳои 1 ва 2.

Баъд аз гузарондани гизои парентералӣ дар муддати чор-панҷ шабонарпз сафедаи хун на танҳо кам, балки баръакс, рп ба баландшавӣ дорад, ки аз самаранокии ин намуди таъмини организм бо маводи гизоӣ дар ҳолати на танҳо маҳдуд, балки гайриимкон будани истифодаи гизодиҳии энтералӣ гувоҳӣ медиҳад.

Чи хеле ки маълум аст, маводҳои гизои парентералӣ ҳангоми таҷзия метавонанд заҳролудшавии метаболикӣ ба амал оранд. Барои пешгирии ин дар рафти табобат бо

гизои парентералӣ воридиварид ҷакондани маҳлулҳои дезинтоксикатсионӣ аз қабили кристаллоидҳо, ки на танҳо ба ин мақсад, балки барои таъмини танзими мувозинати обу электролитӣ истифода мешаванд, қобили қабул мебошад.

Далели ин гуфтаҳо тағйироти назаррас наёфтани таҳлили нишондодҳои заҳролудшавии бадан дар натиҷаи метаболизм аз қабили қанди хун, билирубин, мочевина ва амилазаи хун дар ин давра мебошад (чадвали 2).

Чадвали 2. Нишондодҳои таҳлили биохимиявии хун баъд аз гузарондани гизои парентералӣ

Нишондодҳо	Гурӯҳи 1 n=20	Гурӯҳи 2 n=20
Сафедаи умумии хун, г/л	60,5	57,2 -5,5%
Мочевинаи хун, мол/л	7,6	7,3 3,9%
Креатинин, мкмоль/л	83,2	81,5 -2,0%
Билирубин, ммол/л	17,7	17,3 -2,2%
Қанди хун, ммол/л	4,7	4,9 -4,2%
ШТД, зарба дар як дақиқа	78	80 2,6%
ФМШ, мм сут. сим.	92,4	93,5 1,2%
Харорати бадан, °C	36,6	36,7 0,2%

Эзоҳ: % - қиёс байни гурпҳҳои 1 ва 2.

Бояд қайд кард, ки дар натиҷаи табобати комплексии интенсивии иборат аз гизои парентералӣ фаъолияти меъдаю рпда дар шабонарпзи дуюм барқарор шуда, сар аз шабонарпзи сеюм ва ҷорум гизои энтералӣ қисман ворид карда шуд. Дасткашӣ аз гизои энтералӣ дар рпзҳои аввали давраи баъди-чарроҳӣ барои пешгирии фалачи рпдаҳо, ки ба дамиши шикам оварда мерасонад ва ҳавфи ноустуровии ҷароҳатҳои узвҳои ҳозимаро баланд мекунад, равона шуда буд.

Ҳамин тарик, гузаронидани гизои парентералӣ дар давраи барвақти пас аз ҷарроҳӣ ба бемороне, ки ҷарроҳии шикамро бо сабаби бемориҳои онкологӣ ва осебҳои меъдаю рпда аз сар гузарондаанд, ба пешгирии оризаҳо, аз қабили дамиши рпдаҳо, дилбехӯзурӣ, қайкунӣ ва ноустуровии анастамоз мусоидат карда, беморон бо беҳбудӣ ба

шуъбаи профилӣ гузаронда шуданд.

Хулосаҳо. Ба бемороне, ки ҷарроҳиро дар узвҳои ҳозима аз сар гузарондаанд, дар рпзҳои аввали давраи баъди-чарроҳӣ бо мақсади пешгирии оризаҳои эҳтимолӣ бояд гизои парентералӣ гузаронда шавад.

Татбиқи гизодиҳии парентералӣ, ҳангоме ки аз сабаби ҷарроҳӣ имконияти таъмини организм бо энергия ва сафеда бо усуљҳои дигар гайриимкон аст, ба пешгирии оризаҳои вобаста ба ин норасоиҳо мусоидат мекунад.

Адабиёт

- Лейдерман И.Н., Грицан А.И., Заболотских И.Б., Мазурок В.А., Поляков И.В., Потапов А.Л., Сытов А.В., Ярошецкий А.И. Периоперационная нутритивная поддержка. Методические рекомендации Федерации

анестезиологов и реаниматологов. Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова. 2021;4:7–20. DOI: 10.21320/1818-474X-2021-4-7-20.

2. Луфт В.М., Афончиков В.С., Дмитриев А.В. и др. Руководство по клиническому питанию: руководство. СПб.: Арт-Экспресс, 2016. [Luft V.M., Afonchikov V.S., Dmitriev A.V. et al. Clinical nutrition manual. SPb.: Art-Express, 2016. (In Russ)].

3. Arends J., Bachmann P., Baracos V., et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017; 36(1): 11–48. DOI: 10.1016/j.clnu.2016.07.015.

4. Bozzetti F. Chemotherapy-Induced Sarcopenia. Curr Treat Options Oncol. 2020; 21(1): 7. DOI: 10.1007/s11864-019-0691-9.

5. Jie B, Jiang ZM, Nolan MT, Zhu SN, Yu K, Kondrup J. Impact of preoperative nutritional support on clinical outcome in abdominal surgical patients at nutritional risk. Nutrition. 2012 Oct;28(10):1022-7. doi: 10.1016/j.nut.2012.01.017. Epub 2012 Jun 5. PMID: 22673593.

6. Lobo D.N., Gianotti L., Adiamah A., et al. Perioperative nutrition: Recommendations from the ESPEN expert group. Clin Nutr. 2020; 39(11): 3211–27. DOI: 10.1016/j.clnu.2020.03.038.

7. Sun Z., Kong X.J., Jing X., et al.

Nutritional Risk Screening 2002 as a Predictor of Postoperative Outcomes in Patients Undergoing Abdominal Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. PLoS One. 2015; 10(7): 0132857. DOI: 10.1371/journal.pone.0132857.

8. Weimann A., Braga M., Carli F., et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr. 2017; 36(3): 623:650. DOI: 10.1016/j.clnu.2017.02.013.

Рахимов Нурмахмад Гульмахмадович – н.и.т., дотсенти кафедраи анестезиология ва реаниматология ба номи профессор Ч.А. Ахмедови МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. E-mail: nurmukhamad@list.ru. Тел: 918938926.

Рахимов Нурмахмад Гульмахмадович – к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии имени профессора Д.А. Ахмедова ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». E-mail: nurmukhamad@list.ru. Тел.:918938926.

Rakhimov Nurmakhmad Gulmakhmadovich – c.m.s., Associate Professor, Associate Professor, of the Department of Anesthesiology and Reanimatology named after Professor Akhmedov J.A. SEI AVICENNA TAJIK STATE MEDICAL UNIVERSITY; E-mail: nurmukhamad@list.ru. Phone: 918938926.

ТДУ. 616.5-002.828.

КЛИНИКА ВА МУШКИЛИХОИ МИКОЗХОИ ПОЙ

Салимов Б.М., Қосимов О.И., Бухоризода К.М., Баёзов Б.А., Салимов Ш.Б.

Кафедраи дерматовенерология бо курси косметологияи ДТБКСТҶТ, Душанбе, Маркази шаҳрии бемориҳои пист ва зуҳравӣ.

Резюме: Дар мақола натиҷаҳои шаклҳои клиникии миқозҳои пой, ки бо басомадҳои гуногун дар гурпҳои гуногун рух додаанд, оварда шудааст. Аз маълумоти овардашуда маълум мешавад, ки гирифттории шаклҳои омехтаи миқозҳои пой нисбат ба дигарон бештар мушоҳида шудааст. Дар гурпҳои синну соли гуногун, миқозҳои пойҳо бо басомадҳои гуногун рух медиҳанд. Бемории онихомикоз дар мардон назар ба занон 1,2 маротиба зиёд аст.

Калидвожаҳо: миқозҳои пой, онихомикоз, шакли интэртригинозӣ, шакли дишидротикий, шакли сквамозӣ, шакли сквамо-гиперкератозӣ, онихографоз, коилонихия.

Салимов Бахром Махкамбоевич-н.и.т., ассистент кафедраи дерматовенерология бо курси косметология ДТБКСТЧТ. Ш.Душанбе, к. Исмоили Сомони 59. Тел: (992) 988007513. E-mail: salimov-68@mail.ru

КЛИНИКА И ОСЛОЖНЕНИЯ МИКОЗОВ СТОП

Салимов Б.М., Косимов О.И., Бухоризода К.М., Баёзов Б.А., Салимов Ш.Б., Кафедра дерматовенерологии с курсом косметологии ИПОСЗРТ, г. Душанбе, Городской центр кожных и венерических болезней.

Резюме: В статье приводятся результаты клинических форм микозов стоп, которые встречалась с различной частотой в разных группах. Из приведенных данных видно, что заболеваемость смешанными формами микозов стоп отмечалась чаще других. В разных возрастных группах микозы стоп встречались с различной частотой. Заболеваемость онихомикозом у мужчин отмечалась в 1,2 раза выше, чем у женщин.

Ключевые слова: микозы стоп, онихомикоз, интертригинозная форма, дисгидротическая форма, сквамозная форма, сквамозно-гиперкератотическая форма, онихогрифоз, койлонихия.

Салимов Бахром Махкамбоевич - к.м.н., ассистент кафедры дерматовенерологии с курсом косметологии ИПОСЗРТ, г. Душанбе, ул. Исмоили Сомони - 59. E-mail: salimov-68@mail.ru, тел.: (992) 988007513.

CLINIC AND COMPLICATIONS OF MYCOSES OF THE FEET

Salimov B.M., Kosymov O.I., Bukhorizoda K.M., Bayozov B.A., Salimov Sh.B., Department of Dermatovenerology with a course in cosmetology IPEMPRT, Dushanbe City Center for Skin and Venereal Diseases

Resume. The article presents the results of clinical forms of mycoses of the feet, which occurred with different frequencies in different groups. From the data presented it is clear that the incidence of mixed forms of mycosis of the feet was noted more often than others. In different age groups mycoses of the feet occurred with different frequencies. The incidence of onychomycosis in men is 1.2 times higher than in women.

Key words: mycoses of the feet, onychomycosis, intertriginous form, dyshidrotic form, squamous form, squamous-hyperkeratotic form, onychogryphosis, koilonychia.

Salimov Bakhrom Makhkamboevich - c.m.s, assistant of the Department of Dermatovenereology with a course in cosmetology IPEMPRT, Dushanbe, Ismoili Somoni st. 59. E-mail: salimov-68@mail.ru, tel. (992) 988007513.

Муҳимияти мавзӯъ. Микозҳои пойҳо аз сабаби афзоиши васеи онҳо, яке аз мушкилоти муҳими дерматология мебошанд [1]. Дар байни дерматофитоз микози пойҳо дар 82% ҳолатҳо ба қайд гирифта мешавад [7]. Хатари инкишофи микозҳои пой дар одамони гирифтори бемориҳои ҳамроҳ ба таври назаррас меафзояд ва бо синну сол дар

ҳар 10 соли ҳаёт ду баробар меафзояд [8]. Қисми зиёди беморони гирифтори микозҳои пойҳо, сарфи назар аз он, ки онҳо борҳо ба духтурони ихтиносҳои гуногун оид ба патологияи ҳамбастагии узвҳо ва системоҳо муроҷиат кардаанд.


Яке аз мушкилиҳои микозҳои пой онихомикоз мебошад. Микози пойҳо бо

опузыомүсөсіс ба тамоми табақаҳои ахолій таъсир мерасонад. Паҳншавии мікозҳо дар одамони солхпұрда баландтар буда, аз синни 50-солагай мұнтазам меағзояд [3,4]. Манбаъхои сирояти онихомикоз ва мікозҳои пой беморон, мікозорхो ва ашёхе мебошанд, ки бо занбпруғҳо - микроорганизмҳо сироят шудаанд. Қаріб ҳар як шахс дар тпли ҳаёти худ тақроран бо микроорганизмҳое, ки боиси онихомикоз мешаванд, тағомс мегирад, аммо на ҳама ин бемориро инкишоф медиҳанд, танҳо онҳое, ки омилҳои муайяни беруна ё дохилай доранд, ки ба рушди он мусоидат мекунанд.

Паҳншавии васеъ, мұқовимат ба терапия ва курси тплонй бисёр табибонро маңбур мекунад, ки ба сабабхое, ки боиси инкишофы сирояти fungal мешаванд ва мавчудияти он муайян карда мешаванд, диққат диҳанд [9,10]. Дар робита ба ин, омпзиши паҳншавӣ ва манзараи клиникии мікозҳои пойҳо, ки худро ҳамчун зухуроти илтиҳоби шадид, ки бо аллергия ҳамроҳай мекунанд ва аксар вакт бо стрепто-стафилодермия мураккаб мешаванд, комилан асоснок ва самарабахш аст [11,12,13].

Мақсади омпзиш. Омпзиши тасвири клиникӣ ва мушкилоти мікозҳои пойҳо аз рпии маълумоти беморхонаи марказии клиникии давлатии дар 3 соли охир (2021-2023).

Мавод ва усулҳои омпзиш. Дар шуъбаи статсионарии беморхонаи давлатии клиникии дар давраи аз соли 2021 то соли 2023 192 нафар беморони гирифтори мікози пой ба қайд гирифта шудаанд. 68 нафар мардон (35,4%) ва 124 нафар занон (64,5%) буданд. Синну соли беморон аз 15 то 60 сола ва қалонтар буд (Расми 1).




Расми 1. Синну соли беморон

Тавре ки дида мешавад (расми 1), дар гурӯҳҳои синну соли гуногун мікозҳои пойҳо

бо басомадҳои гуногун ба амал меоянд. Аксарияти беморон (75%, n=144) дар гурӯҳҳои синну соли миёна ва қалонсол аз 30 то 59 сола буданд.

■ Мікозҳо бештар дар гурухҳои синну соли миёна (30-49 сола) – 102 (53,1%) ва беморони 50-59 сола – 42 (21,8%) ба мушоҳида мерасанд. Занони то 59-сола нисбат ба мардон мутаносибан 1,8 маротиба бештар – 54,1% (104) нисбат ба 29% (55), дар синни 60-сола ва қалонтар – 1,4 маротиба камтар – 12,9% (25) нисбат ба 17,5% (33). Синну соли миёнаи беморон $47,2 \pm 0,4$ сол (байни мардон – $48,2 \pm 0,6$ сол, дар байни занон – $46,2 \pm 0,8$ сол) буд.

Натиҷаҳо ва мұхоммадаи онҳо. Фақат дар 177 бемор осеби ппсти пойҳо, 9 нафар беморони мікозҳои пой ва дастҳо мушоҳида шудааст. Дар беморон шаклҳои гуногуни клиникии мікозҳои пойҳо муайян карда шудаанд (расми 2).



Расми 2. Навъҳои шаклҳои клиникии мікозҳои пой дар беморон

Тавре ки дар расми 2 нишон дода шудааст, дар 36 (20,3%) беморон мікозҳои интэртригинози шакли мікози пойҳо, 17 (9,6%) – дисгидротикӣ, 33 нафар (18,6%) ва 31 (17,5%), дар 60 (33,8%) – гиперкератотикӣ-сабусмонанд, дар 60 (33,8%) – омехта, буданд.

Равиши шадиди интэртригинози шакли мікози пойҳо дар 12 бемор ва сукутактӣ – дар 24 нафар ошкор карда шудааст. Шакли шадиди мікоз бо мавчудияти эритема ва варами ппст дар қабатҳои байни ангуштон, пайваст карданы сатхҳои паҳлуи ппст дар байни сеюм ва чорум ва чоруму панчуми ангуштони ҳарду пой – дар 8 бемор ё асосағын як пой – дар 2 бемор. Эритема илтиҳобӣ ва варами вазнинии гуногун ба танаи

поя, сатҳи қафои ангуштон ва қисми шафати поя. Дар қабатҳои байни ангуштон, наздик ба сатҳҳои паҳлпии, ва дар баъзе беморон эрозияҳои тар дар сатҳи танаи ангуштон мушоҳида мешуданд, ки бо хокистарранг-сафед пишонидашуда, ки массаи ба осонӣ ҷудошавандай эпидермиси мазератсияшуда. Эрозияҳо - сарҳадҳои равшан доштанд ва минтақаҳои фошшудаи ин осебҳои эпидермиси ҷудошуда мебошанд. Дар қаъри қабатҳои байни ангуштон тарқишиҳои дарднок мушоҳида карда шуданд. Ппсти ангуштон дар аксари беморон варам ва инфильтратсия аст. Баъзе беморон сурх ва тарқишиҳо дар ппсти қабатҳои байни ангуштон ва сатҳҳои паҳлпии ангуштони дуюм ва сеюм эҳсос карданд. Дар як бемор луобчаҳо ба андозаи донаи наск ва эрозияҳо дар рпти сатҳи қафо ва нпги ангуштон пайдо шуданд. Аз сабаби дарди шадид дар 1 бемор душвории роҳравӣ мушоҳида шудааст.

Дар 24 бемор ҷараёни сукутий камтар шадид буд, бо мавҷудияти тарқишиҳо дар умқи қабатҳои байнирақамӣ, эритема ва ппхташавӣ дар паҳлпҳои ангуштон.

Дисгротикии микози пой дар 17 бемор мушоҳида карда шуд. Дар 4 бемор он бо шакли интертригиналиӣ, дар 13 нафар - бо шаклҳои сквамози ва интертригиналиӣ ҳамроҳ карда шудааст.

Дар ҳамаи беморон нишонаҳо дар ппсти пойҳо, асосан дар камони пой ва дар 6 бемор низ дар минтақаи пошна ҷойгир шудааст. Дар аксари беморон, раванд аз як по оғоз ёфт, аммо бо мурури замон ба дигараш паҳн мешавад. Зуҳуроти клиникии беморӣ бо пайдоиши блистерҳо ба андозаи донаи арзан ё наск хос буд. Дар 6 бемор, обилачаҳои калонтар буданд, андозаи нахпди хурд. Аксарияти обилачаҳо қабати зич доштанд. Мазмуни аксари везикулҳои серозӣ буданд, лекин баъзе обилачаҳо, обилачаҳои серозӣ-чиркиниро дар бар мегиранд. Везикулаҳо ҳангоми эҳсос кардан, зич буданд, ки донаҳои ҷашни сагоро ба хотир меоварданд. Дар аксари беморон, обилачаҳо бисёр буданд, баъзан якҷоя гурӯҳандӣ карда мешаванд. Дар 5 бемор аз сабаби омезиши обилачаҳои алоҳида, обилачаҳо

калони бисёрқабата мушоҳида карда шуданд, ки қабатҳои якка ё сершумори ранги қаҳваранг доштанд. Дар натиҷаи рад кардани кишр сатҳи гулобӣ, хушк, каме логар бо сарҳадҳои равшан, бо гиребони қабати пустпартоишиҳомонанди эпидермис мушоҳида шуд. Дар баъзе беморон дар канори маркази везикулаҳои, обилачаҳои гуногуни пароканда шуда мушоҳида карда шуданд. Дар обилачаҳои қушодашуда эрозияҳои сурхи дураҳшон бо об пайдо шуданд. Баъзе беморон эрозияи паҳншудаи бо нақшаҳои равшан доштанд.

Дар ҳамаи беморон, ин раванд ҷараёни музмини такроршавандা дошт, ки авҷгириҳо пас аз давраҳои гуногун (моҳҳо, солҳо)-ба амал меоянд, китет-тез дар фасли баҳор ва тобистон ба вучуд меояд. Дар аксари бемороне, ки курси тплонӣ доранд, инфильтратсияи руяқии ппсти ранги қабуд-сурхтоби рукуд мушоҳида карда шуд.

Шакли воридшудаи микози кафи пой дар 33 беморон қайд карда шуд. Он худро ҳамчун ппстшавӣ, асосан дар қабатҳои байни ангуштон ва дар паҳлпни кафи пойҳо зоҳир мекард. Аломатҳои илтиҳоб одатан вучуд надоштанд. Баъзан гиперемияи ппст, бо хориш ҳамроҳӣ мекард. Ппсти кафи пойҳо печида ва гиперемия ва лихенизатсия шудаанд; қабати шоҳмонанди эпидермис варами диффузи он ба мислинамуди шуълавари лак буд; расми ппст мустаҳкам карда шуд; сатҳи пуст хушк аст, ки бо сабуси майда пишонида мешавад. Омоси қабатҳои байни ангуштон, агуштон, сатҳҳои паҳлӯӣ ва дорсалии пойҳо таъсир расонд. Дар ин ҳолат беморон ҳеч гуна нороҳатиро эҳсос накарданд.

Дар 31 нафар бемор шакли сквамози-гиперкератотики микози кафи пой ошкор карда шуд. Он бо папулаҳои хушк, ҳамвор ва каме лихенизатсия лавҳаҳои nummular ранги қабуд-сурхос буд, ки одатан дар камонҳои пойҳо ҷойгиранд. Сатҳи дамишҳо (маҳсусан дар марказ) бо қабатҳои пулакҳои хокистарранг-сафед ғафсии гуногун руйпуш шуда буд; сарҳади онҳо тез аст; қад-қади периферия – қабати эпидермис ҷудо мешавад; ҳангоми азназаргузаронии наздик, оби-

лачаҳо алоҳида метавонанд намоён шаванд. Дамишҳо якчоя шуда, дифузияи калон ва паҳншударо ба вучуд меоранд, ки метавонанд ба тамоми кафи пой, паҳлуй ва дорсаллии кафи пойҳо паҳн шаванд. Ҳангоми локализатсия дар қабатҳои байни ангуштон, efflorescence метавонад сатҳҳои паҳлуй ва қадшавии ангуштонро ишғол кунад ва эпидермиси онҳоро рујгаш карда, ранги сафед пайдо мекунад. Дар баробари чунин маркази пустпартои ба амал меоянд формацияҳои гиперкератотӣ дар шакли маҳдуд ё паҳншу-даи зардтоб бо тарқиши дар рпи он. Субъективона қайд карда мешавад ппсти хушк, хориши миёна ва баъзан дард.

Омехтаи микози кафипой дар 60 бемор-мушоҳида карда шуд. Якчояшавии шаклҳои сабуси ва байнитригиналий дар 29 бемор, шаклҳои сабуси, дигидротикӣ ва байнитригиналий дар 22 нафар мушоҳида карда шуданд. Шакли сабусии микоз ҳамчун осеби кафи пойҳо, аз ҷумла сатҳҳои паҳлуи пойҳо зоҳир мешавад; дар майдони ангушти калон, ангушти хурд. Дар ппсти кафи пойҳои 8 бемор ҷароҳатҳои ҳаҷмашон гуногун бо сарҳадҳои равшан ва шаклҳои номунтазам пайдо шуданд. Ппсти минтақаҳои заардида гулобӣ ё сурх-кабудранг буд, то андозае инфильтратсия шуда, бо хокистарранг-сафед пушонида шуда, дар баъзе беморон сабусти калон-сафед дошт. Дар баъзе беморон, дар баробари тағириоти сабуст, пасандозҳои маҳдуд ё паҳншудаи гиперкератотӣ мушоҳида карда шуданд, ки асосан дар минтақаи сеяки пеши қисмҳои миёна ва паҳлпии кафи пойҳо ҷойгир шудаанд. Дар ин қитъаҳо тарқиши ҷукури дарднок мушоҳида карда шуданд. Дар 9 бемор заҳмҳои пайвастаи сатҳи пойи ангуштон ва ппсти пойҳо мушоҳида карда шуданд. Ппсти пойҳо каме инфильтратсия шуда, ранги қабуд-сурх бо гиперкератози паҳншуда буд. Ҳушкий шадиди ппст дар сатҳҳои паҳлпии пойҳо, баҳусус пошнаҳо ва гиперкератози каму беш ба пайдоиши тарқиши амиқ ва дардовар оварда расонд. Дар ҳама қабатҳои байни ангуштон ппстшавӣ мушоҳида шуд. Чунин клиникаи мувафиқ бо осеби кафи дастҳо ва сатҳи кафи ангуштони даст мушо-

ҳида шудааст.

Дар байни 192 беморони гирифтори микози кафи пой, 20 нафар (10,5%) онихомикоз доштанд. Синну соли миёнаи беморони гирифтори онихомикоз $38,8 \pm 0,5$ сол (мардон – $38,7 \pm 0,6$, занон – $37,5 \pm 0,7$) буд. Аз 68 нафар мардони гирифтори микози кафи пой, 8 нафараашон ба онихомикоз гирифтор шудаанд, яъне 12%, аз 124 нафар занон – 12 (9,6%), яъне бемории онихомикоз дар мардон назар ба занон 1,2 маротиба зиёд аст.


Сатҳи онихомикоз дар гурпҳҳои синну сол гуногун буд. Дар гурпҳи синну соли аз 15 то 17 сола 5% (n=1), 18-29 сола 10% (2), 30-39 сола 15% (3), 40-49 сола 20% (4), 50 - 59 сола 20% (4), дар синну соли аз 18 то 59 сола – мутаносибан 30% (6), 50% (3) ва 50% (3), аз 60 сола боло – 30% (6). Онихомикоз бештар дар одамони синну соли калонсол – аз 50 сола боло – 50% мушоҳида мешуд (10).

Дар беморони гирифтори онихомикоз шакли дистали паҳлпии беморӣ бештар мушоҳида мешавад, ки дар 11 нафар (53,9%), проксималий дар 4 нафар (18,6%), тотал-дистрофӣ дар 4 нафар (19,6%) ташхис шудааст. , сатҳӣ - сафед – 1 (7,8%). Нишонаҳои клиники шакли дисталий-латералий онихомикоз зери ноҳун бо осеби ноҳун аз қунҷҳои кати ноҳун тавсиф шудааст. Дар ҳама беморон қайд шудааст ё қами дараҷаи инъикиси онихолиз - ҷудошавии пласти ноҳун аз кати ноҳун, ки боиси ҷамъ шудани массаҳои ҳаво дар байни пласти ноҳун аз кати ноҳун мегардад, аз ин рӯ, ноҳун, ки аз рагҳои хун бой аст, ба воситаи пластинка намоён нест. Минтақаҳои заардидаи ноҳун ранги сафед, зарҷатоб, сафед-зардранг - псевдолейкониҳия пайдо карданд. Қанори ноҳун дар ҳама беморон нобаробар, реза ва тунук буд. Дар беморон гиперкератози зеринахунӣ пайдо шуд, ки дар натиҷа ноҳунҳо намуди гафс - онихографоз пайдо карданд. Дар баъзе беморон падидаи коилониҳия (камшавии ҳаҷм ва гафшавии қисми дисталии матрите, ки дар натиҷаи он ноҳун дар шакли қошуқи қаҳваранг ба назар мерасид) мушоҳида шуд. Шакли сатҳӣ сафеди онихомикоз бо осеби сатҳи дорсалии пластинаи ноҳун тавсиф

мешуд. Дар сатхи лавҳаҳои нохун дөғҳои сафед мавҷуд буданд, ки қисми зиёди нохунро (Т! ё бештар аз сатҳи) фаро мегирифтанд. Нохунҳои заардида ноҳамвор ва реза буданд, ки онҳоро ба шикастон моил мегардонд. Пластинҳои нохун дар аксари беморон дистрофӣ буданд. Шакли проксималии зеринохунӣ дар ҳама беморон ҳамчун осеби қабати проксималий, матритса ва кати нохун зоҳир шуд. Тағириёбии ранг дар лавҳаҳои нохун аз қисмати проксималий мушоҳида карда шуд, сатҳи пластинҳо нобаробар, ноҳамвор шуд, дураҳши хоси худро гум кард, тағироти дистрофӣ ва номунтазам ба спи канори озод кӯҷонида шуданд. Беморон зуҳуроти сабуки паронихияро нишон доданд. Ҳангоми муоина тағирот дар ранги пласти нохун дар шакли дөғҳои сафедтобу зардранг, хокистарранг, асосан дар минтақаи лунула ва кати нохун қайд карда шуданд, ки дар аксари беморон чудошавии ва сеъи пласти нохун мушоҳида мешуд.

Шакли умумии дистрофӣ бо осеби тамоми нохун тавсиф мешуд, он ранги зарду хокистарранг, зарду қаҳваранг ва сатҳи нобаробар дошт.

Микози кафи пойҳо дар беморон бо дигар бемориҳои ппст, ки дар расм нишон дода шудаанд, ҳамроҳ карда шудааст. Расми 3.



Расми 3. Дерматозҳои ҳамзамон дар беморони гирифтори микозҳои кафи пой

Чӣ хеле ки мушоҳида мешавад (расми 3), дар 24 (12,4%) беморон микозҳои кафи пой бо озахҳои кафи пой пайвастаанд. Ба ташаккули онҳо гиперкератоз, моддаҳои афлатоксинмонанди занбрӯрӯҳо ва афзоиши паҳншавии папилломавирусҳо дар заминай сирояти микотикий мусоидат карданд. Ҳангоми суперинфексияҳо ва такроршавии микозҳои кафи пойҳо, хатари пайдоиши дерматити атопикӣ меафзояд,

ки дар 8 (4,1%) беморон, дерматитҳои себорейӣ - дар 17 (8,8%), экзема - дар 7 (3,6%), псориаз - дар 5 (2,6%).

Дар 9 (4,5%) беморон микозҳои кафи пойҳо бо эпидермофити қадкашак ҳамроҳ шуданд, ки ин аломати ҳассосияти баланд ба занбрӯрӯҳо мебошад. Аломатҳои беморӣ босуръат пеш рафта, ин раванд ба сатҳи кафи пойҳо ва устуҳонҳо таъсир мерасонад. Дар заминай ппст дураҳшон гиперемия, блистерҳои сершумор, эрозияҳо ва тарқишҳо ба вучуд меоянд. Дар се нафар беморон лимфаденити қадкашак, лимфангит ва баланд шудани ҳарорати бадан ташхис карда шуд.

Шиддати дерматитҳои себорей дар 17 (8,8%), дерматити атопикӣ дар 8 (4,1%), экзема дар 7 (3,6%) ва псориаз дар 5 (2,6%) мушоҳида шудааст. Эрозияҳо ва тарқишҳо дар ппст, ки дар беморони гирифтори микозҳои кафи пой рӯҳ медиҳанд, нуқтаи воридшавӣ барои сирояти бактерияӣ мебошанд. Дар 53 (27,6%) беморон илтиҳоби чиркини ппст дар шакли фолликулит, пустулаҳо, фликтенулаҳо, ппстҳои чиркӣ мушоҳида карда шуда, дар то 30% ҳолатҳо илтиҳоби бактерияӣ бо лимфостаз ҳамроҳӣ мекард (дар 7 бемор ва интоксикасионӣ дар 9 бемор).

Ҳамин тарик, шаклҳои клиникии микозҳои кафи пой бо бемори гуногун дар гурӯҳҳои гуногун ба амал омаданд. Аз маълумоти овардашуда маълум мешавад, ки гирифтории шаклҳои омехтаи микозҳои кафи пой нисбат ба дигарон бештар мушоҳида шудааст. Дар гурӯҳҳои синну соли гуногун, микозҳои кафи пойҳо бо басомадҳои гуногун рӯҳ медиҳанд. Бемории онихомикоз дар мардон назар ба занон 1,2 маротиба зиёд аст.

Адабиёт

- Сергеев А.Ю., Сергеев В.Ю. Грибковые инфекции. Руководство для врачей. Москва: Бином, 2018. 450 с. [Sergeev A.Yu., Sergeev V.Yu. Gribkovye infekcii. Rukovodstvo dlya vrachej. Moskva: Binom, 2018. 450 s. (in Russian)].
- Соколова Т.В., Малярчук А.П. Клини-

ко-эпидемиологический мониторинг поверхностных микозов в России и совершенствование терапии // Русский медицинский журнал. 2021. Т. 19. № 21. С.1327–1332 [Sokolova T.V., Malyarchuk A.P. Kliniko-epidemiologicheskij monitoring poverhnostnyh mikozov v Rossii i sovershenstvovanie terapii // Russkij medicinskij zhurnal. 2021. T.19. № 21. S.1327–1332 (in Russian)].

3. Касымов О.И., Салимов Б.М., Касымов А.О. Клинико-иммунологические особенности онихомикоза у лиц пожилого и старческого возрастов. Материалы научно-практич. конф. ТИППМК, Душанбе, 2012, с.17-22.[Kasimov O.I., Salimov B.M., Kasimov A.O. The clinical and immunological features of onychonosis in elderly and the senile age. Materials of scientific-practical conference.IPEHSRT, Dushanbe, 2012, pp. 17-22.

4. Касымов О.И., Салимов Б.М., Баев B., Касымов А.О. Распространенность и факторы риска микозов стоп с онихомикозом среди жителей. г.Душанбе. Материалы респ.науч.-практич. конф. ТИППМК, Душанбе, 2014, с.13-17. [Kasimov O.I., Salimov B.M., Baysov B., Kasimov A.O. Prevalence and risk factors of foot mycosis with onychomycosis among residents. Dushanbe. Materials of the republican scientific-practical conf. TIPPMK, Dushanbe, 2014, pp. 13-17.

5. Иванова М.А., Огрызко Е.В., Бендриковская А.И. Динамика заболеваемости дерматомикозами в РФ в 2003–2007 гг. // Клиническая дерматология и венерология. 2009. №2. С.26-31.[Ivanova M.A., Ogryzko E.V., Bendrikovskaya A.I. Dinamika zabolеваemosti dermatomikozami v RF v 2003–2007 gg. // Klinicheskaya dermatologiya i venerologiya. 2009. №2. S.26–31 (in Russian)].

6. Усубалиев М.Б., Касымов О.Т., Балтабаев М.К. Динамика заболеваемости дерматомикозов в Кыргызской Республике в 2000–2010 гг. // Медицина Кыргызстана. 2019. №7. С.43–45 [Usubaliev M.B., Kasymov O.T., Baltabaev M.K. Dinamika

zabolеваemosti dermatomikozov v Kyrgyzskoj Respublike v 2000–2010 gg. // Medicina Kyrgyzstana. 2011. №7. S.43–45 (in Russian)].

7. Vena G.A., Chieco P., Posa R. et al. Epidemiology of dermatophytoses: retrospective analysis from 2005 to 2010 and comparison with previous data from 1975 // New Microbiol. 2022. Vol. 35. №2. P.207–213.

8. Budak A., BoguszB., TokarczykM. et al. Dermatophytes isolated from superficial fungal infections in Krakow, Poland, between 2015 and 2019 // Mycoses. 2020. Vol. 56. №4. P.422–428.

9. Сергеев Ю.В., Бунин В.М., Сергеев А.Ю. Поликлинические микозы // Кремлевская медицина. 2019. №5. С.24–29 [Sergeev Yu.V., Bunin V.M., Sergeev A.Yu. Poliklinicheskie mikozy // Kremlevskaya medicina. 2019. №5. S.24–29].

10. Кутасевич Я.Ф., Маштакова И.А., Безрученко И.А. Перспективы применения новых азолов при лечении микозов // Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2019. Т.4. №35. С.65–68 [. Kutasevich Ya.F., Mashtakova I.A., Bezruchenko I.A. Prospects for the use of new azoles in the treatment of mycoses // Ukrainian Journal of Dermatology, Venereology, Cosmetology. 2019. Vol.4. No. 35. P.65–68 (in Russian)].

11. Абидова З.М., Байназаров Н.Б. Распространенность дерматомикозов в Республике Узбекистан по результатам целевых осмотров. //Ж. Проблемы медицинской микологии. – 2006. –T.8, 2 – с.14-15. Abidova Z.M., Bainazarov N.B. Prevalence of dermatomycosis in the Republic of Uzbekistan based on the results of targeted examinations. / /AND. Problems of medical mycology. – 2006. – T.8, 2 – p.14-15.

Васенова В.Ю., Бутов Ю.С., Школьников М.М. Принципы терапии онихомикозов./ Тез. докл. II съезда микологов России. - 2008. - с.420-421.11. Vasenova V.Yu., Butov Yu.S., Shkolnikov M.M. Principles of therapy for onychomycosis./ Abstract. report II Congress of Mycologists of Russia. - 2008. - p.420-421.

ТДУ 616.98-057-03622

САМАРАНОКИИ ЧОРАХОИ ПЕШГИРИКУНДАИ СИРОЯТИ ВИРУСИ НОРАСОИИ МАСУНИЯТИ ОДАМ АЗ МОДАР БА КҮДАК ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Сатторов С.С.¹, Солиев А.А.², Усмонӣ Г.М.³, Ф. Сулаймонзода⁴, Ҳ.И. Солиева²

1.Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии пешгирий ва мубориза бар зидди бемории ВНМО», 2. Ҷумҳурии Тоҷикистон; 3. МДТ “ДДШТГ ба номи Абуалӣ ибни Сино. 4.Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тиббии Ҳатлон». 3. Муассисаи давлатии «Маркази тиббии шаҳри №2» ш.Душанбе

Мубрамият. Яке аз масъалаҳои ҷиддӣ қатъ намудани роҳи сирояти вируси норасои масунияти одам (ВНМО) аз модар ба кӯдак мебошад. Баҳри боз ҳам хубтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ва расидан ба ҳадафҳои самти мазкур дар соли 2021 бо фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Протоколи клиникӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои пешгирии интиқоли ВНМО аз модар ба кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба имзо расонида шуд, ки айни замон тибқи он фаъолияти муассисаҳои тандурустии даҳлдор ба роҳ монда шудаанд. Сол аз сол фарогирии занони ҳомила ба ташхиси дукаратай ВНМО ва чораҳои пешгирикунанда беҳтар гардида, дар соли 2024 ҳамагӣ 401578 ташхис дар байни занони ҳомила гузаронида шудааст.

Дар ҷумҳурий аз аввали бақайдигирии занони ҳомилаи сироятёфтай ВНМО то санаи 31.12.2024 сол ҳамагӣ 2752 ҳодисаи сирояти ВНМО дар байни занони ҳомила бақайд гирифта шудааст, ки аз онҳо 2571 нафар (93,4%) бо табобати пешгирикунанда фаро гирифта шуда, то имрӯз 2463 нафар занҳои ҳомила таваллуд карданд. Аз ҳисоби умумии занони ҳомила дар 213 нафар зан исқоти ҳамл гузаронида шудааст. Айни замон 76 нафар занони ҳомила бо сирояти ВНМО зери назорати антенаталӣ қарор дошта, 470 нафар кӯдаконе, ки аз модарони мубталои ВНМО таваллуд ёфтаанд, айни замон то марҳилаи 18 моҳагӣ дар таҳти назорати перинаталӣ қарор доранд.

Калимаҳои қалидӣ: сирояти ВНМО, занони ҳомила, чораҳои пешгирикунанда, назорат.

Сатторов Сафархон Сайдамирович – н.и.т., директори муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии пешгирий ва мубориза бар зидди бемории ВНМО». e-mail: s.safar@inbox.ru, тел.: +992918610106

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

С.С. Сатторов, А.А. Солиев, Усмони Г.М., Ф. Сулаймонзода, Ҳ.И. Солиева

1.Государственное учреждение “Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД”, 2. Республика Таджикистан; Государственное образовательное учреждение «Ҳатлонский государственный медицинский университет»; 3. ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». 4.Государственное учреждение «Городской медицинский центр №2» г.Душанбе

Одной из наиболее серьезных проблем в сфере борьбы со СПИД является проблема прекращения передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) от матери к ребенку. В целях дальнейшего повышения уровня оказания услуг и достижения целей данного на-

правления в 2021 году приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан принят «Клинический протокол об усилении мер по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку в Республике Таджикистан», согласно которому в настоящее время организуется деятельность соответствующих учреждений здравоохранения. Из года в год улучшается охват беременных женщин двойным тестированием на ВИЧ и профилактическими мероприятиями. За 2024 год всего среди беременных женщин было проведено 401578 тестов.

Всего с начала регистрации беременных женщин, инфицированных ВИЧ, до 31.12.2024 года по республике зарегистрировано 2752 случая выявления ВИЧ-инфекции среди них, профилактическим лечением охвачено 2571 (93,4%), на сегодняшний день 2463 беременные женщины родили. Из общего числа беременных женщин 213 сделали аборт. В настоящее время 76 беременных женщин с ВИЧ находятся под дородовым контролем, 470 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей находятся под перинатальным наблюдением до 18-месячного возраста.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, беременные женщины, меры профилактики, контроль.

Сатторов Сафархон Сайдамирович – к.м.н., директор государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД». E-mail: s.safar@inbox.ru, тел.:+992918610106

EFFECTIVENESS OF MEASURES TO PREVENT TRANSMISSION OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS FROM MOTHER TO CHILD IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

A.A. Soliev, S.S. Sattorov, Usmoni G.M., F. Sulaymonzoda, Kh.I. Solieva

1. State Institution “Republican Center for Prevention and Control of AIDS”, Republic of Tajikistan; 2. SEI “Khatlon State Medical University”; 3. SEI “Avicenna Tajik State Medical University”. 4. State Institution “City Medical Center #2”, Dushanbe

One of the most significant challenges is stopping mother-to-child transmission of the human immunodeficiency virus (HIV). In order to further increase the level of service provision and achieve the goals of this area, in 2021, by order of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan was adopted the “Clinical Protocol on strengthening measures to prevent mother-to-child transmission of HIV in the Republic of Tajikistan”, according to which relevant health care institutions activities are currently being carried out. Coverage of pregnant women with dual HIV testing and prevention activities is improving year by year, and in the 2024 a total of 401,578 tests were conducted among pregnant women.

From the beginning of registration of pregnant women infected with HIV until December 31, 2024, in total 2,752 cases of HIV infection among them were registered throughout the republic, of which 2,571 (93.4%) were covered by preventive treatment, and to date, 2,463 pregnant women have given birth. Of the total number of pregnant women 213 had an abortion. Currently, 76 pregnant women with HIV are under prenatal care, and 470 children born to HIV-infected mothers are under perinatal care until 18 months of age.

Key words: HIV infection, pregnant women, preventive measures, control

Sattorov Safarkhon Saydamirovich – c.m.s., director of State Institution «Republican Center for Prevention and Control of AIDS». E-mail: s.safar@inbox.ru, tel. +992918610106/

Мухимият: Вируси норасои масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасои масуният (ВНМО/БПНМ) дар давоми 40 соли охир ба яке аз мушкилоти асосии аҳли сайёра табдил ёфтааст ва Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун як ҷузъи ҷудошаванди чомеи ҷаҳонӣ дар ҳалли ин мушкилот бетараф нест.

Тибқи маълумотҳои омории ҷаҳонӣ дар охири соли 2023 дар саросари ҷаҳон зиёда аз 40 миллион [33,9 миллион – 43,8 миллион] нафар гирифтари ВНМО зиндагӣ мекунанд. Танҳо дар соли 2023 теъоди мубталоёни нави сирояти ВНМО дар ҷаҳон 1,2 миллион нафар [1,0 миллион – 1,9 миллион] ва шумораи фавтидагон дар байни онҳо тақрибан 600 ҳазор [480 ҳазор – 880 ҳазор] мебошад¹. Гуфтан ҷоиз аст, ки мутобиқи таҳлилҳои ҷаҳонӣ танҳо 83% шахсони сироятшуда оиди бемории худ огоҳ мебошанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти хеш оиди пешгирий ва мубориза ба эпидемияи ВНМО, ҳамаи ҳӯҷҷатҳои мухими Ассамблеи Генералии Созмони Милали Муттаҳидро, ки ба пурзӯр намудани фаъолиятҳо баҳри барҳам додани эпидемияи ВНМО то соли 2030 дар ҷаҳон равона гардидаанд ва яке аз баҳшҳои мухим дар ҷаҳорҷубаи расидан ба Ҳадафҳои рушди устувор мебошанд, ҳамаҷониба эътироф намуда, дастигирӣ менамояд. Бо мақсади амалӣ намудани маҷмӯи ҷорабинҳои муқовимат ба паҳншавии вируси норасои масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасои масуният (ВНМО/БПНМ), пешгирии паҳншавии сироятпазирӣ вируси норасои масунияти одам, кам кардани таъсири мубталошавӣ ба беморӣ, расонидани ёрии таҳассусии тиббӣ ба шахсони мубталои ВНМО/БПНМ ва сабук гардонидани оқибати он барои ҳар як нафар ва тамоми аҳли ҷомеаи шаҳрвандӣ, риояи ҳукуқҳои шаҳрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва озодиҳои инсон, сар карда аз соли 1997 аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаҳои миллӣ оид ба муқовимат ба эпидемияи ВНМО/БПНМ қабул ва тадбиқ мегарданд.

Маврид ба зикр аст, ки дар даврони 30 соли соҳибистиқлолии давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар кишвар 7 барномаҳо ва нақшашои стратегӣ дар самти муқовимат бо эпидемияи вируси норасои масунияти одам қабул карда шуданд.

Бояд тазаккур дод, ки бо назардошли вазъи ҷории эпидемиологии ВНМО ва БПНМ, баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолияте, ки дар солҳои қаблӣ ба даст омадаанд, таҳлили дарсҳои омӯҳта ва душвориҳои ба амаломада оид ба муқовимат бо эпидемияи ВНМО дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як барнома таҳия гардида, барномаҳои қабул-гардида самтҳои афзалиятнокро бо мақсади таъмини дастрасии васеъи аҳолӣ ба хизматрасониҳо вобаста ба ВНМО/БПНМ, дар умум беҳтар намудани саломатӣ ва баланд бардоштани сифати зиндагии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегиранд.

Чунончи, дар Барномаи миллӣ оид ба муқовимат ба эпидемияи вируси норасои масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасои масуният дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.02.2021 таҳти №50 қабул гардидааст, яке аз масъалаи мухим ин пурзӯр намудани ҷороҳо оид ба пешгирии интиқоли ВНМО аз модар ба қӯдак ҳамчун як самти афзалиатноки Барнома чудо карда шудааст. Самти асосии №3. Паст намудани ҳолатҳои интиқоли вируси норасои масунияти одам аз модар ба қӯдак ва муҳайё намудани шароит барои барҳамдигӣ ин роҳи гузариши ВНМО. Нишондоди сироятшавӣ бо роҳи амудӣ (аз модар ба қӯдак) то 2 фоиз ва аз ин камтар то соли 2025 бояд бошад.

Зиёдшавии шумораи шахсони бо ВНМО зиндагиунанда, ҳусусан дар байни занон, шумораи зиёди таваллуди қӯдак дар ҷумҳурӣ моро вазифадор месозад, ки ҷораҳои пешгирии сирояти ВНМО аз модар ба қӯдакро дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишвар пурзӯр намоем.

Дар ҷаҳорҷӯбаи ингуна ҷорабинҳои ташхиси саривақтии ВНМО дар байни занони ҳомила ва муайян намудани омилҳои баланди сироятёбии онҳо, таъиноти бармаҳали доруҳои зиддиретровирусӣ ба зани ҳомила ва ба қӯдак, усулҳои бурдани ҳомиладорӣ

ва валодаткуни бесаар, инчунин назорати диспансерии кӯдакони таваллудшуда то 18 моҳагии ҳаёт ва гизодиҳии сунъӣ шомил мебошанд.

Таҳлилҳои ҷаҳонӣ нишон медиҳанд, ки дар мавриди иҷрои маҷмӯи чорабиниҳои пешгириқунанда сатҳи интиқоли вирус аз модар ба кӯдак хеле паст шуда, ҳатто шароит барои барҳамдии ин роҳи сирояти ВНМО-ро пайдо мекунад. То ба имruz дар минтақаи мо 3 давлат аз рӯи баҳогузории Ташкилоти Умумҷаҳонии Тандурустӣ ба ин дастовард ноил шудаанд, яъне бапуррагӣ роҳи интиқоли ВНМО-ро аз модар ба кӯдак барҳам доданд: Беларус, Армения ва Молдавия. Инчунин, ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон низ барои гирифтани сертификати барҳамдаҳии интиқоли ВНМО аз модар ба кӯдак дарҳости худро ба ТУТ пешниҳод намудааст.

Максади таҳқиқот. Баҳогузории сатҳи самаранокии ҷоранибиҳои пешгириқунандай сирояти ВНМО аз модар ба кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Мавод ва усуљҳои таҳқиқот. Арзёбӣ ва баҳодиҳии сатҳи фарогирии занони ҳомила бо ташхиси дукаратай ВНМО ҳангоми ҳомиладорӣ, дарёфти ВНМО ва таъмини саривақтии маҷмӯи чорабиниҳои пешгириқунанда дар байни онҳо. Дар таҳлили вазъи эпидемиологии ВНМО дар байни занон ва инчунин занони ҳомила аз натиҷаҳои корбари системи электронии бақайдигирии ҳодисаҳои сирояти ВНМО истифода бурда шуд. Инчунин, барои таҳлил ва соҳтани ҷадвалу диаграммаҳо аз барномаи Microsoft Excel бапуррагӣ истифода бурда шуд. Ҳангоми таҳлил нишондиҳандаҳои асосии тандурустӣ – беморшавӣ, паҳншавӣ ва фавт барои солҳои даҳлдор ҳисоб карда шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии он. Таҳлили маълумотҳои омории Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳанд, ки вазъи эпидемиологии сирояти ВНМО дар байни кӯдакони аз модарони мубталои ВНМО таваллудшуда дар ҷумҳурӣ тадриҷан ба танзим даромада, сатҳи паҳншавӣ бо роҳи гузариш аз модар ба кӯдак сол аз сол кам шуда истодааст. Аммо, новобаста аз зина ба зина паст

шудани гузариш бо роҳи “аз модар ба кӯдак” аз 5,6 фоиз (2015) то 4,0 фоиз дар соли 2020 дар байни ҳамаи ҳолатҳои бақайдигирифташуда, ин нишондод дар сатҳи баланд боқӣ мемонад.

Модели пешниҳоди чораҳои Пешгирии интиқоли ВНМО аз модар ба кӯдак (ПИМК) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси тавсияҳои Ташкилоти Умумҷаҳонии Тандурустӣ аз 3 қисм иборат мебошад:

1. Фарогирии занони ҳомила бо ташхиси ВНМО ва пешниҳди табобати зиддиретровирусӣ;

2. Пешгирии сироят ҳангоми таваллуд ва валодаткуни бесаар (таваллуди табиӣ ё буриши қайсаии нақшавӣ);

3. Пешгирии ВНМО дар навзодон (пешгирии баъди тамос), гизодиҳии бехатари навзодон ва ташхиси барвақтии навзодон ба ВНМО.

Фарогирии занони ҳомила бо ташхиси ВНМО бояд дар сатҳи муассисаҳои шабакаи кӯмаки аввалияи тиббӣ-санитарӣ (КАТС) пешниҳод карда мешавад. Барномаи ПИМК дар ҷумҳурӣ пурра соли 2010 ҷорӣ шуда, сол аз сол беҳтар шуда истодааст. Фарогирии занони ҳомила дар соли 2016 агар 76% ташкил медод, фоизи мазкур дар соли 2020 ба 94% расонида шуд ва дар соли 2024 бошад он 95%-ро ташкил мекунад, ки дар натиҷаи 46 ҳолати нави сирояти ВНМО дар байни занони ҳомила дарёфт карда шуд. Тавсияҳои миллӣ ва ҷаҳонӣ 100% фарогирии ташхиси занони ҳомиларо пешниҳод менамоянд, аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ягон сол дар ҷумҳурӣ мо 100% фарогириро дастрас нагардидаем. Айни замон ташхис оид ба ВНМО барои занони ҳомиладор ройгон пешниҳод гардида, барои ҳаридории маводҳои ташхисӣ маблаг аз буҷети давлатӣ ҷудо мегардад. Маблағузорӣ дар ин самт сол аз сол зиёд шуда, барои фарогирии қисми бештари занони ҳомила шароити мусоид фароҳам оварда мешавад.

Яке аз масъалаҳои муҳими барнома дар он аст, ки занони ҳомила бояд дар давраҳои аввали ҳомиладорӣ, алалхусус то 12 ҳафтai

ҳомиладорӣ, аз ташхиси ВНМО гузаранд, то ин, ки дар ҳолати сироятшавӣ ҳар чӣ зудтар табобати пешгирикунандай зиддретровирусӣ таъин карда шавад. Бояд кайд кард, ки чӣ қадаре марҳилаи ҳомиладорӣ дертар бошад, ҳамон қадар хатари интиқоли сирояти ВНМО ба қӯдак зиёд мегардад.

Чи тавре, ки маълум аст, як қисми занони ҳомила дар марҳилаҳои охири ҳомиладорӣ, алалхусус дар вақти валодат аз ташхис гузаронда, мавқеи онҳо нисбат ба ВНМО муайян карда мешавад. Ин ҳолат барои саривакт гузарондани чорабинҳои пешгирикунандай интиқоли ВНМО аз модар ба қӯдак мушкилиҳо пайдо менамояд. Тақрибан 5% занони бори аввал бо сирояти ВНМО дарёфтшуда ҳангоми валодат дар таваллудҳонаҳо ошкор шуда ба табобати пешгирикунандай зиддретровирусӣ фарогирифта мешаванд. Барои чунин ҳолатҳо дар тамоми таваллудҳонаҳо дорувориҳои зиддиретровирусӣ мавҷуд мебошанд ва мутахассисон метавонанд фавран аз онҳо истифода намоянд. Инчунин, гуфтан зарур аст, ки барои босифат пеш бурдани барномаи ПИМК дар таваллудҳонаҳо ва марказҳои репродуктивӣ шахсони мутассадӣ таъин карда шудаанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2004-2024 ҳамагӣ 2752 ҳодисаи сирояти ВНМО дар байни занони ҳомила бақайд гирифта шудааст, ки аз онҳо 2571 нафар (93,4%) бо табобати пешгирикунанда фарогирифта шуда, то имрӯз 2463 нафар занҳои ҳомила таваллуд карданд. Аз ҳисоби умумии занони ҳомила дар 213 нафар зан исқоти ҳамл гузаронида шудааст. Айни замон 76 нафар занони ҳомила бо сирояти ВНМО зери назорати антенаталӣ қарор дошта, 470 нафар қӯдаконе, ки аз модарони мубталои ВНМО таваллуд ёфтаанд, айни замон то марҳилаи 18 моҳагӣ дар таҳти назорати перинаталӣ қарор доранд.

Дар байни ҳамаи занони ҳомилаи бо ВНМО дар 52,5% ҳолат валодат бо роҳи табиӣ ва дар 47,5% ҳолати дигар бошад бо усули буриши қайсаӣ амалӣ гаштааст. Тибқӣ таҳлилҳо валодаткунонӣ тариқи таваллуди табиӣ сол аз сол зиёд гардида, дар соли

2024 он ба 59% баробар шудааст. Ин нишондод дар соли 2018 - 39%-ро ташкил мебод. Зиёдшавии валодат бо роҳи табиӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки табобати зиддиретровирусӣ дар байни занони ҳомила саривакт таъин мешавад ва то саршавии валодат сарбории вирусии беморон дар сатҳи номуайян қарор мегирад. Дар ин сурат валодат бо роҳи табиӣ ҳавфи паст дорад ва ҳавғонкии он аз ҳавғонкии буриши қайсаӣ зиёд намебошад. Усули валодат тариқи буриши қайсаӣ бошад аз 61% соли 2018 ба 41% соли 2024 кам шудааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз аввали бақайдгири занони ҳомила (соли 2004) то 31 декабри соли 2024 ҳамагӣ 2393 қудакони зинда таваллуд шудааст, ки аз онҳо айни замон 2240 нафар зинда дар қайди ҳаёт мебошанд. 97,3% қӯдакон бо табобати пешгирикунандай баъди таваллуд фаро гирифта шуда буданд. Танҳо 57 нафар қудак ё 2,7% бо сабабҳои гуногун, аз ҷумла ҳолати вазнини қӯдак, дарёғти қӯдак баъди якум моҳи таваллуд, рад кардани волидайн аз истеъмоли доруворӣ, таъсироти манфии доруворӣ ва ғайра, ба табобати пешгирикунанда фаро гирифта нашудаанд.

Қӯдаконе, ки аз модарони гирифтори ВНМО таваллуд мешаванд бояд то пурра дар онҳо рад кардани сирояти ВНМО дар қайди диспансерӣ оид ба тамоси перинаталӣ дар марказҳои ВНМО қарор гиранд. Дар синни 10-18 моҳагӣ дар қӯдакон ташхиси интиҳоӣ бо усули ташхиси иммуноферментӣ гузаронида шуда, ҳангоми натиҷаи манфӣ онҳо аз қайд бароварда мешаванд. Чорабинҳои пешгирикунанда ҳар чӣ бештар имконият медиҳанд, ки дар байни чунин қӯдакон ҳолатҳои сироятёбӣ кам шаванд. То имрӯз 80,4%-и қӯдаконе аз модарони гирифтори ВНМО таваллуд шудаанд аз назорати диспансерӣ бароварда шудаанд. Сабабҳои баровардан аз қайд чунин мебошанд: натиҷаи ташхиси манфӣ - 88,3% (1698 нафар), ташхиси мусбӣ - 2,9% (56 нафар), фавт - 7,9% (153 нафар) ва аз ҷумҳурӣ берун баромада рафтаанд - 0,8% (16 нафар) мебошанд. Айни замон 470 қӯдаки синни то 10-18 моҳа таҳти назорат қарор доранд.

Аз 56 кӯдак (2,9%), ки ҳамчун сироятёфта ба қайд гирифта шудаанд, 17 нафар модарон ба ягон чорабинии пешгирикунанда фаро гирифта нашуда буданд ва модарони 39 кӯдаки дигар бошад қисман ба чорабинҳо фаро гирифта шуда буданд, аз чумла 19 нафар модарон дар марҳилаи ҳомиладории 13-28 ҳафта ва 20 нафари дигар бошад дар марҳилаи 29-41 ҳафтаи ҳомиладорӣ дарёфт ва ба қайд гирифта шудаанд. Ин нишондодҳо исботи онро меқунанд, ки ба табобати пешгирикунанда фаро нагирифтани занони ҳомилаи гирифтори ВНМО хатари сирояти тифлро ҳангоми ҳомиладорӣ ва синамаконӣ зиёд мегардонад.

Хулоса. Аз рӯи таҳлили мазкур маълум мегардад, ки зиёдшавии фарогирии саривақтии занони ҳомила ба ташхиси дукаратай ВНМО барои саривақт ошкор кардан ва таъини табобати пешгирикунандаи сирояти ВНМО аз модар ба кӯдак нақши муҳимро мебозад. Дар ҳолати дар марҳилаи аввали ҳомиладорӣ дарёфт гардидан сирояти ВНМО имкон медиҳад, ки сатҳи сироятёбии кӯдакони онҳоро то 2% ва аз он поёнтар коҳиш диҳем. Дар давраи солҳои 2004-2024 ин нишондод дар умум 2,9%-ро ташкил медиҳад. Барои қатъ намудани ин роҳи интиқоли ВНМО фарогирии занони ҳомила ба ташхиси дукаратай ВНМО бояд то 100% зиёд карда шуда, дастрасии табобати пешгирикунанда васеъ карда шавад.

Адабиёт

1. Абдуллоева М.А., Курбонов К.М., Хамирова Т.М. Паразитарная пораженность населения Таджикистана: диагностика, выявляемость, структура инвазий/ М.А. Абдуллоева, К.М. Курбонов, Т.М. Хамирова / / Лечачий врач -2019. -№1 -С. 24-29.
2. Авдюхина Т.И. Современный взгляд на проблему гельминтозов у детей и эффективные пути ее решения / Т.И. Авдюхина, Т.Н. Константинова, М.Н. Прокошева // Лечачий врач. -2024. - №1. - С. 24-29.
3. Бронштейн А.М. Гельминтозы органов пищеварения: проблемы диагностики и

лечения [Текст] / В.И. Лучев, Н.А. Малышев // Рос. мед. журн. - 2020. - № 7(2). - С. 67-69.

4. Мочалова А.А. Клинико-патогенетическое значение нарушений обмена микроэлементов при паразитозах у детей школьного возраста. [Текст] / А.А. Мочалова // Актуальная инфектология. -2021. -№2. -С.45-47.

5. Миропольская Н.Ю. Влияние кишечных паразитозов на соматическое состояние здоровья детей. [Текст] / Н.Ю Миропольская. // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. -2019. -№ 29. -С.101-104.

6. Ортикова М. М. Распространенность часто встречаемых глистных инвазий в Республике Таджикистан и пути совершенствования профилактической деятельности на уровне первичной медико-санитарной помощи / М. М Ортикова //Дис.к.м.н., Душанбе -2019. -С. 153.

7. Талабов М.С. Предполагающие факторы риска заражения острых кишечных инфекций и нематодозов у детей [Текст] / С.С.Саторов, Г.К. Негматова, М.У. Каюмова// Здравоохранение Таджикистана. - 2013. -№4. -С.70-74.

8. Файзулина Р.А. Гельминтозы в детском возрасте [Текст] / Е.А. Самороднова, В.М. Доброквашина // Практич. медицина. -2019. -№3. -С. 31-36.

9. Хасанов З.Г. Гигиенические предпосылки распространения паразитарных заболеваний у населения Республики Таджикистан /З.Г. Хасанов, Ф.И. Одинаев, Ш.Ф. Одинаев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. - 2020. -№1. -С.80-83.

10. Халафли Х.Н. Влияние кишечных паразитозов на состояние здоровья детей [Текст] / Х.Н. Халафли // Фундаментальные исследования. - 2018. -№1(9). -С. 156-162.

Шишова А.В. Ҷанбаҳои тиббӣ ва иҷтимоии пешгирий ва муолиҷаи гелминтозҳо дар кӯдакон /А.В.Шишова, Я.М.Решетнев// Ахбори илм. - 2023. -№12 (69), чилди 4. -Сах. 1277 - 1281.(Footnotes)

ТДУ: 616-002.95

ОМИЛҲОИ ИЧТИМОЙ ВА МАИШИИ ПАҲНШАВИИ ГЕЛМИНТОЗҲО ДАР КӮДА-КОН

¹Талабзода М.С., ²Давлатзода Х.Б., ³Сафаров Ч.М.

¹Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ²Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ³МД беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятии кӯдакон.

Мақсади омӯзши. Омӯзшии таъсири омилҳои иҷтимоӣ ва майшӣ дар паҳншавии гелминтозҳо дар кӯдакон.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Барои муайян намудани таъсири назарраси омилҳои иҷтимоӣ ва майшӣ ба паҳншавии гелминтозҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дараҷаи сироятии гелминтозҳо дар байни аҳолӣ бо назардошти омилҳо, аз қабили теъдоди аъзоёни оила, вазъи молиявии он баҳо дода шуд.

Натиҷаҳо ва баррасии он. Омӯзшии омилҳои иҷтимоӣ ва майшӣ нишон дод, ки яке аз омилҳои муҳими паҳншавии гелминтозҳо теъдоди аъзоёни оила мебошад. Аксар вақт ба гелминтозҳо оилаҳои серфарзанд гирифтор мешуданд, ки теъдоди кидакон 7-9 (63,6%) нафарро ташкил медод. Дар он оилаҳое, ки шумораи аъзоёни оила аз 4 то 6 нафар аст, сатҳи беморшавӣ қариб ду маротиба камтар 33,6% буд, сатҳи пасттарини гирифторшавӣ ба гелминтозҳо дар оилаҳое буд, ки шумораи аъзоёнашон 1-3 (12,9%) нафарро ташкил медод.

Инчунин дар оилаҳое, ки сатҳи молиявии онҳо хеле паст аст, ҳиссай кидакони солим (гурпҳи 1) 26,9% буд, дар ҳоле ки (гурпҳи 2) дар байни зиёда аз 2/3 сироятёфтагон сатҳи хеле паст (73,1%) ба қайд гирифта шудааст. Дар оилаҳое, ки сатҳи зиндагии миёна доранд, шумораи оилаҳои сироятшуда нисбат ба оилаҳое, ки сатҳи паст доранд наздики 2 маротиба кам аст (40,0%). Камтарини бемориҳои гелминтӣ дар оилаҳои даромади моддиашон хуб (22,9%) мушоҳида мешавад.

Хулоса. Басомади паҳншавии гелминтозҳо дар байни кӯдакон аз омилҳои иҷтимоию майшӣ вобастагии калон дорад.

Калимаҳои калидӣ: гелминтозҳо дар кӯдакон, омилҳои иҷтимоӣ, омилҳои майшӣ, аъзоёни оила, сатҳи зиндагӣ.

Талабзода Муҳаммадалӣ Сайф – доктори илмҳои тиббӣ, профессори кафедраи эпидемиология ва бемориҳои сироятии факултети тиббии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Душанбе, Тоҷикистон, тел.+992 918 67 23 15

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ФАКТОРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОЗОВ У ДЕТЕЙ

¹Талабзода М.С., ²Давлатзода Х.Б., ³Сафаров Ч.М.

¹Таджикский национальный университет, ²Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, ³ГУ «Детская городская клиническая инфекционная больница»

Цель исследования. Изучение влияния социально-бытовых факторов на распространение гельминтозов у детей.

Материал и методы исследования. С целью определения значимого влияния социально-бытовых факторов на распространение гельминтозов в Республике Таджикистан была оценена степень зараженности населения гельминтозами с учетом таких факторов, как

количество членов семьи, ее материальное положение.

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение социальных и бытовых факторов показало, что одним из важных факторов распространения гельминтозов является количество членов семьи. Гельминтозом чаще поражались многодетные семьи, количество детей в которых колебалось от 7 до 9 (63,6%). В семьях с числом детей от 4 до 6 уровень заболеваемости был почти в два раза ниже - 33,6%, наименьший уровень заболеваемости гельминтозами был в семьях с 1-3 детьми (12,9%).

Также в семьях с очень низким материальным уровнем доля здоровых детей (1-я группа) была низкой (26,9%), тогда как (2-я группа) очень низкий показатель зарегистрирован среди 2/3 детей (73,1%). В семьях со средним уровнем жизни число инфицированных было более чем в 2 раза ниже, чем в семьях с низким уровнем жизни (40,0%). Наименьшая заболеваемость глистными заболеваниями наблюдается в семьях с хорошим материальным достатком (22,9%).

Выводы. Распространенность гельминтозов среди детей во многом зависит от социальных и бытовых факторов.

Ключевые слова: гельминтозы у детей, социальные факторы, бытовые факторы, члены семьи, уровень жизни.

Талабзода Мухаммадали Сайф - доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета, Душанбе, Таджикистан. Тел. +992 918 67 23 15.

SOCIAL AND DOMESTIC FACTORS OF THE SPREAD OF HELMINTHIASIS IN CHILDREN

¹Talabzoda M.S., ²Davlatzoda H.B., ³Safarov U.M.

¹Tajik National University, ²Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Tajikistan,

³State Children's City Clinical Infectious Diseases Hospital

Aim. To study the influence of social and domestic factors on the spread of helminthiasis in children.

Material and methods of the study. In order to determine the significant influence of social and everyday factors on the spread of helminthiasis in the Republic of Tajikistan, the degree of infection of the population with helminthiasis was assessed taking into account such factors as the number of family members and its financial situation.

Results of the study and their discussion. The study of social and everyday factors showed that one of the important factors in the spread of helminthiasis is the number of family members. Helminthiasis most often affected large families, the number of children ranged from 7-9 (63,6%) people. In families with 4 to 6 people, the incidence rate was almost two times lower (33,6%), the lowest incidence of helminthiasis was in families with 1-3 people (12,9%).

Also in families with a very low material standard the proportion of healthy children (1st group) was low by 26,9%, while (2nd group) a very low indicator was registered among more than 2/3 of those who received 73,1%. In families with an average standard of living the number of infected is more than 2 times less than in families with a low standard (40,0%). The lowest incidence of helminthic diseases is observed in families with good material well-being (22,9%).

Conclusions. The prevalence of helminthiasis among children largely depends on social and everyday factors.

Key words: helminthiasis in children, social factors, everyday factors, family members, standard of living.

Talabzoda Mukhammadali Saif - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Epidemiology and Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Tajik National University, Dushanbe, Tajikistan. Tel. +992 918 67 23 15;

Мубрамият. Тибқи маълумоти ТУТ, такрибан панҷ миллиард нафар дар саросари ҷаҳон аз бемориҳои паразитӣ азият мекашанд, ки қариб нисфи онҳо (50%) аз геогелминтҳо зарар мебинанд. Гуногуни ҳама шаклҳо зиёда аз 250 намуди гелминтҳои ба паразитҳои одам алоқаманд аст. Зиёда аз нисфи кӯдакони синни мактабӣ ва қалонсолон ба гелминтҳо гирифтор мешаванд. Барои сокинони Тоҷикистон шакли маъмултарини паразитҳо инҳоянд: аскаридоз, энтеробиоз, гименолепидоз, тениаринҳоз, трихинеллӣ, описторхоз ва ф. [1,3,5].

Дар байни роҳҳои зиёди гузариши сироят дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар ба қайд гирифташуда роҳи таввасути об, сатҳи пасти маданияти санитарии мактаббачагон, риоя накарданни талаботи гигиенаи шахсӣ ва маърифати саломатӣ мебошад [2,4]. Ҳаминро ҳам бояд гуфт, ки зиёд шудани дараҷаи ошкоркунӣ ба шароити зиндагонии аҳолӣ низ вобаста аст.

Дар байни ин гурӯҳи омилҳо қалонтарини онҳо төъдоди аъзоёни оила, шароити зист, шароити манзилию коммуналӣ, даромади моддӣ ва ҳиссаи бучҷаи нигаҳдории тандурустӣ дар системаи умумии маблағгузории мамлакат мебошанд. Ҳангоми чо ба ҷо карданни беморон ба талаботи зерин диққати маҳсус додан лозим аст: синну сол, ҷинс, қасб, фасли сол ва ғайра. Маҳз ҳамин доираи масъалҳое, ки дар раванди танзими басомади популъясионии гелминтозҳо нақши қалон мебозанд [1,3,5,6].

Максади таҳқиқот. Омӯзиши таъсири омилҳои иҷтимоӣ ва майшӣ дар паҳншавии гелминтозҳо дар кӯдакон.

Маводҳо ва усулҳои таҳқиқот. Доир ба паҳншавии бемориҳои гелминтӣ дар миёни кӯдакони синну соли гуногун дар пояти Пажӯжишгоҳи илмию таҳқиқотии тибби профилактикаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва МД беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятии кӯдакон таҳқиқ анҷом дода шудааст. Таҳқиқот дар асоси ҳисбот оид ба гирифтора-

вии аҳолии Тоҷикистон ва барҳе минтақаҳои он тибқи варақаҳои амбулатории маризоне, ки мавриди санчиш қарор гирифтаанд ва маризиашон дар асоси санчиши клиникии озмоишгоҳҳо - санчиши копроовоископии начосати одам бо усули флотатсия бо методи Фюллеборн ва мутобики МУК 4.2.735-99 “Усулҳои паразитологии ташхиси озмоишгоҳии гелминтозҳо ва протозоозҳо” ва усули ташхиси иммуноферментӣ - ИФА муайянкуни зиддиҷисмҳо дар озмоишгоҳи паразитологияи Пажӯжишгоҳи илмию таҳқиқотии тибби профилактикаи татбиқ гардидааст.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Барои муайян намудани таъсири назарраси омилҳои иҷтимоӣ ва майшӣ ба паҳншавии гелминтозҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дараҷаи сироятии гелминтозҳо дар байни аҳолӣ бо назардошти омилҳо, аз қабили төъдоди аъзоёни оила, вазъи молиявии он баҳо дода шуд.

Яке аз омилҳои муҳими паҳншавии гелминтозҳо төъдоди аъзоёни оила мебошад. Аксар вақт ба гелминтозҳо оилаҳои серфарзанд гирифтор мешуданд, ки шумораи кӯдакон 7-9 (63,6%) нафарро ташкил медод. Камшавии шумораи кӯдакон дар оила далели тамоюли коҳиши басомади кӯдакон ва қалонсолон буд. Дар он оилаҳое, ки шумораи аъзоёни оила аз 4 то 6 нафар аст, сатҳи беморшавӣ қариб ду маротиба камтар буд, ки (33,6%) буд, фарқияти байни гурӯҳҳо аз ҷиҳати оморӣ муҳим буд ($p < 0,001$). Сатҳи пасттарини гирифторшавӣ ба беморӣ дар оилаҳое буд, ки шумораи аъзоёнашон 1-3 нафарро ташкил медод (12,9%).

Аз таҳлил бармеояд, ки ҳар як оилаи сеюм дар байни гурӯҳҳои таҳлилшавандаги метавонад ба як гурӯҳи макони хурд барои гелминтоз тасниф карда шавад. Аммо нуқтаи муҳим он аст, ки зиёдшавии төъдоди аъзоёни оила ҳатари воридшавӣ ва олудашавӣ дар ҳудуди зистро якбора зиёд мекунад, ки ин бешубӯҳа дар ташкили муборизаи зидди онҳо боиси душвориҳои муайян мегардад.

Чадвали 1. Паҳншавии гелминтозҳо вобаста аз төъдоди аъзоёни оила (n=250)

Төъдоди аъзоёни оила	Ҳамагӣ	Оилаҳои сироятёфта	
		Абс.	%.
1-3	70	9	12,9
4-6	125	42	33,6
7-9	55	34	63,6
Ҳамагӣ	250	85	34,0

Эзоҳ: Төъдоди кӯдакон дар оила ба паҳншавии гелминтозҳо таъсир мерасонад

Тавре ки дар боло зикр гардид, маҳз оилаҳои серфарзанд ба гурӯҳи хавфи баланд тааллук доранд, ки ба нишондоди афзоиши гелминтозҳо дар байни кӯдакон таъсир мерасонанд. Аз ин рӯ, муҳим аст дарк кард, ки серфарзандӣ метавонад боиси рушди ду мушкилоти муҳим гардад. Якум ба он вобаста аст, ки афзоиши шумораи кӯдакон дар оилаҳо таносуби баланди манғӣ бо динамикаи манғии шумораи кӯдакони солим мегардад.

Дар ҳоле ки төъдоди ками кӯдакон, волидайн имкони бештар пайдо мекунанд, ки вазъи беҳдоштии фарзандони худро назорат кунанд, ки ин бешубҳа ба пешгирии гелминтозҳо таъсир мерасонад. Маҳз дар оилаҳои камфарзанд вазъи молӣ беҳтар аст. Он дорои қобилияти таъмини ғизои пурра, бой аз витаминҳо ва ҷузъҳои иммунокорректорӣ мебошад.

Хусусияти дуюм ин аст, ки бо афзоиши шумораи кӯдакон дар оилаҳо муносибати мусбати коррелятсионӣ якбора зиёд мешавад, ки бо афзоиши шумораи кӯдакони сироятишуда тавсиф мешавад. Ислоботи ин дарлел ин аст, ки шумораи бештари кӯдакон дар байни волидайн боиси мушкилоти муайян дар ташкил ва назорати риояи талаботи гигиенаи шахсӣ аз ҷониби ҳар як кӯдак мегардад. Мушкилоти дигари яксон муҳим он аст, ки дар оилаҳои серфарзанд мушкилоти молиявӣ вучуд доранд, пас эҳтимолияти дердастрасии муассисаҳои тиббӣ барои табобати кӯдакони гирифтори сироятҳои гелминтӣ вучуд дорад.

Боз як нуқтаи хеле муҳимро қайд кардан лозим аст, ки дар оилаҳои серфарзанд имкони хурдани ҳӯрокиҳои хушсифату қалориянок нест. Дар аксари мавридҳо, истеъмоли ғизо дар витаминҳо ва минералҳо кам аст, мушкилоти иқтисодӣ дар ин оилаҳо

имкон намедиҳад, ки иммунокорректорҳо истифода шаванд. Маҳз омезиши ҳамаи ин омилҳо лаҳзаест, ки раванди заифшавии масунияти кӯдакон ба вучуд меояд ва дар натиҷа кӯдакон заифтар мешаванд ва ба рушди бемориҳои илтиҳобӣ ва сироятӣ хеле осебпазир мешаванд.

Аз ин рӯ, кӯдакони аз оилаҳои серфарзандро, ки сатҳи моддию майшиашон паст аст, метавон ба гурӯҳи хатари баланди гирифторшавӣ бо гелминтозҳо тасниф кард. Вазъияти эпидемиологӣ дар аксари мавридҳо аз шумораи аъзоёни оила, шароити зист, шароити манзилию санитарӣ, сарвати моддӣ вобастагии қалон дорад, ки омилҳои асосии афзоиши гирифторшавӣ ба гелминтозҳо дар кӯдакон мебошанд.

Ба омилҳои асосие, ки паҳншавии гелминтозҳоро зиёд мекунанд, маҷмуи томи омилҳои иҷтимоию эпидемиологӣ дохил мешаванд. Төъдоди аъзоёни оила хатари дохилшавӣ ва сироятёбӣ ҳамаи аъзоёни оиларо хеле зиёд мекунад; Нишондоди кам шудани беморинокӣ аз гелминтозҳо ва пешгирии онҳо бевосита аз баҳодиҳии боэъти-моди ин омилҳо вобаста аст, зеро онҳо дар ташкили ёрии мақсаднок ва самарарабахши тиббии кӯдакон аҳамияти ниҳоят қалон доранд.

Ҳангоми таҳлили таъсири шумораи аъзоёни оила ба эҳтимолияти сироятёбӣ ба гелминтҳо (Чадвали 1) маълум гардид, ки бо зиёд шудани шумораи аъзоёни оила эҳтимолияти сироятёбии аъзоёни оила зиёд мешавад. Дар он оилаҳое, ки шумораи аъзоёни оила аз 3 нафар зиёд набуд, дар маҷмӯъ, ҳар як узви сеюми оила ба гелминтозҳо гирифтор шудааст. Дар баробари зиёд шудани шумораи аъзоёни оила, дараҷаи сироятёбӣ ба таври назаррас меафзояд. Ҳамин тарик, дар оилае, ки то 6 аъзо дорад, такри-

бан 3/3 аъзоён эҳтимоли гирифтор шудан ба гелминтхоро доранд.

Чунон ки нишон дода шуд, шумораи аъзоёни оила ҳар қадар зиёд бошад, ба нишондоди беморинокӣ гелминтоз ба аҳолӣ таъсири калон мерасонад.

Мушкилоти иқтисодӣ боиси афзоиши шумораи оилаҳо гардид, ки кори кишоварзиро ҳамчун манбай даромад интихоб меқунанд. Махӯз кор дар заминҳои наздиҳавлигӣ, ки дар он зироатҳои хочагии қишлоқ парвариш карда мешуданд, хавфи сироят ва паҳншавии паразитҳоро зиёд мекард.

Далели ин дар он аст, ки барои парвари-

ши зироатҳои полезӣ поруро бидуни коркарди пешакӣ ҳамчун нуриҳо васеъ истифода мебурданд.

Фоизи баланди сирояти гелминтҳо дар байни оилаҳои дорои даромади миёна ва паст метавонад ба сатҳи хеле пасти шароити иҷтимоӣ-маишӣ, дастрасии маҳдуд ба маводи гизоии босифат вобаста бошад. Аз тарафи дигар, даромади пасти оила имкон намедиҳад, ки хизматрасониҳои тиббӣ дастрас бошанд; аз ҷумла ҳаридани доруҳои таъиноти маҳсусе, ки барои табобати гелминтҳо пешбинӣ шудаанд.

Чадвали 2. Паҳншавии гелминтозҳо дар оилаҳои сатҳи таъминоти гуногуни модӣ доранд

Сатҳи таъминоти модӣ	Теъдоди кӯдакон	Кӯдакони солим 1 гурӯҳ		Кӯдакони сироятёфта 2 гурӯҳ	
		Абс.	%	Абс.	%
Бисёр паст	52	14	26,9%	38	73,1%
Паст	60	31	51,7%	29	48,3%
Мобайн	75	45	60,0%	30	40,0%
Баланд	83	64	77,1%	19	22,9%
Ҳамагӣ	270	154	57,0%	116	43,0%

Эзоҳ: Дар байни кӯдакони солим нишондиҳандай сатҳи модӣ якчанд маротиба беҳтар аст

Натиҷаҳои таҳлил (чадвали 2) дар бораи он ки дараҷаи некуаҳволии модӣ ба гирифторшавӣ ба сирояти гелминтҳо дар кӯдакон то чи андоза таъсир мерасонад, равшан оварда шудааст. Таҳлил нишон дод, ки дар оилаҳое, ки сатҳи молиявии онҳо хеле пасти аст, ҳиссаи кӯдакони солим (гуруҳи 1) 26,9% пасти буд, дар ҳоле ки (гуруҳи 2) дар байни зиёда аз 2/3 сироятёфтагон сатҳи хеле пасти ба қайд гирифта шудааст 73,1% ($p < 0,05$). Аз ин ҳулоса баровардан мумкин аст, ки маҳӯз аъзоёни оилаҳои дорои сатҳи хеле пасти молиявӣ мебошанд, ки сатҳи паствари ни муроҷиат ба муассисаҳои тиббӣ доранд.

Дар оилаҳое, ки сатҳи зиндагии миёна доранд, шумораи оилаҳои сироятшуда нисбат ба оилаҳое, ки сатҳи пасти доранд бештар аз 2 маротиба кам аст (40,0%), фарқияти байни гуруҳҳо аз ҷиҳати оморӣ дуруст буд ($p < 0,001$). Камтарини бемориҳои гелминтӣ дар оилаҳои даромади моддиашон хуб (22,9%) мушоҳида мешавад. Манзараи якхела дар байни гуруҳҳои дигари оилаҳо

ба назар мерасад, ки дар онҳо паҳншавии гелминтозҳо якчанд маротиба камтар аст.

Чунин далелро низ қайд кардан лозим аст, ки шароити зиндагӣ ва малакаи аҳолӣ ба паҳншавии гелминтҳо таъсири калон мерасонад. Сатҳи баландтарини ошкор шудани гелминтҳо дар он оилаҳо ба қайд гирифта шудааст, ки дар онҳо сатҳи пасти иҷтимоӣ мавҷуд буд, ин оилаҳо ба оби тоҷи ошомиданӣ дастрасии кофӣ надоштанд ва аз ҳоҷатхонаҳои дар замин қандашуда истифода мекарданд. Барои аксари минтаҳаҳои Тоҷикистон парҳез ва ҳусусияти муайяни гизо то ҳол як таҷрибаи маъмулӣ боқӣ мемонад, аз ҷумла истеъмоли гӯшти ҳом ва нокифояи коркарди гӯшти ҳайвоноти бемор, сатҳи пасти оғоҳӣ ва дониши аҳолӣ дар бораи роҳҳои интиқоли гелминтҳо, дуруст ба роҳ намондани назорати эпидемиологӣ аз тара.

Ҳулосаҳо. 1. Яке аз омилҳои муҳими паҳншавии гелминтозҳо теъдоди аъзоёни оила мебошад. Аксар вақт ба гелминтозҳо

оилаҳои серфарзанд гирифтор мешуданд, ки шумораи кӯдакон 7-9 (63,6%) нафарро ташкил медод. Дар он оилаҳое, ки шумораи аъзоёни оила аз 4 то 6 нафар аст, сатҳи беморшавӣ қариб ду маротиба камтар (33,6%) буд, сатҳи пасттарини гирифтоворшавӣ ба гелминтозҳо дар оилаҳое буд, ки шумораи аъзоёнашон 1-3 нафарро ташкил медод (12,9%).

2. Дар оилаҳое, ки сатҳи молиявии онҳо хеле паст аст, ҳиссаи кӯдакони солим (гурӯҳи 1) 26,9% паст буд, дар ҳоле ки (гурӯҳи 2) дар байни зиёда аз 2/3 сироятёфтагон сатҳи хеле паст ба қайд гирифта шудааст (73,1%). Дар оилаҳое, ки сатҳи зиндагии миёна доранд, шумораи оилаҳои сироятшуда нисбат ба оилаҳое, ки сатҳи паст доранд наздикий 2 маротиба кам аст (40,0%). Камтарини бемориҳои гелминтӣ дар оилаҳои даромади моддиашон хуб (22,9%) мушоҳида мешавад.

Адабиёт

1. Абдуллоева М.А., Курбонов К.М., Хамирова Т.М. Паразитарная пораженность населения Таджикистана: диагностика, выявляемость, структура инвазий/ М.А. Абдуллоева, К.М. Курбонов, Т.М. Хамирова // Лечащий врач -2019. -№1 -С. 24-29.

2. Авдюхина Т.И. Современный взгляд на проблему гельминтозов у детей и эффективные пути ее решения / Т.И. Авдюхина, Т.Н. Константинова, М.Н. Прокошева // Лечащий врач. -2024. - №1. - С. 24-29.

3. Бронштейн А.М. Гельминтозы органов пищеварения: проблемы диагностики и лечения [Текст] / В.И. Лучев, Н.А. Малышев // Рос. мед. журн. - 2020. - № 7(2). - С. 67-69.

4. Мочалова А.А. Клинико-патогенетическое значение нарушений обмена микроэлементов при паразитозах у детей школь-

ного возраста. [Текст] / А.А. Мочалова //Актуальная инфектология. -2021. -№2. -С.45-47.

5. Миропольская Н.Ю. Влияние кишечных паразитозов на соматическое состояние здоровья детей. [Текст] / Н.Ю Миропольская. // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. -2019. -№ 29. -С.101-104.

6. Ортикова М. М. Распространенность часто встречающихся глистных инвазий в республике Таджикистан и пути совершенствования профилактической деятельности на уровне первичной медико-санитарной помощи / М. М Ортикова //Дис.к.м.н., Душанбе -2019. -С. 153.

7. Талабов М.С. Предполагающие факторы риска заражения острых кишечных инфекций и нематодозов у детей [Текст] / С.С.Саторов, Г.К. Негматова, М.У. Каюмова// Здравоохранение Таджикистана. - 2013. -№4. -С.70-74.

8. Файзулина Р.А. Гельминтозы в детском возрасте [Текст] / Е.А. Самороднова, В.М. Доброквашина // Практич. медицина. -2019. -№3. -С. 31-36.

9. Хасанов З.Г. Гигиенические предпосылки распространения паразитарных заболеваний у населения Республики Таджикистан /З.Г. Хасанов, Ф.И. Одинаев, Ш.Ф. Одинаев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. - 2020. -№1. -С.80-83.

10. Халафли Х.Н. Влияние кишечных паразитозов на состояние здоровья детей [Текст] / Х.Н. Халафли // Фундаментальные исследования. - 2018. -№1(9). -С. 156-162.

Шишова А.В. Ҷанбаҳои тиббӣ ва иҷтимоии пешгирий ва муолиҷаи гельминтозҳо дар кӯдакон /А.В.Шишова, Я.М.Решетнев// Ахбори илм. - 2023. -№12 (69), ҷилди 4. -Сах. 1277 - 1281.

АЛОМАТҲОИ LICHEN PLANUS ДАР ПАРДАИ ЛУОБИИ КОВОКИИ ДАҲОН ВА УСУЛҲОИ ТАБОБАТИ ОН

Тоҳтаҳоҷаева С.Т., Тағоева Ш.О., Уманова Н.Э.

Қафедраи стоматологияи муолиҷавии МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино», ш. Душанбе, Тоҷикистон

ПРОЯВЛЕНИЯ ПЛОСКОГО ЛИШАЯ НА СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Тохтакоджаева С.Т., Тагоева Ш.О., Уманова Н.Э.

Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Республика Таджикистан

Резюме. Проведено обследование и лечение 32 пациентов с красным плоским лишаем полости рта. Выявлены хронические соматические заболевания, подтвержденные соответствующими специалистами, установлены местные этиологические факторы, влияющие на полость рта. Типичная форма КПЛ диагностирована у 56,3%, экссудативно-гиперемическая – у 25,0%, эрозивно-язвенная – у 18,7%, сочетание экссудативно-гиперемической формы с двухсторонним ангулярным хейлитом – у 9,4%. В результате проведенного совместного лечения стоматолога со смежными специалистами наступило клиническое выздоровление у 11 (78,6%) пациентов с экссудативно-гиперемической и с эрозивно-язвенной формами КПЛ. У 3 (21,4%) пациентов с эрозивно-язвенной формой КПЛ сохранились гиперемия слизистой оболочки щек и жжение при приеме раздражающей пищи.

Ключевые слова: красный плоский лишай в полости рта, экссудативно-гиперемическая, эрозивно-язвенная форма, этиология, клиника, лечение.

Тохтакоджаева С. Т. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической стоматологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Син». E-mail: tsaodat61@mail.ru, тел.: 918-48-04-56

MANIFESTATIONS OF LICHEN PLANUS ON THE ORAL MUCOSA AND TREATMENT METHODS

Tokhtakhodzhaeva S.T., Tagoeva Sh.O., Umanova N.E.

Department of Therapeutic Dentistry, SEI «Avicenna TSMU». Tajikistan

Resume. Examination and treatment of 32 patients with oral lichen planus were conducted. Chronic somatic diseases confirmed by relevant specialists were identified, and local etiological factors in the oral cavity were established. The typical form of lichen planus (LP) was diagnosed in 56.3% of patients, exudative-hyperemic form in - 25.0%, erosive-ulcerative form in - 18.7%, and a combination of exudative-hyperemic form with bilateral angular cheilitis in - 9.4%. As a result of the joint treatment by the dentist and related specialists, clinical recovery occurred in 11 (78.6%) patients with exudative-hyperemic and erosive-ulcerative forms of lichen planus. In 3 (21.4%) patients with the erosive-ulcerative form of lichen planus, hyperemia of the buccal mucosa and a burning sensation when consuming irritating foods persisted.

Keywords: lichen planus in the oral cavity, typical form, exudative-hyperemic, erosive-ulcerative form, etiology, clinic, treatment.

Totakhodzhaeva S.T. - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Therapeutic Dentistry of the SEI “Avicenna Tajik State Medical University”. E-mail: tsaodat61@mail.ru, tel. 918-48-04-56

Мубрамият. Lichen rubre planus (**шукӯфаи сурҳи пахн (ШСП)**), яке аз бемориҳои зиёд будучоршавванда ҳам дар фаъолияти амалии

дерматология ва ҳам стоматологӣ ба ҳисоб меравад [4]. Айни замон сатҳи миёнаи беморшавии ШСП 1,5%-и аҳолии ҷаҳонро дар

бар мегирад [2], дар сохтори умумии беморшавиҳои дерматологӣ дар тамоми ҷаҳон - аз 0,2 то 5% ва дар байни беморони гирифтори осебҳои пардаи луобии даҳон ва ҳошияни сурхи лабҳо аз 17 то 79%-ро ташкил медиҳанд [1]. Маъмулан, ШСП дар шахсони синну соли аз 30 то 60-сола во меҳӯранд, бештар дар занҳо мушоҳид мешавад [2,4].

То имрӯз этиологияи ин дерматоз то охир омӯхта нашудааст. Назарияи пайдо шудани беморӣ - вирусӣ, нейрогенӣ, ирсӣ, иммунологӣ, токсиқӣ-аллергӣ мавҷуд аст. ШСП-ро осебҳои узвҳои роҳи ҳозима, системаи дилу рагҳо, асадӣ, эндокринӣ ва но-мутонсибии стистъемаи иммунӣ ҳамроҳӣ мекунанд. Беморӣ метавонад, ки дар заминай ангезиши бошиддати психоэмотсионаӣ пайдо шавад [1,3].

Мақсади таҳқиқот. Муайян кардани хусусиятҳои асосии алломатҳои клиникии шукуфаи сурхи паҳн дар пардаи луобии ковокии даҳон ва омӯхтани самаранокии услҳои табобат.

Мавод ва усуљҳои таҳқиқот. Таҳқиқоти 32 бемори синну соли 32-65-сола омӯхта шуд, ки дар байни онҳо мардҳо-14 нафар ва занҳо 18 нафар буданд. Шаклҳои клиникии шукуфаи сурхи паҳн дар асоси манзараи хоси клиникӣ ташхис карда шудаанд: варам, сӯзиш, ҳориш, хуншорӣ аз пардаи луобӣ калон ва дарднок шудани гиреҳҳои лимвавӣ, дард ҳангоми сухан гуфтани ва истеъмоли физо, мавҷуд будани унсури асосии осеб - папулаҳо. Аз анамнез симптомҳои музмини беморӣ муайян карда шуданд, ки муайян карда шуд, ки аз тарафи мутахассисони даҳлдор тасдиқ карда шудаанд, ҳангоми муюна кардани ковокии даҳон омилҳои маҳаллии этиологӣ муқаррар карда шудаанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Шакли типпии шукуфаи сурхи паҳн дар 18 (56,3%) бемор ташхис карда шуд, беморон аз ноҳамворӣ ва тарангшавии пардаи луобӣ, хушкӣ дар ковокии даҳон шикояти мекарданд, ки аз онҳо 6 (33,3%) бемор инчунин аз эҳсосоти сӯзиш шикоят доштанд. Аз ҷиҳати клиникӣ барои онҳо мавҷуд будани

папулаҳои сершумори папулаҳои сафедранг дар пардаи луобии тағиیرнаёфта, андозаашон хурд хос аст, ки манзараи тӯршакл (шабакавӣ) – тӯри Уикҳем ва ё ростхата дар ҳолатҳои чудогонаи мавзеи осебдида калон шудааст. Бештар аз ҳама лонаҳои осеб дар мавзеи ретромолярӣ, руҳсора дар хати тамоси дандонҳо ҷойгир шудаанд. Ҳангоми палпатсия бедард буданд ва сатҳи ноҳамвор доштанд.

Дар 8 (25,0%) -и беморон шакли экссудативӣ-гиперемии ШСП дида шуд. Беморон аз ҳориш, сӯзиш, эҳсосоти назарраси дард ҳангоми истеъмоли физо, маҳсусан физои сӯзон, тунд ва шӯр, бӯйи бади даҳон шикоят доштанд. Папулаҳо дар пардаи луобии варам, серхуншудаи руҳсора, дар ҷойҳои хобидани молярҳо ва премолярҳо бо фаро гирифтани ҷинҳои гузариши ҷоғи поёнӣ аз ҳарду тараф ҷойгир мешаванд. Лонаҳои патологӣ манзараи тӯршакл доштанд.

Шакли эрозивӣ-решӣ дар 6 (18,7%) бемор муайян карда шуд, дар пардаи луобии варми гиперемии возехӣ пардаи луобии руҳсора ва лабҳо пайдо шудани эрозия (66,7%) ва решҳо (33,35) шакли полигоналӣ дида шуд, ки бо қабати фибринозӣ пӯшонида шудаанд, ҳангоми даст расонидан хуншор мешаванд. Дар атрофи ноҳияҳои осебдидаи пардаи луобӣ папулаҳо ё изҳои тури барои ШСП хос муайян карда шуд. Бемориҳоро дарди саҳти аксуламалҳо ҳамроҳӣ мекунанд, гиреҳҳои лимфавии зери ҷоғҳо калон ва дардноканд.

Якҷоя шудани шаклҳои экссудативӣ-гиперемии ШСП бо ҳейлити дутарафай ангулӣ дар 3 (9,4%)-и беморон дида шуд, ки аз хушкии даҳон, протези пурраи гирифташаванда дар ҳарду ҷоғҳо ба иваз кардан ниёз доранд.

Бемориро стресси музмин вазарбҳои пурӯзввати асадӣ, неврозҳо дар 10 (31,3%) бемор ангезиши додааст, шукуфаи сурхи паҳн дар заминай бемориҳои музминироҳи ҳозима, ғадуди зери меъда ва ҷигар - 11 (34,4%), бемории фишорбаландӣ - 4 (12,5%), диабети қанд - 7 (21,8%) (синдроми Гриншпан) ҷараён дошт.

Барои пайдо шудани ШСП пардаи луобӣ

осеби пардаи луобии канорҳои тези дандо-нҳои аз кариес ва пломбаҳои бесифат вай-роншуда дар 34,4%-и ҳолатҳо, протезҳои пулмонанди бесифат тайёркардашуда аз филизҳои гуногун - 21,9%, нуксонҳои охи-рин дар қатори дандонҳо - 15,6% ва алому-тҳои галванизм - 28,1% мусоидат мекунанд. Беҳдошти ғайриқаноатбахши даҳон 15 (46,9%) бемор ва бад дар 17 (53,1%) бемор ба қайд гирифта шуд.

Табобати ШСП-и ковокии даҳон якҷоя бо стоматолог-терапевт, ортопед, ҷарроҳ сурат гирифт. Барои табобати бемориҳои соматикӣ маъмулан мутахассисони назди-соҳаро ҷалб карданд.

Дар ҳамаи беморон санатсияи ковокии даҳон гузаронида шуд: беҳдошти қасбии ковокии даҳон, тавсияҳо барои интихоб кардани воситаҳои беҳдошт, пломбагузории ковокиҳои кариозӣ, ислоҳ бкардани пломбаҳо ва протезҳои дандонҳо, қандани данонҳои вайроншуда, протезгузорӣ ти-бқи нишондод.

Дар беморони дорои шаклҳои типӣ та-бобати мавзеи зиддиилтиҳоӣ гузаронида нашуд, ба дарун препаратҳои дорои таъси-ри ҳассосиятзидӣ ва ислоҳи иммунӣ, вита-минҳои гурӯҳи В ва поливитаминҳо таъй-ин карда шуд.

Дар шаклҳои экссудативӣ-гиперемӣ ва эрозивӣ-решиӣ ҳангоми дардҳо аппликатсияи мавзеи осебидиа бо гели камистад ё пафесан спрей, чайқонидан бо маҳлули ан-тисептикии хлоргексидини биглюконати 0,05% ва маҳлули 0,01% -и мирамистин, ба-рои тоза кардани болои реш ируксол-марҳ-ам ичро карда шуд. Бо мақсади стимулятсияи равандҳои шифоёбӣ аппликатсияи мавзеи осебидиа бо маҳлули равғанини витамини А, марҳами 10%-и метилуратсил истифода карда шуд. Доруи зиддиилтиҳо-бии марҳами 0,5% -и преднизолон ба кор бурда шуд. Бо мақсади нест кардани қабати некрозшуда дар болои реш аппликатсияи мавзеи осебидиа бо ферментҳои протеолитикӣ – трипсин ва хемотрипсин гузаронида шуд.

Ба дарун супрастин 0,025 мг 1 курс 2 ма-ротиба дар як рӯз, тавегил 1 мг 1 курс 1 ма-

ротиба дар як рӯз ва ликопид 2 мг 1 курс 1 маротиба дар як рӯз, ба зери забон таъйин карда мешавад. Сиклоферон 150 мг 1 курс 3 маротиба дар як рӯз мувофиқи схема (1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23 ва ш/р), милгамма композитум 100 мг 1 курс 1 маротиба дар як рӯз, аскорутин 0,5 мг 1 курс 3 маротиба дар як рӯз, поливитаминҳои дуовит, кислотаи никотинӣ 0,05 г 2 маротиба дар як рӯз таъйин мекунанд. Дипроспан 1мл инъексия дар зери унсури осеб 1 маротиба дар як ҳафта бедардсозӣ бо маҳлули 2%-и лидока-ин.

Дар натиҷаи табобати гузаронидашуда шифоёбии клиникӣ дар 11 (78,6%) бемори дорои шаклҳои экссудативӣ-гиперемӣ ва бо эрозивӣ-решиӣ ШСП ба амал омад. Дард, бӯйи бади даҳон, гиперемия, варами пардаи луобии руҳсораҳо нест шуд, регенератсияи эрозия ва решҳо ба амал омад, аммо манза-раи тӯри Уикхем боқӣ монд. Дар 3 (21,4%) бемори дорои шкли эрозивӣ-решиӣ ШСП гиперемияи пардаи луобии руҳсораҳо, сӯзиш ҳангоми истеъмол кардани гизоҳои таҳриккунанда боқӣ мондааст. Беморон дар кафедраи стоматологияи муолиҷавӣ муюи-на карда шуданд.

Хуносахо. Осеби пародаи луобии ково-кии даҳон ҳангоми ШСП мушкилоти таш-хисӣ мебошад, ки ин дар навбати худ зару-рати муносибати комплексии табобати ин бемориро тақозо мекунад. Машварати якҷояи стоматолог бо дигар мутахассисони ба ҳам наздик барои сари вақт гузошта-ни ташхиси дурусти клиникӣ мусоидат ме-намояд ва имконият медиҳад, ки таъйини табобати муносиб таҳия карда шавад, ки ин ҳатари пешравии бемориро, пайдошавии малигнизатсияро кам мекунад. Ҳамчунин барои босуботии психоэмотсионалии бемо-рон мусоидат менамояд.

Адабиёт

1. Жильцова Е.Е., Политов С.А., Ермошина Н.П., и др. Современные аспекты этиопатогенеза красного плоского лишая слизистой оболочки, выстилающей полость рта //Формирование здоровья населения: медико-социальные и клинические аспекты: сборник на-

учных трудов / под ред. О.Е. Коновалова, С.В. Жукова. Тверь, 2020. С.76–81

2. Кривенцев А.Е., Попков В.С. Красный плоский лишай слизистой полости рта в практике врача-стоматолога-хирурга. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета Выпуск 1 (77). 2021. С.40-43

3. Ханова С.А., Сирак С.В., Чеботарев В.В., Сирак А.Г. Красный плоский лишай

слизистой оболочки полости рта, современные методы местного лечения //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. № 2. С.197-202

4. Чуйкин С.В., Акмалова Г.М. Красный плоский лишай слизистой оболочки рта: клинические формы и лечение //Казанский медицинский журнал. 2014. Т. 95, № 5. С.680–687

ТДУ:581.192: 615.322

МОДДАХОИ ФАҶОЛИ БИОЛОГИИ МЕВАИ ДУЛОНА (CRATAEGUS PINNATIFIDA)

Худоев¹ С.С., Ашурев² А.И., Исмоилов² И.Б.³, Мухидинов³ З.Қ.

1. Кафедра биохимия ва биология тиббии Донишгоҳи давлатии тиббии Ҳатлон, 2. Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 3. Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осими

Максади тадқиқоти мазкур истихроҷ, омпзиши таркиби моддаҳои фаҷоли биологии (МФБ) меваи дулонаи дар Тоҷикистон рپянда. Таркиби меваи дулона аз 1.08% моддаҳои равғану ҷарб, 27.97% моддаҳои бо спирт ҷудошаванда, аз он ҷумла пайвастаҳои полифенолӣ, 4.2 % сафедаҳо ва то 45% карбогидрадҳо мавҷуд мебошад. Микдори полисахариҷдо, вобаста ба давомнокии истихроҷ таҳти фишор ва ҳарорати баланд зиёд буда, ҳосили максималии полисахариҷдо ба 10.01% расида аст (аз он 2.24% полисахариди дар об ва 7.77% дар кислота ҳалшаванда). Аз натиҷаи таҳлили спектрҳои ИС-Фуре маълум мешавад, ки фраксияи дуюми полисахарид ба пектинҳо тааллук дорад. Маълумотҳои бадаствардашуда нишон медиҳанд, ки дар таркиби меваи дулона моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ фаҷол зиёд буда, ин мева метавонад ҳамчун ашёи хом барои истеҳсоли иловашои аз ҷиҳати биологӣ фаҷол ва пребиотикҳо истифода карда шавад.

Калимаҳои қалидӣ: дулона, моддаҳои фаҷоли биологӣ, моддаҳои полифенолӣ, полисахариҷдо, моддаҳои равғану ҷарб, пребиотик.

Худоев Сайдхӯча Саймуддиновиҷ - ассистенти кафедраи биохимия ва биологияи тиббии Донишгоҳи давлатии тиббии Ҳатлон; тел: 918210934, Ҷумҳурии Тоҷикистон, н.Дангара, к.Исмат Шариф 3; E-mail: khudoiev04saidkhuja@gmail.com

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПЛОДОВ CRATAEGUS PINNATIFIDA

С.С. Худоев¹, А.И. Ашурев², И.Б.Исмоилов^{2,3}, З.Қ. Муҳидинов²

1. Кафедра биохимии и медицинской биологии Хатлонского государственного медицинского университета; 2. Институт химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана; 3. Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

Целью данного исследования являлось выделение, изучение состава биологически активных соединений (БАС) плодов боярышника, произрастающего в Таджикистане. Результаты данной работы показали, что содержание жиро-восковых веществ в составе плодов боярышника составляло 1.08%, спирторастворимых веществ, включая полифеноль-

ные соединения, - 27.97%, содержание углеводов увеличивалось в зависимости от продолжительности экстракции при высоком давлении и температуре. Максимальный выход полисахаридов достигал 10.01% (из них 2.24% водорастворимый и 7.77% кислотрастворимый полисахарид). Из результатов анализа ИК-Фурье спектров становится ясно, что вторая фракция относится к пектинам. Полученные данные свидетельствуют о высоком содержании основных БАС в составе плодов боярышника, что делает его потенциальным сырьем для производства биологически активных добавок и пребиотиков.

Ключевые слова: боярышник, биологически активные вещества, полифенольные вещества, полисахариды, пребиотики.

Худоев Сайдхуджа Саймуддинович - ассистент кафедры биохимии и медицинской биологии Хатлонского государственного медицинского университета. Адресс: Республика Таджикистан, город Дангара, улица Исмата Шарифа-3. E-mail: khudoiev04saidkhuja@gmail.com, тел. 918210934.

BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS OF HAWTHORN FRUITS (*CRATAEGUS PINNATIFIDA*)

S.S. Khudoiev¹, A.I. Ashurov², I.B. Ismoilov^{2,3}, Z.K. Muhidinov³

1. Department of Biochemistry and Medical Biology, Khatlon State Medical University, 2. Institute of Chemistry named after V.I. Nikitin, National Academy of Sciences of Tajikistan. 3. Tajik Technical University named after M.S. Osimi

This study aimed to isolate and analyze the biologically active compounds (BACs) present in hawthorn (*Crataegus pinnatifida*) fruits grown in Tajikistan. The BAC profile comprised 1.08 % fats and waxes, 27.97 % alcohol soluble substances (including polyphenols), and more than 45 % carbohydrates. The polysaccharide yield increased with extraction time under elevated pressure and temperature, reaching a maximum of 10.01 %, of which 2.24 % was water soluble and 7.77 % acid soluble. Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy confirmed that the acid-soluble fraction belonged to pectins. The high levels of polyphenols and pectin-rich polysaccharides indicate that hawthorn fruits are a promising raw material for producing functional food ingredients, biologically active additives, and prebiotics.

Keywords: hawthorn, biologically active substances, polyphenolic substances, polysaccharides, prebiotic.

Khudoiev Sadkhuja Saimuddinovich - Assistant Professor, Department of Biochemistry and Medical Biology, Khatlon State Medical University. Republic of Tajikistan, Dangara, Ismat Sharif 3; E-mail: khudoiev04saidkhuja@gmail.com, tel. 918210934

Муҳиммият. Дулона (*Crataegus pinnatifida*) ба оилаи настараниҳо (*Rosaceae*) мансуб буда дар Осиёи Марказӣ, Амрикои Шимолӣ, Осиёи Шарқӣ ва Аврупо паҳн шудааст [1, 2]. Буттамеваҳои дулона одатан бо зиёда аз 250 намуди гуногун паҳн шудаанд. Навъҳои маъмулан дар Осиёи Марказӣ рпяндаи дулона *Crataegus cuneate* ва *Crataegus pinnatifida* мебошанд, ки дар тиби мардумӣ барои табобати қабзият (колит),

касалиҳои ҳозима, зардаҷпшӣ ва баландфишорӣ истифода мешаванд [3]. Дар Тоҷикистон меваи дулонаро дар намуди тару тоза истеъмол менамоянд. Дар баъзе ҳолатҳо барои тайёр кардани афшура ва мураббо истифода мебаранд. Аммо аз он ягон маҳсулоти саноатӣ истехсол карда намешавад.

Аз сарчашмаҳои мусоир[1-4] маълум мешавад, ки меваи дулона дорои пайвастаҳои полифенолӣ, flavonoidҳо, проантотсиа-

нидинҳо, пектинҳо ва бисёр дигар моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ фаъол буда, хусусияти антиоксидантӣ, зиддиилтиҳобӣ, зиддивактериявӣ, антидиабетӣ, муҳофизати рпдаҳо, муҳофизати дилу рагҳо, гепатопротекторӣ, зиддисаратонӣ ва нейропротекторӣ зоҳир менамояд.

Дар таркиби меваи дулона полисахариди пектинӣ зиёд аст ва он ҳамчун як иловаи табиии ғизӣ, дар саноати хпромкорӣ (масалан, мураббопазӣ, қанодӣ, афшураи мева ва коркарди йогурт) ба таври васеъ истифода мешавад, зоро хосиятҳои аълои гелҳосилкунӣ, гафсунӣ ва устоворкунии эмулсияро дорад [5]. Пектин ғайр аз ғизи функсионалӣ буданаш, инчунин дорои хосиятҳои гуногуни биологӣ, аз қабили антиоксидантӣ [6], антигликатсия - паст намудани пиршавии узвҳо [7], зидди илтиҳобӣ [8], гиполипидемӣ [9], фаъолиятҳои пребиотикӣ ва хориҷ кардани металҳои вазнинро [10, 11] низ зоҳир менамояд. Тадқиқотҳои солҳои оҳир [12-14] нишон доданд, ки пектин хосияти зидди микробиро низ дошта ва ба афзоши микрофлораи рпда мусоидат менамояд [14, 15]. Озмоишҳои наzdik гузаронидашуда гузориш доданд, ки чунин хосиятҳои функсионалии пектин бо таркиби моносахаридҳо, вазни молекулавӣ, конформатсияи онҳо ва мавҷудияти полифенолҳо дар таркиби он зич алоқаманданд [5, 11, 12, 15]. Маълум гардид, ки олигосахариди пектин (ОСП) нисбат ба пектин фаъолияти беҳтарӣ пребиотикро дорост [10, 16, 17].

Мақсади тадқиқот. Мақсади тадқиқоти мазкур аз истихроҷ ватадқиқи таркиби моддаҳои фаъоли биологии (МФБ) меваи дулонаи дар Тоҷикистон рپянда мебошад.

Мавод ва усуљҳои тадқиқот. Меваи дулона аз бозори маҳаллӣ дар шакли нимхушк бо намнокии 22.80% дастрас гардид. Барои муайян намудани намнокии меваи дулона, 50 дона меваи он бо тарозуи аналитикӣ баркашида дар зарфипшида ҷойгир карда, дар тафدونи хушкунӣ таҳти ҳарорати 110°C дар мудати 2 соат нигоҳ дошта ва сипас то вазни доимӣ дар ҳамин ҳарорат хушк карда шуд. Меваҳои қаблан хушкшуда дар дастгоҳи Сокслет (Soxhlet) бо ҳалкунандай этилатсетат, тавре ки дар таҳқиқоти қаблӣ тав-

сиф шуда буданд, аз равғану ҷарб тоза карда шуданд [18]. Моддаҳои равғану ҷарби (МРЧ) истихроҷшуда дар тафдони хушкунӣ дар ҳарорати 40°C хушк карда шуданд. Истихроҷи МФБ тибқи тарзи кории дар озмоишгоҳи “Пайвастаҳои фаромолекулий” пешниҳодшуда [18] гузаронида шуд.

Истихроҷи пайвастагиҳои полифенолӣ. Боқимондаи меваҳо пас аз ҷудо кардани МРЧ барои истихроҷи пайвастагиҳои полифенолӣ (ППФ) истифода шуданд. Истихроҷи ППФбо роҳи матсретсия (дамкунӣ) дар ҳарорати хона бо истифода аз маҳлули 70-фоизаи спирти этилийгузаронида шуд. Экстрактиҳосилшуда бо филтри қоғазӣ соф карда шуда, дар буҳоркунаки вакуумиғализгардонида шуда, сипас дар ҳарорати 40°C хушк карда шуд.

Истихроҷи полисахаридҳо. Гидролиз-истихроҷи полисахаридҳоаиз боқимондаи меваи дулона тибқи усули пештар иҳтироӯшуда [19] ба таври зерин гузаронида шуд: ашёи хоми дар об варамкарда бафлеш камера(автоклав) гузашта шуда ва ба он оби бенамак ва маҳлули кислота(pH 2,0) илова карда шуд, давомнокӣ 5-15 дақиқа, ҳарорат 120°C, таносуби ашё ва маҳлӯл 1:5 - 1:10. Пас аз хунук намудани истихроҷ он тавассути матои маҳсуссоф карда шуда, зарраҳои микрогелиашбо сентрафуга таҳшин карда шуд. Сипас полисахариди дар он буда бо илова намудани миқдори дукаратаи спирти этилийтаҳшин карда шуд.

Тавсифи полисахаридҳо бо ёрии спектроскопияи ИС-Фуре. Пеш аз ташхис ҳама намунаҳои полисахарид дар ҳарорати 110°C, дар муддати 30 дақиқа хушк карда шуд. Намунаҳои полисахаридҳои бадастомада тавассути дастгоҳи Spectrum 65 FT-IR (Perkin Elmer, Швейтсария), дар ҳудуди дарозии мавҷҳои аз 4000 то 500 см⁻¹ № таҳлил карда шуданд. Спектрометр бо дастгоҳи маҳсуси инъикоси ногӯрӯӣ нур (ATR, MIRACLE) бо кристали ZnSe муҷаҳаз шудааст. Спектрҳои ИС-Фуребо ёрии барномаи компютерии KnownitAll ва IRPal 2.0 таҳлил карда шуданд [20].

Натиҷаҳои тадқиқот ва муҳокимаи онҳо. Натиҷаҳои тадқиқот ва баромади МФБ дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Чадвали 1. Марҳилаи истихроҷи МФБ аз меваи дулона ва миқдори фоизи онҳо

Марҳилаи истихроҷ	Номгӯи МФБ	Баромади, МРЧ ва ППФ, %	Баромади полисахаридҳо, %	
			5 мин.	10 мин.
1	Моддаҳои равғану чарб	1.08		
2	Пайвастаҳои полифенолӣ ва карбогидратҳо (кандҳо)	27.97		
3	Полисахаридҳои дар об ҳалшаванда		0.43	2.26
4	Полисахаридҳои дар кислота ҳалшаванда		2.24	7.77
5	Олигосахаридҳо		3.42	6.29
6	Боқимондаҳои девораи хӯчайра (селялюз ва гемиселлюзоза)		64.86	55.65

Истихроҷи МЧР аз 76.10г хокай меваи кпфташуда (пас аз хушконидан, бо намно-кии 12.02%) дар дастгоҳи Сокслет бо 300 мл этилатсетат дар 10 давра гузаронида шуд. Миқдори умумии МРЧ бо ин усул ҳосилшу-да дар ҷадвал оварда шудааст, ки 1.08 %-ро ташкил дод. Баъдан, ППФ аз намунаи бера-вғаншудаи меваи дулона бо истифода аз маҳлули обии спирти этил (70% бо ҳачм) истихроҷ карда шуд ва баромади он 27.97%-ро ташкил дод.

Пеш аз гузаронидани гидролиз-истихроҷи МФБ, меваҳо дар об барои пурра варамкунӣ дар мудати 4 соат нигоҳ дошта шуданд. Дараҷаи варамкуни меваи дулона (S) бо формулаи зерин муайян карда шуд:

$$S = ((m_1 - m_0)/m_0) \times 100\%$$

ки дар ин ҷо m_0 - массаи меваҳо то варамкунӣ ва m_1 баъди варамкунӣ мебошад. Ҳамин тавр қимати дараҷаи варамкунӣ ба 64.9% баробар буд. Пас аз варам кардан меваҳо, барои истихроҷи полисахаридҳо азусули флеш-гидролизистифода карда шуд.


Барои чудо кардани полисахаридҳои дар об ҳалшаванда (ПОХ) ба 300 грамм меваи дулона пас аз истихроҷи пайдарпайи МРЧ ва ППФ 1500 мл об илова карда, дар ҳарорати 120°C, 5 дақиқа флеш-гидролиз гузаронида шуд. Пас аз истихроҷ ҳачми маҳлӯл то 2100 мл аз ҳисоби буғи оби дар дастоҳ буда зиёд шуд. Маҳлули истихроҷ ($pH = 3.97$) то S ҳачми аввала ғали гардонида шуда, намунаи ПОХ бо ҳачми дукаратай спирти этилий такшонкун намуда, сипас чудо карда шуд. Баромади ПОХ 2.24%-ро ташкил дод.

Пас аз истихроҷи ПОХ, ба боқимондаи ашёи хом 1500 мл кислотаи 7%-и лиму ($pH=1.94$) илова карда, барои истихроҷи полисахаридҳои дар кислота ҳалшаванда (ПКХ) флеш-гидролиз дар давоми 5 дақиқа ва ҳарорати 120°C гузаронида шуд. Ҳачми ниҳоӣ пас аз гидролиз 2170 мл ($pH = 2.1$)-ро ташкил дод. Экстракт то $pH = 3.5$ бо маҳлули аммиак мӯтадил гардонида, то S ҳачми аввалағализ карда шуд. Баромади ПКХ 7.78%-ро ташкил дод.


Ҳамин тавр аз рпи ҳисоби баромади моддаҳои хушк, миқдори моддаҳои хоричшуда 39.07%-ро ташкил доданд. Қандҳои миёна-молекула (олигосахаридҳо) ва қисман пай-вастагиҳои полифенолӣ аз экстрактҳои спиртӣ низ чудо карда шуданд, ки баромади онҳо ба 6.29% баробар буд. Қисми ниҳоии маҳсулот аз меваи дулона ин моддаҳои гидролиз нашудаи селялюзоза, геми-селлюзоза ва лигнин мебошанд, ки баромади ниҳоии онҳо 55.65% - и меви дулонаро ташкил дод.

Чунон ки аз маълумотҳои ҷадвал дида мешавад, моддаҳои асосии фаъоли биологии меваи дулонаро қандҳо, олиго- ва полисахаридҳои дар об ва дар кислота ҳалшаванда ифода мекунанд. Вобаста ба давомнокии гидролизи экстраксия ҳосилнокии ПОХ ва ПКХ ба таври назаррас фарқ мекунад: бо зиёд шудани вақти гидролиз дар автоклав баромади ПОХ бештар аз 68% ва баромади ПКХ бошад 55% меафзояд. Мувофиқи он, баромади ОС низҳангоми зиёд намудани вақти гидролиз ду маротиба меафзоянд.

Спектроҳои ИС-Фуреи моддаҳои бадас-товарда дар расмҳои 1 ва 2 оварда шудаанд.



Расми 1.– Спектри ИС-Фуреи ПОХ.



Расми 2.– Спектри ИС-Фуреи ПКХ.

Ҳангоми муқоиса намудани спектрҳо (расми 1 ва 2) фарқияти сохтори полисахаридҳо мушоҳида шудаанд. Мавҷудияти бандҳоивасеъ ва интенсивашон баланд дарада-ди мавчи 3331.8 см⁻¹ бароинамунаи ПОХ ва 3348.0 см⁻¹ бароинамунаи ПКХ мушоҳида-шаванда аз тағирёбии дарозии бандҳои (ла-пишҳои) гуруҳи О-Н –иқандҳо ва ППФ дар таркиби меваи дулона шаҳодат медиҳад. Пайдоиши ин лапишдарминтақаиададҳои мавчи ибалиандтар, бароинамунаи ПКХ аз диссотсиатсияи бандҳои гидрогенӣ вабаланд шудани интенсиви он, ба камшудани вазни-молекулавӣ дар ин полисахарида шаҳодатмедиҳад. Фурубарии рушнои ИС-изаиф дар ададҳои мавчи 2941.8 см⁻¹ ва 2880.00 см⁻¹ дар минтақаи басомадҳои лапишҳои асимметрий ва симметрии бандҳои - СН-и гурӯҳҳои эфирӣ (метил ё атсетил) тааллук донанд. Дар спектрҳои ИС-Фуреи ПКХ (расми 2) танҳо як банди абсорбсионӣ бо басомади $n_{as} = 2929.6$ см⁻¹ пайдо мешавад, ки он лапишҳои асимметрии валентии СН- гурӯҳи метиленро (CH_2) инъикосмекунад.

Қуллаҳои хурд дар минтақаи 1727 ва 1235 см⁻¹, дар спектри ПОХ аз сабаби лапишҳои валентии гурӯҳҳои карбоксилҳои эфирӣ (- COOCH_3) буданд, дар ҳоле ки қуллаи адади мавчиаш 1601 см⁻¹ аз ҳисоби ларзишҳо ива-

лентии ассимметрии гурӯҳҳои карбоксили-озод (- COO^-) ба вучуд омадааст. Ин қуллаҳои хос барои гурӯҳҳои эфирӣ дар спектри ПКХ дар минтақаи абсорбсионии 1732 см⁻¹ ва 1227 см⁻¹ ба вучуд омадааст. Ин қуллаҳои хос барои гурӯҳҳои карбоксили-озод дар 1597 см⁻¹ пайдо мешаванд. Ҳарду спектри намунаҳои полисахаридҳо дорои бандҳои иловагӣ дар ададҳои мавчи 1414.5, 1235.7, 1020 ва 894.5 см⁻¹ барои ПОХ, 1398.2, 1276, 1016, 925 ва 862 см⁻¹ барои ПКХ мебошанд, ки ба лапишҳои деформатсионии гуруҳҳои канории С-Н ва С-ОН ва пайванди гликозидӣ С-О-С -и полисахаридҳо мувофиқанд [21].

Банд дар минтақаи адади мавчиаш 894.5 см⁻¹ дар спектри ПОХ мавҷудияти β-конфи-гуратсияи боқимондаи моносахаридҳоро дар ин полисахарид нишон медиҳад. Мута-носибан дар спектроҳои ПКХ пайдоиши чунин банд дар ададҳои мавчи 862.3 см⁻¹ ва 920 см⁻¹ мавҷудияти β-конфи-гуратсияро тас-диқ менамояд. Бояд қайд намуд, ки набуда-ни абсорбсия дар ададҳои мавчи 1650, 1550 ва 1400 см⁻¹, ки хоси сафедаҳо мебошанд, аз кам ё набудаи сафедаҳо дар фраксияҳои полисахаридҳои меваҳои дулона шаҳодат медиҳанд [21].

Ҳамин тарик, аз таҳлили спектрҳои ИС-Фуре, лапишҳои абсорбсионӣ дар минтақаҳои ададҳои мавчи 3348 см⁻¹ (ОН), 1732 см⁻¹ (СО), 1600 см⁻¹ (СО), 1142 см⁻¹ (СО - гли-козидӣ), 1077 см⁻¹ (СО) ва 1016 см⁻¹ (СО-гли-козидӣ), ки ба сохтори пектинҳо хос мебошанд [21-23], бо спектри полисахарида дар кислота ҳалшаванда -ПКХ мувофиқат ме-кунанд ва мавҷудияти полисахарида пектиниро тасдиқ мекунад.

Хулоса. Маълумотҳои бадастоварда дар таркиби меваи дулона зиёд будани мода-ҳои асосии аз ҷиҳати биологӣ фаъолро нишон медиҳанд. Натиҷаҳои тадқиқот нишон доданд, ки меваи дулона дорои 3.7% МЧР, 28.0% қандҳо ва ПФК буда, воба-ста ба давомнокии истихроҷ дар фишор ва ҳарорати баланд микдори олиго-ва полисахаридҳо зиёд ба даст меояд. Натиҷаи тадқиқот нишон медиҳад, ки дар муддати 10 дақиқа ва дар ҳарорати 120! ҳосили макси-малии полисахарид -баробар ба 10.01% ба

даст меояд, ки аз он 2.24% дар об ва 7.77% полисахарида дар кислота ҳалшавандаро ташкил медиҳад.

Аз натиҷаи таҳлили спектроскопияи ИС-Фуреи намунаҳои тадқиқшуда маълум мешавад, ки фраксияи дуюми полисахарид (ПКХ), ба полисахаридҳои пектинӣ тааллук дорад.

Ҳамин тарик, МФБ-и аз таркиби меваи дулона ба даст овардашуда аз сифати баланди ин мева гувоҳи медиҳад ва аз он метавон маҳсулоти дорои арзиши иловагӣ (иловаи фаъоли биологӣ ва пребиотикҳо) доштаро барои саноати хпрокворӣ ва фармасевтӣ ба даст овард ва рушди иқтисодиёти кишварро таъмин намуд.

Адабиёт

1. Yarligan S. ‘Extraction and characterization of pectin from red hawthorn (*Crataegus* spp.) using citric acid and lemon juice //Yarligan Selma, Үэлдэгэм Еуър. Asian J. Chem. -2014, -Vol.26, -P.6674–6678.
2. Li Tuoping. ‘Physicochemical properties and partial structural features of haw pectin / Li, Tuoping, Li, Suhong, Wang, Na, Liu, Jinfu. Eur // Food Res. Technol -2008, -Vol.227, -P.1035–1041.
3. Chiu H. Nutraceuticals and functional foods in the prevention of hypertension induced by excessive intake of dietary salt. / Chiu, H., Venkatakrishnan, K., & Wang, C. Dietary Sugar // Salt and Fat in Human Health. 2019, -P.423-450. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816918-6.00020-2>
4. Ma J. X. The hawthorn (*Crataegus pinnatifida* Bge.) fruit as a new dietary source of bioactive ingredients with multiple beneficial functions / Ma, J. X., Yang, W., Ng, C. Y. J., Tang, X. D., Wong, S., Gan, R. Y., & Zhong, L.//Food Frontiers. -2024, -Vol. 5, -P.1534–1558. <https://doi.org/10.1002/fft2.413>.
5. Sun D. Physicochemical properties and antioxidant activity of pectin from hawthorn wine pomace: a comparison of different extraction methods / Sun D. et.al//Int. J. Biol. Macromol. 2020, -P.158, 1239–1247.
6. Hammim. Optimization extraction of polysaccharide from Tunisian *Zizyphus lotus* fruit by response surface methodology: composition and antioxidant activity /Hammami, Madmini, Khaoula, Hammami, Majdi, Rihouey, Christophe, Le Cerf, Didier, Ksouri, Riadh, Majdoub, Hatem // Food Chem. -2016.- Vol. 212, -P. 476–484.
7. Chaouch M. A. Depolymerization of polysaccharides from *Opuntia ficus indica*: antioxidant and antiglycated activities / Chaouch, Mohamed Aymen, Hafsa, Jawhar, Rihouey, Christophe, Le Cerf, Didier, Majdoub, Hatem // Int. J. Biol. Macromol. - 2015. -Vol. 79, -P. 779–786.
8. Bergman M. Effect of citrus pectin on malignant cell proliferation / Bergman, M., Djaldetti, M., Salman, H., Bessler, H. // Biomed. Pharmacother. -2010, -Vol. 64, -P. 44–47.
9. Zhu R. Comparative effects of hawthorn (*Crataegus pinnatifida* Bunge) pectin and pectin hydrolyzates on the cholesterol homeostasis of hamsters fed high-cholesterol diets /Zhu, Rugang, Sun, Yandi, Li, Tuoping, Chen, Gang, Xue, Peng, Duan, Wenbin, Zheng, Zhengzheng, Shi, Shulei, Xu, Jingguo, Liu, Yanhua, Jin, Xiaoyi //Chem. Biol. Interact. - 2015, -Vol.238, -P. 42–47.
10. Gomez B. Prebiotic potential of pectins and pectic oligosaccharides derived from lemon peel wastes and sugar beet pulp: a comparative evaluation// Gomez, Belen, Gullon, Beatriz, Yanez, Remedios, Henk Schols, Jose, L., Alonso // Journal of Functional Foods. -2016, -Vol.20, -P.108–121.
11. Муҳидинов З.К., Бобокалонов Д.Т., Усманова С.Р. Пектин основа для создания функциональной пищи. Душанбе, 2019, 192 с.
12. Muhidinov Z.K. A new approach to the treatment of acute infection diseases with antibiotic-pectin formulae /Muhidinov ZK, Bobokalonov JT, Kimatov RS, Rahmonov ER, Komilova GI, Sherova ZU, Liu L. // J. Infect Dev Ctries. -2024, -Vol.18 (3),-P.407–419. <https://doi.org/10.3855/jidc.18473>
13. Zaitseva O. Pectins as a universal medicine/ Zaitseva O, Khudyakov A, Sergushkina M, Solomina O, Polezhaeva T. // Fitoterapia -2020.-Vol.146: 104676. doi: 10.1016/j.fitote.2020.104676.

14. Tang Q. Pectin alleviates the pulmonary inflammatory response induced by PM2.5 from a pig house by modulating intestinal microbiota /Tang Q, Shen D, Dai P, Liu J, Zhang M, Deng K, Li C. //Ecotoxicology and Environmental Safety. -2023, -Vol.261: 115099. doi: 10.1016/j.ecoenv.2023.115099.
15. Firrman J.Modulation of the gutmicrobiota structure and function by two structurally different lemon pectins /Firrman, J., Mahalak, K., Bobokalonov, J., Liu, L., Lee, J.-J., Bittinger, K., Mattei, L. M.,Gadaingan, R., Narrowe, A. B., & Lemons, J. M. S. // Foods, -2022,-Vol.11(23), 3877. <https://doi.org/10.3390/foods11233877>.
16. Foti P.Prebiotic effects of citrus pectic oligosaccharides /Foti, P., Ballistreri, G., Timpanaro, N., Rapisarda, P., & Romeo, F. V. // Natural Product Research,-2022,-Vol.36, - P.3173–3176.<https://doi.org/10.1080/14786419.2021.1948845>.
17. Alencar J.C. Pectin and pectic oligosaccharides (POS): Recent advances for extraction, production, and its prebiotic potential /Alencar, J. C. G. D., Pinto, G. T. D. S., Cerqueira e Silva, K. F., Santos, J. M. S., Hubinger, M. D., Bicas, J. L., Marystica Junior, M. R., Petkowicz, C. L. D. O., & Paulino, B. N. // Trends in Food Science & Technology. - 2024,-Vol.155, 104808. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2024.104808>.
18. JonmurodovA. Value Added Products from Plant Processing /Jonmurodov, A., Bobokalonov, J., Usmanova, S., Muhidionv Z.K., and Liu, L.S. // Agricultural Sciences, - 2017. -Vol.8. -P.857-867. <https://doi.org/10.4236/as.2017.88063>.
19. Нахустпатент TJ 563. Флеш способ экстракции пектина из растительного сырья. Опуб. 29.12. 2012 бюл. № 86 НПЦ РТ. Мухидинов З.К., Тешаев Х.И., Джонмуродов А.С., Лиу Л.Ш.
20. Ашурев А.И.Характеристика полисахаридов эремуруса гиссарского (Eremurushissaricus) ИК-Фурье спектроскопией / Т. Ашурев А.И., Джонмуродов А.С., Усманова С.Р., Холов Ш.Е., Мухидинов З.К. // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. -2021. N 2. С. 0–0. <https://doi.org/10.21285/2227-2925-2021-11-2-00-00>.
21. Canteri M.ATR-FTIR spectroscopy to determine cell wall composition: Application on a large diversity of fruits and vegetables / Canteri, M. H. G., Renard, C. M. G. C., Le Bourvellec, C., & Bureau, S. // Carbohydrate Polymers.-2019, -Vol.212, -P.186–196.
22. Hong T.Applications of infrared spectroscopy in polysaccharide structural analysis: Progress, challenge and perspective / Hong, T., Yin, J., Nie, S., & Xie, M. // Food Chemistry, -2021, -Vol.12, 100168. <https://doi.org/10.1016/j.foodch.2021.100168>.
23. Manrique G.D. FT-IR spectroscopy as a tool for measuring degree of methyl esterification in pectins isolated from ripening papaya fruit / Manrique, G. D., &Lajolo, F. M. // Postharvest Biology and Technology, -2002. - Vol.25, -P.99–107.

ХУСУСИЯТХОИ ФУНКСИЯИ ВЕНТИЛЯЦИОННИИ ШУШХО ВА ТАРКИБИ ГАЗХО ДАР ХУНИ КҮДАКОН ДОРОИ БРОНХИТИ РЕТСИДИВӢ

Шарипова М.М.

Кафедраи беморихои кӯдакони №2, МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”

Резюме. Бронхити ретсидивӣ аз сабаби паҳншавии назаррас ва афзоиши васеъ то ҳол яке аз мушкилтарин масъалаи тибби муосир боқӣ мемонад, дар ҳоле ки дебюти қаблӣ бо тамоюли шадид ва пешгии бад вучуд дорад [1. 2.]. Органҳои системаи нафаскашӣ бо фольияти системаи дилу рагҳо зич алоқаманданд. Таъмини организм бо оксиген раванди мураккабест, ки дар режими муайяни кори системаи дилу нафас сурат мегирад. Дар баробари ин, сарфи назар аз аҳамияти ошкоро ин чихати масъала мавриди таҳкики маҳсуси чиддӣ карор ногирифтааст.

Вазифаи тадқиқот: омпзиши вазифаи гомеостази гази ва ҳолати кислотаю асосӣ дар кпдакони гирифтори бронхити ретсидивӣ дар синни аз 3 то 11-сола буданд. Ба гурпхиякум 22 кпдаки аз 3 то 5сола, гурпхидуюм 24 кпдаки аз 6 то 11солашомилбуданд. Меъёриистиснокпдаконидороибеморииастмаибронхиалиймебошанд. Гурпхиназоратӣ аз 20 кпдакисинну соли мувофиқиборат буд.

Мавод ва усулҳои омпзиши: Зери назорати мо 46 нафар беморони гирифтори бронхити ретсидивӣ дар синни аз 3 то 11-сола буданд. Ба гурпхиякум 22 кпдаки аз 3 то 5сола, гурпхидуюм 24 кпдаки аз 6 то 11солашомилбуданд. Меъёриистиснокпдаконидороибеморииастмаибронхиалиймебошанд. Гурпхиназоратӣ аз 20 кпдакисинну соли мувофиқиборат буд.

Ба ҳамаибеморон аз тадқиқотҳои умуми, муайянкунунифишоригазҳодар хунва инчуномпзишиҳолатикислотаю- ишқорӣ (ҲКИ) гузаронида шуданд.

Хуносахо: Паст шудани шиддати оксиген дар ҳавои алвеолярӣ ва мутаносибан дар хун бо кам шудани сершавии гемоглобин бо оксиген шарҳ дода шуд, ки ба пайдоиши гипоксемия мусоидат меқунад. Вайрон кардани функцияи вентиляционӣ-перфузии шушҳо дар кпдакони ҳарду гурпҳ ба гипоксемияи шадид ва ацидози нафасӣ оварда расонд. Дар ҳама беморон дар давраи фарорасии нафастангӣ, ин тағиротҳо хусусияти асосӣ доштанд, ацидози нафасӣ ба вучӯд омад, зеро норасоии оксиген зиёд шуда, индекси оксиген пасттар шуд.

Вожаҳои қалидӣ: кпдакон, бронхити ретсидивӣ, гомеостази газҳо, ҳолати кислотаю-ишқорӣ.

Шарипова Мавлуда Мирзомуддиновна - дотсенти кафедраи бемориҳои кпдакона №2-и МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино”, E.mail: mavluda.sharipova.1988@mail.ru, тел.: 881-88-08-09.

ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЛЁГКИХ И ГАЗОВОГО СОСТАВА КРОВИ У ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХИТОМ

Шарипова М.М.

Кафедра детских болезней №2, ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”

Резюме. Рецидивирующий бронхит из-за значительного распространения и увеличения частоты встречаемости остаётся одной из актуальных проблем современной медицины (1.2). Дыхательная система находится в тесной связи с сердечно-сосудистой системой. Обеспечение организма кислородом является сложным процессом. Несмотря на актуальность проблемы данный аспект остаётся не до конца изученным.

Цель исследования: изучение газового гемостаза и кислотно-основного состояния крови у детей с рецидивирующим бронхитом.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 46 больных с рецидивирующим бронхитом в возрасте от 3 до 11 лет. В первую группу вошли 22 ребёнка от 3 до 5 лет, во вторую - 24 ребёнка от 6 до 11 лет. Критерием исключения было наличие бронхиальной астмы. Контрольную группу составили 20 детей соответствующего возраста.

Всем больным проведено общеклиническое исследование, определение парциального давления газов крови и кислотно-основного состояния.

Выводы. Доказано снижение напряжения кислорода в альвеолярном воздухе, что способствует снижению насыщения гемоглобина кислородом. Нарушение вентиляционной и перфузионной функции лёгких у детей в обоих группах привело к острой гипоксемии и дыхательному ацидозу. У всех больных при рецидиве и ДН 2 степени изменения носили преходящий характер и приводили к развитию дыхательного ацидоза, чему способствовала нехватка кислорода и кислородного индекса.

Ключевые слова: дети, рецидивирующий бронхит, газовый гемостаз, кислотно-основное состояние.

Шарипова Мавлуда Мирзомуддиновна- доцент кафедры детских болезней №2 ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”. E-mail: mavluda.sharipova.1988@mail.ru

FEATURES OF THE FUNCTION OF EXTERNAL GAS RESPIRATION HOMEOSTASIS AND ACID-BASE COMPOSITION OF BLOOD IN CHILDREN WITH RECURRENT BRONCHITIS

Sharipova M.M.

Department of Children's Diseases No. 2 of SEI «Avicenna TSMU»

Relevance. Recurrent bronchitis still remains one of the most difficult problems of modern medicine due to the significant spread and continued growth everywhere, while an earlier debut with a tendency to severe course and unfavorable prognosis is noted. [1. 2.]. The organs of the respiratory system are closely related to the activity of the cardiovascular system. Providing the body with oxygen is a complex process that takes place in a certain mode of operation of the cardiorespiratory system. At the same time, despite the obvious significance, this aspect of the problem has not been subjected to special scrupulous study.

The purpose of the study: to study the function of external respiration of gas homeostasis and acid-base state in children with recurrent bronchitis

Materials and methods of study: 46 patients with Recurrent bronchitis aged from 3 to 11 years were under our supervision. The first group included 22 children from 3 to 5 years old, the second group included 24 children from 6 to 11 years old. The exclusion criteria are asthmatic status. The control group consisted of 20 children of the appropriate age.

All patients underwent partial pressure of gases and the study of the acid-base state (CBS) of blood was carried out on the radiometer ABL 800 Flex device.

Conclusions: The decrease in oxygen tension in the alveolar air and, accordingly, in the blood was explained by a decrease in hemoglobin oxygen saturation, which contributed to the occurrence of hypoxemia. Violations of ventilation and perfusion lung function in children of both groups led to severe hypoxemia and respiratory acidosis. In all patients in the attack period of recurrent bronchitis, these transformations were of a major nature, respiratory acidosis was formed, as the lack of oxygen increased and the oxygen index worsened.

Keywords: children, recurrent bronchitis, respiratory functions, gas homeostasis, acid-base state.

Sharipova Mavluda Mirzomuddinovna, PhD, associate Professor of the Department of Children's Diseases No. 2, AVICENNA TAJIK STATE MEDICAL UNIVERSITY. E-mail: mavluda.sharipova.1988@mail.ru

Муҳимият. Бронхити ретсидивӣ дар кидакон яке аз шадидтарин бемориҳои системаи нафаскашӣ мебошад. Дар солҳои охир он тез-тез ва вазнинтар мешавад. Дар 40% ҳолатҳо ба астмаи бронхиали мегузарад.

Тибқи маълумоти ҳозира, бронхити ретсидивӣ ин бемории такроршаванди илтиҳобии роҳҳои нафас бо иштироки ҳуҷайраҳо (ҳуҷайраҳои фарбех, эозинофилҳо, Т-лимфоситҳо), миёнаравҳои аллергия ва илтиҳоб мебошад, ки дар одамони гирифтори ҳассосияти шадиди бронхҳо зоҳир мешавад, ки он мувофиқат мекунад ба таърифи

ТУТва Институти миллии дил, шуш ва хун (ИМА) [1,6].

Узвҳои системаи нафаскашӣ бо фаъолияти системаи дилу рагҳо зич алоқаманданд. Таъмини организм бо оксиген раванди мурракбест, ки дар режими муайяни кори системаи дилу нафаскашӣ сурат мегирад. Бронхоспазм боиси ихтиоли вазомотории рагҳо, варами девори бронхҳо ва аз ҳад зиёд секретсияи дастгоҳи ба тағйирёбии обструктивии бронхҳо ва бронхиолаҳо оварда мерасонад.

Баландшавии муқовимати аэродинамикӣ ҳангоми нафаскашӣ, эмфиземаи шуш, баланд шудани фишор дар капиллярҳои шуш, прекапиллярҳо, артериолаҳо, артерияҳо боиси зиёд шудани муқовимат ва душвор шудани ҷараёни хун тавассути артерияи шуш, мутаносибан миокарди тарафи рости меъдача саҳттар кашиш ҳӯрда, фишори меъдачаи рост баланд мешавад. Бо зиёд шудани басомади пайдоиши ҳамлаҳо ва зиёд шудани давомнокии онҳо (давомнокӣ) дар миокард тағйирот ба амал меояд [5.6.].

Ба андозаи зиёд, вазнини ҷараён ва оқибат гузаштан аз бронхити ретсидивӣ ба астмаи бронхиалиӣ аз он вобаста аст, ки то чӣ андоза системаи дилу рагҳо дар раванди патологӣ иштирок мекунанд, зоро ҳама равандҳо дар механизми инкишофи беморӣ бо ҳам алоқамандии зич доранд [4, 6]. Дар баробари ин, сарфи назар аз аҳамияти ошкоро ин ҷиҳати масъала мавриди таҳқиқи маҳсуси ҷиддӣ қарор нагирифтааст.

Мақсади тадқиқот: омпзиши гомеостази газҳо ва ҳолати кислотаю-асосӣ дар кпдакони гирифтори бронхити ретсидивӣ мебошад.

Маводҳо ва усулҳои тадқиқот. Мо 46 нафар беморони гирифтори бронхити ретсидивиро дар синни аз 3 то 11-сола назорат кардем, ки табобати статсионарӣ мегирифтанд дар МДММТҖТ шаҳраки “Шифобаҳш” ва шуъбаи бачагонаи шуш табобат мекарданд. Кпдакон вобаста ба синну солашон ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. Ба гурӯҳи аввал 22 кпдаки аз 3 то 5 сола, гурӯҳи дуюм 24 кпдаки аз 6 то 11 сола шомил буданд. Меъёри истисно кпдакони дорон бемории астмаи бронхиали мебошанд. Гурӯҳи назоратӣ аз 20 кпдаки синну соли мувофиқ иборат буд.

Фишори газҳо ва омпзиши ҳолати кислотаю ишқорӣ (ҲКИ)-и хун дар дастгоҳи RADOMETERABL 800 Flex гузаронида шуд.

Параметрҳои зерин муайян карда шуданд: рО₂ - фишори парсиалии оксиген, рСО₂ - фишори парсиалии гази карбон, ВЕ - зиёдатии кислотаҳо ё норасоии асосҳо ва pH. Нишондиҳандаҳои бадастомадаи (ҲКИ) ҳолати кислотагию ишқорӣ бо стандартҳои пешниҳодкардаи Т.Д. Кузнетсова ва Н. Назарова (1976).

Натиҷаҳо бо истифода аз омори Statistica 6.0 (StatSoftInc., ИМА) коркард карда шуданд. Барои муқоисаи ду гурӯҳи мустақили тадқиқотӣ бо ҳамдигар, санчиши гайрипараметрии Мана-Уйтни, барои вобастагӣ - санчиши Вилсоксон истифода шудааст. Муқоисаи ҷандқаратай намунаҳои вобаста аз рпи ANOVA Фридман, муқоисаҳои мустақил аз рпи санчиши Крускола Уолиса Нгузаронида шуданд. Тағовутҳо дар саҳ <0.05 аз ҷиҳати омор муҳим ҳисобида шуданд.

Натиҷаҳои тадқиқот ва муҳокима. Барои инкишофи бронхити ретсидивӣ асосан нақши сирояти шадиди роҳҳои нафас зиёд аст. Вобастагии мутлақ байни СШРН ва шумори бронхитҳои ретсидиви маълум карда шудааст: дар кпдаконе, ки 5-7 маротиба СШРН гузаронидаанд бронхити ретсидивӣ зиёдтар вомехурад, нисбат ба кпдаконе, ки ба СШРН камтар гирифтор мешаванд. Дар хуни беморон вирусемия то 2-3 моҳ муайян карда мешавад. Ин вирусҳо ҳангоми авҷирии бронхити ретсидивӣ нисбат ба ремисия зиёдтар вомехуранд.

Нишонаҳои клиникии бронхити ретсидивӣ аз симптомҳои бронхити шадид оғоз мешуд. Ретсидив одатан то 3-4 ҳафта ва зиёдтар давом мекард. Нишонаҳои ИШРН (ринит, гиперемияи ҳалқум ва ғ.), дар аввали авчи бронхит, одатан зудтар мегузашт. Аз вақти сол вобастагӣ дорад (тирамоҳ зимиston ва баҳор).

Дар беморон бронхити ретсидивӣ аз ҳароратбаландӣ, оғоз мешуд, дар ҳолатҳои кам баланд мешуд. Дар 30% беморон бронхити ретсидивӣ беҳароратбаландӣ воҳурд. Нишонаи асоси ин сулфа, ки дар аввал хушк, баъдан намнок ва бо луоб ё луобӣ-фасодӣ буд.

Садои перкуторӣ қуттимонанд буд. Аускултативӣ: дар аснои нафасигирии дурушт хирросҳои дағали миёна- ва қалонхубобчавӣ шунида мешуд. Нишонаи аускултативӣ зудзуд тағйир меёфт.

Маълумотҳои бадастомада далели бронхоспазми ниҳонӣ дар кпдакони гирифтори бронхити ретсидивӣ, раванди вазнин мебошанд, ҳатто дар давраи ремисия беморӣ.

Гунчоиши оксиген ва гази қарбон дар хуни беморон бо бронхити ретсидивӣ

Гурӯҳ	pO ₂ (мм сут.сим.)	pCO ₂ (мм сут.сим.)
Гурӯҳи назоратӣ (n=20)	94,2±0,41	35,2±0,48
Гурӯҳи 1(n=22)	75,5±0,11 р ₁	44,22±0,03 <0,001
Гурӯҳи 2(n=24)	68,44±0,05 р ₁ р ₂	50,3±0,02 <0,001 <0,001
P	<0,001	<0,001

Эзоҳ: р - аҳамияти омории фарқияти нишондодҳо байни гурпҳҳо (аз рпи санчиши Н критерияи Крускала-Уоллиса); р₁ - аҳамияти омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо гурпҳи назоратӣ; р₂ - аҳамияти омории фарқияти нишондодҳо байни гурпҳҳои 1 ва 2 (р₁-р₂ - мувофиқи санчиши U критерияи Манн Уитни)

Тавре ки дар ҷадвали 1 нишон дода шудааст, арзишҳои миёнаи фишори парсиалии оксиген (pO₂) дар беморони ҳарду гурпҳ дар хунобаи хун нисбат ба гурпҳи назоратӣ хеле паст буданд. Дар кидакони гурпҳи якум МН аз 36-38 ва дар гурпҳи дуюм аз 28 то 32 дар як дақиқа буд.

Омпзиши фишори парсиалии гази қарбон (pCO₂) дар беморони ҳарду гурпҳ афзоиши назаррасро дар муқоиса бо нишондиҳандаи шабехи кидакони гурпҳи назоратӣ (р<0,001) нишон дод.

Фарқияти ин нишондиҳанда дар беморони аз ҷониби мо муоинашуда низ назаррас буд (р<0,001). Дар кидакони гурпҳи 2-юми ДН 2-3 дараҷа сианози ппст бо ранги хоҳӣ, араки час-пак ва ҳолати маҷбурий мушоҳида мешуд. Миқдори миёнаи pCO₂ дар беморон бо бронхити ретсидивӣ дар давраи ремиссия дар ҳудуди 42-55 мм ст. симоб буд ва дар давраи авҷӯ ретсидив он ба таври назаррас фарқ мекард - 59-70 мм.

Ҳамин тавр, паст шудани шиддати оксиген дар ҳавои алвеолярӣ ва мутаносибан дар хун бо кам шудани сершавии гемоглобин бо оксиген шарҳ дода шуд, ки ба пайдоиши гипоксемия мусоидат мекунад. Вайрон кардани функцияи вентилятсионӣ-перфузии шушҳо дар кидакони ҳарду гурпҳ ба гипоксемия шадид ва ацидози омехта оварда расонд. Дар ҳама беморон дар давраи фарорасии нафастангӣ, ин тағиротҳо хусусияти асосӣ доштанд, ацидози метаболикӣ ба вуҷуд омад, зоро норасоии оксиген зиёд шуда, индекси оксиген бадтар шуд. Ташаккули ДН дараҷаи I-II, ки боиси мушкилот мегардад ва метавонад ба астмаи бронхиалий интиқол ёбад.

Тағийирёбии мувозинат дар таркиби кислотаҳо ва аз сабаби ташаккули ацидози ҷобаҷошуда, ки аз ҷиҳати клиникӣ бо маъқеи маҷбурии кабудии луобпардаҳо ва ппст зоҳир мешавад.

Ҷадвали 2.- Гунчоиши кислотаҳо ва ишқор дар хуни кидакон бо бронхити ретсидивӣ

Гурӯҳ	pH	BE
гурӯҳи назоратӣ (n=20)	7,37±0,01	-2,29±0,06
Гурӯҳи 1 (n=22)	7,21±0,08 р ₁	-3,79±0,04 <0,001
Гурӯҳи 2 (n=24)	7,25±0,01 р ₁ р ₂	-6,13±0,04 <0,001 <0,01
P	<0,001	<0,001

Эзоҳ: р - аҳамияти омории фарқияти нишондодҳо байни гурпҳҳо (аз рпи санчиши Н-критерияи Крускала-Уоллиса); р₁ - аҳамияти омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо гурпҳи назоратӣ; р₂ - аҳамияти омории фарқияти нишондиҳандаҳо байни гурпҳҳои 1 ва 2 (р₁-р₂ - мувофиқи санчиши U-критерияи Манн-Уитни)

Тавре ки дар ҷадвали 2 нишон дода шудааст, кӯдакони ҳарду гурпҳ дар мукоса бо нишондиҳандаҳои шабехи кӯдакони солим норасои назарраси асосӣ ($p < 0,001$) ва паст шудани арзиши миёнаи pH доштанд.

Дар байни ҳарду гурпҳи беморон фарқияти назаррас дар арзишҳои BE ва pH пайдо шуд ($p < 0,01$).

Тадқиқот нишон дод, ки кӯдакони гурпҳи 2-юми дараҷаи НН 2-3 (давраи ибтидой) синдроми вайрон кардани мувозинати кислотаҳо ва асосҳо, ташаккули ацидоzi ошкор ва кам шудани захираи буферии хун доранд.

Ҳамин тарик, дар кӯдакони гирифтори нафастангӣ, тағироти шадид дар қобилияти вентилятсияи шуш, дар шакли ҳалалдор шудани перфузия ва диффузия ба амал омад, ки бешубҳа, ба вазнинии ҳолати кӯдакони бемор таъсир расонд. Дараҷаи ин дигаргуниҳои гомеостатикӣ аз сатҳи НН ва гипоксия дар кӯдакони гирифтори бронхити ретсидивӣ вобаста буд. Иро натиҷаҳои таҳлили коррелятсия нишон медиҳанд, ки муносибати назарраси байни RR ва арзишҳои BE ва pH хун ($r = 0,67$ ва $0,74$) дар кӯдакони омпхташуда бо бронхити ретсидивӣ нишон медиҳанд.

Хулоса. Параметрои миёнаи шиддати оксиген (pO_2) ва гази оксиди карбон (pCO_2) дар хуни капиллярии артериалий дар ҳарду гурпҳи беморон бо бронхти ретсидиви қоҳиш ёфтанд. Таҳлили инфиродии газҳои хун дар беморони гирифтори бронхити ретсидивӣ пастшавии нишондодҳоро нисбат ба арзишҳои мӯкаррарӣ ошкор кард. Дар сеяки беморони гирифтори баронхити ретсидивӣ (34 кӯдак), ҳатто дар давраи ремисия гипоксемияи ночиз (pO_2 аз 87 то 90 ммсут.сим.) ошкор карда шуд.

Адабиёт

1. Исмаилов КИ., Шарипова ММ. Структурное и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у детей с бронхиальной астмой. *Вестник Авицены*.–2016; 68(3):90-94.

2. Маркова ТП., Ким МН. Особенности патогенеза и врожденного иммунитета при

бронхиальной астме. *Педиатрия*– 2016; 95(4):110-115.

3. Lai CKW, Beasley R, Crane J. Global variation in the prevalence end severity of asthma symptoms: phase three of the international study of asthma and allergies in childhood (ISAAC). *Thorax*. 2009; 64(6): 476-483.

4. Елисеева ТИ, Балаболкин ИИ. Современные технологии контроля бронхиальной астмы у детей (обзор). *Современные технологии в медицине*. 2015; 7(2): 168-184.

5. Исмоилов КИ, Сабурова АМ, Шарипова ММ. Антиоксидантная защита и особенности перекисного окисления липидов при бронхиальной астме у детей. *Вестник Авицены*.–2017; 19(1):73-77.

References:

1. K.I. Ismoilov, M.M. Sharipova. Strukturnoe I funktsionalnoe sostoyanie u detey s bronrhialnoy astmoy [Structural and functional state of cardiovascular system in children with asthma]. *Vestnik Aviceny*.–2016; 68(3): 90-94.

2. Markova TP, Kim MN. Osobennosty patogeneza I vrojdyonnogo immunitetapribronkhia lnoyastme. [Distinction of pathogenesis and congenial immunity at the time bronchial asthma] *Pediatriya*– 2016;95(4):110-115.

3. Lai CKW, Beasley R, Crane J, etal.Global variation in the prevalence end severity of asthma symptoms: phase three of the international study of asthma and allergies in childhood (ISAAC). *Thorax*. 2019; 64(6): 476-483.

4. EliseevaTI, BalabolkinII. Sovremennie tekhnologii kontrolya bronkhialnoy astmy u detey (obzor). Sovremennie tekhnologii v medicine.[Moderns technology the control of bronchial asthma in children (review)]. 2015; 7(2): 168-184.

5. Ismoilov KI, Saburova AM, Sharipova MM. Antioxidantnaya zashita I osobennosty perekisnogo okisleniya lipidov pri bronkhialnaya astma u detey. [Antioxidant protection and peculiarities of lipid oxidation in bronchial asthma in children]. *Vestnik Aviceny*.–2017; 19(1): 73-77.

ТАЪСИРИ БАЪЗЕ ОМИЛХОЙ ЭКОЛОГӢ БА ОРГАНИЗМИ ОДАМ

Шукурова Д.А., Мирзоева М.Т., Имамбердиева М.А.

Кафедра гистология МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино» МД “МТ Дастигоҳи иҷроияи Президенти ҶТ”

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Шукурова Д.А., Мирзоева М.Т., Имамбердиева М.А.

Целью данного исследования явилось изучение влияния УФ-излучений на составляющие структуры эпидермиса и дермы кожи.

Для исследования были использованы биоптаты кожи, взятые у женщин среднего возраста. Для выявления морфологических изменений проводилось гистологическое исследование кожных биоптатов.

Результаты исследования. При сравнении структурных особенностей биоптатов кожи пациенток среднего возраста, полученных с открытых и закрытых участков кожи, были выявлены статистически значимые различия между группами по степени изменения структур в эпидермисе и дерме кожи.

Выводы. Количество вредных факторов, действующих на кожу и ускоряющих её старение, весьма велико, среди них существует фактор, действующий на каждого человека практически постоянно – УФ-излучение. Гистологически влияние УФ-излучения проявляется в различных слоях кожи, с наиболее серьёзными нарушениями компонентов соединительнотканной основы структуры и функций коллагеновых и эластиновых волокон.

Ключевые слова: эпидермис, кожа, УФ-излучение, гистологическое исследование, волокна соединительной ткани, меланоциты.

Шукурова Дилюра Адхамовна – к.б.н., доцент, профессор кафедры гистологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». Тел. (992) 907707017

THE INFLUENCE OF SOME ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE HUMAN ORGANISM

Shukurova D. A., Mirzoeva M. T., Imamberdieva M. A.

The purpose of this study was to study the effect of UV radiation on the constituent structures of the epidermis and dermis of the skin.

For the study, skin biopsies taken from middle-aged women were used. To identify morphological changes, a histological examination of skin biopsies was performed.

Research results. When comparing the structural features of skin biopsy specimens of middle-aged patients obtained from open and closed skin areas, statistically significant differences were revealed between groups in terms of the degree of structural changes in the epidermis and dermis of the skin.

Conclusion. The number of harmful factors affecting the skin and accelerating its aging is very large, among which there is a factor that affects every person almost constantly - UV radiation. Histologically, the influence of UV radiation is manifested in various layers of the skin, with the most serious violations of the components of the connective tissue basis of the structure and functions of collagen and elastin fibers.

Keywords: epidermis, dermis, UV radiation, histological examination, connective tissue fibers, melanocytes.

Shukurova Diloro Adkhamovna - candidate of biological sciences, associate professor, professor of the department of histology of the SEI “Avicenna Tajik State Medical University”. Tel. (992) 907707017

Мубрамият. Омилҳои экологӣ метавонанд ҳамчун ангезанде гарданд, ки сабаби дигаргуниҳои мутобиқшавандай функцияҳои физиологӣ; ҳамчун маҳдудкунанда, ки имконнозазир будани мавҷудияти ин ё он организмро дар шароити мазкур асоснок мекунад; ҳамчун модификатори муайянкунандаи дигаргуниҳои морфологӣ-анатомӣ ва физиологӣ амал кунанд.

Равшани ҳамчун омили экологӣ аҳамияти ниҳоят муҳим дорад, зоро манбаи энергия ба ҳисоб рафт, дар равандҳои гуногуни ҳаёт нақши муҳталифро мебозад. Доираи офтобиро ба қисми инфрасурх ва ултрабунафш, ба қисми нисбатан фаъоли биологии ултрабунафш чудо мекунанд, ки он дар саёраи мо ба тамоми организми зинда таъсири калон мерасонад. Шуозани ултрабунафш – шуозани элекромагнитие мебошад, ки ба ҳиссаи он тақрибан 90 %-и тамоми энергияи шуозани Офтоб рост меояд [5]. Доираи шуозани УБ мавҷҳои дарозии аз 100 то 400 нм-ро фаро мегирад. Дар ин маврид се қитъаи спектрро чудо мекунанд: УБ-А (315-400 нм); УБ-В (280-315 нм); УБ-С (100-280 нм). Вақте ки равшани офтоб аз байни атмосфера мегузарад, тамоми нурҳои УБ-С ва тақрибан 90 %-и нурҳои УБ-В-ро озон, буғи об, оксиген ва гази ангидриди карбон мечаббанд. Атмосфера ба нурҳои УБ-А камтар таъсири мерасонад. Аз ин рӯ шуозани УБ, ки ба сатҳи Замин мерасад, асосан аз нурҳои УБ-А ва төъдоди андаки нурҳои УБ-В иборат мебошад.

Вояи ками шуозани ултрабунафш ба одам таъсири фоидабоҳш мерасонад [4]. Таъсири нурҳои ултрабунафш ба организм якхела набуда, ба дарозии мавҷ вобастагӣ дорад. Яке таъсири витаминҳосилкунанда мерасонад, ки барои дар пист ҳосил шудани витамини D мусоидат менамояд, дигарҳо бо ном таъсири эритемӣ ва пигментӣ

мерасонанд, яъне сабаби дар пист пайдо шудани зардаҳм (сурхшавӣ) ва доғҳо мегарданд [2]. Нурҳои нисбатан кптоҳи ултрабунафш таъсири бактериякушӣ доранд, ки таъсири микробҳоро нест мекунанд. Таҳти шуозани назми системаи асаби марказӣ зиёд, мубодилаи моддаҳо ва таркиби хун хуб мешавад, фаъолияти ғадудҳои тараҷҷуҳи дарунӣ фаъол гардида, қувваи хифозатии организм меафзояд [8]. Нурҳои ултрабунафш на танҳо қобилияти пешгириӣ, балки муолиҷа намудани як зумра бемориҳо – рахит, псориаз, зардаҳм, зардпарвинро дорад.

Дар хотир бояд дошт, ки таъсири мусбати нурҳои офтоб ба организми одам фақат ҳангоми вояҳои муайяни радиатсияи офтоб зоҳир мешавад. Таъсири зиёди нурҳои УБ сабаби дигаргуниҳои патологии организм гардида, метавонад зарари ислоҳнашаванда расонида, боиси ихтилолоти ҷиддии асаб, дилу рагҳо ва системаҳои дигари ҳаётан муҳимми организм гардад [10].

Писти одам ҳадафи асосии таъсири ултрабунафш аст, зоро он амиқтар нуғуз намекунад [7]. Пист узви қалонтарин ва мураккабтарини бадани одам буда, функцияҳои ҳаётан муҳимро иҷро мекунад. Дар яке аз қабатҳои он тақрибан 1000–2500 ҳӯҷайраҳои маҳсус (меланофор) мавҷуд аст, ки дар ҳосил шудани пигмент аз ирсият нақши муҳим дорад [6].

Таъсири манғии шуозани ултрабунафш бо сабаби дигаргуниҳои кимиёвие асоснок шудааст, ки молекулаҳои ҳӯҷайраҳои зинда, асосан молекулаҳои кислотаҳои нуклеинӣ ва сафедаҳоро ҷаббида, бо ихтилолоти тақсимот, пайдоиши мутатсия ва марги ҳӯҷайраҳо зоҳир мешавад [3]. Шуозани УБ ба пист нуғуз карда, ба ҳӯҷайраҳо ва соҳтори гуногун таъсири мерасонад. Он қисман ба гафсии қабатҳои эпидермиси писти одам бастагӣ дорад. Дар ҳифзи ҳӯҷайраҳои эпи-

дермис инчунин андоза ва тақсимоти зарраҳои меланин нақши муҳим мебозад. Тақсимоти зарраҳои меланин ба қабатҳои ппст (қабати шоҳабаста ва ҳуҷайраҳои эпидермис) ба навъи ппст вобаста аст. Зарраҳо, зимни навъҳои тираи ппст, дар дохили ҳуҷайраҳо ҷойгиранд ва ин ҳолат ҳифзи комилан мувофиқи ядроҳои ҳуҷайравӣ ва кофии қабати шоҳабастаро таъмин [9].

Омпзиши таъсири муҳити беруна, ки дар байни онҳо шуозании УБ ба ҷузъҳои соҳтории ппст нисбатан бештар халал мерасонад, мақсади таҳқиқ ба шумор меравад.

Мавод ва усулҳои таҳқиқ. Биоптатҳои ппст, ки аз 16 зани 30-35-сола гирифта шудааст, объекти таҳқиқ ба шумор меравад. Маводи ҷарроҳӣ аз занҳои солим дар клиникаҳои ҷарроҳии пластикӣ ш.Душанбе гирифта шудааст. Таҳқиқи гистологии биоптатҳои ппст ба мақсади ошкор кардани дигаргуниҳои морфологии эпидермис ва дерма ба амал оварда шудааст. Ҳангоми амалинамоии усулҳои мазкур ҷои гирифта шудани биоптат (қитъаҳои күшода ё ппшидаи ппст аз шуозании УБ) ба назар гирифта шудааст. Зимни пажуҳиши амалишуда, таҳқиқи гистологии ппст ба мақсади ошкор намудани нишонаҳои морфологӣ, ҳангоми таъсири шуозании УБ, нақши муҳим дошт.

Маводи биопсӣ (ҷарроҳӣ) баъди гирифтани дар маҳлули 10 %-и формалини нейтралӣ гузашта шуд. Ба мақсади зоҳир намудани дигаргуниҳои гафсии эпидермис, фосила байни эпидермис ва қабати пистонакии дерма, дараҷаи кератинизатсияи қабати шоҳии эпидермис, теъдоди меланотситҳо дар қабати бунёдии эпидермис буришҳо ба гематоксилин ва эозин ранг карда шуданд.

Барои ошкор ва муайян намудани дараҷаи дегенератсияи торҳои коллагении дерма рангкунии буришҳо бо гематоксилин ва пикрофуксин ба кор бурда шуд. Барои ошкор ва муайян намудани дараҷаи дегенератсияи торҳои чандирӣ буришҳо бо орсеин ранг карда шуданд. Таҳқиқи микроскопӣ ба воситаи микроскопи равшании «МБИ-6» ҳангоми калонкунии об. 10^x, 20^x; ок. 5^x, 10^x, калонкунии иловагии микроскоп ба 2,5^x ба

амал оварда шуд. Арзёбии морфологии натичаҳои ҳосилшуда бо тарзи ниматеъдодӣ иҷро гардид.


Ҳангоми таҳлили маълумоти ҳосилшуда муқоисаи ҳусусиятҳои морфологии ппст дар занҳои бемори ду гурӯҳ ба назар гирифта шуд: гурӯҳи аввал – занҳои бемор (8 бемор)-е, ки аз онҳо биоптат аз қитъаҳои ппшидаи ппст гирифта шудааст, гурӯҳи дуюм - аз занҳои бемор (8 бемор)-е иборат мебошад, ки биоптат дар мавриди онҳо аз қитъаҳои күшодаи ппст гирифта шудааст.

Натиҷаҳои таҳқиқ. Арзёбии ҳусусиятҳои морфологии ппсти занҳои беморе, ки аз қитъаи ппшидаи бадан гирифта шудааст, ошкор намуд, ки гафсии эпидермис ҳангоми 64,6 %-и ҳодисаҳо тағиیر наёфтааст, зимни 23,1 % тунук шудани эпидермис ба қайд гирифта шуда, дар мавриди 12,3 % бошад, гафс шудани он мушоҳидаро гардид. Марз байни эпидермис ва қабати пистонакии дерма ҳангоми 87,6 % ба меъёр мувофиқ буда, дар мавриди 12,4 %-и занҳои бемори гурӯҳи аввал ҳамворшуда буд. Дараҷаи сусти кератинизатсияи қабати шоҳии эпидермис дар ягон бемор ин гурӯҳ зоҳир нагардид, дараҷаи мұтадил зимни 89,3 % ва ошкор бошад, дар мавриди 10,7 %-и занҳои бемор ба назар мерасид. Торҳои коллагенӣ ва эластинӣ дар биоптати ппсти занҳое, ки аз қитъаи ппшидаи бадан гирифта шуда буда, зимни 100 %-и ҳодисаҳо тағиир наёфтааст. Теъдоди меланотситҳо дар қабати бунёдии эпидермис дар майдони биниш аз 1 то 5 дар мавриди 12,5 %-и занҳои бемор ва зимни намояндагони гурӯҳи дуюм бошад, аз 5 то 10-ро ҳангоми 87,5 % нишон дод.


Ҳангоми таҳлили ҳосиятҳои морфологии ппст дар беморони аз қитъаҳои күшода гирифташуда, гафсии эпидермис дар мавриди 74,0 %-и занҳои бемор тағиир наёфта, тунукшавии эпидермис бошад, зимни 26,0 %-и занҳои муоинашуда зоҳир гашт. Марзи мұтадил байни эпидермис ва қабати пистонакии дерма зимни 87,5 %-и ҳодисаҳо ва ҳамворшуда бошад, дар мавриди 12,5 % зоҳир гашт. Дараҷаи сусти кератинизатсияи қабати шоҳии эпидермис дар 26,0 %-и занҳои бемор, мұтадил зимни 74,0 % муайян

шуда, ошкоро бошад, дар ягон зани бемор аз гурпхι мазкур зохир нагардид.

Торҳои коллагении дерма дар мавриди 36,4 %-и занҳо ба меъёр мувофиқат намуда, дараҷаи сусти дегенератсияи торҳои коллагенӣ дар 63,6 %-и занҳои бемор мушоҳида гардид. Зимни 24-и ҳодисаҳои таҳқиқи биоптати ппст дар мавриди онҳое, ки аз қитъаи таъсири шуозании УБ гирифта шудааст, дараҷаи сусти зиёд шудани гафсӣ ё теъдоди торҳои эластинии дерма ва ҳангоми 76 % бошад, дараҷаи мӯътадил ба қайд гирифта шуд. Теъдоди меланотситҳо зимни қабати бунёдии эпидермиси занҳои ин гурпҳ таҳти майдони биниш ҳангоми 17,7 %-и занҳои бемор дар доираи аз 1 то 5 ва зимни 82,3 % бошад, дар худуди аз 5 то 10 қарор дошт.



Препарати ппст аз қитъаи ппшидаи бадани зани бемор Р., 35-сола. Торҳои мӯътадили коллагенӣ (бо тирчаҳо нишон дода шудааст). Бо гематокси-лин ва пикрофуксин ранг кар- да шудааст. Калонкунӣ ба



Препарати пўсти, ки аз қитъаи кушодаи зани бемор З.-и, 33-сола гирифта шудааст.

Дегенератсияи манбайи торҳои коллагении дерма (бо тирча нишон дода шудааст). Бо гематоксилии ва пикрофуксин ранг карда шудааст. Калонкунӣ ба 250.

Ҳангоми муқоиса кардани хусусиятҳои соҳтории биоптатҳои пўсти занҳои беморе, ки аз қитъаҳои пўшида ва кушодаи пўст гирифта шудааст, фарқияти аз чиҳати омори муҳим байни гурӯҳҳо оид ба дараҷаи дегенератсияи торҳои коллагении эластинӣ ба қайд гирифта шуд. Муайяншавии фарқият байни гурӯҳҳо оид ба зиёд шудани теъдоди меланотситҳои қабати бунёдии эпидермис сазовори таваҷҷуҳ буданд. Қариб ду баробар зиёд шудани теъдоди меланотситҳо (82,3 ва 43,7 %) дар биоптатҳои пўсте ошкор гардид, ки аз қитъаҳои кушодаи бадан гирифта шуда буд. Ҳангоми таҳқиқи визуалии пўсти ба шуозании УБ гирифторшуда, дар занҳои бемор зуҳуроти диспигментатсия дар шакли ҷамъшавии мавзеи пигменти меланин ба назар мерасид, ки онро бо ҷамъшавии асари таъсири патогении шуозании УБ шарҳ додан мумкин аст.

Ҳангоми таҳқиқи биоптатҳои пўсти аз қитъаҳои гуногуни бадан гирифташуда, оид ба дараҷаи дегенератсияи торҳои коллагенӣ фарқияти аз чиҳати омори муҳим ба қайд гирифта шуд. Ҳамин тавр, торҳои коллагенӣ дар пўсти қитъаҳои кушодаи бадан, ки ба дараҷаи гуногуни дегенератсияи дучор шудаанд, қариб дар мавриди 65,0 %-и таҳти муюна будаҳо ошкор гардид, дар ҳоле ки нишондиҳандай мазкур дар пўсти аз шуозании УБ ҳифзшуда ҳангоми 100 %-и муюнашудаҳо ба меъёр мувофиқ буд.

Хулоса. Дигаргунҳои бо таъсири музмини шуозании ултрабунафш ва ҷамъшавии фотоиллатнокшавии пўст алоқаманд, раванди маҷмуии биологие ба ҳисоб меравад, ки дар қабатҳои гуногуни пўсти гирифтор ба бофтаҳои пайвасткунандай дерма бо ихтиилолоти нисбатан ҷиддитари соҳтору функцияҳои торҳои коллагенӣ ва эластинӣ мунташир мешавад. Ҳангоми таҳқиқи биоптатҳои пўсте, ки аз қитъаҳои гуногуни пўст гирифта шудааст, фарқияти ошкоро дар дигаргуншавии соҳтори торҳои коллагенӣ ва эластинӣ зохир гашт. Торҳои коллагенӣ

ва чандирие, ки аз қитъаҳои пӯшидаи пӯсти бадани тамоми занҳои бемори миёнсол ва солхӯрдаҳо гирифта шуда буд, бетағиҳир мондааст, дар ҳоле ки биоптатҳои аз қитъаҳои кушодаи пӯст гирифташуда, зимни 100 %-и ҳодисаҳои таҳқиқшуда торҳо ба дараҷаи гуногуни дегенератсия мубтало шуда буданд. Ба маълумоти натиҷаҳои таҳқиқ такя намуда, хулосаи дигаргуниҳои соҳтор ва функсияи ҷузъҳои гуногуни пӯстро, ки ба таъсири шуозании УБ ба пӯст вобастагӣ доранд, тасдиқ кардан мумкин аст.

Адабиёт

1. Гетлинг, 3. Ультраструктура эпидермиса и его барьерная функция / З. Гетлинг / / Эстетическая медицина. - 2002. - Т. 1, № 3. - С. 208-214.

2. Запрограммированная клеточная гибель кератиноцитов и её роль в патогенезе некоторых заболеваний кожи / В.И. Прохоренков, Т.Г. Рукша, Л.Л. Петрова, А.Б. Салмина // Вестн. дерматологии и венерологии. - 2015. - № 4. - С. 4-7.

3. Мелихова, В. Влияние УФ-излучения на клетки кожи / В. Мелихова // Косметика и медицина. - 2006. - № 3. - С. 10-16.

4. Ненахова, Е.В., Николаева Л.А. Ультрафиолетовое излучение. Влияние ультра-

фиолетового излучения на организм человека / Е.В. Ненахова, Л.А. Николаева. - Иркутск ИГМУ, 2020. С.15-17.

5. Потапенко, А. Стратосферный озон, ультрафиолет и здоровье / А. Потапенко // Косметика и медицина. - 2018. - № 3. - С. 4-12.

6. Apoptosis regulators and responses in human melanocytic and keratinocytic cells / A.R. Bowen, A.N. Hanks, S.M. Allen et al. // J. Invest. Dermatol. - 2003. - Vol. 120, № 1.-P. 48-55.

7. Enhanced epidermal ultraviolet responses in chronically sun-exposed skin are dependent on previous exposure / C. Wassberg, H. Backwall, B. Diffey et al. // Acta. Derm. Veneorol. - 2013. - Vol. 83, № 4. - P. 254-261.

8. Modulations of nerve growth factor and Bcl-2 in ultraviolet-irradiated human epidermis / C.M. Stefanato, M. Yaar, J. Bhawan et al. // J. Cutan. Pathol. - 2003. - Vol. 30, №6.-P. 351-357.

9. Segre, J.A. Epidermal barrier formation and recovery in skin disorders / J.A. Segre//J. Clin. Invest. - 2016. - Vol. 66, № 2. - P. 1150-1158.

10. Skin aging and natural photoprotection / H.C. Wulf, J. Sandby-Moller, T. Kobayashi, R. Gniadecki // Micron. - 2004. - Vol. 35, № 3. - P. 185-191.

ШАРҲИ АДАБИЁТ

ТАСАВВУРОТИ МУОСИР ДАР БОРАИ ТАҲҚИҚОТИ МОРФОЛОГӢ, УЛТРАСАДО ВА ДОППЛЕРОГРАФИИ БАЧАДОН ҲАНГОМИ РАВАНДҲОИ ГИПЕРПЛАЗӢ

Асанбекова С.Х.

Кафедраи анатомияи одам ба номи Я.А.Рахимов МДТ “ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино” ш. Душанбе, Таджикистан.

Аннотация. Ба асоси таҳлили сарчашмаҳои илмӣ хулоса кардан мумкин аст, ки бо вуҷуди таҳқиқоти бешумори эндометрияи бачадон ҳангоми равандҳои гиперплазӣ (РГЭ), ки зимни он хусусиятҳои сохтор ва функцияи эндометрия, патогенез, клиника, ташхис, муолиҷаи ҷарроҳӣ ва усуљҳои таҳқиқ баррасӣ мешавад, ҳамзамон ҳангоми ГЭ як миқдор масоиле мавҷуд аст, ки ба таври бояду шояд мавриди таҳқиқ қарор нагирифтаанд, хусусан ташкили сохторӣ-функционалӣ, табдилёбии рагӣ-бофтавии эндометрия, инчуни арзёбии миқдорӣ, ки бе дарназардошти муносибатҳои дучонибаи анатомӣ бо соҳтори бофтагии ҳамшафат ба амал оварда мешавад.

Калимаҳои қалидӣ: бачадон, гиперплазия, полипҳои эндометрия, таҳқиқоти ултрасадо, допплерография, патоморфология ва морфометрия.

Асанбекова С.Х. - унвонҷӯйи кафедраи анатомияи одам ба номи Я.А.Рахимов МДТ “ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино” ш. Душанбе, Таджикистан. E-mail: sohibjamol.asanbekova@bk.ru, тел. 93-844-24-48

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МОРФОЛОГИЧЕСКОМ, УЛЬТРАЗВУКОВОМ И ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИЯХ МАТКИ ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Асанбекова С.Х.

Кафедра анатомии человека имени Я.А. Рахимова ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», г. Душанбе, Таджикистан.

Аннотация. На основании анализа литературных источников можно резюмировать, что, несмотря на многочисленность исследований эндометрия матки при гиперпластических процессах (ГПЭ), где рассмотрены особенности строения и функции эндометрия, исследованы патогенез, клиника, диагностика, оперативное лечение и методика исследования, при ГЭ имеется ряд малоизученных вопросов, в частности структурно-функциональная организация сосудисто-тканевых преобразований эндометрия. Количественные оценки приводятся без учёта микроанатомических взаимоотношений с соседними тканевыми структурами.

Ключевые слова: матка, гиперплазия, полипы эндометрия, ультразвуковое исследование, допплерография, патоморфология иморфометрия.

Асанбекова С.Х. - соискатель кафедры анатомии человека имени Я.А. Рахимова ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». E-mail: sohibjamol.asanbekova@bk.ru, тел. 93-844-24-

48 MODERN CONCEPTS OF MORPHOLOGICAL, ULTRASOUND AND DOPPLEROGRAPHY RESEARCH OF THE UTERUS IN HYPERPLASTIC PROCESSES (LITERATURE REVIEW)

Asanbekova S.Kh.

*Department of Human Anatomy named after. Y.A.Rahimov,
SEI «Avicenna Tajik State Medical University», Dushanbe, Tajikistan.*

Resume. Based on the analysis of literary sources, it is possible to summarize that, despite the numerous studies of the uterine endometrium in hyperplastic processes (HPE), where the features of the structure and function of the endometrium, pathogenesis, clinical picture, diagnostics, surgical treatment and research methods are studied, at the same time, there are a number of poorly studied questions in HE, in particular, the structural and functional organization of vascular-tissue transformations of the endometrium, and quantitative assessments are given without taking into account the microanatomical relationships with neighboring tissue structures.

Keywords: uterus, hyperplasia, endometrial polyps, ultrasound examination, Dopplerography, pathomorphology and morphometry.

Asanbekova S.Kh.- Department of Human anatomy named after. Y.A. Rahimov, SEI ATSMU.

E-mail: sohibjamol.asanbekova@bk.ru, tel. 93-844-24-48

Равандҳои гиперплазии эндометрии бачадон (гиперплазия ва полипҳои эндометрия) тафйироти гистопатологии эндометрия дар натиҷаи нумуи луобпарда мебошанд, ки сабаби саҳт ва калоншавии ҳаҷми он гардида, бемории паҳншудатарини синни репродуктивӣ боқӣ мемонад. Ҳамин тавр, мувофиқи маълумоти [11], басомади гиперплазияи одии эндометрия 58 ҳодиса ба 100 000 зан, гиперплазияи мураккаб 63 нафар ба 100 000 ва эндометрияи гайримуқаррарӣ бошад, 17 нафар ба 100 000 рост меояд. Басомади шакли изолятсионии гиперплазияи эндометрия дар ЧТ $20,7 \pm 3,9\%$ -ро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки дар занҳои бемори синни таъхирафтодаи наслрон ин нишонадидҳанда ба $10,72 \pm 1,9\%$ мерасад. Пас, патологияи мазкур дар ҳар зани сеюми синни фаъоли репродуктивӣ ($33,9 \pm 4,6\%$) мушоҳида мешавад ва хусусияти мазкур муҳиммияти мушкилоти таҳти омӯзишро барои амалияи тандурустии ЧТ муайян менамояд. [1, 3, 10, 20].

Имрӯзҳо равандҳои гиперплазӣ мушкилоти мубрам ва дарҳостӣ ба шумор мераవад, зоро он ба омилҳои номияҳои бадсифати эндометрия мутааллик буда, ба ҳола-

ти умумӣ, қобилияти корӣ ва сифати умри бемор таъсири манғӣ мерасонад[11,29,31].

Равандҳои гиперплазии эндометрия гурӯҳи калон ва гуногунро ташкил медиҳад, ки дар аксари ҳолатҳо бо ихтилолоти гормонӣ дар шакли реаксияи таллоюфӣ ё талаботи зиёди функционалӣ алоқаманд буда, ҳанғоми онҳо унсурҳои соҳтории бофтаҳо ин функцияро қонеъ карда наметавонанд. Эндометрия ҳамчун бофта – ҳадаф, ки дар ҳуд таъсири гормонҳо – эстерогенро меозмояд, омили асосиест, ки боиси пролифератсияи эндометрия мегардад ва дар гиперплазияи гадуд авҷ мегирад [11, 33, 42,]. Нуктаи мазкурро хулоса намуда, аксари муҳаққиқон имконияти пайдо шудани гиперплазияи гадудро бо таъсири зиёди эстерогенҳо ба луобпардаи бачадон алоқаманд донистаанд [29, 35].

Таҳқиқи морфологӣ (тарошидаи эндометрия), ултрасадо, допплерографӣ ва гистохимияи «Стандарти тиллоӣ»-и ташхиси эндометрияи мұтадил ва аз ҷиҳати патоморфологӣ тафйирёфта ба ҳисоб мераванд [13, 20, 44, 31, 32].

Имрӯзҳо дар амалияи клиникӣ таснифоти ТҮТ азсоли 2014 ба кор бурда мешавад вamuвофиқи он РГЭ ба ду шакл чудо мегардад: гиперплазияи эндометрия бе атипиya

гиперплазия эндометрия бо атипия. Пештар дар амалияи клиникӣ таснифоти ТУТ аз соли 2003 истифода мегардид, ки он ҷо чор шакли гиперплазияи эндометрия мавҷуд буд: гиперплазияи одӣ ва мураккаби эндометрия бе атипия, гиперплазияи одӣ ва мураккаби атипии эндометрия, ин таснифот то соли 2014 сода карда шуд.

Мувофики мавзеъгирий: манбай (мавҷудијати полипҳо дар як ё якчанд девора); фарогир (тамоми девораҳои ковокии бачадонро иллатнок мекунад).

Мувофики манзараи гистологӣ:

- ғадудӣ (бо сабзидан ба бофтаи ғадуддор);
- ғадудӣ-киставӣ (бофтаи ғадудӣ дар якчоягӣ бо киста);
- атипӣ (аденоматоз – номи пешинаро ба бемориҳои пешазсаратонӣ шомил медонанд).

Солҳои охир механизми молекулярӣ-биологияи инкишофи равандҳои гиперплазии эндометрия (РГЭ) фаъолона мавриди омӯзиш қарор мегирад. Таҳқиқи нақши равандҳои некроптоз ва афзудани теъоди ҳуҷайраҳои тақсимоти митозӣ, зимни генези бемориҳои давраи репродуктивӣ дар мавриди занҳои давраи аввал ва дуюми синни булуг ҳангоми омӯзиши патогненези РГЭ самти нав маҳсуб мейбад. Дар патогенези РГЭ коҳиш ёфтани апоптоз дар эндометрия нақши муҳим дорад, ки дар натиҷа тамоми ҳуҷайраҳои ҳангоми ҳайз кандашаванда ба апоптоз дучор мешаванд. Дар ҳолати коҳиш ёфтани сатхи апоптоз дар эндометрия фаъолнокии баланди пролиферативии қабати бунёдии эндометрия ба амал меояд ва маълум мегардад, ки сабаби ҷойгиршавии гайримуқаррарии бофтаҳо (гетеротопия) ба ҳисоб мераванд. Тибқи маълумоти [20] аз 134 зани синни репродуктивӣ дар мавриди 55 ($13,9 \pm 1,7\%$) бемор ҷарроҳии узвбуранда (гистерорезектоскопия) бо равандҳои гиперплазииэндо - ва миометрия ба амал оварда шудааст. Аз ин миқдор дар 19 ($34,5 \pm 6,4\%$) нафар гиперплазияи ғадуддори эндометрия ва дар 6 ($10,9 \pm 4,2\%$) нафар эндометрит бо ҳосилшавии полип муайян гардид.

Маъмулан полипҳои эндометрия бо роҳи пролифератсияи эпителияи ғадудҳои қабати бунёдии эндометрия инкишоф меёбанд [4, 14]. Аввал ғадудҳои нумуъкарда ва стромаи онҳоро иҳотанамуда дар асоси васеъ барчастагии полипмонанд ҳосил мекунанд [34, 36, 43].

Аз рӯи соҳтори гистологӣ (мувофики таркиби ҳуҷайравӣ) ду навъи полипи эндометрияро ҷудо мекунанд: полипҳое, ки унсурҳои эндометрияи фаъолияткунанда доранд ва полипҳое, ки аз ғадудҳои навъи бунёдӣ ҳосил шуда, аз унсурҳои фиброзӣ ва мушакӣ таркиб ёфтааст. Дар соҳтори полипҳое, ки унсурҳои ғадудӣ ва мушакҳои суфта доранд, ҳамчун полипҳои аденоимиатозӣ тасниф мешаванд [39, 41]. Барои полипҳои ғадуддори эндометрия соҳтори рагҳои хунгарди узвӣ ҳос аст. Онҳо бештар соҳтори девораи гафсшуда фиброзӣ доранд ва асоси полип метавонад тӯбчамонанд бошад.

Ғадудҳо дар полип нобаробар ҷойгир мешаванд, шаклу ҳаҷми гуногун доранд, баъзе ғадудҳо борик ва дигариҳо васеъ буда, ҳатто шакли қаҷу қилем бо эпителияи призмавии баланд фаршшуда доранд. Дар ғадудҳои ба таври киставӣ қалоншудаи эпителия призмавии паст ва суст зуҳурёфтаи ядрои бисёрқатора имконпазир аст.

Усулҳои гуногуни муайян намудани соҳтори полипҳои эндометрия мавҷуд аст. Ҳамин тавр, [17], аз рӯи соҳтори ҳуҷайра дар 102 зани бемор аз ҷиҳати патоморфологӣ полипҳои гуногуни луобпардаи бачадон зоҳир гардид: ғадудӣ дар 38 (38,8%) нафар; ғадудӣ-фиброзӣ зимни 39 (40%) бемор; фиброзӣ ҳангоми 14 (14,3%) кас; гиперплазияи гайримуқаррарии эндометрия бошад, зимни 11 ҳодиса (11,2%). Ҳамин тавр, мувофики маълумоти муаллиф полипҳои ғадудӣ бештар дар мавриди занҳои ҷавон ошкор гардида, асоси онро ҳуҷайраҳои строма ташкил менамоянд. Фиброзӣ дар занҳои аз 45-сола ва боло зоҳир гардида, асоси онро соҳтори фиброзӣ ташкил менамояд. Асоси ғадудӣ-фиброзиро бофтаи пайвасткунанда ва ҳуҷайраҳои ғадудӣ ташкил менамояд.

Имрӯзҳо полипҳои эндометрия раванди патологии гиперплазии пардаи даруни ба-

чадон буда, бемории нисбатан интишорёфтаи синни репродуктивӣ маҳсуб мёёбад ва яке аз омилҳои ихтиилоти даври ҳайз ва безурриётӣ, малигнизатсия ва тағиیرёбихои дигар мегардад [13]. Дар патогенезиполипҳои эндометрия ва инкишофи онҳо дигаргуниҳо мувозинати гормонии организми зан ва бештар ҳангоми дигаргуниҳои раванди фаъолнокии митоз дар ҳучайраҳои эндометрия шарҳ дода мешавад, ки он дар давраи пременопауза дар натиҷаи тарашшуҳ ва ретсепсияи эстероген ва коҳиш ёфтани ретсепсия ва тарашшуҳи прогестерон ба амал меояд [12, 42].

Таҳқиқи гистологии биоптатҳо (тарошидагиҳо)-и ковокии бачадон [12] аз 140 ҳодисадар 70% зимни занҳои синни репродуктивӣ полипҳои ғадудӣ-фиброзии эндометрия, ҳангоми 27%-и ҳодисаҳо полипҳои ғадудии эндометриява дар 3 % фиброзӣ ошкор карда шуд. Дар занҳои тамоми синнусолӣ бештар полипҳои ғадудӣ-фиброзӣ мушоҳида гардид, ки онҳо 69%-и тамоми мушоҳидаҳо ташкил намуданд, гоҳо зимни 25%-и ҳодисаҳо полипҳои ғадудии эндометрия ба назар мерасиданд, төъдоди камтаринро бошад, полипҳои этиологияи фиброзӣ ташкил менамуд, ки төъдоди он ба 6%-и ҳодисаҳо мерасид. Мувофиқи маълумоти муҳаққиқони дигар [23, 27], дар эндометрия коҳиш ёфтани фаъолнокии апоптозии сохтори морфологии полип ба қайд гирифта шудааст.

Мувофиқи хулосаи як зумра муҳаққиқон [12, 16], ташаккулёбии полипҳои эндометрия бештар дар занҳои синни репродуктивӣ (64,6 %) дар заминаи гиперплазияи мавҷудаи ғадудии эндометрия ба назар мерасад.

Алҳол ба андешаи аксари муаллифон [12, 16, 46], стимулятсияи зиёди эстероген, илтиҳоб, неоангиогенез, ҳалалёбии мувозинати масуният яке аз омилҳои асосии патогенезии инкишофи механизми полипҳои эндометрия ба шумор мераванд. Бар пояи маълумоти як қатор муҳаққиқон [11, 22], омилҳои гормонӣ ва гайригормонӣ боиси ҳалалёбии дигаргуниҳои даврии физиологии эндометрия муддати даври ҳайз гардида, мувозинат ва динамикаи равандҳои про-

лифератсия ва апоптозу неоангиогенезро ҳалалдор менамоянд ва сабаби механизми бакордарараванди ҳосилшавии полип, персистенсияи полипҳои эндометрия ва такроршавиҳои онҳо мегарданд.

Бо вучуди аҳамияти бешак баланди доимиши вариантнокии патогенезии инкишофи ПЭ ва интихоби шеваи муроқабати бемор, аниқ кардани сохтори морфологии ПЭ, ҳусусияти патогистологии эндометрияро иҳотанамуда, патологияи ҳамроҳи эндо- ва миометрия низ хеле муҳим аст, ки аз монандии инкишофи патогенезии механизми инкишоф дарак дода, сабаби равандҳои гиперплазии бофтаҳо мегардад [13, 22]. Дар раванди банақшагирии таҳқиқот муҳаққиқон нишон доданд, ки полипи ғадудии эндометрияҳангоми 73,8 % дар синни таъхирафтодаи репродуктивӣ, полипи ғадудӣ-фиброзии эндометрия бошад, зимни 70,6 % и ҳодисаҳо зимни пременопауза ба мушоҳида мерасад. Полипи ғадудӣ ва ғадудӣ-фиброзии эндометрия аз ҷиҳати микроскопӣ бо андозаи аз 0,5 то 1,5 см, шакли мудаввар ё байзамонанд бо сатҳи ҳамвор аз ранги гулобӣ то сурҳи баландтавсиф мёёбад [13, 17]. Полипҳо зимни 46,7 %-и занҳои бемор дар гиреҳҳои найҷаи бачадон, ҳангоми 32 % дар қаър ва зимни 21,3 % бошад, дар девораи паҳлуии бачадон ҷойгир шудаанд. Дар сатҳи полип рагҳо дар шакли шоҳабандии капиллярӣ намоёнанд [13]. Натиҷаҳои пажуҳиши гистологии тарошидагии эндометрия, дар мавриди беморони мубтало ба полипҳои ғадудӣ-фиброзӣ, бештар инфильтратсияи лимфотситарӣ ва фибрози стомаро ошкор намуда, полипҳои ғадудӣ-фиброзӣ бо рагҳои девораашон гафс тавсиф мёёфтанд. Саҳтшавии танаи рагҳо зимни 17,4% ҳодисаҳо ҳангоми полипҳои ғадудӣ-фиброзӣ мушоҳида гардидаанд.

Шаклҳои гуногуни РГЭ-ро омӯхта [14], дар рӯзи 7-11-уми ҳайз дар мавриди 664 зани синни репродуктивӣ бо ташхиси РГЭ биопсия ба амал оварда шуд: зимни 162 (24,4%) бемор полипи ғадудӣ, ҳангоми 391 (58,9%) нафар ГЭ-и одӣ, дар мавриди 70 кас ГЭ-и мураккаби гайримуқаррарӣ, зимни 28 бемор ГЭ-и одии муқаррарӣ, дар 8 ҳодиса ГЭ-

и мураккаби муқаррарӣ ва дар мавриди 5 нафар бошад, аденокарсинома зохир карда шуд. Тахқиқоти масунии гистохимиявии биоптатҳои эндометрияро ҳангоми РГЭ таҳлил намуда [20], экспрессияи мусбати маркери p16INK4a-ро дар ғадудҳо, эпителияни сатҳии луобпарда ва асоси строма (майдони экспрессия дар порчаҳои эндометрия $3,08 \pm 0,86\%$ ва зичи оптиқӣ $0,13 \pm 0,01$ воҳ.шартӣ) ошкор намуданд.

Бо усули ретроспективӣ ҷараёни полипҳои эндометриро дар занҳо омӯхта [45], нишон медиҳад, ки афзоиши полипҳо таҳти шевай интизорӣ қарор доранд ва баъзе полипҳо ба таври импульсивӣ бештар дар занҳо таназзул меёбанд. Дар мавриди 7 нафараз 112 (6,3% (95% ДИ, 1,8-10,8%)) зани бемор бошад, таназзули пурраи полипҳо бе муолиҷа дар муддати 28 моҳ ба қайд гирифта шуд.

Як қатор муҳаққиқон муайян намуданд, ки робитай дучониба байни равандҳои гиперплазӣ дар эндометрия ба вазниншавии ирсият (миома васаратори узвҳои репродуктивӣ) мусоидат менамояд [3, 22, 23, 37, 38].

Аксари муҳаққиқон чунин мешумуранд, ки омили асосии хатар, ки ба эҳтимолияти бадсифатшавӣ таъсири мерасонад, мумкин аст бо сабаби бемориҳои гинекологӣ ва ғайригинекологӣ, синни бемор, давомнокӣ ва тақроршавии беморӣ, саратони ғадуди шир, препаратҳои дорӯй (хусусан, тамоксиfen), ҳалалёбии функцияи ҳайз, фарбехӣ ва ғ. пайдо шуда бошанд [28]. Ҳамин тавр, робитай системавӣ ё функционалии ин бемориҳо ва системаи репродуктивӣ, хусусан ҳангоми бемориҳои ғадуди шир ва узвҳои таносули мавҷуд аст.

Дар адабиёт вариантҳои гуногуни таснифоти полипҳои эндометрия мавҷуданд. Паҳншудатарини онҳо аз рӯи ҳусусияти соҳтори морффункционалиӣ ба ҳисоб мераҷанд, ки аксари муҳаққиқон ин андешаро ҷонибдорӣ намуда [13, 16, 24], наъъҳои зеринро ҷудо менамоянд: полипи ғадудии эндометрия (функционалиӣ, наъъи бунёдӣ), полипи фиброзии эндометрия, полипи ғадудӣ-фиброзии эндометрия ва полипи ғайримуқарарии эндометрия. Дар сарчашмаҳо [2]

вобаста ба давраҳои синнусолӣ шаклҳои гуногун полип мавҷуданд: 1. полипи наъъи функционалиӣ дар синни репродуктивӣ (30-40-солагӣ), бунёдӣ дар давраи постменопауза (40-45-солагӣ) ва фиброзӣ бошад, дар давраи постменопауза (50-60-солагӣ) бештар дучор мегардад [43]. Ба муқаррароти таснифоти ТУТ дар мавриди омосҳои усҳои репродуктивии занона (2014) такя намуда, пешниҳод мекунанд, ки панҷ наъъи асосии морфологии полипро ҷудо карда шавад:

1. Полипгиперплазӣ;
2. Полипи атрофӣ;
3. Полипифункционалиӣ;
4. Полипи омехта;
5. Полипимиоматозӣ;

Алҳол татбиқи таҳқиқи ултрасадо (ТУС) дар амалияи клиникӣ дар соҳоти гуногуни тиббӣ амалиявӣ ва назариявӣ, аз ҷумла дар акушерӣ ва гинекологӣ барои ҳосил шудани сонограммаи узвҳои коси хурд дар ҳоли авҷ гирифтанд аст. Ҳамин тавр, дар ташхиси бемориҳои бачадон ва зоидҳои он ТУС-и трансвагиналиӣ ва трансабдоминалиӣ ва УЗ-гистеросалпингография усули асосии визуализатсия ба шумор мераванд [7, 19, 26, 30]. Аксари муҳаққиқон эхографияи трансабдоминалиро тавсия медиҳанд, ки ошкор намудани мавзеи воқеии узвҳои коси хурд дар занҳои синни репродуктивӣ вобаста ба даври сикли ҳайз, ҳусусиятҳои гуногуни дигаргуниҳои патологии андозаи бачадон муайян карда мешавад, зоро бачадон дар даври тараҷҷӯҳӣ андозаи хурдтарин ва пеш аз ҳайз бошад, андозаи қалонтарин дорад. Андозаи бачадон дар давраи климаксӣ зимни марҳалаи люteinӣ қалон мешавад ва хурдшавии узв бо фаро расидани менопауза ба амал меояд.

Тавре тасдиқ мекунанд [6, 25, 26], ТУС-и узвҳои коси хурд метавонад раванди сироятро дар ҳолати мавҷуд будани шиддати гардиши хун дар мавзеи найчаҳои бачадон аз рӯи натиҷаҳои допплерометрия, инчунин шакли гиперплазия ва бемориҳои илтиҳобии узвҳои репродуктивӣ аниқ намояд. Ҳамин тавр, дар синни аввали ва сонавии балогати давраи умр пажуҳиш ба таҳлили андозаи кос, антропометрия ва шохиси ваз-

ни бадан дар занҳо ҳангоми бемориҳои гиперплазии бачадон асоснок мешавад, ки бо арзёбии қиматҳои бачадон арзёбӣ мегардад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон интишороти бешумор оид ба ТУС-и узвҳои коси хурд ҳангоми меъёр ва ҳангоми баъзе равандҳои патологӣ мавҷуданд [9, 20, 21].

Тибқи маълумот [9] 162 зан дар синни 40-45-сола бо ҷараёни физиологии перимено-пауза муоина шуданд, ки андозаи бачадон-чунин тавсиф меёфт: дарозӣ $60,5 \pm 3,6$ мм; андозаи пешу ақиб $42,8 \pm 7,2$ мм; паҳнӣ $57,7 \pm 8,1$ мм. Дар синни 46-55-сола бошад, дарозӣ, андозаи пешу ақиби бачадон мутаносибан $64,9 \pm 14,5$ мм ва $45,8 \pm 15,3$ мм буда, дар қиёс ба гурӯҳи муқоисавӣ қалотар буд - $60,9 \pm 7,2$ мм ва $42,0 \pm 12,7$ мм; паҳнни бачадон дар гурӯҳи асосӣ қиёсан ба гурӯҳи муқоисавӣ (мутаносибан $53,1 \pm 13,8$ мм ва $54,7 \pm 0,5$ мм) хурдтар буд. Мувофиқи маълумоти муҳаққиқон фарқи қиматҳои бачадон дар гурӯҳи асосӣ бо сабаби басомади гуногуни бемориҳои бачадон асоснок шудааст. Тавре тасдиқ менамояд [20], қиматҳои морфометрии бачадон ҳангоми ТУС бо инкишофи ҷисмонӣ, ҳусусан дар синни фаъол ва таъхирафтодаи репродуктивӣ робитаи дучониба дорад. Ҳамин тавр, дар ҳар зани дуюми ҳар ду гурӯҳ ҳачми бачадон ба ҳафтаи 5-6-уми ҳомилагӣ (мутаносибан $48,1 \pm 4,9\%$ ва $53,8 \pm 2,9\%$) мувофиқат менамуд.

Таҳқиқоти бешумори донишмандон [7, 40, 25] нишон медиҳанд, ки натиҷаи хубро ҳангоми якҷоя намудани ТУС-и абдомина-лийва трансвагиналийба даст овардан мумкин аст. Шикамӣ визуализатсияи номияи андо-зааш қалон ва маҳбалӣ бошад, ҷузъиёти та-носуби топографӣ, синотопияи узвҳо, қиматҳо, тавсифи соҳтории бачадон, зоидҳои он, инчунин бечошавии чини масонаву бачадон ба ақиби фазои бачадон ва муҳтавои фазои дугласӣ, роҳи рагҳо, робитаи дучонибаи онҳо бо раванди патологиро таъмин менамояд.

Аксари муаллифон [19] амалинамоии ТУС-и давраи репродуктивиро дар даври 1-уми сикл (рӯзи 5-6-ум аз рӯзи аввали ҳайз) тавсия медиҳанд.

Солҳои охир дар амалияи клиники

таҳқиқи гемодинамикаи мавзеии усулҳои ултррасадои допплерӣ ҳар ҷой бештар доман паҳн мекунад [5, 15, 20].

Ҳусусан, барои арзёбии гардиши хун дар бачадон ва зоидҳои он қиматҳои стандартии гардиши хуни шарёнӣ ва шохиси муқовимати канорӣ (шохиси муқовиматпазирӣ, шохиси набазонӣ ва муносибати систола-диастолӣ) таҳия ва васеъ ба кор бурда мешавад [5].

Солҳои охир дар бораи мавҷудияти дигаргунҳои системавии маҷрои микрогардиш дар мавриди беморони гирифтӣ ба бемориҳои бачадон аз ҳисоби гиперсимпатикотония маълум гардид, ки ба реамисалозии девораи рагҳо бо инкишоф ёфтани муқовиматпазирӣ системаи рагӣ мусоидат менамояд. В.Н.Демидовбо ҳамкоронсоли 2016ҳангоми гиперплазияи одӣ набудани гардиши хунро дар дохили луобпарда зимни 75-80% беморон тасдиқ намуд, факат дар ҳолатҳои аҳёнӣ ҳуфраҳои андаки ранга дида мешуданд.

Тайи даҳсолаи охир таҳқиқоти бешуморе баҳшида ба омӯзиши гемодинамикаи бачадон вобаста ба син ва даври сикли ҳайз рӯйи чопро диданд. Ҳусусан, [15] зимни пажуҳиши худ «Дигаргунҳои физиологии гемодинамикаи бачадон дар мавриди занҳои репродуктивии давраҳои пери- ва постменопауза» гардиши хунро *in vivo* дарзанҳо дар давраҳои гуногуни сикли ҳайз таҳқиқ намуда, ошкор намуданд, ки гемодинамикаи бачадон дар занҳои солим бо синни онҳо алоқамандӣ дорад. Амалия нишон медиҳад, ки зан ҳар қадар ҷавон бошад, ҷараёни ҳомилагӣ ҳамон қадар созгор мегардад ва баръакс, баъди 35-40-солагӣ перфузияи бачадон коҳиш меёбад, ки амалинамоии функцияи регенаративиро душвор намуда, мумкин аст патологияҳои бачадон инкишоф ёбад [15]. Ҳунтаъминкуни комилан мувофиқи эндометрия яке аз шарти асосӣ барои имплантатсияи бобарори эмбрион ба шумор меравад, вале нишондиҳандаҳои маҷрои хуни эндометрия ба монанди гафсии он бо басомади фаро расидани ҳамл ҳамбастагӣ надорад.

Ҳангоми допплерометрияи каҷи суръати

мачрои шарёни хун нишондиҳандаҳои та-носуби систолӣ-диастолӣ, шохиси набазонӣ ва муқовиматпазирӣ дар тамоми рагҳои бачадон ошкор карда шуд. Ҳангоми РГЭ нишондиҳандаҳо дар шарёни бачадон ($6,53\pm1,08$; $0,94\pm0,14$; $2,79\pm0,81$) ва мутано-сибан дар шарёнҳои аркутии бачадон ($5,15\pm1,49$; $0,81\pm0,10$; $2,11\pm0,13$) ва дар шарёнҳои радиалий ($3,71\pm0,77$; $0,82\pm0,10$; $1,43\pm0,42$) баланд буданд.

Маълумоти иловагиро ба манзараи маълуми эхографии РГЭ, дар ҳолати ба кор бурдани технологияи нави ултрасадои сканир-кунии рангаи дуплексӣ ҳосил кардан мумкин аст, ки зимни он гардиши хун дар бачадон ё системай рагии канорӣ арзёбӣ карда мешавад. Тайи даҳсолаи охир дар таҳқики гемодинамикаи канории бачадон таҳияи маълумоти меъёрии ваксуляризатсияи шарёниро қайд кардан зарур аст [5, 8, 13, 15]. Муҳаққиҷон барои арзёбии хусусиятҳои хунтаъминқунии бачадон ва зоидҳо қимат-ҳоеро ба монанди суръати максималии систолӣ, суръати ниҳои дистолӣ ва кунчи шохиси мустақими муқовимати канориро ба кор мебаранд. Арзёбии қиматҳои допплерографии гардиши хун дар бачадон ҳангоми РГЭ ва маҳсусияти усули ултрасадо дар ташхиси бемориҳои илтиҳобӣ ва гиперпла-зии узвҳои репродуктивӣзимни скрининг ҳассосиятро хеле меафзояд [18]. Усулҳои гуногуни миқдории муайян намудани да-рачаи ваксуляризатсияи девораи бачадон мавҷуд аст. Натиҷаҳои зимни арзёбии кар-такунонии ранга ва допплерографияи спек-траптӣ дар бораи дигаргунҳои физиологии гемодинамикаи бачадон дар занҳои репро-дуктивии давраи пери- ва постменопауза ҳосилшудасаҳеҳанд [15]. Муаллифон зимни маълумотҳои мазкур ғайр аз хусусиятҳои миқдории гардиши хун, меъёрҳои сифатии хунтаъминқунии узвҳои коси хурд ва дигар-гунҳои патологии онҳоро шарҳ медиҳанд.

Аз маълумоти адабиётҳои зикргардида чунин бармеояд, ки бо вучуди таҳқиқоти бешумори РГЭ, ки зимни онҳо хусусиятҳои соҳтор ва функцияҳои эндометрия баррасӣ шудаанд, патогенез, клиника ва усулҳои таҳқиқ, муолиҷаи ҷарроҳӣ ва усулҳои

таҳқиқ мавриди пажуҳиш қарор гирифта-анд, вале ҳамзамон ҳангоми РГЭ як зумра масъалаҳо ҳанӯз норавшан боқӣ мондаанд, хусусан:

- дар сарчашмаҳои илмӣ оид ба масоили ташкилирагӣ-бофтавии тағийирёбии эндо-метрия маълумот кофӣ набуда, арзёбии миқдорӣ бе дарназардошти муносибатҳои дучонибаи микроанатомӣ бо соҳтори ҳам-шафати бофтавӣ ба амал оварда мешавад;

- арзёбии микроскопӣ, морфометрии боз-созии соҳтори эндолометрия ва реаксияҳои таллоюфӣ-мутобиқшавандагии мачрои рагӣ дар сатҳи мачрои микрогардиш ҳангоми РГЭ дар байни занҳои синни репро-дуктивӣ ба таври нокифоя мавриди омӯзиш қарор гирифтааст;

-мувофиқи маълумоти ТУС ва допплерометрия бо дарназардошти шохиси вазни бадан ва дараҷаи фарбехӣ набудани қимат-ҳои анатомии бачадон ҳангоми РГЭ дар давраи аввал ва дуюми синни булуғ бо со-матипҳои гуногун.

Чунин ҳисобидан мумкин аст, ки таҳқиқи маҷмуи (морфологӣ, ултрасадоӣ, допплерометрия, антропометриӣ)-и эндолометрия ҳангоми РГЭҳам барои дарк кардани масоили патогенези тағийирёбии патоморфологӣ ва ҳам таҳияи меъёрҳои ташхисии РГЭ бо дар-назардошти соматипҳо сахми муайян мегу-зорад. Бо дарназардошти муҳиммияти ҷо-раҳои пешгирикунанда доир ба коҳиши ёфта-ни фавтнокии модар ва перинаталӣ, мо бар онем, ки пажуҳиши мазкур саривақтӣ ба ҳисоб меравад.

Адабиёт

1. Абдуллозода, Д.А. Основные направ-ления деятельности Таджикского

Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии для улучшения качества помощи матерям и детям в стране [Текст] /Д.А.Абдуллозода, Г.-К.Давлатзода//Материалы VII съезд акуше-ров – гинекологов Республики Таджикиста-на.- 2022. - С.8-17.

2. Адамян, Л.В.Патология эндометрия в пожилом и старческом возрасте (скрининг-говое исследование) [Текст] / Л.В.Адамян[и

др.] // Архив патологии.- 2013.- 75(6).- С.32-38.

3. Амирова, Х.Д. Иммуногистохимическая картина шейки матки у женщин с гиперпластическими процессами органов гениталий [Текст] / Х.Д. Амирова, Э.Х. Хушвахтова // Материалы VII съезд акушеров – гинекологов Республики Таджикистана.- 2022. - С. 294 - 295.

4. Багдасарян, Л.Ю.Факторы, влияющие на развитие полипов эндометрия[Текст] / Ю.Л. Багдасарян [и др.] // Кубанский научный медицинский вестник.-2018.- 25 (2).- С.25-28.

5. Буланов, М.Н. Ультразвуковая диагностика в гинекологии [Текст] / М.Н. Буланов // Руководство для врачей. Издательский дом Видар-М, Москва.-2022.-712с.

6. Буралкина, Н.А. Воспалительные заболевания органов малого таза: патогенетические аспекты, диагностика, клиника, лечение (обзор литературы)[Текст]/Н.А. Буралкина[и др.]// Гинекология.-2018.- Т.-20,- №3.-С.12-15.

7. Буянова, С.Н. Непосредственные результаты комплексной кровоостанавливающей терапии при послеродовом кровотечении [Текст] / С.Н. Буянова[и др.]// Российский Вестник Акушера-Гинеколога.-2019.- Т.19,-№5.-С.72-76.

8. Демидов, В.Н.Эхография органов малого таза у женщин [Текст] /В.Н. Демидов, А.И. Гус // Патология полости матки и эндометрия. ВМК: Практическое пособие. Выпуск IV. М.: Издательский дом БИНОМ;2016.160с.

9. Додхоева, М.Ф. Показатели ультразвукового исследования гениталий у женщин перименопаузального возраста [Текст] /М.Ф. Додхоева[и др.]// Медицинский Вестник национальной академии наук Таджикистана.-2007.-Т.-50,-№3.- С.278-280.

10. Додхоева, М.Ф. Окружающая среда и репродуктивное здоровье [Текст] / М.Ф. Додхоева[и др.]// Вестник Авиценны. - 2016, - №4.- С. 74-82.

11. Ерофеева, Л.Г. Современное представление о проблеме гиперплазии [Текст] / Л. Г. Ерофеева [и др.] // Научное обозрение. Медицинские науки. - 2022. - №6. - С. 82-88.

12. Иванов, А.С.Эндометриальный полип. Вопросы этиологии и патогенеза [Текст] / А.С. Иванов, В.В.Гребнева // Известия Российской военно-медицинской академии.-2020;2(S1).С.75-79.

13. Костюшов, В.Е. Особенности допплерометрических показателей при различных морфологических формах полипов эндометрия [Текст] / В.Е. Костюшов[и др.]// Здоровье и образование в XXIвека – 2018.-Т.20,- №5.- С.15-19.

14. Масыбаева, А. А. Морфологическая картина гиперпластических процессов эндометрия у женщин [Текст] /А.А. Масыбаева / / Медицина Кыргызстана. – 2017, - №1.- С. 57 -59.

15. Озерская, И.А. Особенности кровоснабжения матки у женщин с хроническим эндометритом в зависимости от длительности бесплодия. [Текст] / И.А.Озерская [и др.] // Журнал Акушерство и гинекология.- 2020.-10.-С.-105-112 <https://dx.doi.org/10.18565/aig.2020.10.105-112>

16. Оразов, М.Р. Механизмы патогенеза эндометриальных полипов у женщин репродуктивного возраста. Обзор литературы[– Текст] /М.Р. Оразов [и др.]// Гинекология. - 2022. 24(4) - С. 246 – 250.

17. Саноев, Б.А. Макро – и микроскопические проявления полипа эндометрия [Текст] / Б. А. Саноев, Г.Х. Мухидова // OrientalRen-Assiaissance: Innovatite, educational, naturalandsocialscience, - 2022. - Т.2,- №2. - С.835-840.

18. Сафарова, С. М. Апоптоз и ангиогенез в диагностике и выборе тактики лечения гиперпластических процессов [Текст] / С. М. Сафарова, М. Х. Курбонова, Д.Б. Сатторока // Материалы VII съезда акушеров-гинекологов Республики Таджикистана.- Душанбе.- 2022. - С. 283 – 287.

19. Хамдамова, М.Т. Сравнительная характеристика ультразвуковой анатомии матки и яичников при использовании различных средств контрацепции [Текст] /автореф...док (DSc) по мед.наукам/-2020.М.Т. Хамдамова.- Бухоро, 2020.-71с.

20. Хушвахтова, Э. Х. Диагностическая ценность различных методов обследования

пациенток репродуктивного возраста с гиперпластическими процессами эндо- и миометрия [Текст] / Э. Х. Хушвахтова, М. Х. Курбонова, Ф. М. Акилова // Материалы VII съезда акушеров-гинекологов Республики Таджикистан.- Душанбе.- 2022.- С.289-293.

21. Шарипов, Г.Н. Особенности ультразвукового исследования больных с трубной формой беременности [Текст] /Г.Н.Шарипов, Дж.А.Ходжамурадова, М.С.Саидов// Вестник Авиценны.- 2016,-№2(67).-С.38-41.

22. Acosta-Torres, S. The addition of metformin to progestin therapy in the fertility-sparing treatment of women with atypical hyperplasia. Endometrial intraepithelial neoplasia or endometrial cancer: little impact on response and low live-birth rates [Text] / S. Acosta-Torres[et al.]// GynecolOncol 2020;157:348-56.doi:1016/j.ygyno.2020.02.008

23. Chae-Kim, J. Outcomes of women treated with progestin and metformin for atypical endometrial hyperplasia and early endometrial cancer: a systematic review and meta-analysis [Text] / J. Chae-Kim[et al.]//Int J Gynecol Cancer 2021; 31:1499–505. doi: 1136/ijgc-2021-002699

24. Cincinelli, E. Chronic Endometritis, a Common Disease Hidden Behind Endometrial Polyps in Premenopausal Women: First Evidence From a Case-Control Study [Text] / E. Cincinelli[et al.]// J Minim Invasive Gynecol. 2019; 26(7):1346-50. DOI:10.1016/j.jmig.2019.01.012

25. Doll, K.M. Estimated performance of transvaginal ultrasonography for evaluation of postmenopausal bleeding in a simulated cohort of Black and White women in the US [Text] / K.M.Doll [et al.]// JAMA Oncol 2021; 7:1158–65. doi: 1001/jamaoncol.2021.1700

26. Fadl, S.A. Diagnosing polyps on transvaginal sonography: is sonohysterography always necessary [Text] /S.A. Fadl[et al.]// Ultrasound Q 2018; 34(4): 272–277.

27. Fagioli, R. Hysteroscopy in postmenopause : from diagnosis to the management of intrauterine pathologies [Text] / R. Fagioli. [et al.]// Climacteric.-2020.-№4.-C.360-368.

28. GokmenKarasu, A.F.Survivin

expression in simple endometrial polyps and tamoxifen-associated endometrial polyps [Text] / A.F. GokmenKarasu[et al.]// Int J GynecolPathol 2018; 37(1): 27–31.

29. Gu, F. High number of endometrial polyps is a strong predictor of recurrence: findings of a prospective cohort study in reproductive-age women [Text] / F.Gu[et al.]// Fertility and Sterility. 2018; 109: 493-500.

30. Karakaya, B.K. Malignancy risk of endometrial polyps among geriatric women [Text] / B.K. Karakaya[et al.]// Int J Gerontol 2018; 12(3): 215–217.

31. Kari, L. Endometrial Hyperplasia [Text] / L. Kari. [et al.]// Obstetrics and Gynecology.- 2022. - Vol.140 - №6. -P.1061-1075.

32. Khaskhachykh, D. A. Morphological and immunohistochemical characteristics of endometrial layers in women of reproductive age with endometrial Hyperplasia without atypia [Text] / D. A. Khaskhachykh // Scientific digest of association of obstetricians and gynecologists of Ukraine,-2023.-2(52).-P.1/13-13/13.

33. Kossap, M. Role of Hormones in Common Benign Uterine Lesions: Endometrial Polyps, Leiomyomas, and Adenomyosis[Text] / M.Kossap// Advances in Experimental Medicine and Biology. -2020; 61: 37-58.

34. Marina, De. C.V. Endometrial Polyps: Update Overview on Etiology, Diagnosis, Natural History and Treatment [Text] / De. C. V. Marina [et al.]// Clinical and Experimental. Obstetrics & Gynecology. -2022.-49(10):232.-P.1-8. <http://doi.org/10.31083/j.ceog4910232>

35. Munro, M.G.Uterine polyps, adenomyosis, leiomyomas, and endometrial receptivity [Text] / M.G. Munro // Fertility and Sterility. -2019; 111: 629-640.

36. Nijkang, P.N. Endometrial polyps: Pathogenesis sequelae and treatment [Text] / P.N. Nijkang [et al.]// SAGE Open Medicine.- 2019.-Vol.7.- P.1-12.

37. Puechl, A.M. Molecular classification to prognosticate response in medically managed endometrial cancers and endometrial intraepithelial neoplasia[Text] / A.M. Puechl[et al.] // Cancers (Basel).-2021;13:2847.doi:3390/cancers1311284

38. Saccardi, C. Endometrial Cancer Risk Prediction According to Indication of Diagnostic Hysteroscopy in Post-Menopausal Women [Text] / C.Saccardi[et al.]// Diagnostics. - 2020; 10: 257.
39. Safdar, N.S. Utility of a Standardized Protocol for Submitting Clinically Suspected Endometrial Polyps to the Pathology Laboratory [Text] / N.S.Safdar// An DiagnPathol.-2016; 23: 29-31.
40. Tinelli, A. Uterine Fibroids: From Molecular Oncology to Reproduction [Text] / A.Tinelli[et al.] // BioMed Research International.-2018.-Article ID6284875. <http://doi.org/10.1155/2018/6284875>
41. Vargas, M.V. Endometriosis and adenomyosis [Text] / M.V. Vargas [et al.]// Evidence-based Obstetrics and Gynecology. John Wiley & Sons, Ltd, - 2019:8:75-87. <https://doi.org/10.1002/9781119072980.ch8>.
42. Venturella, R. Subcutaneous progesterone for endometrial polyps in premenopausal women: a preliminary retrospective analysis [Text] / R. Venturella.[et al.]// J Minim Invasive Gynecol 2019; 26(1): 143–147.
43. Vitagliano, A. Association between Endometrial Polyps and Chronic Endometritis: Is It Time for a Paradigm Shift in the Pathophysiology of Endometrial Polyps in Pre-Menopausal Women? Results of a Systematic Review and Meta-Analysis [Text] / A. Vitagliano[et al.] // Diagnostics (Basel).-2021; 11(12):2182. DOI:10.3390/diagnostics11122182
44. Vitale, S.G. Endometrial polyps. An evidence-based diagnosis and management guide [Text] / S.G.Vitale[et al.]// European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. - 2021; 260: 70-77.
45. Wong, M. The natural history of endometrial polyps [Text] / M.Wong[et al.]// Human Reproduction. -2017. -Vol.32; №2.- P.340-345.
46. Wu, J. v-catenin/LIN28B promotes the proliferation of human choriocarcinoma cells via Let-7a repression [Text] / J. Wu[et al.]// ActaBiochimBiophys Sin (Shanghai). - 2019; 51(5):455-62. DOI:10.1093/abbs/gmz027

РОХУ РАВИШХОИ МУОСИР ДАР ЗАМИНАИ МУОИНАИ МОРФОЛОГИЮ УЛТРАСАДОИИ НАЙЧАИ БАЧАДОН ЗИМНИ МАВЧУДИЯТИ ҲОМИЛАГИИ ХОРИЧИБАЧАДОНИИ НАЙЧАГВ (ШАРХИ АДАБИЁТ)

Қодирова Ф.Р.

Кафедраи анатомияи одам ба номи Я.А. Раҳимов, МДТ “ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино”

Аннотатсия. Ҳадаф аз шарҳи адабиёт ин муқоиса кардани маълумотҳои муосир дар бораи ҳомилагии хориҷибачадонии найчагӣ (ХХ), бар шумули омилҳои паҳншудаи хатар ва усулҳои ташхис бо таваҷҷӯҳи хоса ба таҳқиқоти патогистологӣ ва ултрасадоӣ (ТУС) маҳсуб меёбад. Ҳомилагии хориҷибачадонӣ (номи байналмилалӣ – ҳомилагии эктопӣ) ҳолати патологиест, ки зимни он имплантатсияи чанин дар ковокии бачадон ба амал на-меояд.

Калимаҳои қалидӣ: найчаҳои бачадон, ҳомилагии хориҷибачадонӣ, ҳомилагии найчагӣ, ТУС, лапароскопия ва патоморфология.

Қодирова Ф.Р. – унвончӯйи кафедраи анатомияи одам ба номи Я. А. Раҳимов, МДТ “ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино”, [email:qodirova.farzona@mail.ru](mailto:qodirova.farzona@mail.ru), тел: 933-00-13-31

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ ПРИ ТРУБНОЙ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Кодирова Ф. Р.

Кафедра анатомии человека им. Я.А. Рахимова ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», г. Душанбе, Таджикистан.

Аннотация. Целью данного обзора литературы является сравнение современных данных о трубной внематочной беременности (ВБ), включая распространённые факторы риска и методы диагностики, с особым вниманием к патогистологическим и ультразвуковым исследованиям (УЗИ). Внематочная беременность (международное название — эктопическая беременность) — это патологическое состояние, при котором имплантация эмбриона происходит не в полости матки.

Ключевые слова: маточная труба, внематочная беременность, трубная беременность, УЗИ, лапароскопия и патоморфология.

Кодирова Ф.Р. – соискатель кафедры анатомии человека им. Я.А. Рахимова ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”. E-mail: qodirova.farzona@mail.ru, тел. 933-00-13-31

MODERN APPROACHES TO MORPHOLOGICAL AND ULTRASOUND EXAMINATION OF THE FALLOPIAN TUBE IN TUBAL ECTOPIC PREGNANCY (LITERATURE REVIEW)

Qodirova F.R.

Department of Human anatomy named after. Y. A. Rakhimova SEI «Avicenna Tajik State Medical University», Dushanbe, Tajikistan

Abstract. The purpose of this literature review is to compare current data on tubal ectopic pregnancy (TB), including common risk factors and diagnostic methods, with special attention to pathohistological and ultrasound examinations (ultrasound). Ectopic pregnancy (internationally known as ectopic pregnancy) is a pathological condition in which the implantation of an embryo does not occur in the uterine cavity.

Keywords: fallopian tube, ectopic pregnancy, tubal pregnancy, ultrasound, laparoscopy and pathomorphology.

Qodirova F.R. – applicant of the department of human anatomy. Y. A. Rakhimova SEI “ATSMU”. E-mail: qodirova.farzona@mail.ru, tel: 933-00-13-31

Мубрамият. Ҳомилагии хориҷибачадонӣ (эктоپӣ) (ВБ) — имплантатсияи тухми бордоршуда дар хориҷи ковокии бачадон мебошад. Ҳолати мазкур дар муҳлати барвақтӣ барои ҳаёти зан хатарнок боқӣ монда, яке аз бемориҳои таҳдидомези гинекологӣ ба шумор мераవад. Хунравии дохили-перитонеалий, ки ба соҳтори сабабҳои фавти модар дар кишварҳои мутараққӣ шомил аст, яке аз оризаҳои хатарнок маҳсуб мейбад. [17,26,49,50]

Шарҳи XX-ро бори аввал дар қарни XVII дучор омадан мумкин аст, вале он вақтҳо

ташхис пас аз марг гузошта мешуд. Аввалин ҳодисаи ташхиси ҳомилагии эктоپӣ дар ҳоли ҳаёт ба соли 1812 рост меояд. То соли 1770 дар адабиёти ҷаҳонӣ ҳамагӣ 500 ҳодисаи ҳомилагии эктоپӣ ба қайд гирифта шудааст, ки муолиҷаи гайриҷарроҳии татбикшуда бенатиҷа будааст.

Ҳамасола дар Федератсияи Россия гирифтоворшавӣ ба XX ба 45 000 ҳодиса мерасад, ки нишондиҳандай мазкур 1,2–2,2 %-ро аз теъдоди умумии ҳомилагӣ ташкил медиҳад. Натиҷаҳои таҳқиқоти мултимарказии ҳодиса-санчиш, ки дар Ҳиндустон (лоиҳаи

гурӯҳи мақсадноки 1990) ба амал оварда шудааст нишон дод, ки басомади XX 3,12 ҳодиса ба 1 000 ҳамл ё 3,86 ҳодиса ба 1 000 зиндатаваллудро ташкил медиҳад. Коҳиш ёфтани фавтнокӣ ба қайд гирифта шудааст, ки тақрибан ба 80% мерасад [29]. Пажуҳишҳои нисбатан дертари XX дар Ҳиндустан нишондиҳандай 7,06 ҳодисаро дар 1 000 таваллуд ошкор намуд, ки 1 ҳодиса ба 141 таваллуд рост меояд. Зимнан XX-и найчагӣ дар гурӯҳи синнусолии 28-32-солаҳо бештар ба қайд гирифта мешавад. [47]

Афзоиши бемории XX, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ мушоҳид мешавад, инчунин робитай он бо безурриётни найчагӣ-перитонеалий ва ҳатари дараҷаи нисбатан баланди марғанҷомӣ мубрамияти омӯзиши минбаъдаи патологияи мазкурро асоснок менамоянд. [6, 12]

Натиҷаҳои таҳқиқотҳои эпидемиологӣ ба афзалият доштани шакли найчагии XX далолат менамоянд, ки вазни қиёсии он дар доираи 96,5–98,5 % тағиیر меёбад. [20, 21, 23, 46].

Натиҷаҳои таҳлили ретроспективии маълумотҳои ҳосилшуда дар шуъбаи эндоҷарроҳии Пажуҳишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2020-2023 нишон дод, ки 258 зани синни репродуктивӣ аз хусуси ҳомилагии эктопӣ муоина ва ҷарроҳӣ карда шудааст [1]. Ҳомилагии эктопии найчагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли афзалиятнокӣ беморӣ ба шумор рафта, 96-98 %-и тамоми ҳодисаҳои XX-ро ташкил медиҳад. [19,20]

Таснифоти гуногуни ҳомилагии хориҷи-бачадонӣ мавҷуд аст [2]:

I. Таснифоти анатомӣ: ҷойгиршавии найчагӣ (интерститсиалий, истмӣ, ампулярӣ, фирмбриалий) – 98-99%; ҷойгиршавии тухмдонӣ – 0,1–0,7%; ҷойгиршавии гарданай – 0,1–0,3%; ҳомилагии интралигаментарӣ; ҳомилагӣ дар ҳадҳаи бачадон баъди ҷарроҳии қайсаӣ.

II. Таснифоти клиникӣ: вобаста ба ҷараёнгирий шаклҳои зерини XX-ро чудо мекунанд: авғиранда; ҳалалёфта, инчунин аз рӯйи мавҷудияти оризаҳо; оризанаёфта.

Инчунин дар сарҷашмаҳои илмӣ шарҳи ҷойгиршавиҳои аҳёнии XX [14, 27, 31, 52], бар шумули ҳомилагии ҳамзамонии билатериалии найчагӣ, ҳомилагӣ дар гарданай бачадон, ҳомилагии интралигаментарӣ, ҳомилагии абдоминаӣ ва гетеротопиро (як-ҷояшавии ҳомилагии бачадонӣ ва хориҷи-бачадонӣ) дучор омадан мумкин аст.

Ҳомилагии интерститсиалии найчагӣ (ХН) тақрибан 2 %-и тамоми ҳодисаҳои XX-ро ташкил медиҳад [33, 41]. Ҳомилагии тухмдонӣ шакли масусан аҳёнии XX буда, тақрибан бо басомади 1 ҳодиса дар 200 XX рост меояд ва ҳомилагии аслии тухмдонӣ маҳсуб меёбад [22]. Ҳомилагии гарданай бо ҳатари дараҷаи баланди оризаҳо тавсиф ёфта, хеле аҳёнан мушоҳид мешавад [11]. Бар пояти маълумоти [48], басомади ХН интерститсиалий 2 %-и тамоми ҳодисаҳои XX-ро ташкил намуда, тамоюл ба афзоиширо нишон медиҳад [23, 25, 35, 43, 45]. Буриши МТ, бордоршавии экстракорпоралий ва равандҳои дигари патологиро ба омилҳои ҳатари инкишоф ёфтани ин беморӣ шомил медонанд. Тарқиши бачадон яке аз оризаҳои мудҳиштари ни ХН-и интерститсиалий ба ҳисоб меравад.

Солҳои охир басомади ҳомилагии эктопӣ меафзояд, ки сабаби он як зумра омилҳои ҳатар мебошад, аз ҷумла: афзоиши паҳншавии бемориҳои илтиҳобии узвҳои репродуктивӣ, хусусан салпингити ҳламидӣ; ба таври васеъ ба кор бурдани усулҳои муолиҷаи ҷарроҳии безурриётни найчагӣ-бачадонӣ ва найчагӣ-перитонеалий; бештар ба кор бурданни воситаҳои контратсепсияи доҳилибачадонӣ; афзудани төъдоди исқоти артифитсиалии ҳамл; инчунин мавҷудияти омос ва номияҳои омосмонандӣ бачадон ва зоидҳо [18,50]. Тавре муҳаққиқон ишора мекунанд, инфантлилизми гениталий, ки бо афзудани дарозии НБ ва суст шудани перисталтикаи он алоқамандӣ дорад, яке аз сабабҳои XX баррасӣ мешавад.

Омилҳои ҳатари XX-ро ба категорияҳои дараҷаи баланд, миёна ва пасти ҳатар қудо мекунанд [25]. Ба асоси маълумоти муаллифон амалиёти ҷарроҳии моқаблии НБ, бастани НБ ва истифодаи контратсептиви доҳилибачадонро ба анамнези омилҳои да-

рацаи баланди хатари XX шомил намуданд. Безурётӣ, бемориҳои илтиҳобии системаи репродуктивӣ, сироятҳои моқаблӣ, ки бо сабаби *Chlamydia trachomatis* ё *Neisseria gonorrhoeae* пайдо шудаанд, ба омилҳои хатари фосилавӣ шомил медонанд. Амалиёти ҷарроҳии моқаблии узвҳои коси хурд ва шустани маҳбалро аз шумори омилҳои дараҷаи пасти хатар меҳисобанд. Бо вучуди доираи васеи омилҳои комилан мувофиқшудаи хатар, дар мавриди 35–50 %-и занҳои бо XX муқарраршуда мушоҳида мешавад, мавҷудияти омилҳои якҷояшудаи хатар ошкор нагардидааст [28].

Мувофиқи маълумоти [13] басомади баландтарини XX дар гурӯҳи синнусолии 26–30-солаҳо (32 %) мушоҳида мешавад ва аз паси он гурӯҳи 31–35-солаҳо (27 %) мақом ихтиёр кардааст. Ҷойгиршавии найчагии XX аз тарафи рост зимни 47,2 % ҳолатҳо ва аз тарафи чап бошад, ҳангоми 39,3 % ба қайд гирифта шудааст. Тухми бордоршуда афзalan дар қисми гарданагии НБ (35%) ва дар қисми истмӣ бошад, зимни 2,3 % ҷойгир шудааст. Мувофиқи маълумоти муаллифон гайр аз XН дар занҳои бемор бемориҳои ҳамбастаи НБ ва тухмдон, аз ҷумла салпингити музмин, қистаҳои атрофи найча, эндометриози найчаҳои бачадон ва қистаи тухмдон ошкор карда шуд, ки 34,4 %-и ҳодисаҳоро ташкил медоданд [24, 34]. Басомади XX нисбат ба тезододи умумии ҳомилаҳо 1,2–2 %-ро ташкил дода, ҳусусан дар байни занҳои синни 30–40-сола тамоюли устувор ба афзоишро нишон медиҳад [3, 39]. Натиҷаҳои тахқиқ [10] ба басомади ниҳоят пасти дучоршавии ҳамл дар шоҳаиrudimentarii бачадон (0,19 %), ҳомилагии abdominalӣ (0,11 %) ва тухмдонӣ (0,2 %) далолат менамояд.

Дигаргуниҳои патоморфологији НБ баъди аз ҳусуси ҳомилагии эктопӣ ба таври лапараскопӣ буридан дар гинекологияи мусир мавзуи баҳси фаъол боқӣ мемонад [9, 16, 17, 24, 34, 36, 42].

Тахқиқи патоморфологији дигаргуниҳои сохторӣ зимни НБ дар мавриди беморони гирифткор ба ҳомилагии эктопӣ, усули асосии ташхис ба шумор меравад [8, 9, 16, 17]. Муаллифони мазкур имплантатсияи тухми

бордоршударо дар НБ таҳқиқ намуда, ба ҳусусиятҳои макро- ва микросохтори он, ки бо сабаби олоиши мӯяки хорион, ташаккулёбии хуномос, ихтилолоти микрогардиш, инчунин равандҳои ҳамроҳикунандаи илтиҳобӣ ва дистрофӣ ба амал меояд, таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намуданд.

Таҳлили макроскопии НБ, ки аз ҳусуси XН бурида шудааст, бар поји маълумоти [17], дигаргуниҳои зеринро ошкор намуд. Дигаргуниҳои мазкур ба қитъаи имплантатсияи тухми бордоршуда, ихтилолоти бутунияти девораи НБ ва ҳолати анатомии тухмгузар хориҷ аз қитъаи имплантатсия даҳл дошт. Ҳангоми таҳқиқи макроскопӣ ба қитъаҳои девораи НБ, ки бо лаҳтаи хунин зичтар лаҳим шудаасту эҳтимоли бештари ошкор намудани мӯяки хорион ба назар мерасид, таваҷҷуҳ ҳоса зоҳир карда шуд. Илова бар ин, ҳангоми арзёбии макроскопӣ дараҷаи пурхунӣ ва тазриқшавандагии пӯшиши зардобӣ, ки бар болои тухми бордоршуда ҷой гирифтааст муайян гардид, ки дар баъзе ҷойҳо хунро ҷаббидааст.

НБ хориҷ аз қитъаи имплантатсия ба таври макроскопӣ дигаргуниҳои зеринро нишон дод: тухмгузари қӯтоҳшуда, ҳосил шудани қаҷиҳо, пайваствашавӣ бо зардобпарда ва лаҳими фиброзӣ дар сатҳи берунӣ. Аз ҷониби муҳаққиқон мушоҳида гардид, ки дарозии НБ дар доираи аз 6,5 то 10,4 см бо қимати миёнаи $8,5 \pm 0,25$ см тағиیر меёфт. Зимни 89-и ҳолатҳо қалоншавии паҳншудаи изолятсионии ғафсии тухмгузар мушоҳида гардид, ки қутри он дар доираи аз 0,7 до 3,5 см тағиир меёфт. Андозаҳои қалонтарин ҳангоми ҷойгиршавии ампулярии XX ба қайд гирифта шуд, ки ба андешаи муҳаққиқон бо тамоюли анатомии ин қисм ба қашишҳӯрӣ шарҳ дода мешавад.

Мувофиқи маълумоти муаллифон [16, 17], таҳлили гистологӣ мавҷудияти унсурҳои тухми бордоршуда, бофтаҳои трофобласт ва лаҳтаҳои хунро дар равзанаи қалоншудаи тухмгузар ошкор намуд. Аксаран дар микропрепаратҳо мӯяқҳои хорион ошкор гардид, ки бо ҷинҳои луобпарда якҷояшуда ба девораи НБ нуғуз кардааст ё озодона дар муҳтавии геморрагӣ ҷойгир шудааст. Дар

муқоиса ба ҳомилагии бачадонй муайян карда шуд, ки зимни трофобласти эктопий төйдоди камтари мұякхой хориалй мушохидада мегардад ва қисмати асари онҳо нишонахой гиалинозро нишон медод. Бофтаи хорионй бо пурра наасбиздан тавсиф ёфта, лацомакхой сахти синцитио- ва ситотрофобласт бо фазои лакунарй ба назар мерасид. Дар буришхой НБ хорич аз қитъаи имплантатсия тухми бордоршуда аз ҷониби мұхаққиқон нишонахой салпингити маҳсулно-ки ғайрихоссаи музмин ошкор гардид, ки таммоли қабатхой НБ (эндосалпинкс, мио-салпинкс, виссералйва мезосалпинкс)-ро дахл намудааст.

Мувофиқи маълумоти муаллифон [17], дар баробари дигаргүнхой гистопатомор-фологии НБ дар шакли иллати музмини деформатсиякунандай қабати луобй ва мушакй вариантын гуногуни перисалпингити музмин зохир карда шуд. Дар баъзе ҳолатҳо дигаргүнхой патоморфологий тамоми қабатхой тухмгузар ва зимни дигариҳо бо-шад, афзалан эндосалпинксро дахл намудааст ва он ҳангоми як зумра мушохидада хусусияти изолятсионй дошт. Дар қабати миёнаи НБ қитъаҳои сохтори нахдори ғаф-сиашон гуногун ошкор гардид, ки байни худ тақсим шудаанд. Мувофиқи маълумоти [17], дар мавриди беморони гирифттар ба ҳомилагии эктопий дар девораи тухмгузар беш-тар ихтилолоти ошкорои гемотсиркуляторий ба назар мерасид, ки он боиси дигаргүнхой тасаллубии деструктивии тамоми қабатхо ва оқибат, иллатнокшавии дастгохи ретсеп-торий гардидааст [8]. Дар НБ-и иллатнокшуда коҳиш ёфтани төйдоди ҳучайраҳои миж-гоншакл ва зимни эктопияи фирмбриалй бо-шад, детсилиатсияи ошкоро ба қайд гирифта шуд. Ҳусусан, дар патогенези ҲН хала-лёбии функцияи эпителияи мижгоншакл на-қши асосӣ дорад [47]. Аз ҷониби муаллифон робитаи ошкорои ҲН бо салпингити шадид ё фолликулярий нишон дода шуд. Аз ҷиҳати гистопатологий ампула (54%) ва аз паси он фирмбрия (40%) қитъаи нисбатан иллатнокшуда маҳсуб меёфт, ки бо маълумоти [9] мувофиқат менамояд.

Дигаргүнхой ҳамсон аз ҷониби рагҳо

ҳангоми таҳқиқи гистологияи ҲҲ-ро [17] мушохидада намуданд, ки ҷабиши хунрез ва дигаргүнхой гестатсионии девораи шарён ва варидро дар заминаи дигаргүнхой тасаллуби, деструктиви әдәсий тартибияни тамоми қабатхой девораи НБ шарх додаанд. Бар асоси маълумоти мұхаққиқон мазкур ху-сусияти хоси олоиши ситотрофобластӣ, ҳангоми вариантын гуногуни патогенезии ҳомилагии эктопий, агрессивнокии он бо ну-фуз кардан на танҳо амиқтар ба бофтаи дах-лдор, балки ба фосилаи зиёдтар аз ҷойи имплантатсия ба болову поён ба шумор меравад, ки сабаби хунрезӣ мешавад. Дар зардобардаи узв аз ҷиҳати гистологӣ ги-перплазияи реактивии мезотелия, микроки-стаҳо, лаҳим ва инфильтратҳои лимфоплаз-мотситарий мушохидада гардид. Аксаран хун-резии дохириузвӣ сабаби ба қабатҳо чудо шудани қабати мушакй ё зардобии НБ мешавад, ки гоҳо сабаби тарқиши он мегардад [38].

Таҳқиқи ултрасадоӣ усули асосии визуа-лизатсияи узвҳои коси хурд дар занҳо ба шумор меравад, ки дар ташхиси системаи репродуктивий ба кор бурда мешавад. Бо пешрафти техникаи ултрасадо дар амалияи клиникӣ ТУС-и трансвагиналӣ ва трансаб-доминалӣ ба таври васеъ татбиқ гардид, ки метавонанд ба усуљҳои дигари визуализатсия [4, 7, 15, 18], ба монанди томографияи компьютерӣ (ТК), томографияи магнитӣ-ре-зонансӣ (ТМР), эластографияи эхографӣ ва доплерография илова бошанд. Усуљҳои мазкур ошкор кардани нуқсонҳои инкишофф, равандҳои илтиҳобӣ, номияҳо, сохтори анатомии узвҳо, ҷойгиршавии машима ва ҷалб шудани анастомозҳои рагиро имконпазир гардонад. Ҳар қадом аз усуљҳои зикргардида бартарият ва камбудиҳои маълуме до-ранд. Ҳамин тавр, бар пояи маълумотҳои пажуҳиш [18, 44], ҳангоми ҲҲ ТУС ва ТК арзиши баландтарини ташхисӣ доранд.

Ҳангоми шакли найчагии ҲҲ ТУС-и трансвагиналӣ дар реҷаи В ташхиси аниқ ва муайян кардани ҷойгиршавии тухми бор-доршударо ба зиёда аз 95 %-и ҳолатҳо таъ-мин менамояд [18, 20]. Қайд кардан зарур аст, ки дақиқияти ТУС ба мұхлати ҳамл ва

андозаи тухми бордоршуда вобастагӣ дорад. Барои ташхиси ҲҲ-и интерститсиалӣ, як зумра муҳаққиқон [11, 21, 30, 48] истифодай таҳқики ултрасадои ду- ё сеандозагиро тавсия менамоянд.

Бо вучуди эътироф шудани аҳамияти баланди усулҳои абзории ташхис, аксари муҳаққиқон дар ошкор намудани ҲН дар гузаштани ташхис шеваи маҷмуиро зарур меҳисобанд, ки аз таҳлили симптоматикай клиникӣ, маълумоти лабораторӣ, лапараскопӣ ва морфологӣ иборат мебошад [1,4].

Ташхиси тафриқавии бемориҳои илтиҳобӣ ва гайриильтиҳобии НБ бо истифода аз усулҳои абзорӣ, шуой ва дигари таҳқик, хусусан ҳангоми ҲҲ бо ҷойгиршавӣ дар найча аз унсури ҷудонашавандай шеваи муосири интиҳоби муолиҷаи занҳои бемор ба шумор меравад [17, 18, 51].

Истифодай ултрасадои трансвагиналий дараҷаи баланди натиҷабаҳширо дар ташхиси ҲҲ, хусусан ҳангоми ҷойгиршавӣ дар найча нишон медиҳад [15, 25]. Тавре муаллиф қайд менамояд, зимни бемории мазкур мувофиқи маълумотҳои эхографӣ, дар кошихурд мавҷудияти мои озод, баландии қабат муайян мешавад, ки дар доираи аз 1,7 то 3,0 см тағиیر меёбад; дар баъзе ҷойҳо ғилзати тромботситарӣ визуализатсия мешавад. Дар тарҳи НБ ҳангоми ҲН ҳосил шудани соҳтори киставӣ-дурушт бо тарҳи аниқнабуда, инчунин тухми бордоршуда бо визуализатсияи эмбриони зинда зоҳир мешавад. Зимни 20 %-и ҳодисаҳо ҲҲ калон шудани андозаи бачадон ва эхогенномии баланди эндометрия то 12-14 мм, бо демаркатсияи аниқ аз миометрия ба назар мерасад [15].

Ҳамин тавр, ТУС-и трансвагиналии НБ ва узвҳои системай репродуктивӣ ҷузъи ҷудонашавандай раванди ташхис дар мавриди занҳои бемори мубтало ба ҳомилагии ҳориҷибачадонӣ маҳсуб меёбад. Имкониятҳои муосири ташхиси ултрасадои ҲҲ чӣ гуна аст?

Муовофиқи маълумоти сонографияи трансвагиналий [37], ғилзати ҳориҷибачадонии гуногуни гестатсионӣ дар мавзеи зоидҳо (бо ном нишонаи «қатраҳо») ё соҳтори ҳориҷибачадонии халташакл (нишонаи

«ҳалқакулча») маркери муҳими ултрасадоӣ ба ҳисоб мераванд. Таҳқики минбаъдаи морфологии НБ-и буридашуда (салпингэктомия) зимни 97 %-и ҳолатҳо дар ҳолати ошкор намудани нишонаи “қатраҳо” ва “ҳалқакулча” мавҷудияти ҲН-ро тасдиқ намуд. Муаллиф барои арзёбии эҳтимолияти ҲҲ ва пешӯйии ҲН-и муайян, гарчанде онҳоро ҳамчун меъёрҳои ниҳоии ташхисӣ ба кор бурдан мумкин нест, истифодай ин маркерҳои ултрасадоро пешниҳод менамояд [37].

Манзараи эхографи (эхосемиотика)-и ҲҲ бо ҳадди инкишоф ёфтани технологияи ултрасадои ташхисӣ ташаккул ёфтааст [30]. Сарчашмаҳои илмӣ ба дигаргуниҳои соҳтории НБ ва мавҷудияти муҳтавии патологии дарунӣ (чинҳо, дивертикула, киста) ҳамчун меъёрҳои муҳимми эхографии иллатнокшавии он далолат менамояд. Ҳусусан пажуҳиш [30] нишон медиҳад, ки ҳангоми ҲҲ-и найчагӣ ҳосилаи гетерогении ҳориҷитуҳмдонӣ, ки ба хуномос дар қитъаи имплантатсияи эктопӣ бо тағиیرёбандагии эхогенномӣ ё ҳалқаи эхогенӣ дар зоидҳо мувофиқат меқунаду ҳамчун ҳалқаи найча маълум аст, нишонаи хоси ултрасадо ба ҳисоб меравад. Аломати мазкур бо 95 % арзиши мусбати пешӯйиқунанда тавсиф меёбад, таҳқики допплерии ранга бошад, аксаран ваксулариатсияи ҳалқамонанро визуализатсия менаомояд [30].

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир таҳқиқотҳое, ки ба ташхиси ултрасадои ҲН бахшида шуда бошанду зимни онҳо хусусиятҳои зуҳуроти нишонаҳои маълуми беморӣ дар гурӯҳи маҳсуси занҳо бемор аниқ бошад, ба нудрат рӯйи чопро диданд [5,19,20]. Кӯшиши ташхис намудани ҷойгиршавии найчагии тухми бордоршуда бо истифода аз ТУС ба амал оварда шуд, ки истифодай амалнамоии трансвагиналий бо басомади 7 МГс натиҷабаҳшии баланди усулро таъмин менамояд ва он ба 100 % расидааст [19]. Аз ҷониби муаллифон муайян шуд, ки саҳехияти ташхис ба андозаи тухми бордоршуда, муҳлати ҳамл, ҷойгиршавии ҲН ва мавҷудияти патологии ҳамроҳ вобастагӣ дорад. Дар ҳолати ошкор кардани

хосилаҳои патологӣ ҷойгиршавии он, андо-за, шакл, тарҳ, соҳтори дарунӣ ва эҳоген-нокӣ, инчунин қимати тухми бордоршуда муайян карда шуд.

Мувоғики маълумоти сарчашмаҳо мар-керҳои эҳографии ҳомилагии эктопии ин-терститсиалий маҳсуб меёбанд: визуализатсияи ковокии холии бачадон, ошкор шуда-ни тухми бордоршуда, ки дар алоҳидагӣ ва 1 см латериалитар аз канори ковокии бача-дон ҷойгир шудааст, инчунин миометрияи тунукшуда дар қитъаи имплантатсия.

Тавре аз сарчашмаҳои таҳлилшуда бар-меояд, дақиқияти ТУС дар ташхис ба 100 % намерасад, ки барои оптимизатсияи раван-ди ташхис ба зарурати якҷоя намудани он бо СДК-ро ба миён меорад [18, 40].

Ба туфайли интегратсияи усулҳои нави ғайриолоиши визуализатсия, хусусан СДК дар амалияи клиникӣ, ташхиси нисбатан барвақтӣ ва саҳеҳи ҲҲ найчагӣ имконпазир гардид [18, 40].

Маълумоти сарчашмаҳо [18, 40] аз он да-рак медиҳанд, ки СДК ҳангоми ҲҲ бо визу-ализатсияи дараҷаи баланди васкуляризатсия дар мавзеи трофобласти эктопӣ тавсиф меёбад, ки дар қиёс ба ТУС-и трансвагиналий боиси аз 71 % то 87 % афзудани ҳассосияти ташхисии усул мегардад.

Як зумра муҳаққиқон дар Ҷумҳурии То-ҷикистон [1, 12, 19, 20] дар таҳқиқи механиз-мҳои инкишоф, омилҳо, усулҳои ташхис (ТУС-и трансвагиналий, лапараскопия) ва муолиҷаи ҲҲ, инчуни патологияҳои дигари системаи репродуктивӣ саҳми сазовор гузоштаанд. Бо вучуди ин, омӯзиши дигар-гуниҳои рагу бофтавӣ самти асосии таҳқиқоти онҳо набуда, ба масоили патоморфо-логии НБ ҳангоми ҲҲ чузъан равшанӣ ан-дохта шудааст.

Аз таҳлили умумии адабиёт ҷунин бар-меояд, ки гарчанде вусъати таҳқиқоти ҲҲ фарогири патогенези зуҳороти муқаррарӣ ва ғайримуқаррарӣ, маълумоти анамнез, шеваҳои ташхис (ТУС, лапароскопия ва морфология) ва як қатор стратегияи муо-личавӣ бошад ҳам, як зумра ҷанбаҳои ҲҲ ба таври бояду шояд омӯхта нашудаанд ва дар оянда пажуҳишҳоро тақозо менамоянд,

хусусан:

- ҳаҷми интишороти илмии мавҷуда таш-кили соҳторӣ-функционалии соҳтори рагӣ-бофтавии девораи НБ ва ҳамбастагиҳои ултрасадоӣ ҳангоми ҲҲ-ро пурра маълум наменамояд. Маъмулан маълумотҳои миқ-дорӣ бо таҳлили таъсири дучонибаи микро-анатомӣ якҷоя нашудаанд;

- дигаргуниҳои микроскопӣ ва морфо-логӣ-математикии соҳтори девора ва мачрои микрогардиши НБ ҳангоми ҲҲ дар занҳо ҳангоми давраҳои аввал ва дуюми балоғат омӯзиши минбаъдаро тақозо менамояд;

- ба система даровардани маълумоти ТУС-и қиматҳои анатомии НБ дар мавриди занҳои бемори мубтало ба ҲҲ вобаста ба син (давраи аввал ва дуюми балоғат), соматика, шохиси вазни бадан ва дараҷаи ҷарбандӣ зарур аст.

Ҳамин тавр, таҳқиқи дигаргуниҳои пато-морфологии НБ ҳангоми меъёр ва ҳангоми ҲҲ, ки бо маълумоти ТУС муқоиса меша-вад, метавонад дар амиқ дарк намудани па-тогенези бемории мазкур ва таҳияи меъё-рҳои нисбатан дақиқи ташхиси ҲҲ саҳми сазовор гузорад. Илова бар ин, пажуҳиши мазкур муайян намудани хусусиятҳои ме-ханизми равандҳои патоморфологии НБ-ро дар занҳо вобаста ба навъи соматикӣ ва шохиси вазни бадан имконпазир менамояд.

Адабиёт

1. Абдураҳманова, Н. Дж. Возможность использования эндоскопических технологий при внематочной беременности [Текст] / Н. Дж. Абдураҳманова [и др.] // Материалы ежегодной научно-конференция „Акушерские кровотечения: современные аспекты профилактики массивных кровопотерь.” - Душанбе. – 2024. - С. 8 -10.

2. Аванесянц, А.С. Внематочная бере-менность. Классификация, диагностика и лечение трубной беременности / (обзор ли-тературы) [Текст] / А.С. Аванесянц, К. В. Тетажеев, И. А. Тебиев // Молодой ученый. - 2019.- №4 (242).- С. 101-102.

3. Дамиров, М. М. Внематочная бере-менность. [Текст] / М.М. Дамиров [и др.] // М: БИНОМ. – 2019. - 240 с.

4. Даниэле, Д. Д. Внематочная беременность (обзор) [Текст] / Д.Д. Даниэле [и др.] / Клиническая и экспериментальная акушерско-гинекологическая патология.- 2022, 49(12), 262; <https://doi.org/10.31083/j.ceog4912262>.
5. Додхоеva, М.Ф. Показатели ультразвукового исследования гениталий у женщин перименопаузального возраста [Текст] / М.Ф. Додхоеva [и др.] // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2007. - Т. 50, - № 3. - С.278-280.
6. Додхоеva, М. Ф. Некоторые аспекты здоровья населения Таджикистана в условиях потепления климата / М. Ф. Додхоева [и др.] // Доклады Академии наук РТ.- 2014. - Т. 57,- № 7.- С. 606 -611.
7. Дули, У. М. Влияние морфологического типа внематочной беременности на точность предоперационной ультразвуковой диагностики [Текст] / У. М. Дули, [и др.] // Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии. – 2019, - №54.- С. 538 -544.
8. Ермаченко, Л.В. Клинико-морфологические особенности трубной беременности [Текст]: автореф. дис... канд. мед. наук / Л.В Ермаченко. - Москва, - 2006. - С.- 23.
9. Зашихин, А.Л. Сравнительный анализ морфофункциональной организации гладкой мускулатуры маточных труб в норме и при эктопической беременности [Текст] / А.Л. Зашихин [и др.] // Медицинская Экология – 2013. - №2. - С. 52-56.
10. Ким Ен-Дин, Анестезиологический менеджмент при Placenta Accreta [Текст] / Е.Д. Ким [и др.] // Pain Medicine Journal. - 2021.-Т.- 6, - № 2.- С. 29-36.
11. Майоров, М.В. Внематочная беременность: современные методы диагностики и лечения [Текст] / М.В. Майоров, С.И Жученко, О.Л Черняк // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013, - № 3.- С. 35-43.
12. Мухиддинов, Н.Д. Современные данные относительно вопросов этиологии, диагностики и патологического влияния трубной формы внематочной беременности на репродуктивное здоровье женщины (обзор литературы) / Н.Д. Мухиддинов [и др.] // Вестник ТГУ - 2017. - Т. 22 (6) - С. 1654-1660.
13. Нартаева, А.Е. Наблюдение и морфологическая оценка трубной беременности. [Текст] / А.Е. Нартаева // Вестник КазНМУ. – 2015,-№1.- С.-305-306.
14. Носова, К.Е. Неклассическое течение внематочной беременности [Текст] / К.Е. Носова, Е. Н. Веркина // Молодой ученый. - Казань.- 2019.- С.-17-19.
15. Озерская, И. А. Стандартизация ультразвукового исследования патологии придатков матки по IOTA, O-RADS [Текст] / И.А. Озерская // Методические рекомендации. – Москва. – 2022.- 47с.
16. Титова, Г.П. Морфологические изменения в маточных трубах у больных с внематочной беременностью [Текст] / Г.П. Титова [и др.]// Гинекология. - 2019. - 21(6). - С. 26-30.
17. Титова, Г.П. Структурные изменения в маточных трубах у больных с эктопической беременностью[Текст] / Г.П. Титова [и др.] // Неотложная медицинская помощь. – 2020. - Т. 9, -№4.- С.-598-605.
18. Фетишева, Л.Е. Редкие формы внематочной беременности. Проблемы диагностики, лечения, и восстановления fertильности [Текст] / Л.Е. Фетишева, Г. А. Ушакова / / Российский Вестник Акушера - Гинеколога. – 2017, - №4. – С. 11-19.
19. Ходжамурадов, Г. М. Внематочная беременность, локализованная в культе не до конца удалённой маточной трубы [Текст] / Т. М. Ходжамурадов [и др.]// Вестник Авиценны. – 2015. - №1(62).- С. 50-54.
20. Шарипов, Г.Н. Особенности ультразвукового исследования больных с трубной формой внематочной беременности [Текст] / Г.Н. Шарипов, Дж. А. Ходжамурадова, Г. М. Ходжамурадов // Вестник Авиценны. – 2016, -№2.- С.38-41.
21. Шишкина, Т.Ю. Значимость современных методов ультразвуковой диагностики внематочной беременности [Текст]: автореф. дис.... канд. мед. наук / Т.Ю. Шишкина, — Москва, 2018, - 24c
22. Almahloul, Z. Ovarian pregnancy: 2 case reports and a systematic review [Text] / Z. Almahloul [et al.] // Clin Med.- 2023;12:1138.
23. Barnhart, K.T. Tubal Ectopic Pregnancy

- [Text] /K.T. Barnhart, M. D. MSCE, M. Franasiak // Obstetricians and Gynecologists,- 2018.-Vol.131, - №3.- P.91-103.
24. Borgohain, M. A Histopathological Study of Fallopian Tube Lesions- in Tertiary Care Centre [Text] / M. Borgohain [et al] // Int. J. Contemporary Medical Research. - 2020. - Vol. 7.- Issue 5. - P. 5-8.
25. Buzinskiene, D. Case report: Ectopic pregnancy in the interstitial part of the fallopian tube [Text] /D. Buzinskiene, [et al.] // Frontiers in Surgery. - 2023, goi 10.3389/frurg. 2023.1197036.
26. Cheng, X. Comparison of the fertility outcome of salpingotomy and salpingectomy in women with tubal pregnancy: a systematic review and meta-analysis. [Text] / X. Cheng [et al.] // PLoS One 2016; 11:e0152343.
27. Damiani, G.R. Extra-uterine bilateral tubal ectopic pregnancy. [Text] / G.R. Damiani [et al] // Updat Surg.- 2020;72(4): 1289-90.
28. Di, T. L. Interstitial pregnancy: from medical to surgical approach- report of three cases [Text]/T. L.Di [et al]// Case Rep Obstet Gynecol.-2018: 2815871. doi: 10.1155/2018/2815871
29. Dutta, D.C. Polycystic Ovary Syndrome [Text]/D.C. Dutta // Jaypee Brothers Med.Pub. Privatake Limited; 1st edit/ Clin. Obstet. Gynekol.- 2004. P.-46.
30. Eghali, E. Spontaneous bilateral tubal ectopic pregnancy preoperatively diagnosed by the ultrasound: a case report [Text] / E. Eghali, [et al.]// BMC Pregnancy and Childbirth. - 2023. -23.-125- P.-1-5
31. Gathura, J.E. Spontaneous bilateral tubal ectopic pregnancy in a low-risk patient: a case report with implications for preoperative patient counseling. [Text] / J.E. Gathura [et al] // Case Rep Obstet Gynecol.- 2021:5588869
32. Gupta, A. Histological Patterns in Fallopian Tube Pathology - A Retrospective Study of 200 Consecutive Cases [Text] / A. Gupta // Global Journal of Pathology Laboratory Medicine.-2023.-Vol. 1(6).-5; <https://doi.org/10.52402/Pathology.216>.
33. Li, H. Clinical analysis of women with ovarian pregnancy: a retrospective case-control study [Text] / H Li [et al.] // BMC Pregnancy Childbirth.- 2022, 22:768.
34. Mahajan, D. Histological Patterns in Fallopian Tube Pathogy - A Retrospective Study of 200 Consecutive Cases. [Text] / D. Mahajan et al // JK Science. - 2016. №18.- P. 23-30.
35. Marchand, G. Management of interstitial pregnancy in the era of laparoscopy: a meta-analysis of 855 case studies compared with traditional techniques. [Text] / G. Marchand [et al.] // Obstet Gynecol Sci. (2021) 64(2): 156-73.doi: 10.5468/ogs.20299
36. Mondal, H. Histopathology of fallopian tubes: a study in the age group of 35-50 years in a metropolis of Eastern India [Text] / H. Mondal, S [et al.] // International Journal of Medical Research and Review. – 2016. - Vol. 4: Issues 5. - P. 695-699.
37. Nadim, B. Morphological ultrasound types known as “blof,, and „bagel” signs should be reclassified from suggesting probable to indicating definite tubal ectopic pregnancy [Text] / B. Nadim [et al.] // Ultrasound Obstet Gynecol.- 2018,- №51(4).-P. 543-549. doi: 10.1002/ uoq 17435, Epub - 2018. Mar 11.
38. Nishat, A. A Study on Histopathological Spectrum of lesions in Surgically Resected Specimens of Fallopian Tube: A Case Series [Text] / A. Nishat, M.A. Ansazi, A.K. Sinha // J of Dental and Medical Sciences. - 2020. - Vol. 19. - Issue 5. - Ser. 8. – PP. 9-14.
39. Panelli, D. M. Incident, diagnosis and management of tubal and nontubal ectopic pregnancies: a review [Text]/D. M. Panelli, C.H. Phillips, P.C. Brady // Fertility Research and Practice.- 2015, - Vol.1, -№15 goi 10.1186/5407 38-015 - 0008 –z.
40. Parker, R.A. MR imaging findings of ectopic pregnancy : a pictorial review. [Text] / R.A. Parker [et al] // Radio - Graphics. - 2012; 32: 1445-1460.
41. Pascual, M.A. Ultrasound diagnosis ovarian ectopic pregnancy after in vitro fertilization with salpingectomy and literature review [Text] / M. A. Pascual [et al.]// J. Reprod Biol Endocrinol. – 2017.-1(1). - P. 5-8.
42. Patel, J. Spectrum of histopathological changes in fallopian tubes - a study of 350 cases [Text] / J Patel // Int J. Sei Res Ahmedabad. – 2016.- № 5(1).-P. 180-181.

43. Realista, R. Double Trouble: A Case report of Bilateral Tubal Ectopic Pregnancy after Intrauterine Insemination Along With a Literature Review [Text] / R. Realista, A. Calhau, I. // Pereira Cureus, -2025.-17(2):e79294. doi10.7759/cureus.79294.
44. Robert, L. Diagnosing ectopic pregnancy in the emergency setting [Text] / L. Robert, [et al.] // Ultrasonography, - 2018, - №37(1) - P. 78-87. <https://doi.org/10.14366/usq.17044> ISSN:2288-5919‡esISSN22885943.
45. Sagiv, R. Interstitial pregnancy management and subsequent pregnancy outcome [Text] / R Sagiv [et al.] // Acta Obstet Gynecol Scand.(2013) 92(11): 1327-30. Doi: 10.1111/aogs.12239.
46. Sargin, M.A. Is interstitial pregnancy clinically different from cornual pregnancy? A case report [Text] / M.A Sargin [et al.] // J. Clin Diagn Res.(2015) 9(4): QD05-6. doi: 10.7860/JCDR/ 2015/ 12198.5836.
47. Sharma, R. A study of histopathological changes in fallopian tubes in ectopic pregnancy [Text] / R. Sharma, D. S.Biligi // J. Cur Res. Rev.- 2015, -Vol. 7. - P. 54 – 58.
48. Solangon, S. A. Ovarian ectopic pregnancy: Clinical characteristics, ultrasound diagnosis and management [Text] /S. A. Solangon, J. Naftalin, D, Jurkovic // Ultrasound, Obstet Gynecol, - 2024.№ 63. –P. 815-823.
49. Temirova, D.O. Ectopic pregnancy is a disease requiring emergency assistance [Text] / D. O. Temirova // Modern Science and Research. - 2025. - 4(2), - P. 920-928. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/67580>.
50. Tulandi, T. Patient education: Ectopic (tubal) pregnancy (Beyond the Basics) [Text] / T. Tulandi www.uptodate.com© 2025, 12:15 Up To Date. Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved.
51. Utamuratov, X. Q. Preservation of fallopian tubes in ectopic pregnancy [Text] / X. Q. Utamuratov, S. S. Mamatgobilova, S.S. Mamatgobilova // J. Medical Science.- 2023. - V.25. - P. 87- 88.
52. Wang, Z.Z. Simultaneous bilateral fallopian tubal pregnancy of a laparoscopic definite spontaneous unilateral ovulation: a case report [Text] / Z.Z. Wang, [et al.] // BMC Pregnancy Childbirth.- 2022; 22(1): 1-4.

ЧАШНВОРА



Мирзо Назарович муҳтарам,

Раёсат ва Кумитай иттифоқи касабай кормандони МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино” Шуморо ба муносибати ҷашни фарҳунда табрик мекунанд.

Мирзо Назаровичи муҳтарам, Шумо ба сифати як мутахассиси варзида фаъолияти касбиатонро ҳамчун омӯзгор ва олими сермаҳсул ба омӯзиши рустаниҳои шифобаҳши Тоҷикистон ва истифодаи оқилонаи онҳо бахшида, дар ин самт ба дастовардҳои бузурги илмӣ ноил гаштаед. Солҳои зиёд дар муассисаҳои гуногуни илмии мамлакат ба таҳқиқи масоили мубрами ин соҳа машғул шуда бошед ҳам, аз соли 1978 фаъолияти минбаъдаатонро дар Донишгоҳи тиббӣ ба таълиму тарбияи мутахассисони ҷавони

соҳаи фарматсевтӣ бахшидед ва бо меҳнати ҳалол ва садоқат ба қасб дар байнин ҳамкасбону шогирдон обрӯ ва эҳтироми баландро сазовор гардидаед.

Шумо солҳои зиёд вазифаи дотсентӣ ва мудирии кафедраи фармакогнозия ва ташкили иқтисоди фарматсияро (аз соли 1989) бошарафона ичро намуда, тавассути талошҳои пайгирионаатон ба унвони баланди Профессори фахрии ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни сазовор гаштаед. Ба ҳайси олими варзидаи соҳа дар таълиф ва таҳияи якчанд китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ фаъолона ширкат варзида, бештар аз 180 мақолаи илмиатон оид ба масъалаҳои мубрами соҳа дар нашрияҳои гуногуни илмии ҷумҳурий ва берун аз он ба табъ расидаанд, ки ҳар қадоми онҳо дар қушодани гиреҳҳои нозуки соҳаи дорусозӣ нақши босазо гузоштаанд.

Медалҳои «Барои хизмати шоён», «Хизмати шоиста», «10-солагии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва медали ҷашни соҳавӣ бахшида ба 1025-солагии Абуалӣ ибни Сино, ки имрӯз сари синаи Шуморо зиннат медиҳанд, гувоҳи қадршинисии заҳматҳои бисёрсолатон аз тарафаи Давлату Ҳукумати Тоҷикистон мебошанд.

Мирзо Назаровичи азиз, дар ин рӯзи фирӯз, бори дигар Шуморо бо ин ҷашни мубораки мавлудатон самимона муборакбод намуда, бароятон тани сиҳату хотири ҷамъ ва бахту иқболи нақуву дастовардҳои боз ҳам баланди илмиву эҷодиро таманно дорем.

Роҳбарияти МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, ҳайати таҳририи маҷаллаи илмӣ-амалии “Авчи Зуҳал”.

ҚОИДАХОИ ҚАБУЛИ МАҚОЛАҲО

Муаллиф бояд ҳангоми ба идораи мачаллаи "Авчи Зухал"
пешниҳод намудани мақола ҚОИДАХОИ зеринро риоя кунад:

1. Мақола бояд дар компьютер бо истифода аз барномаи VS Word 6,0-7,0 хуруфи андозааш 14 Times New Roman Tj, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо 1,5 мм хуруфчинӣ ва дар ду нусха дар як тарафи варақ чоп карда, бо ҳамроҳии шакли ҳатмии электронии мақола пешниҳод гардад.
2. Мақолаҳои оригиналие, ки ба мушоҳидаҳои чудогонаи таҷрибаҳои амалӣ бахшида шудаанд, бояд аз 12 сахифа зиёд набошанд.
3. Пешниҳод карданӣ Шохиси ВДБ (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст).
4. Мақолаҳои хуловасӣ бояд муфассал, фаҳмо ва мушаҳҳас бошанд. Маълумотномаи адабиёт бояд маълумотҳои танҳо ба ҳамин мақолаи баррасишаванд мартубтуро дар бар гирад. Ҳаҷми мақола бояд аз 12 сахифа зиёд набошад. Иқтибосҳои библиографӣ на бештар аз 50 номгӯ бошанд, дар матн рақамҳо дар қавсайни квадратӣ [] оварда мешаванд.
5. Мақолаҳои илмӣ бе тақриз қабул карда намешаванд. Дар тақриз аслият, муҳимијат, мубрамијат ва қаблан чоп нашудани мақола бояд зикр шавад.
6. Дар аввали мақола унвони он (бо хуруфи Caps Lock сиёҳ), ному насаби муаллиф (нимсиёҳ), номи ҳуқуқии муассиса оварда шавад. Дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дода шавад. Агар шуморай муаллифон аз 4 нафар зиёд бошад, сахми ҳар як муаллифро дар таълифи ин мақола додан зарур аст.
7. Мақола бояд бобҳои зеринро дошта бошад: реферат (резюме), калимаҳои калидӣ, муҳимијат (дар ҳаҷми на бештар аз 1 сахифа), мақсад, мавод ва усули таҳқиқ, натиҷаҳо ва баррасии онҳо, хулоса, номгӯйи адабиёт, суроға барои мукотибот. Аннотатсия (резюме) бояд мазмуни мақоларо дар шакли фишурда ифода кунад. Дар асоси аннотатсия калимаҳои калидӣ на камтар аз 7 то 10 калима ё ибора нишон дода шаванд.
8. Ҳамаи формулаҳо бояд ба таври чиддӣ санҷида шуда ва дуруст бошанд. Агар маълумотҳои бо рақам ифодакардашуда зиёд бошанд, онҳоро дар шакли ҷадвал ворид кардан зарур аст. Ҷадвалҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд мӯъҷаз, ифодаҳо возеху равшан, бе ихтисора ва ба забони тоҷикӣ бошанд.
9. Иллюстратсия (ороиш) -ҳо бояд дақиқу возех ва мушаҳҳас бошанд, овардани шарҳ ва ифодаҳои тартибиӣ (бо ҳарф ё рақам) ва навиштаҷоти зери расмҳо ҳатмист.
10. Номгӯйи адабиёт дар мақолаҳои оригиналий бояд аз 20 адад бештар набошад, рақамгузории сарчашмаи адабиёт мувоғиқи тартиби дар матн иқтибосшудани онҳо оварда шавад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад. Масъулияти дуруст будани маълумот танҳо ба уҳдаи муаллиф voguzor мешавад.
11. Маълумот дар бораи муаллиф ё муаллифони мақола (ҷойи кор ва вазифаи муаллиф, суроға, телефонҳо барои тамос, почтаи elektronӣ) дар шакли пурра бо се забон (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) оварда шавад. Ҳаммуаллифӣ бояд аз се нафар зиёд набошад.
12. Талаботи имлои забони тоҷикӣ ба таври қатъӣ риоя карда шавад.
13. Мақолаҳои қаблан дар нашрияҳои дигар чопшууда қабул карда намешаванд.
14. Идораи мачалла ҳуқуқи тақриз ва таҳрири мақоларо дорад.

**Мақоларо ба суроғаи зерин фиристонед: 734026, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, ноҳияи Сино 29-31, МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино»,**

Идораи мачаллаи "Авчи Зухал"

Дар Матбааи МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино» ба табъ расидааст.

Ба чопаши 15.09.2025 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/₁₆
8 ҷузъи чотӣ. Адади нашр 100 нусха.